

**ДАВЛАТШИНОСЙ
ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН**

Маҷаллаи илмӣ-амалӣ

**ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА**

Научно-практический журнал

**№ 3 (15)
2019**

ДАВЛАТШИНОСӢ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН
Мачаллаи илмӣ-амалӣ

№ 3 (15)
2019

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 0249 / МЧ
аз 20 январи соли 2016 ба қайд гирифта шудааст.

Мачалла соли 2016 таъсис дода шуда, дар як сол чор маротиба чоп мегардад.

Муассис: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети ҳуқуқшиносӣ

Сармуҳаррӣ:

Азиззода У.А. – д. и. ҳ., профессор

Муовини сармуҳаррӣ:

Диноршоев А.М. – д. и. ҳ., профессор

Котиби масъул:

Салоҳидинова С.М. – н. и. ҳ.

Ҳайати таҳририя:

Имомзода М.С.

академики Академияи илмҳои ҶТ, д. и. ф., профессор

Махмудзода М.А.

академики Академияи илмҳои ҶТ, д. и. ҳ., профессор

Тоҳиров Ф.Т.

академики Академияи илмҳои ҶТ, д. и. ҳ., профессор

Насриддинзода Э.С.

д. и. ҳ., профессор, узви вобастаи Академияи илмҳои ҶТ

Авакян С.А.

д. и. ҳ., профессор

Ализода З.М.

д. и. ҳ., профессор

Зоирев Ҷ.М.

д. и. ҳ., профессор

Нуриддинов Р.

д. и. с., профессор

Сотиволдиев Р.Ш.

д. и. ҳ., профессор

Золотухин А.

д. и. ҳ., дотсент

Сафарзода Б.А.

д. и. ҳ., профессор

Раҳмон Д.С.

н. и. ҳ., дотсент

Ҷамшедов Ҷ.Н.

н. и. ҳ., дотсент

Камолзода И.И.

н. и. ҳ., дотсент

Павленко Е.М.

н. и. ҳ., дотсент

Мухаррирони илмӣ ва мусахҳехон:
Саъдизода Ҷ., Шоев Ф.М., Сафарзода Н.Ф.

ISSN 2414 9217

ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Научно-практический журнал

№ 3 (15)
2019

Издание зарегистрировано в Министерстве культуры Республики Таджикистан за № 0249 / МЧ от 20 января 2016 года

Журнал выходит с 2016 года, издается 4 раза в год.

Учредитель: Таджикский национальный университет, юридический факультет

Главный редактор:

Азиззода У.А. – д. ю. н., профессор

Заместитель главного редактора:

Диноршоев А.М. – д. ю. н., профессор

Ответственный секретарь:

Салохидинова С.М. – к. ю. н.

Члены редколлегии:

Имомзода М.С.

академик Академии наук РТ, д. ф. н., профессор

Махмудзода М.А.

академик Академии наук РТ, д. ю. н., профессор

Тахиров Ф.Т.

академик Академии наук РТ, д. ю. н., профессор

Насридинзода Э.С.

д. ю. н., профессор, член-корреспондент Академии наук РТ

Авакъян С.А.

д. ю. н., профессор

Ализода З.М.

д. ю. н., профессор

Зоиров Дж.М.

д. ю. н., профессор

Нуриддинов Р.

д. п. н., профессор

Сативалдыев Р.Ш.

д. ю. н., профессор

Золотухин А.

д. ю. н., доцент

Сафарзода Б.А.

д. ю. н., профессор

Рахмон Д.С.

к. ю. н., доцент

Джамшедов Дж.Н.

к. ю. н., доцент

Камолзода И.И.

к. ю. н., доцент

Павленко Е.М.

к. ю. н., доцент

Научное редактирование и корректура:
Сайдизода Дж., Шоев Ф.М., Сафарзода Н.Ф.

ISSN 2414 921

МУНДАРИЧА – СОДЕРЖАНИЕ

**МАСЬАЛАҲОИ МУБРАМИ НАЗАРИЯИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ –
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА**

Насридинзода Э.С.	Таъсири тағийирёбии иқлим ба вазъи кунуни экологӣ: мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо	6
Азиззода У.А., Обидова М.Н.	Исторические предпосылки формирования института правосудия в досоветском Таджикистане	15
Сафарзода Б.А., Исмоилзода С.А.	Ташаккул ва инкишофи прокуратура дар Тоҷикистон	22

ҲУҚУҚИ ИНСОН – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Диноршоев А.М., Саъдизода Ҷ.	Андешаи ҳуқуқи инсон дар осори мутакаллимон	48
Азиззода У.А., Езидяр М.А.	Таърихи инкишофи стандартҳои байнамилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи курбониёни чиноят	55
Бобоева Н.И., Бобоева Ш.С.	Зан ва зӯроварӣ	66
Неъматова М.А.	Танзими ҳуқуқҳои фитрии инсон дар мисоли ҳуқуқ ба хаёт	71

**МАСЬАЛАҲОИ МУБРАМИ СОХТОРИ КОНСТИТУЦИОНӢ. СОХТОРИ
ДАВЛАТӢ – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО**

Ибрагимов С.И., Марифхонов Р.Н.	Рассмотрение публично-правовых споров судами общей юрисдикции: противоречия и проблемы правового регулирования	77
Кодиров Дж.Ш.	О функции местных исполнительных органов государственной власти	86
Имомов Ҳ.Ш.	Роҷеъ ба масъалаҳои мубрами ҳуқуқ ба таҳсил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	94
Наимов Б.Г.	Проблемы процессуально-правового положения участников разрешительного производства в законодательстве Республики Таджикистан	101

**ҲУҚУҚИ КОНСТИТУЦИОНӢ ВА СОҲАҲОИ ҲАМҶАВОР –
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА**

Шарипов Т.Ш., Холиков Ш.Л.	Концепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ ва такмили қонунгузории чиноятӣ	110
Поцелуев Е.Л.	Международный терроризм: понятие, признаки, состав, формы сотрудничества государств по его противодействию	122

Бобокалонов Ф.М.	Танзими ҳуқукии ҳавасмандгардонӣ барои меҳнат	144
Раҷабов М.Н.	Таносуби ҳуқуқ, ҳуқуки инсон ва ҳуқуки байналмилалии ҳуқуки инсон	150
Раҳмонзода Ш.Қ.	Таснифоти сарчашмаҳои ҳуқуки байналмилалий дар минтақаи Осиёи Миёна дар аҳди қадим	172
Давлатов Б.С.	Алоқамандии таркиби чинояти соҳибкории ғайриқонунӣ ва саркашӣ аз супоридани андоз ва пардохтҳо	191
МИНБАРИ ОЛИМОНИ ҶАВОН – ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ		
Шодибекова Г.Ш.	Дипломатияи превентивӣ (пешгирикунанда)	197
ТАҚРИЗҲО – РЕЦЕНЗИИ		
Бободжонзода И.Х.	Отзыв официального оппонента на кандидатскую диссертационную работу Шоева Фирзуза Махмадаминовича на тему: «Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали»	203
Требования, предъявляемые к статьям соискателей, аспирантов и докторантов для публикации в журнале «Государствоведение и права человека»		211

**МАСЬАЛАХОИ МУБРАМИ НАЗАРИЯИ ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ –
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА**

**ТАЪСИРИ ТАФИЙРЁБИИ ИҚЛИМ БА ВАЗЪИ КУНУНИИ ЭКОЛОГӢ:
МУШКИЛОТ ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО**

Насриддинзода Э.С.,

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессори кафедраи назария ва
таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети
ҳуқуқшиносии ДМТ, узви вобастаи
Академияи илмҳои ҶТ
Тел.: (+992) 902557555
E-mail: nasriddinzoda66@mail.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи
таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ

Фишурда: Мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳои мубрами ҷомеаи
муосир – таъсири тафийрёбии иқлим ба вазъи кунунии экологӣ бахшида
шудааст. Дар доираи он масъалаҳои гуногунҷанба вобаста ба тафийрёбии
иқлим мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф нақш ва мавқеи
Пешвои миллатро дар ҳалли масъалаи мазкур дар сатҳи миллӣ ва
байналмилаӣ шоистаи таҳсин арзёбӣ намуда, роҳи ҳалли мушкилоти
экологиро дар муттаҳид шудани давлатҳои ҷаҳон маънидод менамояд. Ба
андешаи муаллиф яке аз роҳҳои асосии ҳал намудани мушкилоти экологӣ
баланд бардоштани фарҳанги зистмуҳитии аҳолӣ ба ҳисоб меравад, ки дар
ин самт муаллиф як қатор хулоса ва пешниҳодҳои судмандро матраҳ
намудааст.

Калидвожаҳо: Тафийрёбии иқлим, зистмуҳитӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ,
фарҳанги ҳуқуқии зистмуҳитӣ, гармшавии ҷаҳонӣ, ҳуқуқи экологӣ, ҳуқуқи
инсон.

**ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ**

Насриддинзода Э.С.,

доктор юридических наук, профессор
кафедры теории и истории государства
и права юридического факультета
ТНУ, член-корр. Академии наук РТ
Тел.: (+992) 902557555
E-mail: nasriddinzoda66@mail.ru

Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и государства, история правовых и политических учений

Аннотация: Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современного мира – изменение климата и ее влияние на экологическое состояние планеты. Автор отмечает, что в Республике Таджикистан изучению данной проблематике уделяется повышенное внимание, как в научной сфере, так и в практической плоскости. Помимо этого, проблема изменения климата вызывает серьезную обеспокоенность глав государств мира. Таджикистан в решении данных проблем занимает одно из ведущих мест и инициативы Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента РТ, Эмомали Рахмона, нашли поддержку мирового сообщества. Автор отмечает, что решение глобальных мировых проблем, связанных с изменением климата возможно только при согласованном действии всех государств.

Ключевые слова: Изменение климата, экология, правовая культура, экологическая культура, всемирное потепление, экологическое право, права человека.

INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON THE MODERN ECOLOGICAL STATE: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Nasriddinzoda E.S.,

doctor of law, Professor of the Department of theory and history of state and law of Law Faculty, Tajik National University, the corresponding member of RT Academy of Sciences

Phone: (+992) 902557555

E-mail: nasriddinzoda66@mail.ru

Scientific specialty: 12.00.01 – theory and history of law and state, history of legal and politic teachings

Annotation: This article is devoted to one of the pressing problems of the modern world - climate change and its impact on the ecological state of the planet. The author notes that in the Republic of Tajikistan increased attention is paid to the study of this problem, both in the scientific sphere and in the practical plane. In addition, the issue of climate change is a major concern for world leaders. Tajikistan in solving these problems takes one of the leading places and initiatives of the Founder of Peace and National Unity – the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, and found support from the world community. The author notes that the solution of global global problems related to climate change is possible only with the coordinated action of all states.

Keywords: climate change, ecology, legal culture, environmental culture, global warming, environmental law, human rights.

Фаъолияти инсонӣ сабит намудааст, ки тағйирёбии иқлими сайёраи мо бори аввал нест, vale тағйирёбии қунунии иқлим асосан бинобар фаъолияти худи инсон ба миён омадааст ва оқибатҳои ҷиддии манфии он ба тамоми кишварҳо ва ҳуқуқу манфиатҳои ҳар як сокини сайёраи мо таҳдид мекунад.

Дар ҳаёти рӯзмарраи миллионҳо одамон таъсири оқибатҳои гармшавӣ ба ҷашм мерасад. Гармшавии ҷаҳонӣ боиси дар курраи замин сар задании ҳушкӣ, обхезӣ, ҳунукиҳои шадид гардида, дар ин замина оқибатҳои зиёди ҳаробиоварро ба миён ҳоҳад овард.

Мушкилоти вобаста ба иқлим барои ҳамаи аҳли сайёра пеш омаданаш мумкин аст ва ин зухурот таъсири манфии ҳудро ба тамоми аҳолии сайёра аллакай расонидааст. Бинобар ин, барои ҳамаи ҳалқҳои дунё зарур аст, ки баҳри ҳимояи манфиатҳои ҳуд аз тағйирёбии иқлим ба ҳамдигарфаҳмии ҷиддӣ ноил гарданд.

Имрӯз, тағйирёбии иқлим, дигаргуншавии вазъи зистмуҳитӣ дар сайёраи Замин ё минтақаҳои ҷудогонаи он ба мушкилоти рақами яки башарият табдил ёфтааст. Сабабҳои тағйирёбии иқлим гуногунанд. Равандҳои динамикӣ дар рӯи Замин, таъсирҳои беруна – ивазшавии шиддати нури офтоб ва фаъолияти инсон аз ҷумлаи омилҳои асосии тағйирёбии иқлим ба ҳисоб мераванд. Тағйирёбии иқлим маънои ивазшавии иқлимиро дорад, ки мустақим ё ғайримустақим аз фаъолияти инсон вобаста аст ва дар таркиби атмосфераи ҷаҳонӣ тағйиротро ба вучуд оварда, ба ивазшавии иқлим таъсир мерасонад, ки дар тӯли замони қобили муқоиса мушоҳида мегардад. Тағйирёбии иқлим бештар ба гармшавии ҷаҳонӣ нисбат дода мешавад. Дар Гузориши ҷоруми арзёбии Гурӯҳи байніхукуматии коршиносон оид ба тағйирёбии иқлим назари ягонаи ҷомеаи илмӣ ташаккул ёфта буд, ки мутобиқи он тағйирёбии иқлим ҳусусияти воқеӣ дорад ва аз амалҳои инсон вобаста аст [10].

Ба мушкилоти асосии инсоният табдил ёфтани масъалаҳои экологӣ ва тағйирёбии иқлим боис гардид, ки дар илм ва амалияи ҳуқуқшиносӣ падидаҳо ва ҳуқуқҳои нави инсон рӯи кор оянд. «...ҳуқуқҳои экологӣ ҳуқуқҳои насли нав мебошанд. Онҳо дар раванди ташаккул қарор доранд. Ҳифзи манфиатҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ талаб мекунад, ки ҳуқуқҳои экологиро чун ҳуқуқҳои мустақил эътироф карда, то ҳадди имкон онҳоро возеху равshan дар сатҳи санадҳои байналхалқӣ, маҳсусан Эъломияи умумии ҳуқуқи башар мустаҳкам намоем» [8, с. 112-117].

Президенти ҶТ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дарки масъулияти бузург дар назди наслҳои оянда аз бонуфузтарин минбарҳои байналмилалӣ проблемаҳои доғи сайёра – пешгирии ҳатарҳои экологиро ба миён гузошта, барои ҳалли онҳо пешниҳодҳои судманд намудааст.

Суҳанронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Фаронса, дар Конфронси

21-уми тарафҳои Конвенсияи қолабии СММ дар бораи тағйири иқлим ифодаи гуфтаҳои болост. Сарвари давлат қайд намуд, ки чунин ҳамоишҳо «идомаи талошҳои пайгиранаи кишварҳои мо дар самти ташаккули низоми муносибати ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи афзоиши минбаъдаи партовҳои гулхонай бо мақсади пешгирӣ аз он, андешидани ҷораҳо ҷиҳати қоҳиши раванди гармшавии иқлим ва пайомадҳои манфии тағйири он мебошад» [11].

ҶТ мавқеи миллии худро дар ҷавоб ба даъвати СММ оид ба муқаррароти созишиномаи Париж дар робита ба нигаҳдории ҳарорати миёнаи сайёра баён намуда, дар ин раванд дар доираи Гурӯҳи кории Дурбан ҳамкориҳои даҳлдорро ба анҷом расонид.

Ҳарчанд ҳиссаи ҶТ дар ҳаҷми партови газҳои гулхонай ба муҳит дар миқёси олам ноҷиз мебошад, аммо кишвари мо дар масъалаи тағйирёбии иқлим яке аз давлатҳои осебпазир ба ҳисоб меравад. Имрӯз соҳаҳои асосии иқтисодиёти Тоҷикистон бо пайомадҳои манфии вобаста ба тағйири иқлим рӯ ба рӯ гардидаанд.

Дар моддаи 22-юми Эъломияи умумии ҳуқуқи башар омадааст, ки ҳар як инсон ҳамчун узви ҷамъият ба таъминоти иҷтимоӣ ва татбиқи ҳуқуқ барои нигаҳдории шараф ва инкишофи озодонаи шахсияти ў дар соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба воситаи саъю қӯшиши миллию ҳамкории байналмилалӣ мутобиқи соҳтор ва имкониятҳои ҳар як давлат ҳақ дорад [9]. Айни ҳол бошад, ин тартибот ё худ муқаррарот аз сабаби ҷораҳои даҳлдор наандешидан оид ба мубориза бо тағйирёбии иқлим пурра татбиқ нашуда истодааст.

Барои боз ҳам аз байн бурдани мушкилоти тағйири иқлим як қатор санадҳои байналмилалии соҳавӣ қабул шудаанд, аз ҷумла: Конвенсияи Қолабии СММ аз 9-уми майи соли 1992 оид ба тағйирёбии иқлим ва Протоколи Киото аз моҳи декабри соли 1997; Эъломияи Конфронси СММ оид ба проблемаҳои муҳити зисти инсон аз 16-уми июни соли 1972; Дастури Ассамблеяи Генералӣ аз 22-юми декабри соли 1989 оид ба Конфронсҳои СММ баҳшида ба муҳити зист, қарори 44/228; Конвенсияи Венагӣ аз соли 1985 оид ба ҳифзи қабати озонӣ ва протоколи Монреалӣ аз соли 1987 бо тағйиру иловахо аз 29 июни соли 1990 оид ба моддаҳои вайронкунандай қабати озонӣ ва ғайра.

Барои мутобиқнамоии қонунгузории ҶТ ба санадҳои байналмилалӣ аз 2 августи соли 2011 Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» қабул шуд, ки мувофиқи он шаҳрвандони ҶТ ба зиндагӣ дар шароити барои саломатӣ ва ҳаёт мусоид ва истифода аз неъматҳои он, ба ҳифзи муҳити зист аз таъсири номатлуби фаъолияти хочагидорӣ ва дигар фаъолият, ҳолатҳои фавқулоддаи ҳусусияти табиӣ ва техногенидошта ҳуқуқ доранд [3].

Ҳукумати ҶТ ба мақсади пешгирӣ аз пайомадҳои тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба он то имрӯз барои такмили қонунгузорӣ, сиёсати давлатӣ ва иҷрои тавсияҳои ҳамоишҳои тарафҳои конвенсия тадбирҳои амалӣ андешида, бо шарикони байналмилалии худ дар ин росто фаъолона

ҳамкорӣ менамояд.

Аз гузоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Фаронса, дар Конфронси 21-уми тарафҳои Конвенсияи қолабии СММ дар бораи тағйирёбии иқлими бармеояд, ки бояд дар ҶТ Стратегияи миллии кишвар оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлими таҳия гардад ва қабул карда шавад.

Бо вучуди он, ки тибқи маълумоти Агентии байналмилалии энергетикӣ соли 2010 Тоҷикистон дар робита ба партови гази дуокси迪 карбон (CO_2) дар чойи 135-ум қарор дошт, кишвари мо зимни рушди иқтисоди худ ба масъалаҳои вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои иқтисодӣ, ки коҳиши партовҳои газҳои гулхонаиро дар назар доранд, таваҷҷуҳи хос зоҳир менамояд.

Дар баробари меъёрҳои қонунгузорӣ оид тағйирёбии иқлими, нақши гузоришҳои шахсиятҳои сатҳи байналмилалӣ ва доҳилидавлатӣ қобили дастгирӣ ва таҳқид аст. Масалан Мери Робинсон собиқ Комиссари олии СММ оид ба ҳуқуқи инсон баён намуда буд: «Ҳамаи мо дар натиҷаи тағйирёбии иқлими шикаст хурдем, барои он ки фаврӣ будани ин проблемаҳоро баҳогузорӣ карда натавонистем. Тағйирёбии иқлими очизӣ ва нотавонии соҳторҳои мавҷудаи моро, аз ҷумла механизми ҳимояи ҳуқуқро ошкор мекунад. Барои ҳалли самарабахши ин масъала бояд муносибатҳои сиёсӣ дар тамоми ҷаҳон тағйир дода шавад, шурӯъ карда аз ҷамъоварии маълумотҳо ва қабули қарори колективӣ то ҳифзи тартибот ва тақсимоти захираҳо». Ӯ инчунин иброз доштааст, ки зарур аст воситаҳои ҳимояи ҳуқуқи инсонро мукаммал намуда, дар ҷустуҷӯи ҷавоб вобаста ба талаботи нави иқлими бошем. Талабот ба миён омадааст, ки қоидаҳои босамар барои муайян кардани ҷавобгарӣ ва пардоҳти ҷуброни зарар ба ҷабрдидаҳо қабул карда шавад.

Дар Конфронси сеюми ҷаҳонӣ доир ба иқлими дар Женева ҷаноби Пан Ги Мун аз давлатҳои ҷаҳон даъват ба амал овард, ки ихроҷи партови газҳоро ҳарчи камтар намоянд ва роҳи «иқтисоди экологӣ»-ро пеш гиранд.

Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Конфронсҳои СММ оид ба тағйирёбии иқлими иштирок ва суханронӣ намуда, ҷораҳои таъхирназир андешидан оид ба мубориза бар зидди пешгирии тағйиротҳои иқлимиро таъкид намуданд. Аз ҷумла, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Копенгаген 16-уми декабри соли 2009 дар Конфронс оид ба масъалаи иқлими иштирок намуда, иброз доштанд: «Дар Тоҷикистон, ки бинобар шароити мураккаби ҷуғрофӣ аз тағйирёбии иқлими осебпазир гардидааст, дар шаст соли охир ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво то як дараҷаи селсия баланд гардида, шумораи рӯзҳои боронӣ хеле афзудааст. Танҳо дар 20 соли охир дар қаламрави кишвар чор маротиба ҳушксолии шадид ба миён омад. Мувофиқи маълумоти мавҷуда ҳушксолии солҳои 2000-2001, ки тамоми Осиёи Марказири фаро гирифта буд, дар даҳсолаҳои охир ҳушксолии шадидтарин буд. Дар минтаҳа норасоии ҷиддии об эҳсос гардид, ки дар натиҷа садҳо ҳазор гектар заминҳои кишоварзӣ аз кишт берун монданд. Илова бар ин, дар таърихи кишвар зимиштони солҳои 2007-

2008 фасли сардтарин буд. Дар байни зиёда аз 200 кишвари ҷаҳон Тоҷикистон дар робита ба партовҳои қиёсии дуоксида карбон ҷои 135-умро ишғол мекунад. Дар Осиёи Марказӣ аз рӯи ҳаҷми партовҳо кишвари мо ҷои охирро мегирад ва ҳиссаи он дар ҳаҷми умумии минтақа аз 5 фоиз камтар мебошад. Ин пеш аз ҳама, ба истифодаи захираҳои гидроэнергетикӣ, ки энергияи аз ҷиҳати экологӣ тозаро медиҳад, вобаста аст, зиёда аз 95 фоизи барқ дар кишвари мо дар неругоҳҳои барқии обӣ истеҳсол карда мешавад, ки дар муқоиса ба неругоҳҳои ҳароратӣ онҳо манбаъҳои партовҳои зиёновар нестанд».

Ба андешаи мо барои он ки зарари бештар аз тағйирёбии иқлими ба аҳли сайёра нарасад, бояд тамоми инсонҳо аз ҳамдигар вобаста буданашонро эътироф намоянд. Мутахассисон исбот намудаанд, ки ба гармшавии ҷаҳонии иқлими пеш аз ҳама давлатҳои пешрафта ва қудратманди дунё мусоидат кардаанд, вале дар натиҷаи оқибатҳои тағйирёбии иқлими давлатҳои рӯ ба инкишоф аз ҳама зиёд ранҷ мебаранд [4, с. 5-17].

Мо бояд муайян намоем, ки аз тағйирёбии иқлими киҳо зери таҳдид қарор доранд ва онҳо чи гуна бояд ҳимояи карда шаванд. Барои ҳалли ин масъала бояд стандартҳои ҳимояи ҳуқуқ ва принципҳои он ба барномаҳо ва нақшаҳои сиёсии давлатҳои алоҳида, ки баҳри ҳалли мушкилоти оқибатҳои тағйирёбии иқлими равона мешаванд, ворид гарданд. Бо истифода аз захираҳои мавҷуда давлатҳо бояд ба ҳифзи ҳуқуқҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ диққати авалиндарача диханд [5].

Дар минтақаҳои зиёди ҷаҳон аллакай оқибатҳои ноҳуши тағйирёбии иқлими ба назар мерасад. Ин тағйиротҳо таъсири бевосита ба амалишавии ҳуқуқҳои инсон, аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ, бехатарии озукаворӣ, ҳаёт, саломатӣ, интиҳоби манзил расонида, монеагиҳо эҷод мекунанд. Тағйирёбии иқлими на танҳо таъсири манғӣ ба муҳити зист ва иқтисодиёт дорад, инчунин оқибатҳои ҳуқуқиро низ ба миён меорад. Оқибати тағйирёбии иқлими боиси барангҳтани низоъ ва кӯҷонидани қисми зиёди аҳолӣ аз як макон ба макон дигар мегардад [6, с. 30-34].

Мо дар замоне қарор дорем, ки саҳлангорӣ ва муносибати бе танзим ба табиат боиси аз байн бурдани ҳаёти миллионҳо одамон ҳоҳад гашт. Агар иттиҳодҳои байналмилалӣ ба таҳия ва қабули созишиномаи ҳатмии ҳуқуқӣ дар самти тағйирёбии иқлими муваффақ нашаванд, ранҷ ва марги одамон вобаста ба таъсири ин зуҳурот идома ҳоҳад ёфт.

Дар заминаи Конвенсияи СММ оид ба тағйирёбии иқлими протоколи Киото қабул гардид, ки муносибатҳои давлатҳои аъзоро оид ба партофти газҳо танзим мекунад. Мутахассисон ба ақидае ҳастанд, ки протоколи мазкур дар танзими ин раванд самаранок намебошад. Сабаб он аст, ки муҳлати протоколи Киото то соли 2012-ум пешбинӣ шудааст ва дар ин давра кишварҳои бузурги саноатӣ фаъолияти худро коҳиш надоданд.

Моҳи ноябри соли 2013 дар шаҳри Варшава Конфронси 19-уми СММ оид ба тағйирёбии иқлими гузашта буд. Ба аъзоёни Конфронс муюссар нагардид, ки ҳучҷати даҳлдори байналмилалӣ оид ба танзими ин

муносибатҳо ва беҳдошти муҳити зист қабул намоянд. Иштирокчиёни конфронси СММ оид ба тағийирёбии иқлими иброз доштанд, ки ин хуччати даҳлдор дар Конфронси минбаъда, ки дар соли 2015 дар шаҳри Париж ба нақша гирифта шудааст, ҳатман қабул карда мешавад. Суҳанрониҳои Президенти кишвар дар Конфронси 21-уми тарафҳои Конвенсияи қолабии СММ дар бораи тағийирёбии иқлими дар санаи 30 октябри соли 2015 ифодаи ҳамин гуфтаҳост.

Аз ин таҳлилҳо бармеояд, ки мушкилоти тағийирёбии иқлими на танҳо аҳамияти минтақавӣ, балки умунибашарӣ дорад.

Тағийиёбии иқлими таҳди迪 чиддӣ ба саломатии аҳолии сайёра мекунад. Имрӯзҳо дар натиҷаи гармшавии иқлими бемориҳо ба миён омада, аз ин сабаб миллионҳо одамон ба ҳалокат расида истодаанд. Раванди гармшавии чиддӣ хусусан дар минтақаҳои шаҳрӣ боиси зиёд гаштани бемориҳо ва фавти инсонҳо мегардад. Масалан, соли 2003-ум дар Аврупо ҳарорати гармӣ хело баланд гардида, ки дар ин сол 70 ҳазор одамон нисбат ба солҳои муқаррарӣ зиёдтар фавтиданд.

Дар натиҷаи тағийирёбии ҳарорат ва тағири тақсими речай боришот боиси афзудани бактерияҳо ва ҳашаротҳое мегардад, ки ба паҳншавии бемориҳои гузаранда мусоидат мекунанд. Дар натиҷа бемориҳои вараҷа, табларза, зарпарвин ва дигар бемориҳои гузаранда саломатии аҳолиро таҳдид мекунад. Тағириотҳои иқлими, хусусан соҳаи кишоварзиро таҳдид мекунад. Чунки гармшавӣ ва боришоти зиёди бемаҳал боиси паст гардидани ҳосилнокии замин мегардад.

Маҳз фаъолияти бетанзими инсоният вобаста ба истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ сабабгори тағийирёбии иқлими гардида истодааст, ки ин оқибати манғӣ ба экология, замин ва аҳли инсоният дорад.

Мувофиқи изҳороти гурӯҳи коршиносони байнидавлатӣ оид ба тағийирёбии иқлими дар даҳсолаи наздик дар замин эпидемия, гуруснагӣ, норасогии оби нушоқӣ ва дигаргуниҳои чиддии харобиовар ҳукмронӣ мекунанд. Сатҳи зиндагии инсоният яку якбора ниҳоят душвор гардида, боиси ранҷу уқубат ва марги зиёди инсонҳо мегардад. Чунин ахбори ноҳуш дар гузориши ҳарсолаи намояндаи гурӯҳи коршиносони байнидавлатӣ оид ба тағийирёбии иқлими гуфта мешавад.

Мувофиқи маълумоте, ки дар Гузориши СММ доир ба рушди инсон дар соли 2007-ум омадааст, дар натиҷаи гармшавии умумӣ тақрибан 332 миллион сокинони минтақаҳои назди соҳил ба муҳочирони экологӣ мубаддал гардида, 1,8 миллиард сокинони сайёра аз дастрасӣ ба оби нӯшиданӣ маҳрум ҳоҳанд шуд.

Дар курраи замин чӣ гармшавии ҷаҳонӣ ва чӣ яхбандии глобалий пеш ояд, барои инсоният оқибатҳои зиёди манғӣ ба миён меорад. Ба мо зарур нест, ки ҳолатҳои ногуворро вобаста ба тағийирёбии иқлими интизор шавем, зеро ин дигаргуниҳо аллакай шурӯъ шудааст. Масалан, мо дар вақтҳои охир ҳодисаҳои зиёди харобиоварро вобаста ба обхезиҳо, туфонҳо ва гармшавӣ мушоҳида мекунем. Мо ҳолатҳои зиёде, ки аз тағийирёбии иқлими шаҳодат медиҳанд, мушоҳида мекунем, ба монанди: як дараҷа баланд

шудани гармии ҳаво дар курраи замин; туфонҳо, обхезиҳо, боришоти зиёди барфу борон ва сухтори ҷангалзорҳо; дар гузашта ба қайд гирифтани тағйиротҳои иқлими дар курраи замин; партофти бетанзими миллиардҳо тонна газҳои ангидриди карбон ва дуоксидаи карбон ба ҳаво; аз меъёр зиёд обshawии пиряҳҳо дар саросари ҷаҳон; баланд гардидани сатҳи оби уқёнусҳо; кам гардидани оби нушоқӣ дар саросари ҷаҳон; мушоҳидаҳои гармию сардӣ на танҳо дар сайёраи замин, инчунин дар сайёраи Мирриҳ.

Ба андешаи мо тағйиротҳои иқлими боиси ба миён овардани мушкилот дар соҳаҳои зерин мегардад:

1. Зиёд шудани низоъҳои байнидавлатӣ ва дохиридавлатӣ;
2. Мушкилот вобаста ба истифодаи заминҳои кишоварзӣ;
3. Дар соҳаи андозбандӣ ва андозсупорӣ дар сурати паст гардидани ҳосилнокии заминҳо;
4. Вобаста ба истифода ва тақсими захираҳои оби нушоқӣ;
5. Дар бахши таъминоти иҷтимоӣ бо сабаби зиёд гардидани шумораи бекорон, эҳтиёҷмандон ва беморон;
6. Дар соҳаи муҳочирияти оммавӣ оид ба ҷустуҷӯи маконҳои бехавф ва ғайраҳо.

Тағйирёбии иқлими аз инсоният тақозо менамояд, ки барои паст намудани оқибатҳои манғӣ дар ин самт корҳои даҳлдор ба анҷом расонида, ба ин васила бехатарии насли имрӯзу фардороро таъмин намояд. Доир ба ҳалли ин масъала Саъдизода Ҷ. пешниҳод менамояд, ки Қонуни ҶТ «Дар бораи фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ» қабул карда шавад. Ба андешаи ў «...қабул гардидани Қонуни ҶТ «Дар бораи фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ» метавонад фарогири ҳам маърифат ва ҳам фарҳанги экологӣ, фарҳанги сиёсӣ, иҷтимоӣ ва динӣ бошад» [7, с. 77].

Ҷумҳурии Тоҷикистон умединор аст, ки давлатҳои пешрафта, соҳторҳои СММ, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ниҳодҳои бонуфузи молиявӣ дар ҳалли масъалаҳои муҳимми мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлими ва паст кардани шиддати он ҳамкории худро минбаъд низ дареф намедоранд.

Дар шароити имрӯзаи ҷаҳонӣ ҳаллу фасли мушкилоти мавҷуда дар самти кам кардани оқибатҳои манғии тағйирёбии иқлими аз ҳамаи мо талошҳои ҳарчи бештари дастаҷамъона, андешидани тадбирҳои фаврӣ ва дарозмуҳлатро тақозо дорад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастрасӣ ба ҳадафҳои ҳамоҳангушдаи ҷомеаи байналмилалӣ дар ростои тағйирёбии иқлими бо дарназардошти имкониятҳои молиявию иқтисодии худ ва дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ минбаъд низ саҳми худро хоҳад гузошт. Ба пиндори мо яке аз роҳҳои асосии пешгирии тағйирёбии иқлими ва бартараф намудани оқибатҳои манғии он боло бурдани фарҳанги зистмуҳитии аҳолии сайёра ба ҳисоб меравад.

Адабиёт:

1. Баромади Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар конференсияи 21-уми тарафҳои Конвенсияи қолабии СММ дар Фаронса.
2. Гузориш дар бораи рушди ҷаҳонӣ «Рушд ва тағири иқлими» соли 2010 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.worldbank.org/wdr> (санай муроҷиат: 10.09.2019 с.).
3. Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» аз 2 августи соли 2011, № 760 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2011. №7-8, мод. 614, 2014. №11, мод.669; 2017. №7-9, мод. 572.
4. Насриддинзода Э.С. Соҳтори фарҳанги ҳуқуқӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2017. - №1 (05). – С. 5-17.
5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22.12.2017, шаҳри Душанбе, 2017. – 47 с.
6. Раҳмон Д.С. Дурнамои инкишофи низоми ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити тақвиятёбии тамоюлҳои муосири ҳуқуқӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2016. - №3 (03). – С. 30-34.
7. Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон. Диссертатсия барои дарёftи дарачаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2017. – 241 с.
8. Соҳибов М.М. Баъзе аз масъалаҳои ҳуқуқҳои экологии инсон ва ҳифзи муҳити зист дар Эъломияи умумии ҳуқуқи башар // Поси ҳуқуқи инсон чун дастоварди умумибашарӣ. (Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ баҳшида ба муносибати 65-умин солгарди қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи башар) / Зери таҳрири н.и.ҳ. Сафаров Б.А. – Душанбе, 2014. – С. 112-117.
9. Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон. Дар иҷлосияи сеюми Ассамблеяи Генералии СММ бо қатъномаи 217 А (III) аз 10 декабря соли 1948 қабул гардидааст. – Душанбе, 2013.
10. Ҳисоботи миллӣ оид ба рушди инсонӣ 2012. (Тоҷикистон: камбизоатӣ дар заминаи тағиирёбии иқлими). – Душанбе, 2012. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: https://www.undp.org/content/dam/tajikistan/docs/library/UNDP_TJK_HDR_2012_Taj.pdf (санай муроҷиат: 10.09.2019 с.).
11. Суҳанронӣ дар Конфронси 21-уми тарафҳои Конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи тағирии иқлими аз 30-юми ноябрь соли 2015. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/10393> (санай муроҷиат: 11.09.2019 с.).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРАВОСУДИЯ В ДОСОВЕТСКОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

Азиззода У.А.,

доктор юридических наук, профессор кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета

E-mail: ubaydullo_azizov@mail.ru

Обидова М.Н.,

коисполнитель кафедры теории и истории государства и права Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

E-mail: manija08@gmail.com

Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и политических учений

Аннотация: В истории формирования современного института правосудия в Таджикистане особое место занимает религия (книга Авеста – как памятник религии зороастризма и священный правовой источник, и священный Коран, а также хадисы, иджма, кияс и нормы обычаяев). Используя исторический подход к анализу содержания права участия человека в осуществлении правосудия автора приводит к выводу, что правосудия остается одним из вечного вопроса в процессе исторического, социально-культурного развития человечества. Идеи о справедливом правосудии всегда находились в центре внимания известных правоведов и философов Востока. Не потеряли они своей значимости и на современном этапе развития учений о праве и государстве.

Ключевые слова: Правосудие, судопроизводство, история формирования, участие граждан, справедливость, принцип.

ТАМОЮЛҲОИ ТАЪРИХИИ ТАШАККУЛЁБИИ ПАДИДАИ АДОЛАТИ СУДӢ ДАР ТО҆ЦИКИСТОНИ ТОШӮРАВӢ

Азиззода У.А.,

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

E-mail: ubaydullo_azizov@mail.ru

Обидова М.Н.,

унвончӯи кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

E-mail: manija08@gmail.com

Ихтисоси илмӣ: 12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ

Фишурда: Институти адолати судӣ дар Тоҷикистони тоинқилобӣ дар асоси дин ва сарчашмаҳои асосии динӣ (Авесто – ҳамчун сарчашмаи муқаддас ва асосии ҳуқуқи зардуштӣ, Қуръон, ҳадис, иҷмоъ, қиёс, ва меъёрҳои одатӣ-ҳуқуқӣ – сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ) ташаккул ва инкишоф ёфтааст. Таҳлили таърихии моҳияти ҳуқуқи иштироки шаҳрвандон дар баамалбарории адолати судӣ чун институти таърихӣ-ҳуқуқӣ нишон медиҳад, ки дар низоми ҳуқуқии таърихии тоҷикон низ он дар шакл ва маҳсусияти ба худ хос вучуд дошта, то ҳолати кунуни худ рушд кардааст. Ақидаи адолати судӣ ва татбиқи боинсофонаи он доимо дар маркази таваҷҷӯҳи муттафакирони намоёни илмҳои гуногуни ҷомеашиносӣ, файласуфон ва ҳуқуқшиносон қарор дошт. Чунин мубрамияти худро он дар шароити кунуни инкишофи таълимоти ҳуқуқӣ ва давлатӣ гум накардааст.

Калидвозжаҳо: Адолати судӣ, истеҳсолоти судӣ, таърихи ташаккул, иштироки шаҳрвандон, адолатнокӣ, принсип.

HISTORICAL BACKGROUND OF FORMATION OF THE INSTITUTE OF JUSTICE IN PRE-SOVIET TAJIKISTAN

Azizzoda U.A.,

doctor of Legal Sciences, professor of the Department of Human Rights and Comparative Law of the Law Faculty, Tajik National University

E-mail: ubaydullo_azizov@mail.ru

Obidova M.N.,

applicant, Department of Theory and History of State and Law, Tajik State University of Law, Business and Politics

E-mail: manija08@gmail.com

Scientific specialty: 12.00.01 – theory and History of Law and State; history of legal and politic teachings

Annotation: In the history of the formation of the modern institution of justice in Tajikistan, religion occupies a special place (the Avesta book as a monument to the religion of Zoroastrianism and a sacred legal source, and the holy Quran, as well as hadiths, Ijma, kiyas and customs). The historical approach to the analysis of the content of the right of human participation in the administration of justice leads to the conclusion that justice remains one of the eternal questions in the process of historical, socio-cultural development of mankind. The ideas of fair justice have always been the focus of attention of famous jurists and philosophers of the East. They did not lose their significance at the present stage of development of the teachings on law and the state.

Keywords: Justice, legal proceedings, history of formation, participation of citizens, justice, principle

История формирования института правосудия в Таджикистане, изучение механизмов его реализации свидетельствуют о том, что в этих процессах особое место занимала религия. При этом в основе законов правосудия действовавших в обществе, лежали такие источники, как Авеста (священный памятник и правовой источник религии зороастризма) и священный Коран, а также хадисы, иджма, кияс и нормы обычаев. Целью правосудия всегда было соблюдение справедливости, равноправия, гуманного отношения к людям.

Следует отметить, что идеи гуманизма, равноправия людей испокон веков привлекали внимание восточных мыслителей. Они внесли неоценимый вклад в развитие правовых основ существования государства, деятельности правителей, чиновников, различных государственных и общественных институтов. Из Авесты мы узнаем, что еще в начале II тысячелетия до н.э. царь Джамшед попросил у Ахура Мазды в свое правление земли Древнего Востока. Так он стал царем Пештадидов. Правил он руководствуясь в первую очередь принципами справедливости, за что получил прозвище Джамшед Справедливый [5, с. 101]. Согласно историческим сведениям, в его правление два раза в год – в дни праздников Навруз и Мехрган власть для осуществления правосудия принимал народ. Именно в эти дни народ имел право обратиться к своему правителью с надеждой восстановления истины и справедливости и защиты своих прав. В случаях, если иск был против самого правителя, то он поднимался с трона, снимал корону, вставал на колени перед мубадом (великим жрецом) и просил рассмотреть иск против него по справедливости.

Исторический подход к анализу содержания права участия человека в осуществлении правосудия позволяет говорить о том, что правосудие всегда было и остается вечной проблемой исторического, социально-культурного развития человечества, оно постоянно находилась в сфере внимания политической, правовой, этической, философской мысли. Как пишет отечественный исследователь Ф.М. Абдулхонов, «сущность судопроизводства, как важнейшего механизма реализации права, заключается в том, что оно и есть механизм правоприменения [1, с. 3].

Проблематика осуществления правосудия с участием граждан как механизм защиты прав и свобод человека на протяжении тысячелетий привлекала к себе внимание выдающихся ученых-правоведов философов, психологов, политиков и других профессиональных деятелей. Она и по сей день остается одной из актуальнейших тем и для теоретического осмыслиения, и для практического применения. Мы солидарны с М.В. Немытиной в том, что правосудие не должно ограничиваться только нормами процессуального права, а должно рассматриваться «как органичное движение материального права в процессуальном пространстве в интересах справедливости» [7, с. 140]. Таким образом, цель правосудия заключается в своевременном обеспечении справедливости, и этот процесс, конечно, имеет свои временные исторические особенности условия развития, свою специфику, и т.д.

Заметный вклад в рационализацию представлений о правосудии, как мы уже упоминали, внесли зороастрйцы. В VII в. до н.э. зороастранизм был уже сформировавшимся учением. В дальнейшем идеи зороастризма получили довольно широкое распространение в древнем мире на - Ближнем Востоке, в Средней Азии, Индии, Греции – и оказали заметное влияние на становление христианской доктрины [6, с. 29-30]. Отечественные ученые отмечают, что «зороастрское право не имело опыта классификации права как теоретически, так и практически по отраслям права. Право, как одна из неразрывных частей социальных норм, развивалось, будучи тесно переплетенным, с религиозными и моральными нормами, что и являлось особенностью зороастрского права» [1, с. 7].

Как пишут отечественные и зарубежные исследователи, древнейшим способом судебного доказательства (ныне правосудия), который весьма широко применялся в первобытном обществе при разрешении возникавших между людьми споров, выступал важ (ордалия). «Ордалии (от англо сакс. *ordol*, лат. *ordalium* – приговор, суд) – в широком смысле то же, что и «Божий суд»; в узком – суд путём испытания огнём и водой», [1, с. 17] считались разновидностью архаического права. В первые о них упоминаются ещё в законах Хаммурапи. Таджикский исследователь Ф.М. Абдулхонов отмечает: «Ордалия имела место во всех древних первобытных обществах, о ней упоминается в мифах, обыденных законах и варварских правдах. Законы Ману, Хаммурапи, Русская правда, Польская правда, Сербский законник Стефана Душена, Авеста и другие культурно-правовые памятники достаточно богаты положениями, где регламентируются разные варианты осуществления ордалии в древнем мире» [1, с. 27]. Данный вид установления вины применялся при совершении правосудия, когда невозможно было доказать вину подозреваемого, исходя из норм морали. Именно в таких случаях прибегали к помощи внеземных и божественных сил, в которые люди свято верили.

Первые признаки дифференциации компетенций между органами управления начинает прослеживаться с количественным и качественным ростом племени. Существенно изменяются в тот период и нормы права.

Люди постепенно приходили к осознанию того, что каждый из них должен отвечать за тот участок работы, за который он был ответственен. При этом, лица, которые занимались управлением и разрешением определенных споров тоже обязались строго соблюдать эти правила. Что же касается участия общества в осуществлении правосудия, то как пишет Ф.М. Абдулхонов, «Наказание было коллективным не только в том смысле, что оно принималось от имени общества, общественными институтами, но и потому, что оно приводилось в исполнение при большом стечении народа» [1, с. 30]. В зороастризме применение ордалии обосновывалось очень подробно, что подтверждается его священным источником – Авестой.

Коллективное правосудие во многом имело воспитательный характер. Участие общества в осуществлении правосудия, по сути, не смотря на то, что имело формальный и публичный характер, в первую очередь было направлено на защиту прав и законных интересов общества или определенного коллектива. Такой способ судопроизводства можно рассматривать и как способ профилактики преступлений. Здесь даже усматриваются некоторые зачаточные демократические элементы осуществления правосудия. Но при всем том только формирующаяся социальная жизнь первобытного общества «требовала применения жестких и безусловных запретов и предписаний, требовала жесткого формализма, которые в итоге сопровождались проведением первобытных ритуальных, религиозных обрядов как правосудие» [8, с. 203].

В Сасанидский период судопроизводство имело публичный характер. Особенность тогдашнего правосудия заключалась в том, что почти все заинтересованные лица имели право участвовать в процессе непосредственно или путем предоставления своих доверителей (*hemetalih*) [1, с. 29], о чем подробно пишут отечественные историки и теоретики права [12; 2].

Так, таджикский исследователь Ф.М. Абдулхонов отмечает, что при Сасанидах «судопроизводство осуществлялось в два этапа. На первом этапе судьи вызывали истца, ответчика и их свидетелей, проводили допрос, который протоколировался (протокол назывался *PursishNamak*). Стороны подписывались под судебным протоколом. Судья проводил расследование о подлинности доказательств – *Bavarakanih*, при котором определялась личность истца, ответчика, и свидетелей. Если стороны использовали помочь представителя, то они должны были представить суду доверенность. После всего этого судья назначал срок для исследования дела по существу. Максимальный срок определялся до одного года. По истечении данного срока начинался второй этап, когда суд вызывал обе стороны и продолжал судопроизводство, которое фиксировали в специальных бумагах – *Sakhvan Namak*. По окончании этого этапа судья оглашал судебный приговор – *Faraman*. Приговор подписывался судьей и сторонами, а виновная сторона оплачивала судебную пошлину. Если одна из сторон не соглашалась с приговором, то она была вправе обжаловать приговор в кассационном порядке в вышестоящей инстанции – *Datastan*

Datvar» [1, с. 38-39].

Таким образом, при правлении Ахеменидов и Сасанидов существовали четкие процессуально-правовые нормы, которые регламентировали формы судопроизводства и устанавливали порядок участия заинтересованных лиц в осуществлении правосудия.

Анализ становления и развития зороастрийского периода государственности показывает, что данный период внес ощутимый вклад в развитии института судопроизводства. На наш взгляд, именно в указанный период развития судопроизводства определялись его важнейшая цель – участие личности в осуществлении правосудия, результатом которого должна стать защита прав и законных интересов личности.

В эпоху средневековья на мусульманском Востоке доктринальном правовом уровне были нормативно обоснованы и стали активно применяться фундаментальные принципы правосудия: независимость правосудной деятельности казия – мусульманского судьи, равное правовое положение сторон судебной тяжбы, наличие высокой профессиональной этики казия, профессиональная ответственность каждого отдельного участника судебного процесса. Эти и другие принципы были достаточно хорошо разработаны в теории правосудия. Научные представления и нормативные конструкции о механизмах обеспечения подлинной судебной справедливости были глубоко разработаны авторитетными таджикскими учеными-правоведами (факихами) той эпохи, в частности Имамом ал-Аззамом Абуханифой, Абу Хафсом Бухари, Бурханиддином Маргинани и другими в известных сочинениях по фикху (праву): «Васиятнаме», «Ал-Мабсут», «Ал-Хидая» и др. [2, с. 90-91; 9, с. 124].

По мнению таджикского ученого Ш.К. Разыкова, особенность осуществления правосудия с участием общества по доктрине мусульманского права заключалась в том, что казии рассматривали дела в публичном порядке, тем не менее исследования показывают, что эти правила нарушались неоднократно, и казии совершали правосудие в своих собственных домах [10, с. 15]. Он пишет: «Лишь в редких случаях, когда преступные деяния явно подрывали устои государства или религии, или же когда они были совершены дерзко и публично, рассмотрение дел происходило на базарных площадях» [10].

Немаловажную роль в осуществлении правосудия по мусульманскому праву играли муфтии. Они в то время назначались эмиром и имели право запрещать исполнение приговоров казия. Они также могли провести новый судебный процесс, чтобы выслушать мнения сторон. Решения, которые принимались муфтием, назывались «фетва», они имели особое значение для разрешения спора между участниками процесса [11, с. 249].

Таким образом, в эпоху формирования и развития доктрины мусульманского права должностные лица осуществляли свои полномочия в осуществлении правосудия, согласно процессуальным нормам Корана, хадисам, иджме, киясу и нормам обычаяев. Непосредственным институтом осуществления правосудия в исламе выступал казий. Значимое место в

системе многосубъектности правосудия занимали административные чиновники – мазалим, мухтасиб, раис, кушбеги и др.

Теория разделения судей на общих и специальных в исламе должно было способствовать развитию справедливого правосудия и установлению более современных правил его осуществления. Несомненно, и то, что такая разделения свидетельствовало о том, что суд и его решения всегда вызывали неподдельный интерес общества.

На современном этапе «шариат как основа правосудия довольно широко распространен в исламских государствах. Правда, это не всегда признается публично. Для нас же важно отметить, что обоснование правосудия в исламе, как и вообще на Востоке, коренится именно в ситуации взаимодействия по линии «человек – общество», как базовая схема саморазвития социальной действительности» [10, с. 12].

Литература:

1. Абдулохонов Ф.М. Процессуально-правовые институты в историческом развитии Таджикистана (историко-правовой анализ): дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Абдулохонов Файзали Махмудович. – Душанбе, 2010. – 191 с.
2. Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография. / У.А. Азизов; [Отв. редактор Ф.Т. Тахиров]. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 368 с.
3. Власова Г.Б. Правовая культура и судебная власть // Культура: управление, экономика, право. – 2009. - № 4. – С. 11-14.
4. Декларация Кира Великого о правах человека (IV в.д.э.).
5. Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты / Издание подготовлено О.М. Чунаковой. – М.: Восточная литература РАН, 1997. – 352 с.
6. История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. – 2 изд. – М.: Юрид. лит., 1988. – 816 с.
7. Немытина М.В. Право России как интеграционное пространство. Изд. 2-е, перераб. – Саратов, 2008. – 260 с.
8. Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 1999. – 530 с.
9. Обидов Д.С. Ханафитская правовая школа и ее значение в суннитском направлении исламского права / Д.С. Обидов. – Худжанд, 2011. – 316 с.
10. Разыков Ш. К истории советского суда в Таджикистане. / Ш. Разыков. – Сталинабад, 1960. – 159 с.
11. Хакимов Н., Азизкулова Г.С. История государства и права Таджикистана / Н. Хакимов, Г.С. Азизкулова. – Душанбе, 2002.
12. Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право) / А.Г. Халиков. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – 488 с.
13. Халиков А.Г. Государственно-правовые идеи зороастризма. – М., 2004.

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ПРОКУРАТУРА ДАР ТОЧИКИСТОН

Сафарзода Б.А.,

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Тел.: (+992) 907483200

E-mail: bakht-83@mail.ru

Исмоилзода С.А.,

унвончӯи кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Тел.: (+992)935880808

Ихтисоси илмӣ: 12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ

Фишурда: Дар мақолаи мазкур доир ба таърихи таъсис ва ташакулли яке аз мақомотҳои бонуфузи кишвар маъумот гирдовари карда шудааст. Муаллифон ибтидои пайдоиши мақомоти прокуратура ва таъйиноти иҷтимоии онро аз замони пайдоиш муайян намуда, марҳилаи инкишофи онро то замони кунуни мавриди мухокима қарор додаанд.

Калидвозжаҳо: Прокуратура, назорати прокурорӣ, назорати фаъолияти тафтишот, фаъолияти судӣ-ҳуқуқӣ, прокуратураи шӯравӣ.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОКУРАТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Сафарзода Б.А.,

доктор юридических наук, профессор кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета ТНУ

Тел.: (+992) 907483200

E-mail: bakht-83@mail.ru

Исмоилзода С.А.,

соискатель кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета ТНУ

Тел.: (+992) 935880808

Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и политических учений

Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается вопрос формирования и развития органов прокуратуры в Республике Таджикистан. Авторы определяют этапы эволюции формирования органов прокуратуры и его социального назначения с момента возникновения по настоящее время.

Ключевые слова: Прокуратура, прокурорский надзор, надзор за следствием, судебно-правовая деятельность, советская прокуратура

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Safarzoda B.A.,
doctor of Law, Professor Department of Human Rights and Comparative Law, Faculty of Law TNU
Phone: (+992) 907483200
E-mail: bakht-83@mail.ru

Ismoilzoda S.A.,
Applicant, Department of Human Rights and Comparative Law, Faculty of Law, TNU
Phone: (+992) 935880808

Scientific specialty: 12.00.01 – theory and history of Law and State; history of legal and politic teachings

Annotation: Within the framework of this article, the issue of the formation and development of the prosecutor's office in the Republic of Tajikistan is considered. The authors determine the stages of the evolution of the formation of the prosecutor's office and its social purpose from the moment of its occurrence to the present.

Keywords: Prosecutor's office, prosecutor's supervision, supervision of the investigation, judicial activity, Soviet prosecutor's office,

Дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд мегардад, ки мақомоти прокуратура нисбат ба ҳокимияти судӣ дертар ба вучуд омадааст. Аввалин маротиба прокуратура дар Фаронса дар асри XIV дар марҳилаи гузариши инквизитсионӣ ба вучуд омадааст. Шоҳ Филиппи IV бо Ордонанс аз

таърихи 25-уми марта соли 1302 прокуратураро ҳамчун мақомоти баамалбарорандай манфиатҳои ҳокимияти монарх таъсис дод [23, с. 22-23].

Боиси тазаккур аст, ки солҳои аввал он ба сифати мақомоти маҳсуси айборкунанда ва ҷазодиҳанда фаъолият намуда, барои дар амал татбиқ намудани иродай шоҳ, ки дар ташаккул ва муайян намудани самти фаъолияти дигар мақомот мавқеи арзандаро соҳиб буд, хизмат менамуд (прокуратура то барҳам ҳӯрдани ҳокимияти монарх дар Фаронса ба сифати «одамони шоҳ» ном мебурданд) [23]. Соли 1586 Қонун «Дар бораи ташкил ва фаъолияти прокуратура дар Фаронса» қабул гардида, ҷойгоҳи онро дар низоми мақомоти давлатӣ муайян намуд. Назорати прокурорӣ дар самтҳои зерин ба амал бароварда мешуд: фаъолияти прокурор, ки ҳусусияти маъмурӣ-сиёсӣ дошт; назорати фаъолияти тафтишотӣ; фаъолияти судӣ-ҳуқуқӣ [23].

Таъсис ёфтани мақомоти прокуратура дар Фаронса тасодуфӣ нест. Аксарияти муҳаққиқони рус ба он назаранд, ки маҳз таъсис ва низоми прокуратураи Фаронса заминаи асосиро барои ташаккули прокуратураи Россия гузошта аст [6, с. 136-158; 5, с. 43]. Дар навбати худ, намунаи прокуратураи шоҳӣ барои ташаккул додани низоми мақомоти прокуратураи шӯравӣ, инчунин таъсис ва инкишофи мақомоти прокуратура дар Тоҷикистон таъсири амиқи худро гузошт. Дар адабиёти ватанӣ пешбинӣ мегардад, ки ташаккул ва инкишофи мақомоти прокуратура дар Тоҷикистон бо ИҶШС алоқамандии зич дорад, зоро мояк муддати муайяни таъриҳӣ дар ҳайати он қарор доштем. З.Ҳ. Исқандаров бар он назар аст, ки «Прокуратураи шӯравии Тоҷикистон ҳамчун қисми таркибии прокуратураи шӯравӣ таъсис ёфта, ғояҳои асосии прокуратураи шоҳии руссиягиро ба худ қабул намуда буд» [9, с. 65]. Доир ба масъалаи мазкур С. Кенчаев ва Қ. Мирзоева низ ибрози назар намудаанд [14, с. 22].

Муҳаққиқони ватании таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон қайд менамоянд, ки давлатҳои дар сарзамини Тоҷикистони таъриҳӣ мавҷудбуда, мақомоти маҳсусгардонидашударо барои назорати икрои фармонҳои сарвари давлат таъсис надодаанд. Ҳамон тавре, ки З.Ҳ. Исқандаров қайд менамояд: «Сарвазир (ҳочиби бузург) ва девонҳои алоҳидае ҷой доштанд, ки икроиши фармонҳои амирро дар самтҳои ҷудогона назорат менамуданд. Масалан, девони мустаъфӣ (андоз), муҳтасиб (тиҷорат) ва мушриф (полиси маҳфӣ) мавҷуд буданд, ки функцияҳои имрӯзai прокуратураро дар алоҳидагӣ ба хотир меоранд, аммо дар ягон ҳолат фаъолияти имрӯzai мақомоти прокуратураро бозгӯй наменамоянд» [8].

Ҳамин тарик, ба таври пурра ташаккул ёфтани мақомоти прокуратура дар Тоҷикистон аз асри XX оғоз мейбад. Яъне аз лаҳзаи таъсиси ҶҲШБ ва ҶМШС-и Туркистон, сониян бо ташкил ёфтани ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайати Ӯзбекистон ва ниҳоятан бо таъсис ёфтани ҶШС-и Тоҷикистон. Бо ин назардошт, муҳаққиқи ватанӣ З.Ҳ. Исқандаров ташаккули мақомоти прокуратура дар Тоҷикистон ба панҷ марҳила ҷудо менамояд:

- марҳилаи яқум солҳои 1924-1929;
- марҳилаи дуюм солҳои 1929-1936;

- марҳилаи сеюм аз соли 1936 то нимаи аввали соли 1950;
- марҳилаи чорум аз соли 1955 то касб намудани соҳибистиқлолӣ;
- марҳилаи панҷум аз соли 1991 то замони мусир.

Аз марҳилаҳои ҷудонамудаи З.Х. Исқандаров маълум мегардад, ки муҳаққиқ давраи ташаккули мақомоти прокуратура дар ҶМШС-и Туркистон ва ҶҲШБ зикр наменамояд. Чунин тақсимбандӣ намудани муаллиф бо раванди ташаккули мақомоти прокуратура ва инкишофи қонунгузорӣ оид ба мақомоти прокуратура алоқамандӣ дорад.

А.А. Қаҳоров бар он назар аст, ки ташаккули мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла мақомоти прокуратура аз ҶМШС-и Туркистон ва ҶҲШБ оғоз меёбад [13]. Инчунин, мавсүф қайд менамояд, ки ташаккули мақомоти ҳифзи ҳуқуқро бояд дар заминаи ду мавқеъ баррасӣ намуд: якum, ташаккули мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Тоҷикистони шимолӣ, ки мутааллик ба империяи Россия буда, бо дастгирии он мақомоти таъминкунандай тартиботи ҳуқуқӣ ба мисли дигар давлатҳои буржуазӣ таъсис ёфтааст. Дуюм, ташаккули мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Тоҷикистони ҷанубӣ, (ҶҲШБ), ки афзалият ба мақомоти феодалӣ (табақагӣ)-и тартиботи ҳуқуқӣ дода мешуд [13].

Ҳангоми ба давраҳо ҷудо намудан мо ба мавқеи ҳуқуқии кишварамон, ки дар марҳилаҳои зикргардида доро буд, аҳамият хоҳем дод. Бо ин назардошт, чунин марҳилаҳои ташаккул ва инкишофи мақомоти прокуратура дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоем:

- марҳилаи якum – ташаккули мақомоти прокуратура дар ҶМШС-и Туркистон ва ҶҲШБ солҳои 1918-1924;
- марҳилаи дуюм – ташаккули мақомоти прокуратура дар ҶМШС Тоҷикистон солҳои 1924-1929;
- марҳилаи сеюм – ташаккул ва инкишофи мақомоти прокуратура дар ҶШС-и Тоҷикистон солҳои 1929-1991;
- марҳилаи чорум – ташаккули мақомоти прокуратура дар Тоҷикистони соҳибистиқлол аз соли 1991 то имрӯz.

Акнун ба таври муфассал ҳар яке аз марҳилаҳои зикргардида мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

Марҳилаи якуми ташаккули мақомоти прокуратура бо ҷараёнҳое алоқамандӣ дорад, ки дар ибтидои асри XX дар ҳудуди Осиёи Миёна ба вучуд омада буданд. Ҷараёнҳои инқилобие, ки империяи Россияро фаро гирифта буд, наметавонист таъсири ҳудро ба ин минтақа нагузорад. Дар натиҷаи тағйиротҳои сиёсии бавучудомада, ки ҳудуди Тоҷикистони кунунӣ ба ҳайати ду ҷумҳурии ҶМШС Туркистон шомил буд, ба иваз намудани Генерал-губернатори Туркистон ва ҶҲШБ, ки дар қаламрави қаблии аморати Бухоро ҷойгир буданд, оварда расонид. Ин ду ҷумҳурий вазъи сиёсӣ-ҳуқуқии ҳудро доштанд, ки аз ҳамдигар пурра фарқ менамуд. Аз сабаби он, ки ҶМШС-и Туркистон ба таври воқеӣ идомадиҳандай генерал-губернатори Туркистон маҳсуб мейфт, дар он институтҳои давлатӣ-сиёсӣ, аз ҷумла прокуратура дар мадди аввал мавриди муҳофизат қарор гирифтанд.

А.А. Қаҳоров қайд менамояд, ки «прокуратураи Туркистон қисми таркибии прокуратураи Россияи подшоҳӣ маҳсуб меёфт, ҳамон тавре, ки Туркистон ба ҳайати он шомил буд ва ноҳияҳои ҷанубии Тоҷикистони имрӯза дар ҳайати Туркистон қарор доштанд» [13]. 24-уми ноябрин соли 1917 таҳти №1 Декрет (Қарор) оид ба судҳо қабул гардид, ки дар асоси он фаъолияти мақомоти прокуратураи шоҳӣ лағв карда шуд ва он таъсири худро ба прокуратураи Туркистон низ гузошт. Дар декрет (қарор)-и мазкур бештари маврид чунин қайд гардида буд: «То замони бекор кардани муассисаҳои мавҷудаи тафтишоти судӣ, назорати прокурорӣ, муассисаҳои ҳимоякунанда ва адвокатураи хусусӣ баробаранд» [25].

Аммо ба назар мерасад, ки ҷараёни мазкур дар Туркистон маҳсусияти ба худ хосро доро буд, ки он дар фаъолият намудани мақомоти прокуратура ба таври воқеӣ то соли 1919 ва дар баъзе ноҳияҳо то соли 1920, ифода меёбад [13; 18]. Маҳсусияти таназзули дастгоҳи ҷазодиҳии Россияи подшоҳӣ дар Туркистон аз он иборат аст, ки прокуратураи Россияи подшоҳӣ бештар маврид бо сабаби ҷой доштани омилҳои гуногун пас аз инқилобҳо фаъолият менамуд. 16-уми ноябрин соли 1918 КИМ-и Туркистон Декрет (қарор) дар бораи тағйири системаи судии маҳаллиро ба тасвиб расонд. Он ба прокурорҳои палатаи судӣ ва прокурорҳои тебеи он пешниҳод менамуд, ки фаъолияти худро қатъ нанамоянд ва ҳарчи зудтар ба фаъолият оғоз намуда, то санаи 1-уми январи соли 1919 тамоми масъалаҳои мавҷудбударо баррасӣ ва ҳаллу фасл намоянд [13].

Ч.С. Камбаров қайд менамояд, ки лағв намудани мақомоти прокуратура пас аз инқилоб бо он пайвастагӣ дорад, ки мардум мағҳуми «прокуратура» ва «прокурор»-ро бо зӯроварӣ алоқаманд медонистанд [12]. Ақидаи мазкуро гурӯҳи дигари олимон низ ҷонибдорӣ менамоянд. А.Ф. Клейман бар ин назар аст, ки «ҳотирот дар бораи прокуратураи шоҳӣ ҳамчун мақоми золими фурӯнишонандаи коргару дехқон, ҳамчун мақоми тарсонанда ва ҷазодиҳандаи ҳаракати инқилобӣ, ҳамчун мақоми ҳифзкунандаи манфиатҳои сармоягузорон ва заминдорон то андозае пурзӯр буд, ки ҳатто андешаи таъсис ёфтани прокуратураи навро надошт». Минбаъд қайд менамояд, ки «дар қонунгузории шӯравии замони мазкур истилоҳи «прокуратура» истифода мешуд, ки аксарияти мардуми тоинқилобии Россия онро ҳамчун синоними беконунӣ, бехукукӣ, полиси бадкирдор ва ҷаҳолатпараст маънидод менамуданд» [15]. Андешаи ибрознамудаи олимон моҳияти худро аз изҳороти М.И. Калинин мегирад, ки мавсуф соли 1922 дар иҷлосияи З-юми КИМ-и умумирассиягӣ даъвати 9-ум чунин қайд намуда буд: «Аксарият аз истилоҳи худи «прокурор» нороҳатанд. Ба андешаи ман ҳеч ҷизи баде дар ном вуҷуд надорад. Дар моқалимаи «прокурор» бо он алоқамандии ногусастаний дорад, ки прокуратура дар мадди аввал ба ҳокимияти шоҳӣ хизмат менамуд ва он мустақилият надошт» [3].

Чунин ибрози назар намудани М.И. Калинин аксуламале буд, бар муқобили гурӯҳе аз аъзоёни КИМ-и умумирассиягӣ, ки соли 1922 дар рӯзномаи ҷаласа масъалаи таъсис додани мақомоти маҳсусеро ба миён

гузоштанд, ки функцияи прокуратура ичро намояд. Онҳо пешниҳод намуданд, ки истилоҳи «прокуратура» бо истилоҳи «тақвиятдиҳандай қонун» («тақвиятдиҳандай қонуният») иваз карда шавад, гӯё моҳияти масъала дар номи он бошад, на дар таъмини фаъолияти он [13].

Андешаи А.Ф. Клейманро дар давраҳои гуногун В.С. Тадевосян [27] ва Д.С. Карев [21] низ изброз намудаанд.

Ба ақидаи мазкур муҳақиқи ватанӣ А.А. Қаҳоров розӣ нест. Ӯ зикр менамояд, ки «чунин нафрат нисбати институти прокуратураи шоҳӣ аз ҷониби коргару дехқон наметавонад сабаби асосии даст кашидан аз ташкили прокуратураи шӯравӣ гардад. Дар баробари прокурори шоҳӣ, коргару дехқон нисбати суди шоҳӣ ва муфаттиши шоҳӣ низ нафрат доштанд. Бо вучуди ин, чунин нафрат натавонист барои таъсис додани суди нави шӯравӣ ва институти таҳқиқотӣ дар низоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таъсир расонад» [13]. Андешаи худро идома дода, қайд менамояд, ки «сабаби асосии муддати панҷ сол нигоҳ доштани таъсиси назорати прокурорӣ дар он аст, ки муҳиммияти институти мазкур ба инобат гирифта нашуд, зоро то инқилоби Октябри соли 1917 иштироки прокурор барои баррасӣ намудани парвандаҳои ҷиноятӣ дар суд маҳдуд гардида буд. Дар мадди аввал, ба назар мерасад, ки ҳокимияти шӯравӣ қодир буд то масъалаи мазкуро «дар айни замон» ҳаллу фасл намояд. Бо назардошти ба инобат гирифтани ҳамаи омилҳои зикргардида, прокуратура ҳамчун мақомоти маҳсуси назоратӣ барои қонуният дар рӯзҳои аввали мавҷудияти ҳокимияти Шӯравӣ таъсис дода нашуд» [13].

Ба андешаи К.А. Мирзоев «...сабаби нисбатан муҳимми ба муддати панҷ сол боз доштани ташкили назорати прокурорӣ ин инқилобҳои ифротӣ, ба инобат нагирифтани муҳиммияти институти мазкур ва маҳдуд намудани салоҳияти прокурор ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ дар суд то инқилоби Октябри соли 1917 ба ҳисоб меравад...» [19].

Доир ба масъалаи мазкур В.Д. Ломовский васеътар избрози назар намуда, қайд менамояд, ки «сабаби мавҷуд набудани прокуратура дар давраи зикргардида бо омилҳои объективӣ ва субъективӣ алоқамандӣ дорад. Шароити иқтисодӣ, сиёсати ҳарбии комунизм, мутамарказ намудани фаъолияти сиёсӣ, ҳочагидорӣ ва фарҳангӣ, маҳдуд намудани додугирифти аҳолӣ, мутамарказияти тақсимкунӣ аз ҷумлаи муҳимтарини онҳо маҳсуб меёбанд. Дар чунин шароит, ки қариб тамоми масъалаҳои қонунгузорӣ ва идоракунӣ дар дasti ҳокимияти марказӣ қарор дошт, таъсис додани прокуратура бармаҳал буда, ба таври пурра таъмин намудани қонунияти иҷтимоӣ ғайри имкон аст» [17].

Дар асоси гуфтаҳои боло мо чунин мешуморем, ки даст кашидан аз мақомоти прокуратура дар соли якуми баъди инқилоби Октябр воқеан, аз омилҳои объективӣ ва субъективӣ иборат буд. Омили субъективӣ аз он иборат аст, ки ҳокимияти нав мақомоти прокуратураро ҳамчун иттиҳоди боқимондаи замони гузашта баҳогузорӣ намуда, бар замми ин нахост ҷизе бо гузашта алоқамандӣ дошта бошад. Ба сифати омилҳои объективӣ

метавон ҳолати иқтисодии кишвар, идома доштани ҹанги шаҳрвандӣ, мубориза барои ҳокимијат ва гайраро дохил намуд.

Бо сипарӣ гаштани муҳлати муайян зарурияти таъсис додани мақомоти маҳсуси назоратӣ ҷиҳати самаранок амал намудани фаъолияти ин соҳтор аз нав ба вучуд омад. Аз замони барҳам додан то лаҳзаи аз нав таъсис додани ин соҳтор функцияҳои он дар байни мақомоти гуногун тақсим гардида буд. Чунончи, функцияи назорат ва контрол аз болои фаъолияти мақомоти худидоракуни маҳаллӣ ва мақомоти идоракуни давлатӣ ба зимаи Кумитай икроияи марказӣ, Шӯрои комиссарони ҳалқӣ ва комиссариати ҳалқӣ voguzor гардида буд. Мавқеи асосиро дар низоми мақомоти давлатӣ ҷиҳати икроиши функцияи контролӣ-назоратӣ инспексияи коргару дехқон доро буд (ИКД) [12].

Функцияи назорати прокурориро дар мурофиаи судии чиноятӣ низ мушоҳида намудан мумкин аст. Он аз ҷониби «гурӯҳи айбдоркунандагон», ки дар назди ҳар як трибунал ва Коллегияи марказии айбдоркунандагони давлатии назди Трибунали инқилобии КИМ-и умумироссиягӣ таъсис ёфта буд, амалӣ карда мешуд. Мувофиқи Декрет (Қарор) оид ба суд аз 7-уми марта соли 1918 таҳти №2 дар назди трибунали инқилобӣ гурӯҳи шахсоне ташкил ёфтанд, ки ҳуқуқи ҳимоя намуданро дар шакли айбдоркунандай ҷамъияти ва ҳимоятгари ҷамъияти доро буданд. Ба нафароне, ки дар музокираи судӣ иштирок доштанд, имконият дода мешуд то як нафар ба сифати айбдоркунандай ҷамъияти ва як нафар ба ҳайси ҳимоятгар иштирок намоянд [12].

Дар ибтидои солҳои 20-ум масъалаи таъсис додани мақомоти прокуратура маҳсусияти бештарро қасб намуд. Дар натиҷа таърихи 26-уми майи соли 1922 дар сессияи сеюми КИМ-и умумироссиягӣ Низомнома дар бораи назорати прокурорӣ қабул карда шуд. Санай 28-уми май он аз ҷониби Раиси КИМ-и умумироссиягӣ ба имзо расида, аз 1-уми августи соли 1922 ҳукми амалро пайдо намуд [12].

Низомномаи мазкур ҷунин самтҳои асосии фаъолияти мақомоти прокуратура мӯқаррар намуд: назорати риояи қонуният аз ҷониби мақомоти ҳокимијати давлатӣ, муассисаҳои ҳочагидорӣ, ташкилотҳои ҷамъияти ва ҳусусӣ, шахсони воқеӣ; назорати бевосита аз болои фаъолияти мақомоти тафтишотӣ дар самти ошкор намудани чиноятҳо, инчунин назорат аз болои фаъолияти мақомоти идоракуни сиёсати давлатӣ; ба сифати айбдоркунанда иштирок намудан дар суд; назорат ҷиҳати дуруст нигоҳ доштани маҳбусон. Инчунин, дар асоси Низомномаи мазкур прокуратура аз ҷониби Комиссари ҳалқии адлия, ки ба сифати Прокурори ҷумҳурӣ шинохта мешуд, роҳбарӣ мекард. Прокурори ҷумҳурӣ вазифаҳои ҳудро бевосита ва ё тавассути прокурорҳои тобеи ҳуд амалӣ менамуд, ки он дар заминаи принсипи ягонагӣ ва мутамарказияти мақомоти прокуратура амалӣ мегашт. Бо дарназардошти он, ки ҶМШС-и Туркистон қисми таркибии ҶШСФР маҳсуб меёфт, Низомномаи мазкур дар ҳудуди он низ татбиқ мегашт. Тавре И.С. Муҳаммадиев қайд менамояд «Низомнома оид ба назорати прокурорӣ дар ҶШСФР, ки асосҳои ташкил ва вазифаҳои

мақомоти прокуратурага мүқаррар менамуд, заманаи воқеи бавучудои прокуратураи давлатиро дар ҶМШС-и Туркистон ва ҶХШБ гузаштааст» [20, с. 160].

Дар баробари ин муҳакқиқони ватанӣ бар он назаранд, ки бавучудои прокуратура ва назорати прокурорӣ дар ҶМШС-и Туркистон аз маҳсусиятҳои ба худ хос бархурдор мебошад. Чунин маҳсусият дар он ифода меёбад, ки декрет (қарор) дар бораи прокуратураи давлатӣ то таҳияи хӯҷати мазкур дар сатҳи федералӣ, ба вучуд омадааст. Яъне, дар ибтидои соли 1922, аниқтараш 29-уми марта соли 1922 лоиҳаи он дар иҷлосияи Шӯрои комитети ҳалқии ҶМШС-и Туркистон баррасӣ гардида, дар натиҷа тағйиротҳои лозима ба он ворид карда шуд ва барои тасдиқ ба КИМ-и ҶМШС-и Туркистон ирсол гардид. Дар асоси қарори Шӯрои КИМ-и Ҷумҳурии Туркистон аз 9-уми майи соли 1922 институти давлатии прокуратура дар ҳайати Прокурори ҷумҳурӣ – Комиссари ҳалқии адлияи Ҷумҳурии Туркистон таъсис дода шуд. Дар назди Комиссари ҳалқии адлия шӯъбаи давлатии прокуратура таъсис дода шуд. Дар вилоятҳо бошад, дар назди Шӯрои суди ҳалқӣ вазифаи прокурори давлатии вилоятӣ ва ёрдамчии ӯ ташкил карда шуд.

Ба андешаи профессор М.Ю. Рогинский қабул намудани чунин санади муҳимми мүқарраркунанда дар ҶМШС-и Туркистон, ки ба ҳайати ҶШСФР дохил буд, бидуни интизории баррасии масъалаи мазкур дар сессияи КИМ-и умумирассиягӣ, аз вазъи иҷтимоию сиёсӣ, пуштибонии иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеа, муборизаи тезутунди синӣ, мавҷуд будани коргарон дар дастгоҳи давлатӣ, ки ҳангоми режими мустамликадорӣ фаъолият намудаанд ва як навъ фаҳмиши мустақили ба худ хос доштани роҳбари Туркистон дарак медиҳад [24, с. 46].

Байни Низомнома оид ба назорати прокурории аз ҷониби федератсия қабулгардида ва декрети (қарори) қабулнамудаи КИМ-и ҶМШС-и Туркистон як ҷанд мухолифатҳо ба назар мерасиданд. Аксар маврид прокурор ҳуқук дошт, ки амали қарор ва фармони мақомоти ҳокимияти маҳаллиро боз дорад; прокурори вилоят дар назди Шӯрои суди ҳалқӣ таъсис ёфта буд, ки ваколатҳои ӯро ҳангоми ба амал баровардани тафтишоти пешакӣ ва таҳқиқ маҳдуд менамуд. Ҳамзамон, тафовут ҳангоми таъин ва озод намудани прокурорҳои вилоятҳо ва ёрдамчиёни онҳо ба мушоҳида мерасид. Новобаста аз ихтилофҳои ҷойдошта бо қонунгузории умунифедеративӣ қарори қабулшуда аз 9-уми май то нашр гардидани қарори Шӯрои КИМ-и Ҷумҳурии Туркистон аз 29-уми октябрини соли 1922 амал намуд. Низомномаи нав оид ба прокуратураи ҶМШС-и Туркистон дар заманаи Низомнома дар бораи назорати прокурории ҶШСФР қабул гардидааст [20, с. 106].

Сабабҳои таъсис додани мақомоти прокуратурага дар ҶМШС-и Туркистон муҳакқиқи ватанӣ И.С. Муҳаммадиев баррасӣ намуда, як қатор далелҳоро матраҳ менамояд. Мувсуф дар далели аввали худ иброз менамояд, ки «дар ҶМШС-и Туркистон то соли 1919 низоми судӣ-прокурории тоинқилобии империяи Россия коркард гардидааст» [20, с.

106]. Ба сифати далели дуюм «сатҳи нокифояи кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ» [20, с. 106] -ро номбар менамояд. Ҳамчун далели сеюм «аз сар гузаронидани анъанаҳои феодалӣ, хатари ҷиноятҳои дар гузашта содиршуда, махсусан нисбати занон, пешгирии ҷиноятҳои ва ҷиноятҳои нисбати ислоҳоти замин ва об, ислоҳоти андоз дар соҳаи иқтисод ва идоракунӣ, инчунин паст будани сатҳи донишҳои ҳуқуқии шаҳсони мансабдор ва нафарони алоҳида» [20, с. 106] маънидод менамояд. Минбаъд қайд менамояд, ки «дар чунин шароит, барои татбиқи муваффақонаи тағйироти иҷтимоӣ зарурияти устувор намудани ҳокимијат ба вучуд омада буд, то фаъолияти ҳамаи шаҳсони мансабдор ва нафарони алоҳида дар асоси қонун ва қарору фармонҳои ҳокимијати шӯравӣ амалӣ карда шавад. Аммо барои ба ин ҳадаф ноил гардидан, зарурияти таъсис додани мақомоти нави прокуратура ба вучуд омада буд» [20, с. 106].

Бо назардошти гуфтаҳои фавқуззикр метавон иброз намуд, ки дар ноҳияҳои ҷанубии Тоҷикистон, ки тобеи ҶМШС-и Туркистон буд, мақомоти прокуратура соли 1922 дар заминаи қонунгузории ҶШСФР таъсис дода шудааст. Ташкили прокуратураи Тоҷикистон бо равандҳои инқилобӣ алоқамандии ногусастани дорад ва омили мушаххаси низоми прокуратураи пеш аз инқилобӣ ва пеш аз ислоҳотии Россия маҳсуб ёфта, дорои ҳусусиятҳои ба ҳуд хос аст. Он бо низоми судӣ-прокурории тоинқилобӣ алоқамандӣ дошта, дорои маҳсусияти миллӣ буд. Аз ҳокимијати марказӣ дур буд, барои алоқа бо онҳо душворӣ мекашид ва табииати мустақили шӯравиро қасб намуд.

Ҷумҳурии Ҳалқии Шӯравии Бухоро таърихи 8-уми октябри соли 1920 дар ҳудуди аморати Бухоро ташкил карда шуд. Ташаккули таъсиси мақомоти прокуратура дар ҶҲШБ бо марҳилаи таъсиси мақомоти прокуратура дар ҶМШС-и Туркистон монандӣ дошта, дар баъзе маврид бо маҳсусиятҳои ба ҳуд хос фарқ менамояд. Фарқияти асосӣ дар он аст, ки то ин муддат дар ҶҲШБ мақомоти прокуратура арзи ҳастӣ надошт.

Пас аз ташкил ёфтани ҶҲШБ масъалаи асосиро ташаккул додани мақомоти ҳокимијати давлатӣ ишғол менамуд. Аз сабаби муташанниҷ будани вазъияти сиёсиву иқтисодӣ ва мубориза бурдан бо босмачиҳо қарор дар бораи таъсис додани мақомоти маҳсус бо доштани салоҳиятҳои васеъ қабул карда шуд. Дар асоси қарори маҳсуси КИМ-и умунибухорӣ (КИМ-и ҶҲШБ) аз 22-юми январи соли 1922 Комиссияи маҳсуси диктаторӣ (КМД) дар ҳайати раис, муовини раис, котиби масъул ва чор аъзои комиссия барои идоракунӣ дар Бухорои шимолӣ таъсис дода шуд.

КИМ-и умунибухорӣ Даствурамали (Инструксияи) комиссияи диктаториро қабул намуда, дар назди он ба сифати вазифаи асосӣ барқарор намудани тартиботи инқилобӣ, сафарбар намудани тамоми қувва ҷиҳати шикаст додани босмачигӣ ва барқарор намудани ҳокимијати шӯравӣ дар ноҳияҳои шимоли Бухороро voguzor намуд [13]. Дар асоси Низомнома «Дар бораи ба тартиб даровардани идоракунии Бухорои шимолӣ», ки 4-уми июни соли 1922 дар сессияи IV-уми КИМ-и умунибухорӣ тасдиқ гардидааст, Комиссияи маҳсуси диктаторӣ чун

мақомоти маҳсус аз номи КИМ-и умумибухорӣ баромад менамуд ва дорои чунин ҳуқуқҳо буд: қабули қарорҳо, фармонҳо, бекор кардан, боз доштан ва ворид намудани тағйиротҳо ба қонунҳои амалкунанда, ки бо тартиби умумии қонунгузорӣ қабул гардидаанд; қабули фармонҳои маҳсус вобаста ба тамоми соҳаҳои ҳаёти давлатӣ; гирифтани дилҳоҳ намудани парвандае, ки ба муҳокимаи умумисудӣ ворид гардидааст ва додани он барои баррасии судӣ дар Трибунали ҳарбии КМД бо баровардани ҷазои вазнитарин дар ҳолати истисной – паронидан; озод намудани дилҳоҳ шахси мансабдор новобаста аз тарзи интихоб ва ба ҷойи онҳо таъин намудани нафарони нав, инчунин бекор кардани тамоми муассисаҳое, ки дар ҳудуди Бухорои шимолӣ фаъолият менамоянд; ҳабс ва бадарға намудани дилҳоҳ шахс барои азnavтақсимкуни Бухорои шимолӣ новобаста аз вазифаи ишғолнамудааш [31].

Академик Ф.Т. Тоҳиров фаъолияти КМД-ро баррасӣ намуда, зикр менамояд, ки «додани ваколатҳои васеъ ба КМД ӯро ҳамчун мақомоти дорои мавқеи номаҳдуди истифодаи қувваи ҳарбӣ, ҳокимияти шаҳрвандӣ ва суди олӣ нишон медиҳад» [28; 29]. Минбаъд қайд менамояд, ки «ҳамаи ин барои нишон додани ҳолати ҳуқуқии Бухорои шимолӣ дар ҳайати ҶҲШБ ва натиҷаи таҳлили КМД, ки моҳи майи соли 1924 бекор карда шуд, хеле муҳим мебошад. Дар робита ба муайянномоии муқаррароти батартибдарории гузариши мақомоти ҳокимияти давлатӣ – иҷлосияи Шуро ва Шурои КИМ-и умумибухорӣ як қатор санадҳоеро ба тасвиб расониданд, ки натиҷаи фаъолияти ҳуқуқэҷодкуни онҳо дар шароити инқилоби ҷангӣ бо мақсади анҷом додани амалҳои аксулинқилобӣ маҳсуб меёбад» [28; 29]. Санадҳои меъёрии намояндаи маҳсуси салоҳиятдор, минбаъд анҷумани Шуро ва Шурои КИМ-и Бухорои шимолӣ дар шакли фармон, муроҷиат, қарор, қарори дастурӣ, амр ва ғ. ба тасвиб мерасиданд, ки дар баробари ивазнамоӣ ва ё маҳдудсозии ягон соҳа, ҳамзамон барои амалий намудани меъёрҳои ҳуқуқи тоинқилобӣ дар меъёрҳои ҳуқуқи шӯравӣ хизмат менамуданд. Санадҳои мазкур ҷандин маротиба дар заминаи қонунҳои амалкунандаи ҶҲШБ ба тасвиб расида, ҳамчун санади аҳамияти ҳуқуқидошта мавриди истифода қарор мегирифтанд [28; 29]. Вазъияти заифи Бухорои шимолӣ дар давраи баррасишаванда имконияти ба таври васеъ амалий намудани меъёрҳои қонунро дар соҳаҳои алоҳида, маҳсусан дар соҳаи адлия, ки аз ҷониби мақомоти қонунгузории ҶҲШБ қабул гардида буданд, намедод [31].

Бо ин назардошт, дар марҳилаи аввали ташаккули ҶҲШБ аз таъсиси мақомоти прокуратура даст кашидан ғайри имкон буд. Функцияи назоратӣ ба мисли ҶМШС-и Туркистон дар байни мақомоти муҳталиф тақсим гардида буд. А.А. Қаҳоров қайд менамояд, ки «Дар марҳилаи баррасишаванда, Шуроҳо ва кумитаҳои иҷроия риояи мутлақи қонунҳоро аз ҷониби муассисаҳо, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон назорат намуда, бад-ин васила волоияти қонунро таъмин менамуданд. Барои таъмин намудани қонуният дар самтҳои асосии зерин фаъолият менамуданд: ташкили комиссияҳои маҳсус, трибуналҳои революционӣ, милитсия,

судҳои халқӣ, комиссияи тафтишотӣ, ҳайати айбдоркунанда ва ҳимоякунанда, дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; нашр намудани санадҳои ҳуқуқӣ, Низомномаҳо ва қоидаҳо барои муайян намудани мавқеи мақомотҳои мазкур ва ба танзим даровардани фаъолияти онҳо; роҳбарӣ ва муайян намудани фаъолияти асосии мақомоти давлатӣ дар мубориза бар зидди амалҳои зиддиинқилобӣ ва ҷиноятӣ; контрол ва назорат аз болои риояи қонуният ва фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; таъмини ҳамоҳангсозии мақомоти мазкур дар ҳимояи тартиботи инқилобӣ» [13].

23-юми ноябри соли 1923 барои мустаҳкам намудани қонунияти инқилобӣ, назорати риояи ҳаматарафаи қонунҳо аз ҷониби шаҳрвандон, шахсони мансабдор ва мақомоти давлатӣ, инчунин бо мақсади таҳқими алоқаи дастгоҳи идоракунанда бо омма, прокуратураи Ҷумҳурии Ҳалқии Шӯравии Бухоро таъсис дода шуд. Вазифаи дар назди ин мақомот гузошташуда бениҳоят мушкил буд, зеро онҳо аз таҷрибаи фаъолияти назоратӣ бархурдор набуда, зарурияти омӯзонадани тарзҳои анҷом додани назорат аз ҷониби кормандони прокуратура ва унсурҳои маҳсуси он ба вуҷуд омад [13].

Миёнаи солҳои 20-ум, ки марҳилаи бениҳоят ҳассос барои Бухорои шимолӣ ба ҳисоб мерафт, аз мақомоти прокуратура талаб менамуд, ки барои амалӣ намудани функсияи назоратӣ дар байни мақомоти ҳокимиияти давлатӣ ва идоракунӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон фаъолияти худро тақвият ва ҷоннок намояд. Яке аз маҳсусияти фаъолияти мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Ҳалқии Шӯравии Бухоро маҳз аз ҳамин иборат аст.

Дар асоси Низомнома «Дар бораи соҳти судии ҶҲШБ» аз 5-уми январи соли 1924, ки бо қарори КИМ-и умуни бухорӣ қабул гардидааст, ба зимиаи прокуратураи давлатӣ чунин масъулият voguzor гардида буд: ба амал баровардани назорат аз номи давлат бо мақсади татбиқ намудани қонунияти аз ҷониби мақомоти амалкунандаи ҳокимиияти давлатӣ, ташкилотҳои ҳоҷагидорӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шаҳсӣ, инчунин нафарони алоҳида бо роҳи оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ нисбати шаҳси гумонбар ва қарорҳои эътиrozӣ нисбати вайронкунандагони қонун; назорати бевосита аз болои фаъолияти мақомоти тафтишотӣ ва таҳқик дар самти ошкорнамоии ҷиноятҳо, инчунин аз болои фаъолияти мақомоти баамалбарорандай сиёсати давлатӣ; дастгирий намудани айбдоркунӣ дар суд; назорат намудан ҷиҳати дуруст нигоҳ доштани маҳкумшудагон [13].

Ба сифати роҳбари мақомоти прокуратура Прокурори давлатии ҶҲШБ (вай ба сифати муовини аввали адлияи халқӣ шинохта мешуд) баромад менамуд, ки аз ҷониби КИМ-и Бухоро таъин мегардид. Прокурори ҷумҳурӣ дар назди КИМ-и ҶҲШБ ва Президиуми он ҷавобгар ва масъул буд. Прокурори ҷумҳурӣ ёрдамчӣ ва прокурори худро дар назди Суди Олий дошт. Ҳамаи прокурорҳои дигар тобеи Прокурори ҷумҳурӣ буданд ва ёрдамчиёни онҳо ба суд, инчунин прокурор дар назди Суди Олии ҷумҳурӣ итоат менамуданд.

Дар асоси Низомномаи мазкур назорати олии судиро нисбат ба қонунӣ будани санадҳои мақомоти судии чумхурӣ аз ҷониби адлияи назоратии ҳалқӣ ба амал бароварда мешуд. Прокурори чумхурӣ ҳуқуқ дошт ҳамагуна ҳукм, қарор, хулоса ва ё фармони судро то баррасӣ гаштани он аз ҷониби суди зинаи болоӣ боз дорад. Дар робита ба ҳукм ва қарори Суди Олии чумхурӣ адлияи назоратӣ ва ё Прокурори чумхурӣ ҳуқуқ доштанд барои баррасӣ ба КИМ-и умунибухорӣ ирсол намоянд. Ғайр аз ин, Прокурори чумхурӣ ҳуқуқ дошт аз болоӣ фармон ва қарорҳои ғайриқонунии адлияи назоратӣ ба Шӯрои адлияи назоратӣ ва Президиуми КИМ-и умунибухорӣ эътиroz намояд. Прокурори чумхурӣ тавассути прокурорҳои маҳаллӣ, ёрдамчии худ, прокурор дар назди Суди Олий ва прокурорҳои поёни қонунӣ будани фаъолияти судҳоро назорат намуда, хулоса, фармон, қарор ва ҳукми баровардани онҳоро, ки бар хилофи қонунҳои амалкунанда ва ташкили ҳуқуқҳои инқилобианд, боз медорад [13].

Прокурорҳои тобеъ ва ёрдамчиёни онҳо ҳамон функцияеро анҷом медоданд, ки прокурори ҶҲШБ анҷом медод. Прокурорҳои тобеъ имконияти иштирок дар ҷаласаҳои Шӯрои маҳаллӣ ва комитети иҷроияи онҳоро дошта, ҳуқуқи овоздихӣ доштанд. Онҳо метавонистанд бо гувоҳинома ба назди прокурори ҶҲШБ ворид шуда, дар бораи баровардани эътиroz дар Шӯрои назоратии ҳалқӣ ва КИМ-и умунибухорӣ, инчунин дар мувофиқа бо Шӯрои маҳаллӣ оид ба қатъ намудани қарор ва фармонҳои бар хилофи қонунҳои амалкунанда қабулшудаи Шӯроҳои вилоятӣ, ноҳиявӣ, ҷамоатӣ ва кумитаҳои иҷроияи онҳо дарҳост намоянд.

Ғайр аз ин, бар зими прокурорҳои тобеъ чунин функцияҳо вогузор гардида буд: мубориза бо ҷинояткорӣ; ҷораандешӣ намудан ҷиҳати ошкор намудани ҷиноятҳо; оғоз намудани таҳқиқи ҷиноятҳо; идоракунии фаъолияти мақомоти тафтишотӣ, ки тобеи онҳо қарор доранд; дастгирӣ намудани айборкуни давлатӣ дар суд ва татбиқи назорати судӣ бо овардани эътиroz нисбат ба ҳукм, қарор, таъинот ва ҳалномаи ғайриқонунӣ баровардашудаи судҳои ҳалқӣ ва ноҳиявӣ дар назди судҳои зинаи болоӣ.

Бо мақсади нигаҳдории муқовимат бо қувваҳои иртиҷоӣ моҳи октябри соли 1924 суди ноҳиявии Бухорои шимолӣ ва прокуратураи ноҳиявии Бухорои шимолӣ таъсис дода шуд [10, с. 138-140]. Моҳи октябри соли 1924 прокурори давлатии ноҳиявии Бухорои шимолӣ Аҳмадҷон Юлдошев таъин гардида, то моҳи феврали соли 1925 дар ин вазифа адои хизмат менамояд. Салоҳияти суди ноҳиявии Бухорои шимолӣ ва прокурори дар назди он таъсисёфта ба тамоми вилоятҳо паҳн мегардид [13].

Бо назардошти ба инобат гирифтани андешаҳои олимони ватанӣ ба хулосае омадан мумкин аст, ки прокуратураи ҶҲШБ бо прокуратураи қаблии империяи Россия, ки танҳо айборкуниро дар суд дастгирӣ менамуд, кам монандӣ дорад. Прокуратураи Бухорои шимолӣ на танҳо аз рӯи фарогирии ваколатҳояш дар мурофиаи судӣ, балки аз рӯи ба амал

баровардани фаъолияташ дар дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ аз прокуратураи империяи Россия фарқ менамояд, ки ташкили чунин навъи прокуратура дар амалияи ҷаҳонӣ кам ба назар мерасад [13].

А.А. Қаҳоров қайд менамояд, ки «муайян намудани фарқияти функцияҳои комили судӣ (назорати судӣ, додани иҷозат барои истифодаи ҷораҳои маҷбурсозии судӣ ва ғ.) бо салоҳиятҳои прокуратура мушкил мебошад. Ба назар чунин мерасад, ки ин ҳолат бо мақсади маҳдуд намудани ваколатҳои суд ва соҳибихтиёри онҳо то инқилоб, инчунин пас аз он дар як давраи муайян, на танҳо дар ҳудуди Тоҷикистони мусосир, балки дар тамоми қаламрави Россия татбиқ карда мешуд» [13].

Дар ҶҲШБ прокурор ба сифати муовини адлияи назоратӣ баромад менамуд ва бо ин нишонааш аз дигар прокуратураҳо фарқ менамояд. Сохтори дар боло зикршудаи системаи судӣ ва назорати прокурорӣ дар ҶҲШБ то тақсимоти миллӣ-давлатии ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ боқӣ монд. Он нақши назаррасро дар таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ иҷро намудааст. Ҳамин тарик, то тақсимоти миллӣ-давлатии соли 1924 дар қаламрави Бухорои шимолӣ мақомоти прокуратура таъсис ёфта буд, ки он фаъолияти худро дар заминаи меъёрҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба амал мебаровард.

Ҳамон тавре, ки қаблан иброз намуда будем, марҳилаи дуюм бо ташкили ҶМШС Тоҷикистон алоқамандӣ дорад. Ҷараёни мазкур аз ибтидои солҳои бистуми асри XX оғоз гардида, соли 1924 дар натиҷаи тақсимоти миллӣ-давлатӣ хотима меёбад. Ин масъала роҳи ҳалли худро дар иҷлосияи комиссияи осиёмиёнагии бурии КМ ҲҚР (б) аз 11-уми майи соли 1924 пайдо намуд, ки дар он тақсимоти миллӣ-давлатии минтақаҳои Осиёи Миёна масъалагузорӣ гардида буд [32, с. 515-521]. Лоиха аз ҷониби бурии осиёмиёнагии КМ ҲҚР (б) баррасӣ ва қабул карда шуд. Дар назди бурии осиёмиёнагӣ, дар асоси қарори КМ ҲҚР (б) «Дар бораи худмуайянкуни ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна» аз 12-уми июни соли 1924 Комиссияи марказии худудӣ ва зеркомиссияҳои миллӣ оид ба худмуайянкуни миллӣ ташкил карда шуд, ки масъалаҳои вобаста ба ҷудо намудани худуд ва арзишҳои моддӣ-молиявиро ҳаллу фасл менамуданд. Дар ибтидои моҳи сентябри соли 1924 Комиссия дар маҷмӯъ фаъолияти худро ба анҷом расонид. Бурии сиёсии КМ ҲҚР (б) давоми моҳҳои сентябр-октябр соли 1924 бо мақсади ба расмият даровардани раванди тақсимот онро мавриди баррасӣ қарор дод. Қарори мазкур 14-уми октябр дар ҷаласаи Комитети иҷроияи миллии муштарaki (КИММ) ИҶШС қабул карда шуд. Нуқтаи ниҳоиро вобаста ба ин лоиха КМ ҲҚР (б) дар иҷлосияи худ таърихи 24-уми октябр соли 1924 гузошт. Ниҳоятан, 27-уми октябр соли 1924 дар сессияи II-юми КИММ-и ИҶШС ҷамъомад вобаста ба тақсимоти миллӣ-давлатии Осиёи Миёна гузаронида шуд. Ҳамин тавр, бар ивази ҶМШСТ, ҶҲШСХ ва ҶҲШСБ ҶШС Ӯзбекистон (бо фаро гирифтани ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайаташ); ҶШС Туркманистон; вилояти автономии Карабұқ Қырғызистон дар ҳайати ҶШСФР (моҳи майи соли 1925 ба вилояти худмухтори Қырғызистон; моҳи февралி соли 1926 ба

сифати ҶХШС Қирғизистон ва аз соли 1936 чун ҶШС Қирғизистон) таъсис дода шуд [32, с. 515-521].

Бо баробари таъсис ёфтани ҶМШС Тоҷикистон дастгоҳи давлатии он, аз ҷумла мақомоти адлия ва прокуратура ташаккул ёфта, фаъолияти қонунгузории ҷумхурии ҳудмұхтор инқишиф мейбад [4, с. 26]. Ҳамон тавре Ш.М. Ҳусайнов қайд менамояд «барои таъсис додани дастгоҳи давлатӣ, дар марҳилаи аввали ташкили ҶШС-и Тоҷикистон нақши муҳимро натиҷаи фаъолияти қонунгузории ҶМШС Туркистон ва ҶХШ Бухоро ичро намудаанд. Дар солҳои аввали мавҷудияти ҷумхурий, санадҳои қонунгузории амалқунандаи ин ҷумхуриҳо эътибори ҳудро аз даст надоданд, зоро таъсис додани мақомоти қонунбарори ягона дар ҷунин ҳолат ғайри имкон буд. Ба ғайр аз ин, дар ҶМШС Тоҷикистон қонунгузории ҶШС Ӯзбекистон паҳн мегардид, зоро ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайати он ҷойгир буд» [30, с. 61-63].

Ҳамон тавре, ки қаблан зикр намудем, бавуҷудоии мақомоти прокуратура танҳо баъди ҷоруним соли қабули Қарор (Декрет) дар бораи суд таҳти №1 аз 24-уми ноябрь соли 1917, ки дар заминаи он мақомоти прокуратураи амирий баъди инқилоб барҳам дода шуд, сурат гирифтааст [25, с. 50]. Зарурияти ҳарчи зудтар таъсис додани мақомоти прокуратура дар натиҷаи рӯи кор омадани сиёсати нави иқтисодӣ (СНИ), ки дар бештар маврид баргардонии моликияти ҳусусиро роҳандозӣ менамуд, ба вучуд омадааст. А.Б. Калматов қайд менамояд, ки «то ин муддат амалий намудани функцияи прокуратура аз ҷониби мақомотҳои гуногуни давлатӣ: инспексияи коргару дехқон, комиссияи ҳалқии адлия, комиссияи маҳсуси умумирассиягӣ (КМУ), «шахсони бетачриба» ва дигарон, табиатан наметавонистанд фаъолияти назоратиро аз болои ичрои якхелаи қонунҳо таъмин намоянд» [11, с. 20].

Бо ин назардошт, қарор ҷиҳати таъсис додани мақомоти прокуратура дар ИҶШС қабул карда шуд. 28-уми майи соли 1922 дар сессияи III-юми КИМ-и умумирассиягӣ Низомнома дар бораи назорати прокурорӣ қабул гардид ва прокуратураи ҷумхурий дар ҳайати Комисариати ҳалқии адлия ҷойгир буд. Дар муқаддимаи Низомнома дар бораи назорати прокурорӣ ҷунин зикр гардидааст: «Бо мақсади ичрои амиқи қонунҳо ва муборизаи дуруст бар зидди ҷинояткорӣ дар ҳайати Комисариати ҳалқии адлия прокуратура давлатӣ таъсис дода мешавад» [11, с. 20].

Мақомоти прокуратураго Комисари ҳалқии адлия сарварӣ менамуд ва ў ёрдамчии ҳудро дошт, ки аз ҷониби Президиуми КИМ-и умумирассиягӣ тасдиқ мегардид. Дар дохили Комисариати ҳалқии адлия шӯъбаи прокуратура таъсис ёфт [5].

Дар асоси низомномаи мазкур ба зими прокуратура назорати ичрои амиқи қонунҳо аз ҷониби муассисаҳои давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятий ва ҳусусӣ, инҷунин шахсони воқеӣ, назорат аз болои фаъолияти мақомоти тафтишотӣ ва таҳқиқ voguzor гардида буд. Ҳамин тарик, Низомнома дар бораи назорати прокурорӣ шакли ташкил ва фаъолияти прокуратураи

шӯравиро дар худ мустаҳкам намуда буд, ки то имрӯз аҳамияти худро аз даст надодааст [22, с. 244-246; 2, с. 39].

Дар сатҳи федералӣ ба масъалаи арзи ҳастӣ намудани назорати прокурорӣ аҳамияти маҳсус зоҳир менамуданд. Ба таври умум мукаммал намудани функсиояҳои алоҳидаи прокуратура дар тамоми зинаҳо бар заминай Асосҳои соҳти судии ИҶШС ва ҷумхуриҳои иттифоқ, таърихи 29-уми октябрини соли 1924 дар сессияи 9-уми КИМ-и ИҶШС давлати II-юм, муайян ва тасдик карда шуд [31]. Дар ин асно, доир ба як санади муҳимми баровардаи КИМ-и умумирассиягӣ ва Шӯрои Комиссари ҳалқӣ (ШКХ), ки дар таъмин намудани қонуният ва танҳо дар асоси қонун фаъолият намудани мақомоти давлатӣ, аз ҷумла прокуратура нақши бузургро ичро менамояд, сухан рондан аз аҳамият ҳолӣ нест. Сухан оид ба қарори КИМ-и умумирассиягӣ ва Шӯрои Комиссари ҳалқӣ (ШКХ) «Дар бораи тартиби боздоштани прокурорҳо, ёрдамчиёни онҳо, раис ва аъзои трибуналҳои инқилобӣ, Шӯрои судҳои ҳалқӣ, судҳои ҳалқӣ ва муфаттиш» меравад. Дар он қайд гардида буд, ки «ҳеҷеъ як мақомоти давлатӣ наметавонад прокурорҳо, ёрдамчиёни онҳо, раис ва аъзои трибуналҳои инқилобӣ, Шӯрои судҳои ҳалқӣ, судҳои ҳалқӣ ва муфаттишро бе иҷозати пешакӣ, аммо дар ҳолатҳои маҳсуси истиснӣ бо шарти дар як вақт огоҳонидани Прокурори ҷумҳурӣ – оид ба дастгир намудани прокурор, раиси трибунали инқилобӣ ва шӯрои суди ҳалқӣ; прокурори губернатор – оид ба дастгир намудани ёрдамчии прокурор, аъзои трибунали инқилобии президиуми шӯрои суди ҳалқӣ, судҳои ҳалқӣ ва муфаттиш, дастгир намояд» [30, с. 61-63].

Аз сабаби он, ки мақомоти прокуратура дар сатҳи федералӣ ҷойгир буд, зарурияти таъсиси мақомоти ҳаммисл дар давлатҳои аъзои ИҶШС ба миён омад. Ш.М. Ҳусайнов қайд менамояд, ки «яке аз ҳадафҳои асосие, ки дар назди ҷумҳурии навтаъсис гузошта шуда буд, ин ташаккул додани дастгоҳи давлатӣ маҳсуб меёбад. Бо ин мақсад, қарори Комитети инқилобӣ аз 22-юми ноябрини соли 1924 оид ба таъсис додани 11 комиссариатҳои ҳалқӣ, аз ҷумла Комиссариати ҳалқии адлия қабул карда шуд» [30, с. 61-63].

Баъдан, 7-уми декабри соли 1924 дар ҷаласаи Комитети инқилобии ҶМШС-и Тоҷикистон маърӯзаи раиси он А. Дадабоев «Дар бораи системаи дастгоҳи ҶМШС Тоҷикистон» мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар натиҷа қарор «Дар бораи ташкили комиссариати ҳалқии адлия ва прокуратураи давлатии ҶМШС Тоҷикистон» қабул карда шуд [14, с. 22]. Он пешбинӣ менамуд, ки «дар мадди аввал зарур аст то комиссариати ҳалқии адлия ва прокуратураи давлатӣ ҳамроҳи судҳои ҳалқӣ ва мақомоти прокуратура дар маҳалҳо таъсис дода шавад» [14, с. 22]. 16-уми декабри соли 1924 дар ҷаласаи Комитети инқилобии ҶМШС Тоҷикистон суратмаҷлиси ҷаласаи буруни ташкилотии КИ ҲҚ ҶШС Ӯзбекистон аз 10-уми декабри соли 1924 таҳти №6, §1 оид ба пешбарӣ намудани Исмоилзода Алий ба вазифаи Комиссари ҳалқии адлияи (КҲА) ҶМШС-и Тоҷикистон ва ба вазифаи муовини ў таъин намудани Юлдошев Аҳмад мавриди баррасӣ қарор гирифта, мавсуф ба вазифаҳои пешниҳодшуда таъин гардиданд. 22-

юми декабри соли 1924 ҷаласаи навбатии Комитети инқилобии ҶМШС Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он қарор «Дар бораи бекор кардани қарори Комитети инқилобӣ аз 16-уми декабри соли 1924 таҳти №4» қабул гардида, А. Исмоилзода ба сифати муовини раиси КХА-и ҶҲШС-и Тоҷикистон ва А. Юлдошев аъзои КХА таъин карда шуданд. Масъалаи таъин намудани раиси КХА-и ҶМШС-и Тоҷикистон то баргузории иҷлосияи Комитети инқилобии ҶМШС-и Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе боз дошта шуд [14, с. 22].

Комиссариати ҳалқии адлия фаъолияти худро дар Ҷумҳурии ҳудмухтор 22-юми декабри соли 1924 оғоз намуд ва аз 12-уми феврали соли 1925 мақомоти он дар шаш вилоят – Душанбе, Кулоб, Ғарм, Қурғонтеппа, Уротеппа ва Панҷакент ба фаъолият шурӯъ намуданд [14, с. 22]. 18-уми феврали соли 1925 раиси КХА-и ҶМШС-и Тоҷикистон Т. Сайфутдинов таъин гардид ва прокурори ҷумҳурӣ шуд. Прокуратураи ҶМШС-и Тоҷикистон дар назди КХА-и ҶМШС-и Тоҷикистон ташкил ёфт, ки он дорои системаи мустақили тақсимоти худ буд [14, с. 22]. Аз лиҳози шакли ташкилий прокуратураго муовини КХА роҳбарӣ менамуд. Ба ҳайати прокуратураи давлатӣ як ёрдамчӣ, як инспектор, муфаттиш оид ба парвандагои маҳсус ва шӯъбаи коргузории он шомил буданд [14, с. 23].

14-уми феврали соли 1925 Комитети инқилобии ҶМШС-и Тоҷикистон қарор «Дар бораи таъсис додани Комиссариати ҳалқии адлия ва Прокуратураи давлатии ҶМШС-и Тоҷикистон»-ро қабул намуд [14, с. 23]. Дар банди 12-уми Низомномаи мазкур қайд гардида буд, ки «прокурори ҶМШС-и Тоҷикистон таҷрибай судии тамоми мақомоти судии ҷумҳуриро назорат намуда, метавонад нисбат ба ҳукм ва ҳалномаҳои судҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла Суди Олӣ эътиroz намояд, боз дорад ва барои баррасӣ ирсол намояд». Дар банди 13 зикр гардида буд: «КХА ва прокуратураи ҶМШС-и Тоҷикистон ҳуқуқи назорат намудани комиссияҳои вобаста ба замин ва тиҷорат» [14, с. 23]-ро, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии ҳудмухтор фаъолият менамоянд, доранд. КХА-ро раиси он роҳбарӣ менамуд, ки он дар як вақт прокурори ҷумҳурии ҳудмухтор маҳсуб меёфт, дар назди ӯ ҳайати КХА, аъзое, ки КИМ-и Ҷумҳурии ҳудмухтор таъин мекард, фаъолият менамуданд (моддаи 14-и Низомнома) [14, с. 23].

Ба прокуратура вазифаҳои зерин voguzor гардида буданд: ба амал баровардани назорат аз номи давлат ҷиҳати таъмини қонунияти дар фаъолияти тамоми мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои хочагидорӣ, ташкилотҳои ҷамъиятий ва шаҳсӣ, шахсони воқеӣ бо роҳи оғоз намудани таъқиботи ҷиноятӣ нисбати нафароне, ки меъёрҳои муайяннамудаи қонунро вайрон намудаанд; назорати бевосита аз болои фаъолияти мақомоти тафтишотӣ ва таҳқиқ дар самти ошкор намудани ҷиноятҳо, инҷунин назорат аз болои фаъолияти мақомоти идорақунии Ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон; дастгирий намудани айборкуни дар суд; назорат аз болои дуруст нигоҳ доштани маҳбусон.

Ҳамин тариқ, аллакай дар нахустин санади ҳуқуқӣ доир ба прокуратура ҳар чор самти фаъолияти асосии назорати прокурорӣ муайян

гардида буд, ки минбаъд соҳаҳои назорати прокурорӣ номгузорӣ гардиданд.

Қайд намудан ба маврид аст, ки ташкил ва фаъолияти КХА ҳамчун қисми таркибии дастгоҳи марказии ҶШС Ӯзбекистон ва КХА-и ҶМШС Тоҷикистон санади маҳсуси қонунгузорӣ танзим намуда буд. Дар баробари ин, вобаста ба сиёсати давлат дар соҳаи адлия як қатор тағииротҳо ба амал омаданд, ки мақомоти мазкур дар заминай санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бештар маврид иваз ва бар зиммаашон вазифаҳои нав voguzor мегардиданд. Масалан, Низомнома дар бораи Комиссариати ҳалқии адлии ҶШС Ӯзбекистон, ки бо қарори Шӯрои КИМ ва Шӯрои комиссари ҳалқӣ (ШКХ) аз 6-уми майи соли 1925, бо тағииру иловаҳо аз 22-юми декабри соли 1926, 11-уми ноябрини соли 1931 онро аз нав қабул намуданд, чандин маротиба низом ва функцияи мақомоти судӣ-прокурорӣ иваз карда шуд [30, с. 61-63; 14; 4, с. 26]. Набояд фаромӯш намуд, ки дар ташаккули мақомоти прокуратура нақши Конститутсияи ИҶШС, ки соли 1924 қабул шуда, дар заминай он конститутсияҳои давлатҳои иттиҳод ва худмухтор омода гардидааст, бениҳоят бузург мебошад. Дар Конститутсияи соли 1924 таъсис додани прокуратураи Суди Олии ИҶШС пешбинӣ гардидааст. Дар моддаи 43-и Конститутсия зикр гардидааст, ки Прокурори Суди Олии ИҶШС ва муовини ўро Президиуми Шӯрои КИМ-и ҶШС таъин менамояд. Конститутсия ба зимиаи Прокурори Суди Олии ИҶШС чунин вазифаҳоро гузошта буд: додани хулоса оид ба тамоми масъалае, ки иҷозаи Суди Олии ИҶШС-ро талаб менамоянд; дастгирий намудани айборқунӣ дар иҷлосияи Суди Олии ИҶШС; ҳангоми норозӣ будан бо ҳалномаи иҷлосияи умумии Суди Олии ИҶШС метавонад нисбати он ба Президиуми КИМ-и ИҶШС эътиroz барад.

Доир ба низом ва вазифаҳои прокуратураи Суди Олии ИҶШС ба таври муфассал дар Низомномаи Суди Олии ИҶШС (Қарори КИМ-и ИҶШС аз 23-юми ноябрини соли 1923) сухан меравад. Дар он қайд мегардад, ки Прокурори Суди Олии ИҶШС аз ду ёрдамчӣ иборат мебошад: яке назоратро аз болои фаъолияти СМИД ва дигаре аз болои прокуратураи ҳарбӣ ва Коллегияи ҳарбии Суди Олии ИҶШС ба амал мебарорад. Кормандони прокуратураи ҳарбӣ бо фармони Прокурори Суди Олии ИҶШС дар мувофиқа бо прокурорҳои давлатҳои иттиҳод ба вазифа таъин ва озод карда мешуданд [5, с. 43].

Соли 1924 «Асосҳои соҳти судии ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттиҳофӯқ» қабул мегардад, ки вазифаҳои прокуратураго васеъ намуд. Дар ин заминай назорат аз болои ҳукм, қарор ва ҳалномаи судиро ба амал бароварда, натанҳо барои ошкор намудани ҷиноят, балки барои ҷустуҷӯи ҷинояткорон назорат менамуд. Иҷроиши ҳукм ва қонунӣ будани онро назорат менамуд, ки Низомнома аз 28-уми майи соли 1922 ба зимиаи прокуратура назорати дуруст нигоҳ доштани маҳбусонро voguzor намуда буд. Илова бар ин, прокуратура вазифаи ҳимояи манфиатҳои давлат ва коргаронро оид ба масъалаи шаҳрвандӣ ба зимма дошт [5, с. 43].

Соли 1928 дар Суди Олии ва прокуратураи Суди Олии ИҶШС

тағириот ба амал омад. Тағириоти асосие, ки дар ин замина пешниҳод ба вучуд омад, ин ба чойи прокуратураи Суди Олии ИЧШС таъсис додани Прокуратураи ИЧШС ба ҳисоб меравад.

Дар асоси қарори КИМ-и ҶШС Ӯзбекистон аз 1-уми декабри соли 1928 ба Низомнома дар бораи мурофиаи судии ҶШС Ӯзбекистон тағириу иловаҳо ворид карда шуд. Бо мақсади муттаҳид намудани роҳбарияти мақомоти баамалбарорандай тафтишот ва таҳқик, пурзӯр намудани назорат аз болои ичрои қонуният дар ҷумҳурӣ Прокуратура бо роҳбарии Прокурори ҶШС Ӯзбекистон таъсис дода шуд [20, с. 106]. Дар қарор пешбинӣ гардида буд, ки «чиҳати назорати ичроиши қонунҳо, роҳбарии умумӣ ва идоракуни мақомоти тафтишотӣ, назорати бевосита ҷиҳати ба амал баровардани тафтишу таҳқик ва дастгирӣ намудани айбдоркунӣ дар суд прокуратураи ҷумҳурӣ арзӣ ҳастӣ менамояд» [13]. Қарори мазкур дар низоми мақомоти тафтишотӣ низ тағириот ба амал овард. Дастроҳи тафтишотӣ қаблан дар ҳайати судҳои маҳалӣ ҷойгир буд ва ба таври пурра ба системаи прокуратураи давлатӣ voguzor карда шуд, ки «тобеияти дутарафа»-ро аз ҷониби мақомоти тафтишотӣ аз байн бурд.

Ба андешаи А.А. Қаҳоров маҳз ҳуҷҷати мазкур прокуратураго аз тобеияти судӣ ҷудо намуд, зоро функсияи асосии прокурорҳо дар назди суд аз дастгирӣ намудани айбдоркунӣ ва назорати судӣ иборат буд [13].

Бо ба инобат гирифтани гуфтаҳои қаблӣ мо ба хулосае омадем, ки дар марҳилаи мазкур, яъне солҳои 1924-1929 дар ИЧШС, умуман дар ҶМШС Тоҷикистон раванди фаъоли ҷустуҷӯи шакли муносаби ташкили мақомоти прокуратура ба вучуд омад ва интихобот гардид. Дар марҳилаи мазкур вазифа ва функсияҳои прокуратура ба таври доимӣ инкишоф ёфта, соли 1929 ба сифати мақомоти мустақил бо мақсади анҷом додани фаъолияти назоратӣ шинохта шуд. Инчунин, қайд намудан ба маврид аст, ки агар дар марҳилаи аввал дар ҶМШС Туркистон ва ҶҲШБ мақомоти прокуратура дар ҳолати бозсозӣ қарор дошта бошад, пас дар марҳилаи дуюм низоми амалкунандай мақомоти прокуратураи Тоҷикистон ташкил карда шуд.

Марҳилаи сеюми ташаккул ва инкишофи мақомоти прокуратура дар Тоҷикистон бо иваз гардидани ҶМШС-и Тоҷикистон ба ҶШС-и Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии мустақил дар ҳайати ИЧШС алоқамандӣ дорад. Аксарияти олимони ватанӣ бар он назаранд, ки таъсис ёфтани ҷумҳурии мустақили Тоҷикистон, заминай асосии ташаккули давлатдории муосири Тоҷикистонро гузоштааст [7].

Ичлосияи III-юми фавқулодаи Шӯрои ҶМШС-и Тоҷикистон, ки дар як вақт нахустин ичлосияи таъсисдиҳандай Шӯрои ҶШС-и Тоҷикистон маҳсуб меёбад, Изҳорот ва Қарор дар бораи ташкили ҶШС-и Тоҷикистонро қабул намуд. 5-уми декабря соли 1929 сессияи III-юми Шӯрои КИМ-и ҶШС қарори ичлосияи III-юми Шӯрои Тоҷикистонро дар бораи ташкил намудани ҶШС-и Тоҷикистон тасдиқ намуда, татбиқ гаштани онро дар ҶШС-и Тоҷикистон ба тавсив расонд. Моҳи марта соли 1931 дар ичлосияи IV-уми Шӯрои ИЧШС қарори баровардаи КИМ-и ҶШС-и Тоҷикистон дар ҳайати ИЧШС тасдиқ гардид [1, с. 100-101]. Дар як

вақт барои ташаккул додани низоми қонунгузории миллӣ, баҳусус Конституцияи ҶШС-и Тоҷикистон тадбирандешӣ карда шуд. 25-уми феврали соли 1931 дар иҷлосияи IV-уми Шӯро аввалин Конституцияи ҶШС-и Тоҷикистон қабул шуд.

Конституцияи ҶШС-и Тоҷикистон соли 1931 бори нахуст таъсис додани давлати миллии шӯравии сотсиалистиро асоси ҳуқуқӣ баҳшид. Дар ин марҳила ҷумҳурӣ ба дастовардҳои назаррас дар ҳама соҳаҳо (иктисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ) ноил гардид [1, с. 100-101].

Пас аз таъсис ёфтани ҷумҳурии мустақил дар соҳти ҳудудии он низ тағиирот ба вучуд омад, ки он барои тағиир ёфтани низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти прокуратура мусоидат намуд. КИМ-и ҶШС-и Тоҷикистон 23-юми октябри соли 1930 Қарор «Дар бораи азnavташкилкуни мақомоти судӣ-прокурорӣ дар алоқамандӣ бо барҳамдиҳии маҳалҳо»-ро қабул намуд ва дар он қайд мегардад, ки КИМ-и ҶШС-и Тоҷикистон қарор мебарорад:

б.1. барҳам додани ҳамаи судҳои маҳаллӣ ва прокуратураҳои маҳаллӣ.

б.5. ба ҷойи прокуратураҳои маҳаллӣ таъсис додани прокуратураҳои ноҳиявӣ ва шаҳрӣ.

б.6. таъсис додани шӯъбаҳои тафтишотӣ дар ҳар як ноҳия [31].

Барои тағиироти минбаъдаи соҳтори давлатӣ ва таъмин намудани эҳтиёҷоти мақомоти адлия зарурият ба миён омад, ки таърихи 9-уми апрели соли 1932 таҳти №125 Низомномаи нави КХА, КИМ ва ШКХ-и ҶШС-и Тоҷикистон қабул гардид. ҶШС-и Тоҷикистон Қарор «Дар бораи тасдиқ намудани низомнома дар бораи комисариати ҳалқии адлия»-ро ба тасвиб расонд. Ш.М. Ҳусейнов низомномаи мазкурро мавриди таҳқиқ қарор дода, қайд менамояд, ки «аз рӯи низоми худ Комисариати ҳалқии адлия мушкил гардид, аммо мушахастар шуд. Комисариати ҳалқии адлияро Комисари ҳалқии адлия роҳбарӣ менамуд, ки дар назди ў аъзёнаш шомил буданд. Комисари ҳалқӣ дар як вақт прокурор маҳсуб меёфт. Муовини Комисари ҳалқии адлия раиси Суди Олий ва муовини прокурори ҷумҳурӣ маҳсуб меёфтанд» [31].

Ба Комисариати ҳалқии адлия идораҳои зерин мансуб буданд: идораи судӣ – Суди Олии ҶШС-и Тоҷикистон, идораи прокуратураи ҷумҳурӣ, идораи ташкилӣ-дастурдиҳӣ, идораи тавсияҳои қонунгузорӣ ва кодексҳо, идораи маъмурӣ-молиявӣ ва идораи муасссаҳои ислоҳи меҳнатӣ.

Идораи марказии прокуратура ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешуд: а) назорати умумӣ; б) назорати судӣ; в) назорат аз болои мақомоти тафтишотӣ; г) назорат аз болои ҷойҳои нигоҳдорӣ; д) ҳифзи меҳнат ва истеҳсолот [31].

Каме баъдтар, 28-уми июни соли 1930 қарори КИМ ва ШКХ-и ҶШС-и Тоҷикистон ба тасвиб расид, ки Низомнома «Дар бораи мақомоти адлияи ҶШС-и Тоҷикистон»-ро пешбинӣ менамуд. Боби VI-уми санади мазкур ба прокуратураи давлатӣ баҳшида шуда, низомнома дар бораи прокуратураи Суди Олии ИҶШС-ро пурра менамуд. Дар асоси қарори мазкур ба зиммаи прокуратура вазифаҳои зерин voguzor гардида буданд: роҳбарӣ намудани

фаъолияти тафтишотии мақомоте, ки шомили он буданд; назорат аз болои фаъолияти мақомоти СМИД; ташкили воҳӯриҳо оид ба мубориза бо чинояткорӣ ва пешбурди фаъолияти онҳо; назорат аз болои фаъолияти машваратчиёни ҳуқуқӣ.

Қарори мазкур ба прокурори ҷумҳурӣ ҷунин ваколатҳоро вогузор кардааст: роҳбарии умумӣ ва назорат аз болои фаъолияти тамоми шахсони мансабдори баамалбарорандай назорати прокурории дастгоҳи тафтишотии ҶШС-и Тоҷикистон; назорат аз болои қонунӣ будани амалҳои комиссариатҳои ҳалқӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои марказии ҷумҳурӣ; овардани эътиroz аз болои дастур ва қарорҳои гайриқонунӣ ба ШКХ ва Президиуми КИМ-и ҶШС-и Тоҷикистон. Прокурор ҳуқуқ дорад дар доираи салоҳияти худ аз ҳамаи мақомоти ҳукуматӣ, муассисаҳо, ташкилотҳо ва шахсони мансабдор маводҳои заруриро талаб намояд. Ичро намудани талаботи мазкур барои ҳама ҳатмӣ мебошад. Прокурор метавонад бо ҳуқуқи овоздиҳӣ дар ҷаласаҳои тамоми кумитаҳои иҷроия ва дигар мақомоти ҳокимиюти давлатӣ ва идоракунӣ иштирок намояд, ки ҳудуди фаъолияти назоратии ў нисбати онҳо паҳн мешавад. Ба зиммаи муфаттиш анҷом додани тафтишот, роҳбарӣ ва назорат намудани фаъолияти мақомоти дигари тафтишотӣ, иштирок намудан дар суд ба сифати айборкунанда вогузор гардида буд [31].

Тағйироти асосӣ вобаста ба ҳолати ҳуқуқии мақомоти прокуратура ва мавқеи он дар низоми идоракуни ИҶШС соли 1933 ба вучуд омад. 20-уми июни соли 1933 Қарори КИМ ва ШКХ ИҶШС «Дар бораи таъсис додани прокуратураи ИҶШС» ба тасвиб расид, ки дар заминай он Прокуратураи ИҶШС таъсис ёфт. Аз ин лаҳза прокуратура мақоми мустақилро ба худ қасб намуда, дигар тобеи КҲА ва Суди Олии ИҶШС набуд. А.Б. Қалматов қайд менамояд, ки «болшевикҳо барои баргардонидани мавқеи мустақили прокуратура ҳамчун мақомоти давлатӣ 16 сол сарф намуданд» [11, с. 20].

Бо баробари таъсис ёфтани прокуратура мутамарказият танҳо дар ҳудуди давлатҳои иттифоқ таъмин карда шуд. Мутамарказият дар ҳудуди ИҶШС дертар ба вучуд омадааст.

Прокуратураи Иттиҳодро Прокурори ИҶШС роҳбарӣ менамуд, ки ўз ҷониби КИМ-и ИҶШС бо тасдиқи Президиуми КИМ-и ИҶШС таъин мегардид. Фармон ва қарорҳои прокурори ИҶШС барои ҳамаи мақомоти прокуратура ҳусусияти ҳатмигӣ дошт. Прокурорҳои ҷумҳуриҳои иттифоқро Прокурори ИҶШС бо ризоияти КИМ-и давлатҳои иттифоқ ба вазифа таъин ва озод менамуд. Дар назди Прокурори ИҶШС ёрдамчии қалон ва ёрдамчӣ, инчунин муфаттиш вобаста ба парвандаҳои маҳсус фаъолият менамуданд.

Ба прокуратураи Иттиҳод Прокуратураи ҳарбӣ, ки қаблан дар ҳайати Прокуратураи Суди Олии ИҶШС ҷойгир буд, инчунин прокуратураи нақлиёт, ки то ин муддат ба прокуратураи ҷумҳурӣ итоат менамуд, шомил буданд. Соли 1934 дар ҳайати Прокуратураи ИҶШС прокуратураи нақлиёти обӣ таъсис дода мешавад.

Дар айни замон, муттамарказонии системаи прокуратура ба фарчом нарасидааст, зеро прокуратураҳои ҷумхуриҳои иттиҳод қисми таркибии комиссариати ҳалқии адлия маҳсуб ёфта, прокурор комиссари ҳалқии адлия маҳсуб меёфт ва ба ҳукумат итоат менамуд. Ҳамин тавр, принсиipi тобеияти дучониба барои прокуратура заравар мебошад [11, с. 20].

Муттамарказонии системаи прокуратура танҳо баъди қабул гардидани қарори КИМ ва ШКХ ИЧШС аз 20-уми июли соли 1936 «Дар бораи таъсис додани Камиссариати ҳалқии адлии ИЧШС» ба анҷом расид. Қарори мазкур мақомоти прокурорӣ-таҳқиқотии ҷумхуриҳои иттиҳодро аз комиссариати ҳалқии адлии ҷумхӯрӣ ҷудо намуда, ба тобеияти Прокуратураи ИЧШС гузошт [26].

Соли 1936 Конститутсияи ИЧШС қабул мегардад, ки боби нуҳуми он маҳсус ба мақомоти суд ва прокуратура баҳшида шудааст. Дар он принципҳои соҳтори ташкилии прокуратура ҳамчун системаи ягонаи мутамарказ, ки аз ҷониби Прокурори генералии ИЧШС идора карда мешуд, пешбинӣ гардида, вазифаи назорати риояи қонуният ва ташкили мубориза бо ҷинояткорӣ, новобаста аз мақомоти маҳаллӣ ба зимааш voguzor гардида буд [26].

Дар Конститутсия боби 9-ум маҳсус ба мақомоти прокуратура баҳшида шудааст, ки дар он самтҳои асосии фаъолияти прокуратураи шӯравӣ ҳамчун мақомоти ягонаи марказонидашуда танзим ёфтааст. Дар Конститутсия пешбинӣ мегардад, ки мақомоти прокуратура новобаста аз ҷой доштани мақомоти муҳталифи маҳаллӣ фаъолият намуда, танҳо ба Прокуратураи ИЧШС итоат менамояд. Қонуни асосии ИЧШС шакли таъсиси прокуратураго ҳамчун системаи пурзӯри мутамарказонида муайян намуда, онро прокурори ИЧШС роҳбарӣ менамояд, ки аз ҷониби Шӯрои Олии ИЧШС ба муҳлати 7 сол таъин мегардад (моддаи 114-и Конститутсияи ИЧШС); принципҳои асосии муносибати ҳизбро оид ба масъалаи нақши прокуратураи шӯравӣ амиқ намуд. Он тарзи таъин намудани прокурорҳои ҷумхуриҳои иттифоқро муайян намуд, ки бо розигии мақомоти ҷумхуриявӣ ба вазифа интихоб мешуданд. Тамоми прокурорҳоро новобаста аз дараҷаашон Шӯрои Прокуратураи ҶШС ба вазифа таъин менамояд, ки чунин муносибат мустақилияти онҳоро аз дигар мақомоти маҳаллӣ таъмин менамояд.

Иҷлосияи IV-уми гайринавбатии Шӯрои ҶШС-и Тоҷикистон таърихи 1-уми марта соли 1937 баргузор гардид, ки дар он Конститутсияи ҶШС-и Тоҷикистон қабул шуда, боби VIII ба мақомоти прокуратура ва суд баҳшида шуд. Ҳамаи принципҳои фаъолияти мақомоти прокуратура, ки дар Конститутсияи ИЧШС инъикос ёфта буд, дар Конститутсияи ҶШС-и Тоҷикистон низ мустаҳкам гардид. Дар бештар маврид Конститутсияи ҶШС-и Тоҷикистон ба прокуратура таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шахсиро voguzor намуда буд. Дар моддаи 52 пешбинӣ гардидааст: «ҳеч кас наметавонад ба ҳабс гирифта шавад, ба истиснои қарори суд ва ё бо иҷозати прокуратура».

Низоми мақомоти прокуратураи Тоҷикистон аз прокуратураи чумхӯрӣ, вилоятӣ, вилояти худмухтор, шаҳр ва ноҳия иборат буд. Прокурори чумхӯрӣ, прокурори вилояти худмухтор ва прокурори вилоятро Прокурори генералии ИҶШС ба муҳлати 5 сол ба вазифа таъин менамуд (моддаи 102-и Конститутсияи ҶШС-и Тоҷикистон). Прокурори ҶШС-и Тоҷикистон прокурори шаҳр ва ноҳияро ба ҳамин муҳлат бо тасдиқи Прокурори генералии ИҶШС ба вазифа таъин менамуд (моддаи 103-и Конститутсия). Дар моддаи 104-и Конститутсияи ҶШС-и Тоҷикистон муқаррар гардидааст: «Мақомоти прокуратура функсиюн худро бидуни даҳолати мақомоти маҳаллӣ амалӣ намуда, танҳо ба Прокурори ИҶШС итоат менамояд» [14].

Дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ фаъолияти мақомоти прокуратура ба таъмин намудани тартибот ва интизом, таъмин намудани ҳимояи ҷангӣ равона гардида буд. Мақомоти прокуратураи роҳи оҳан ва роҳи обӣ ҳангоми эълон намудани ҳолати ҷангӣ дар ноҳияҳо ва маҳалҳо дар доҳили прокуратураи ҳарбӣ ба таври нав таъсис дода мешуданд. Соли 1934 пас аз ҷорӣ намудани ҳолати ҷангӣ дар соҳаи нақлиёт тамоми прокуратураи роҳи оҳан ва роҳи обӣ ба таври нави ҳарбӣ таъсис дода шуданд.

Дар чунин марҳилаи азnavsозӣ ба прокуратураи ИҶШС дар солҳои ҷанг инҳо шомил буданд: Сарпрокуратураи ҳарбии Армияи Сурх; Сарпрокуратураи флоти ҳарбӣ-баҳрии ИҶШС; Сарпрокуратураи ҳарбии нақлиёти роҳи оҳан; Сарпрокуратураи ҳарбии флоти баҳрӣ ва дарёии ИҶШС. Ба ғайр аз, дар ҳайати Прокуратураи ИҶШС як қатор мақомот, шуъбаҳо ва гурӯҳҳо таъсис ёфта буданд [5].

Дар асоси фармони Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС аз 16-уми сентябри соли 1943 барои прокурорҳо ва муфаттишон як қатор рутбаҳои дараҷавӣ (мушовири давлатии дараҷаи олии адлия; мушовири давлатии адлия дараҷаи 1, 2, 3; мушовири адлия; ҳуқуқшиноси дараҷаи 1, 2, 3 ва ҳуқуқшиноси хурд) муқаррар гардида, барои кормандони прокуратура ва муфаттишон либоси маҳсуси корӣ пешбинӣ карда шуд.

Дар заминаи қонуни қабулшуда аз 15-уми марта соли 1946 Прокурори ИҶШС ба Прокурори Генералии ИҶШС тағирии ном намуд. Пас аз Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ Сарпрокуратураи ҳарбии нақлиёти роҳи оҳан ва флоти баҳриву дарёй ба Сарпрокуратураи нақлиёти роҳи оҳан ва Сарпрокуратураи флоти баҳрӣ-дарёй, баъдтар ба Сарпрокуратураи нақлиёт табдили ном намуда, муттаҳид карда шуданд. Соли 1954 прокуратураи ҳарбии ВКД аз байн бардошта шуд. Барои таъмини амиқи қонуният зарурияти аз нав барқарор намудани ҳуқуқ ва таҳқими назорати прокурорӣ ба вучуд омада буд.

24-уми майи соли 1955 Фармони Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС дар бораи «Низомнома оид ба назорати прокурорӣ дар ИҶШС» ба тасвиб расид, ки дар он вазифаҳои асосии мақомоти прокуратура ва принсипҳои фаъолияти он мустаҳкам гардида буданд [5].

Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС 24-уми майи соли 1955 Низомнома оид ба назорати прокурорӣ дар ИҶШС-ро ба тасвиб расонд, ки дар он

тартиби анчом додани фаъолияти назоратӣ муайян гардианд. Ҳамзамон, вазифаҳои иштирокчиёни муносибатҳои назорати прокурорӣ дар он пешбинӣ гардианд [5].

Низомномаи мазкур ба зиммаи Прокурори Генералӣ ва прокурорҳои тобеи ӯ анчом додани чунин вазифаҳоро voguzor намуда буд:

- ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани нафароне, ки дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор мебошанд;
- назорати риояи дақиқи қонунҳо аз ҷониби мақомоти баамалбарорандай тафтишоти пешакӣ ва таҳқиқ;
- назорат ҷиҳати қонунӣ будани ҳукм, ҳалнома ва қарори баровардаи мақомоти судӣ;
- назорати риояи қонуният оид ба иҷрои ҳукмҳо;
- назорат ҷиҳати дар амал татбиқ намудани меъёрҳои қонунгузорӣ дар ҷойҳои аз озодӣ маҳкумшудагон.

Ҳангоми амалий намудани ваколатҳои худ мақомоти прокуратура мустақил буда, танҳо ба Прокурори Генералии ИҶШС итоат менамояд (моддаи 6-и Низомнома). Дар асоси Низомнома оид ба назорати прокурорӣ дар Тоҷикистон прокуратураи байниминтақавӣ таъсис дода шуд, ки дар ҳудуди ду-се минтақаи маъмурӣ фаъолият менамуд. Чунин шакли фаъолият на дар ҳама ҷой вучуд дошт. Он заминаи ба вучуд омадани соҳти нави прокуратура гузошта, асос барои кам намудани дастгоҳи он гардид [14].

Низомнома аз 24-уми майи соли 1955 ҳудуди ҷоряқ аср фаъолият намуда, онро 30-юми ноябрри соли 1979 Қонун дар бораи прокуратураи ИҶШС, ки дар заминаи боби 21-уми Конститутсияи ИҶШС аз соли 1977 қабул гардида буд, иваз намуд [16].

Конститутсия ва Қонуни мазкур самти фаъолият ва маҳсусияти назорати прокурориро муайян намуда, шумораи субъектоне, ки нисбати онҳо назорати прокурорӣ паҳн мегардид, зиёд намуданд. Ҳуди прокуратура низоми ягонаи марказонидашуда маънидод гардида, онро Прокурори Генералии ИҶШС роҳбарӣ менамуд. Принси ни мустақилияти мақомоти прокуратура аз ҳокимияти маҳаллӣ дар он ба таври амиқ пешбинӣ гардида буд. Инчунин, тарзи ба вазифа таъин намудани прокурор ва муҳлати фаъолияти онҳо дар тамоми зинаҳо ба таври равшан пешбинӣ гардида буд [5].

Дар асоси Конститутсияи ИҶШС ва Конститутсияи ҶШС-и Тоҷикистон (соли 1977) барои кормандони прокуратура масъулияти баланди таъмин намудани назорати қонуният voguzor гардида буд. Қонуният ба сифати принсипи асосии ҷомеаи шӯравӣ маънидод гардида, таъминсозандай низоми сиёсӣ ба ҳисоб мерафт. Дар моддаи 4-и Конститутсияи ИҶШС ва ҶШС-и Тоҷикистон пешбинӣ мегардад, ки давлати шӯравӣ ва тамоми мақомоти он дар асоси қонунияти иҷтимоӣ, таъмин намудани тартиботи ҳуқуқӣ, манфиатҳои ҷомеа ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон фаъолият менамоянд.

Ба гайр аз ин, Конститусия нақш ва мавқеи мақомоти хифзи ҳуқукро дар сатҳи чумхурӣ баланд арзёбӣ намуда, кафолати ягонаи таъмини қонуният маънидод намуд. Назорати прокурорӣ аз ҷумлаи кафолатҳои самарарабахши таъмини риояи дақиқ ва ичрои якхелаи қонунҳо аз ҷониби мақомоти ҳокимияти олии давлатӣ ва ичроия маънидод карда мешуд.

Тарзи ташкил ва фаъолияти прокуратура дар боби 21-уми Конститусияи ИҶШС ва боби 19-и Конститусияи ҶШС-и Тоҷикистон муқаррар гардида буд. Принсиipi ташкили назорати прокурорӣ дар онҳо таҳия гардида, минбаъд амал намуданд. Андешаи қонуният ва кафолати таъмини он, назорати прокурориро дар ИҶШС ба сифати шакли мустақили фаъолияти давлатӣ ҷудо намуд. Ба сифати вазифаҳои конститутсионии назорати прокурорӣ инҳо баромад менамуданд: назорат аз болои риояи дақиқ ва ичрои якхелаи қонунҳо аз ҷониби ҳамаи вазоратҳо, кумита ва идораҳои давлатӣ, корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти ичроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва вакилони ҳалқ ва ғ. ҳангоми амалий намудани ҳуқуқу уҳдадориҳои худ дар назди давлат ва ҷомеаи ҶШС-и Тоҷикистон [14].

Дар заминаи моддаи 165-и Конститусияи ИҶШС ва ҶШС-и Тоҷикистон объекти назорати прокурорӣ васеъ гардида, шумораи мақомот ва муассисаҳое, ки прокурор ҳуқуқи назорат намудан аз болои риояи дақиқ ва ичрои якхелаи қонунҳоро дошт, васеъ гардиданд. Конститусия мавқеи прокурорро ҳамчун барандагони олии назорат баланд бардошт, ки имконияти татбиқ намудани қонуниятро дар тамоми соҳаҳои ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба вучуд овард.

Дар таърихи прокуратура нақши муҳимро Қонун «Дар бораи прокуратураи ИҶШС» ичро намуда, санаи 30-юми ноябри соли 1979 қабул гардидааст. Дар Қонун масъалаи таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ таҷассуми худро ёфтаанд. Вазифаҳои прокуратура дар моддаи 2-и Қонун «Дар бораи прокуратураи ИҶШС» пешбинӣ гардидааст, ки дар асоси он «таъмин намудан қонунияти иҷтимоӣ, волоияти қонун, ҳимояи Конститусия, соҳти сиёсӣ ва иқтисодии ҷомеаи ИҶШС, таъмини кафолатҳои Конститусияи ИҶШС ва қонунҳои шӯравӣ дар соҳаи иқтисодӣ-иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳсии шаҳрванд; ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои давлатӣ, кооперативҳо ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ» аз ҷумлаи вазифаҳои аввалиндарашаи мақомоти прокуратура маънидод гардидаанд.

Дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки дар марҳилаи мазкур мақомоти прокуратура ба таври амиқ такмил дода шуда, вазифа, шакл ва самтҳои асосии фаъолияти он муайян гардиданд. Мақомоти прокуратура аз ҷумлаи яке аз шоҳаҳои мустақили ҳокимияти давлатӣ – назоратӣ эътироф гардида, ба зиммаи он вазифаҳои васеъ voguzor гардида буд.

Адабиёт:

1. Алимов С.Ю., Диноршоев А.М., Салохидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – С. 100-101.
2. Брагинский М. Первые шаги прокуратуры // Социалистическая законность. 1947. №5. – С. 39.
3. Бюллетень 3-й сессии ВЦИК 9-го созыва. – 1922. – С. 17.
4. Васикова М.С. Развитие законодательства Узбекской ССР и проблемы его кодификации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Ташкент, 1974. – С. 26.
5. Виноградов И.П. Место и роль органов российской прокуратуры в механизме разделения властей (теоретико-правовое исследование): дис. ...канд. юрид. наук. – Коломна, 2000. – С. 43.
6. Жмакин А.С. Место и роль прокуратуры в конституционной системе государственных органов Российской Федерации: дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 136-158.
7. Имомов А.И. Конституционное право Республики Таджикистан. (на тадж. яз.) – Душанбе, 2017.
8. Искандаров З.Х. Прокурорский надзор в Республике Таджикистан. Душанбе, 2013.
9. Искандаров З.Х. Роль прокуратуры в обеспечении прав и свобод человека в досудебной стадии уголовного процесса Республики Таджикистан: история и современность // Правовая жизнь. – №4. 2017. – С. 65
10. Ишанов А.И. Создание Бухарской Народной Советской Республики. – Ташкент, 1955. – С. 138-140.
11. Калматов А.Б. Конституционно-правовой статус прокуратуры в системе органов государственной власти Кыргызской Республики: дис. ...канд. юрид. наук. – Бишкек, 2011. – С. 20.
12. Камбаров Ч.С. Организационно-правовые основы развития органов прокуратуры Кыргызской Республики (1922-2005 гг.): дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2006.
13. Каҳаров А.А. Правоохранительная система Таджикской АССР (1924-1929): дис. ...канд. юрид. наук. – Душанбе, 1999.
14. Қенжәев С. Мирзоева К. Очерк истории прокуратуры Таджикистана. – Душанбе, 1995. – 216 с.
15. Клейман А.Ф., В.И. Ленин о законности, суде и прокуратуре. – М.: МГУ, 1961. – С. 9.
16. Конституция СССР. – Москва: Юридическая литература, 1987. – 200 с.
17. Ломовский В.Д. Сущность и задачи прокурорского надзора в СССР: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. – М., 1989. – С. 12-13.
18. Махбубов М. Создание и развитие органов прокуратуры в Узбекистане. – Ташкент, 1993.

19. Мирзоева К.А. Становление и развитие органов прокуратуры и прокурорского надзора в Таджикистане (20-сер.30-г.г): дис. ...канд. юрид. наук. – М., 1996. – С. 26.
20. Мухаммадиев И.С. Образование и становление органов прокуратуры на севере Таджикистана в 1923-1930 гг. (исторический аспект исследования): дис. ...канд. истр. наук. – Худжанд, 2009. – С. 106.
21. Организация суда и прокуратуры в СССР. - Ред. Д.С. Карева. - М.: МГУ, 1961. – С. 192.
22. Пилявский С. К вопросу о работе прокуратуры по общему надзору // Еженедельник советской юстиции.– 1924. №10. – С. 244-246.
23. Прокуратура Российской Федерации (концепция развития на переходный период). – Москва: Наука, 1994. – С. 22-23.
24. Рагинский М.Ю. Торжество Ленинских идей в ходе партийного и государственною разрешения вопроса об учреждении прокуратуры. // Становление и развитие прокурорского надзора в СССР. Торжество ленинских идей (Сборник научных трудов). – М., 1976. – С. 46.
25. Свод Установлений РСФСР. – 1917. № 4. – С. 50.
26. Советская прокуратура. Очерки истории. – Москва: Наука, 1993. – 208 с.
27. Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. – М.: Госюриздан, 1956. – С. 39.
28. Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана. Т.2, ч. 1. – Душанбе, 2001.
29. Тахиров Ф.Т. Становление советского права. – Душанбе, 1987. – С. 110.
30. Хусаинова Ш.М. Особенности становления и развития правоохранительных органов в Республике Таджикистан // Черные дыры в Российском законодательстве. № 1. 2010. – С. 61-63.
31. Хусаинова Ш.М. Становление и развитие системы правоохранительных органов Таджикистана в 1924-1937 гг.: дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2001.
32. Шушкова М.
33. Е. Национально-территориальное размежевание Средней Азии: взгляд историков Таджикистана на проблему // Размежевание Средней Азии: взгляд историков. – С. 515-521.

ҲУҚУҚИ ИНСОН – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

АНДЕШАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ОСОРИ МУТАКАЛЛИМОН

Диноршоев А.М.,
 мудири кафедраи ҳуқуқи
 конституционии факултети
 ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
 Тоҷикистон, доктори илмҳои
 ҳуқуқшиносӣ, профессор
Тел.: (+992) 918890207
E-mail: dinorshoev@gmail.com

Саъдизода Ҷ.,
 и.в. мудири кафедраи ҳуқуқи инсон ва
 ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети
 ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
 Тоҷикистон, н.и.ҳ.
Тел.: (+992) 985383867
E-mail: jahon_1967@mail.ru

Ихтисоси илми: 12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи
 таълимоти ҳукуқӣ ва сиёсӣ

Фишурда: Дар мақолаи мазкур андешаи ҳуқуқи инсон дар осори
 мутакаллимон таҳлил гардида, фикру андешаҳои як қатор донишмандон,
 ки ба масъалаи озодии инсон, сиёсат ва масъалаҳои идоракунии давлат
 баҳшида шудааст, инъикос гардидааст.

Калидвозжаҳо: Ҳуқуқи инсон, мутакаллимон, қалом, озодии инсон,
 сиёсат, идоракунии давлат.

ИДЕИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВАХ МУТАКАЛИМОВ

Диноршоев А.М.,
 заведующий кафедрой
 конституционного права юридического
 факультета Таджикского
 национального университета, доктор
 юридических наук, профессор
Тел.: (+992) 918890207
E-mail: dinorshoev@gmail.com

Саъдизода Дж.,
 и.о. заведующего кафедрой прав
 человека и сравнительного

правоведения
факультета
национального университета, к.ю.н.
Тел.: (+992) 985383867
E-mail: jahon_1967@mail.ru

Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и государства;
история правовых и политических учений

Аннотация: В данной статье анализировано идеи прав человека в произведениях мутакалимов и приведены мнения многих ученых, которые посвятили свои работы свободе человека, политике и правлении государства.

Ключевые слова: Прав человека, мутакаллимов, свобода человека, политика, правление государства.

IDEAS OF HUMAN RIGHTS IN THE PRODUCTION OF MUTAKALIMS

Dinorsoev A.M.,
Head of the Department of Constitutional Law of the Law Faculty, Tajik National University, Doctor of Legal Sciences, Professor
Phone.: (+992) 918890207
E-mail: dinorshoev@gmail.com

Sadizoda J.,
Executive duties head of the Department of human rights and comparative law of the Law Faculty, Tajik National University, Candidate of law
Phone.: (+992) 985383867
E-mail: jahon_1967@mail.ru

Scientific Specialty: 12.00.01 – theory and history of law and state; history of legal and political doctrines

Annotation: This article analyzes the ideas of human rights in the works of mutakalims and the opinions of many scholars who have devoted their work to human freedom, politics and the rule of the state.

Keywords: human rights, mutakallims, human freedom, politics, government.

Ташаккули андешаи ҳуқуқи инсон дар Шарқ ба мутакаллимон – намояндагони фалсафаи калом пайванди ногусастаний дорад. Он аввалин ҷараёни фалсафаи арабӣ-мусулмонӣ мебошад, ки дар асри VIII пайдо шудааст. Мазмуни каломро тафсири Қуръон ва муаммоҳои асосии он аз рӯи ақл ташкил медиҳад, ки аз тарафи мутакаллимон фаъолона анҷом дода мешуд. Ба ибораи дигар, мутакаллимон намояндагони фалсафаи ақлонии (ратсионалий)-и дини Ислом маҳсуб меёбанд [7, с. 81-87; 10; 11, с. 46-52].

Намояндагони калом аз муҳокимаи масъалаҳои озодии ироди инсон ва маҳсусиятҳои илоҳӣ оғоз намуда, бо коркарди консепсияе расиданд, ки аз мавзӯи дин берун мебаромад. Ҷараёни мазкур дар хилофати араб пайдо гардида, мунтазам ба ҳудуди Осиёи Миёна ва Эрон интиқол ёфт.

Мутакаллимон ба масъалаи идораи хилофат ва нақши ҳоким дар он бештар диққат медоданд. Аз назари илми муосири ҳуқуқи инсон онҳо масъалаҳои идоракуни адолатнок ва таъмини ҳуқуқҳои сиёсии инсонро баррасӣ намудаанд.

Дар ташаккули равияи калом як гурӯҳ донишмандон, ба монанди мураттибони энсиклопедияи «Ихвон-ас-Сафо» («Бародарони пок») саҳми бузург гузоштаанд.

Муравтибони «Ихвон-ас-Сафо» доир ба масъалаи муайян намудани озодӣ бар он назаранд, ки ҳуқуқи инсон аз ҷониби қонунҳои динӣ маҳдуд карда мешавад. Дар баробари ин, озодии инсон бо ахлоқ ва ирода вобаста карда мешавад. Онҳо зарурияти фаҳмиши қонун ва итоат намудан ба онро дар доираи дин тавзеҳ медиҳанд. Мувофиқи «Ихвон-ас-Сафо» ҳуқуқи инсон дар доираи шариат ҳифз карда мешавад.

«Ихвон-ас-Сафо» дар ҷомеаи дунявӣ ҳукмфармоии як нафарро ба маъни мутлақ намепазиранд ва эътироф намекунанд. Сабаби напазирафтани мутлақият аз назари онҳо оддӣ аст – як одам қобилияти икрои ҳамаи корҳоро надорад, баракс барои икрои он шумораи зиёди одамон заруранд [9, с. 230-281].

Ҳамин тарик, дар таълимоти «Ихвон-ас-Сафо» аз як тараф нахустин заминаҳои ҳокимиюти ҳалқӣ, идоракуни адолатнок, аз тарафи дигар густариши озодии инсон дар доираи муқаррароти шариат, ба назар мерасанд. Ин ду асл барои пайдо гардидани беҳокимиюти (анаҳия) дар ҷомеа монеа эҷод менамоянд.

Яке аз намояндагони барҷастаи ҷараёни мазкур, илоҳиётшиниос **Абубакри Бакилонӣ** (вафот 1013) мебошад. Ӯ сиёсатро аз нигоҳи таълимоти исломӣ баррасӣ карда, онро на танҳо қонуни умуниҳатмӣ, балки дастури амалий барои ҳокимон мешуморид. Аз таълимоти Ӯ бармеояд, ки дар ин давра Ислом меъёри асосӣ ба ҳисоб рафта, сиёsat бошад, объекти асосӣ набуда, бо функцияҳои ёрирасон маҳдуд мегардид. Имом шахси марказӣ ба ҳисоб мерафт. Сифатҳои ҳокимиюти Ӯ донишу таҷриба ба ҳисоб мераванд, ки барои идораи ҷомеа муғид ҳастанд. Сифатҳои мазкур тавассути татбиқи меъёрҳо ва қонунҳои динӣ ҳангоми ҳалли баҳсҳои байни аъзои ҷомеа амалий гардонида мешаванд.

Абумансур Бағдодӣ (вафот 1037), мисли гузаштагони худ ба шахсияти имом дикқати бештар зоҳир мекард. Назарияи ў ҷанбаҳои динӣ-ҳуқуқиро, ки ба имом додани вазифаҳои боз ҳам бештари идоравиро пешбинӣ мекард, фарогир буд. Ў талаб мекард, ки имом бояд густурандаи адолат бошад, зоро ин мавҷудияти сифатҳои заруриро барои идораи ҷомеа аз ў талаб мекунад. Абумансур Бағдодӣ дар як маврид мавҷудияти ду имомро имконпазир меҳисобад, ки ба воқеяти сиёсии он замон мувофиқ аст. Дар баробари ин, як қатор масъалаҳои мубрам аз таълимоти ў берун мондаанд, масалан имконияти иваз кардани имоми золим ё ноодил. Ин имконият медиҳад, ки таълимоти ўро ҳамчун кӯшиши хурде ҷиҳати мутобиқ намудани масъалаҳои мубрами назариявии идоракунӣ бо анъанаҳои «исломи ноб» баҳогузорӣ намоем [13].

Консепсияи «Ашъария» дар эҷодиёти **Абдулмалик Ҷувайнӣ** (1028-1085) аз ҷиҳати сиёсӣ ба риштаи таҳлил кашида шудааст. Ҷавҳари андешаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии ўро таълимот дар бораи «имоми олий» ташкил мекунад. Ҳифзи сиёсати ягона оид ба шароитҳои нави сиёсӣ-ҳуқуқӣ мутобиқ гардонидани анъанаҳои бавучудомада (заифгардонии ҳокимиюти халифа ва тамаркузи ваколатҳои ҳокимиюти дар дасти султон) аз ҷумлаи назарияҳои ў ба шумор меравад. Ба ақидаи Ҷувайнӣ имомро роҳбари маънавӣ буда, дорои ҳусусиятҳое, ба мисли накӯкор ва некӯкирдор аст. Нуфузи ў имконият медиҳад, ки сиёсати аз ҷониби ҳокими дунявӣ амалишаванд аслоҳ гардад. Аммо, ҳангоми зери шубҳа мондани салоҳият ва тақводории имом, он ба таназзули тамоми ҷомеа оварда мерасонад. Ҷувайнӣ маҳрум гардидаи имомро аз аломатҳое, ба монанди тақводорӣ бо ҳокимиюти пурқуввати султон вобаста мекунад. Ба андешаи ў ваколатҳои дунявии султон дар доираи таълимоти имом асоси қонунӣ гирифтаанд [12].

Абӯҳомид Муҳаммад ибн Муҳаммади Ғаззолӣ (1058-1111), ҳодими дин ва намояндаи тасаввуфи асри XI-XII, дар таълимоти худ дар бораи давлат ва идораи он андешаҳои ҷолиб изҳор намудааст. Дар осораш ў ба вазирон дикқати маҳсус зоҳир менамояд. Диғоҳи ў, маҳсусан дар китоби «Насиҳат-ул-мулук» (насиҳат барои шоҳон), ки ба идораи давлат баҳшида шудааст, пешниҳод мегардад. Ў қайд мекунад: «Ҳуқмронии подшоҳро фақат вазири накӯкор, одил ва соҳибнёъмат шоиста ба анҷом расонида метавонад, чунки ҳеч як подшоҳ бе вазир ва пандҳои ў ҳуқмфармойӣ карда наметавонад ва ҳар нафаре, ки аз рӯи ҳоҳиш бар хилоғи ин амал мекунад, бе шубҳа, ба заволи шоҳигарии худ мусоидат менамояд [8, с. 144].

Дар осори Ғаззолӣ ба ҳуқуқи инсон дикқати зиёд дода мешавад. Ба андешаи Ғаззолӣ, озодӣ аз арзишҳои инсоние иборат мебошад, ки бояд пайваста аз ҷониби насли инсонӣ ҳифз карда шавад. Ҳуқуқу озодиҳои инсон аз насли инсон ҷудонопазир аст. Онҳо бояд доимо ормон ва мақсади давлату ҷомеа бошанд.

Таҳлили осори Муҳаммад Ғаззолӣ нишон медиҳад, ки ў дар таълимоти худ баъзе ҷанбаҳои ҳуқуқу озодиҳои инсонро мавриди таҳлил қарор додааст. Ҳулоса, гуфта метавонем, ки дар назарияи ў бори аввал таснифоти ҳуқуқи инсон вобаста ба соҳаи танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар

фаҳмиши мусири ҳуқуқи инсон қобили пазироӣ аст, ифода шудааст. Ҷунончи, ба ақидаи Фазолӣ он ҳуқуқу озодиҳои табиие, ки ба насли инсон аз ҷониби Худованд ато гардидааст, метавон ҳамчун ҳуқуқҳои шахсии инсон номид. Дар муқаррароти мазкур Фазолӣ алоқаи байни Худованд ва инсонро нишон медиҳад. Ба сифати ин гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳо ӯ ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба даҳлнопазирии шахсият, озодии дин, эътиқод ва гайраро номбар мекунад [1; 3, с. 167-198; 5; 6;].

Фазолӣ дар таълимоти худ масъалаи идоракуниро маҳсус ёдовар мешавад. Мутафаккир ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон тавассути тарбияи мақомоти роҳбариқунанда ворид мегардад. Ӯ ба фалсафаи сиёсии Юнон, шоҳони бузурги пешин, пайғамбарони яхуд ва асосгузорону олимони Ислом такя намуда, маҳдуд кардани ҳокимиятро дар доираи адолат, вичдон, авғ кардан, баробарӣ ва хайр зарур мешуморад.

Метавон ҳулоса намуд, ки ӯ ду падидаи муҳимми ҳуқуқи инсонро дар фаҳмиши мусир дарк кардааст: 1) танзими ҳуқуқҳои сиёсӣ; 2) шартҳои маҳдуд намудани ҳуқуқи инсон [2; 4;].

Фаҳриддини Розӣ (1149-1209) ба мисли Фазолӣ кӯшиш кардааст, то хилофат ва орзуви ормони сиёсӣ-иҷтимоии онро бо такя ба меъёрҳои анъанавии Ислом эҳё намояд. Розӣ кӯшиш намудааст, ки бо такя ба Қуръон дастовардҳои тамоми илмҳо, аз ҷумла илмҳои табииро бо илми илоҳиёт алоқаманд созад. Ӯ сиёсатро ҳамчун санъати олий ва латиф тасаввур мекунад, ки тавассути он ҷомеаи инсонӣ мақсадҳои худро дар рӯи замин амалий менамояд. Ҳамчунин, сиёсат барои ноил шудан ба мақсадҳои ниҳоии ҳаёти инсонӣ мусоидат мекунад, он муҳолифи дин набуда, балки барои ҳалли вазифаҳои дар назди дин истода қўмак мекунад. Аз ин рӯ, табиат ва сифати ҳокимон бояд ба талаботи анаъанавие, ки таълимоти исломӣ нисбат ба онҳо пешбинӣ кардааст, мутобиқ бошад. Ҳамин тарик, гарчанде Розӣ кӯшиш мекард, ки аз таълимоти Юнони Қадим масофа гирад ва аз таъсири он дур бошад, аммо дар анҷом якчанд ҳулосаҳоеро матраҳ намуд, ки онҳо аз асосҳои фалсафаи Афлотуну Арасту маншаъ мегирифтанд [13].

Бадриддин Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Ҷамоа (1241-1333) дар асари худ «Таҳрир-ал-аҳқом фи тадбир-ил-аҳлил-ислом» (муқаррарот оид ба тадбири мусулмонон), андешаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии пешинро такрор намуда, ба масъалаи идораи давлат, пеш аз ҳама, таносуби ҳокимияти имом ва султон диққати маҳсус медиҳад. Ибни Ҷамоа ба монанди пешиниён кӯшиш намудааст, ки аз ҷиҳати ҳуқуқӣ воқеяти сиёсии он замонро дар ҳамбастагӣ бо назарияи хилофат асоснок намояд. Дар назарияи ӯ имом шахси марказӣ буда, ваколатҳои ӯ тавассути анъанаҳои пеш муқарраршуда муайян карда мешаванд. Ӯ ба мисли Розӣ, дар масъалаи ба имом додани ваколатҳои мутлақ ё имкониятҳои васеъ ҳам дар соҳаи маънавӣ (динӣ) ва ҳам сиёсӣ мавқеи муҳолифро ишғол мекунад. Зоро роҳбари маънавӣ (динӣ) вазифадор аст, ки талаботи шариат ва қонуну қоидаҳои Худовандро татбиқ созад. Аммо Ҷамоа фишор овардан ба имомро аз ҷониби ҳокимияти дунявӣ дар ҳолати ба назар расидани худсарӣ ва беҳокимиятии

имом, ки он аз мутлақият диде бадтар аст, ичозат медиҳад. Ин мавқеи Ҷамоа ўро аз хатти анъанавии пешиниён дур сохта, ба хатти ақлгароёнаи фаҳмиши сиёсат наздик месозад [13].

Ў се тарзи ташаккулёбии ҳокимиияти хилофатро аз ҳам чудо месозад:

Аввал, интихоб кардани халифа аз ҷумлаи намояндагони уламо. Дар ҳолати аввал халифа бояд аз ҷониби гурӯҳи интихобкунандагон баргузида шавад;

Дуюм, таъин намудани халифа;

Сеюм, ғасб кардани ҳокимиият ба таври мусаллаҳона.

Ҳамзамон, ҳангоми таҳлили осори ўроҳи дигари ташаккулёбии ҳокимиияти халифа аён мегардад, ки он ҳудпешбарӣ ба мансаби халифа мебошад. Ба андешаи ў, новобаста аз тарзи интихоби халифа, ҳама бояд ба халифа итоат намоянд, чунки итоат ба халифа итоат ба Ҳудованд аст [12, с. 188].

Адабиёт:

1. Абу Хамид ал-Газали. «Воскрешение наук о вере» («Ихъаулумаддин») / Пер. с араб., исследование и комментарий В.В. Наумкина. – М.: Наука, 1980. – 376 с.
2. Абу Хамид аль-Газали. «Наставление правителям» и другие сочинения / Пер. с араб., перс. – М.: Ансар, 2005. – 336 с.
3. Абу Хамид аль-Газали. Божественное знание / Пер. А. Хисматулин // Абу Хамид аль-Газали. «Наставление правителям» и другие сочинения / Пер. с араб., перс. – М.: Ансар, 2005. – С. 167-198.
4. Абу Хамид Мухаммад ал-Газали-ат-Туси. Кимија-йиссаадат («Эликсир счастья»). Часть 2: Рукн 2: Обычаи (с Прилож. А и В) / Пер. сперс., вступ. ст. comment. и указ. А.А. Хисматулина. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. – XXX+466 с.
5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали-ат-Туси. «Ихъаулумаддин» («Возрождение религиозных наук»). Т. 1. Ч. I / Пер. с араб.: Насыров И.Р., Ацаев А.С. – М.: Нуруль Иршад, 2007. – 584 с.
6. Абу Хамид Мухаммад Бну Мухаммад Аль-Газали. Начало праведного пути / Пер. с араб. Р.С. Саяхов. – Уфа, 2006. – 96 с.
7. Диноршоев А.М., Сайдизода Ҷ., Имомова З.Б. Андешаи ҳуқуқи инсон: нигоҳе ба сарчашма, дин ва афкори донишмандон. – Душанбе: ЭР-граф, 2016.
8. Имом Абухомид Муҳаммад Ғазолӣ. Насиҳат–ул-мулук. – Душанбе, 1993.
9. Назариев Р. Социальная философия «Ихван ас-Сафа» и Насира Хусрава. – Душанбе, 2011.
10. Раҳмон Д.С., Сайдизода Дж., Сафарзода Н.Ф. Права человека: от культурного различия к диалогу цивилизаций: монография / Д.С. Раҳмон, Дж. Сайдизода, Н.Ф. Сафарзода. – Душанбе, 2018. – 176 с.
11. Сайдизода Дж. Идеи прав человека в трудах Саади Ширази // Права человека в международном и национальном праве. Сборник

научных статей, посвященный 10-летию кафедры международного права и прав человека Юридического института МГПУ / Под общ. ред. Е.М. Павленко. – М.: Права человека, 2015. – С. 46-52.

12. Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. – Душанбе, 2011.

13. Туманян Т.Г. Религия и власть в социально-философской мысли ислама (эпоха средневековья): Автореферат докторской диссертации по философии. – Санкт-Петербург, 2009. Ниг.: сомонаи электронии www.dissers.ru.

ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ СТАНДАРТХОИ БАЙНАЛМИЛАЙ ОИД БА ҲИМОЯИ ҲУҚУҚИ ҚУРБОНИЁНИ ЧИНОЯТ

Азиззода У.А.,

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

E-mail: ubaydullo_azizov@mail.ru

Езидяр М.А.,

докторант доктор фалсафа Phd, доктор аз рӯйи ихтисоси ҳуқуқшиносии назди кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Ихтисоси илмӣ: 12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ

Роҳбари илмӣ: Азиззода У.А., доктори илмҳои ҳуқуқшинонсӣ, профессор

Фишурда: Дар мақолаи мазкур муаллиф қӯшидааст ташаккул ва инкишофи таърихии стандартҳои байналмилалии ҳуқуқиро дар самти ҳимояи ҳуқуқи қурбониёни чиноят, ки яке аз қисматҳои бузурги санадҳои байналмилалӣ дар самти ҳимояи ҳуқуқи инсон аст, баррасӣ намояд. Ин гурӯҳи меъёрҳо ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалие ҳастанд, ки талаботҳои умумидемократӣ ва уҳдадориҳоро ба зиммаи давлат мегузоранд, ки бо дарназардошли маҳсусияти соҳтори конститутсионии худ, инкишофи иқтисодиву иҷтимоӣ ва ҳолатҳои дигари ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқи миллӣ бояд таҷассум ёбанд ва ё бевосита дар ҳолатҳои муқарраргардида амал намоянд.

Калидвожаҳо: Стандартҳои байналмилалӣ, санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ, ҳуқуқи инсон, қурбониёни чиноят, чиноятҳои байналмилалӣ, стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Азиззода У.А.,

доктор юридических наук, профессор кафедры прав человека и

сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета.
E-mail: ubaydullo_azizov@mail.ru

Езидяр М.А.,
докторант доктора философии доктор Phd, доктор по специальности правоведение кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Таджикского национального университета

Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и политических учений

Научный руководитель: Азиззода У.А., доктор юридических наук, профессор

Аннотация: В рамках данной статьи автор старался исследовать историческую прорцесс становлению и развитию международных стандартов в области защиты прав жертв преступлений, которые составляют одной из основных частей международных стандартов в области защиты прав человека. Данную группу норм и нормативно-правовые акты состоят из общедемократических требований и обязательств, который возлагаются на государства и с учетом конституционного строя государства, социально-экономических и других правовых условий отражаются в национальном законодательстве или имеют непосредственное действия на территории государств.

Ключевые слова: Международные стандарты, международно-правовые акты, права человека, жертво преступлений, международные преступлений, международные стандарты по правам человека.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CRIMINAL VICTIMS

Azizzoda U.A.,
professor of the Department of Human Rights and Comparative Law of the Law Faculty, Tajik National University, Doctor of Legal Sciences
E-mail: ubaydullo_azizov@mail.ru

Scientific specialty: 12.00.01 – theory and History of Law and State; history of legal and politic teachings

Research supervisor: Azizzoda U.A., doctor of legal sciences, Professor

Annotation: in the framework of this article, the author tried to investigate the historical process of the establishment and development of international standards in the field of protection of the rights of victims of crimes, which are one of the main parts of international standards in the field of protection of human rights. This group of norms and legal acts consist of general democratic requirements and obligations that are imposed on the state and, taking into account the constitutional system of the state, socio-economic and other legal conditions are reflected in national legislation or have direct effect on the territory of states.

Keywords: international standards, international legal acts, human rights, victims of crime, international crimes, international human rights standards.

Дар нимаи дуюми асри XX қабул намудани санадҳои байналмилалии муосири универсалий ва минтақавӣ дар самти ҳимояи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд аз амалҳои ҷинояткорона, ки ҳамчун стандартҳои умуниэътирофгашта дар ин самт дониста мешаванд суръати тоза гирифт.

Гарчанде дар доираи як мақолаи кутоҳҳам гузаронидани таҳлили пурраи тамоми санадҳои байналмилалие, ки масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқҳои инсон дар соҳаи истеҳсолоти судии ҷиноятӣ бахшида шудаанд ва ё ба онҳо даҳл доранд ғайриимкон аст, мо қушиш намудем ба таҳқики таърихи ташаккул ва инкишофи санадҳои байналмилалие, ки танҳо барои ҳимояи ҳуқуқҳои шахсони ҷабрдидаи ҷиноят аҳамияти муҳим доранд машғул шуда бошем.

Дар илми ҳуқуқшиносӣ категорияи «стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон» яке аз ибораҳои машҳури ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳуқуқи миллист, ки дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва мурофиаи ҷиноятӣ низ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Муҳаққиқони ватанӣ стандартҳои байналмилалии ҳуқуқҳои инсонро – ҳамчун меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалие меҳисобанд, ки талабот ва вазифаҳои умунидемократиро барои давлат пешбинӣ менамоянд. Онҳо бояд бо назардошти хусусиятҳои хоси ҳаёти ҷамъиятии давлатӣ-миллӣ, иқтисодиёти давлатӣ, соҳти конститутсионӣ, режими сиёсӣ-давлати ва ғ., дар низомҳои ҳуқуқи миллӣ ифода ва мушаххас гардида бошанд [2, 3, с. 167-170]. Тавзехи васеътарро Б.А. Сафарзода пешниҳод менамояд, ки ба андешаи ӯ таҳти стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон «категорияи ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки гуруҳи муқаррароти меъерӣ ва эъломиявиеро муайян менамояд, ва он аз тарафи иттиҳодияҳои байналмилалии давлатҳо эътироф ва қабул гардидаанду новобаста аз дараҷаи қатъият, бо назардошти универсалий будани онҳо ва ҷой доштани зарурати баамалбарории ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, барои давлат ҳамчун намуна ва асоси татбиқи бевосита

дар қонунгузории дохилии давлат мустаҳкам гардидаанд» [14, с. 17].

Ба ақидаи А.М. Диноршоев стандартҳои байналмилалӣ принсипҳои ҳуқуқи инсонро мустаҳкам ва инкишоф дода, уҳдадории давлатро доир ба пешниҳод намудани ҳуқуқ ва озодиҳои бунёдӣ (асосӣ) ба фард ва анҷом надодани амалҳое, ки ба ин ҳуқуқ ва озодиҳо таҷовуз менамоянд муқаррар месозанд. Дар баробари ин стандартҳои байналмилалӣ масъулияти давлатҳоро барои иҷро накардани уҳдадориҳои худ муқаррар намуда, механизми байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи инсонро пешбинӣ менамояд» [6, с. 57-65].

Монанди ҳама гуна институти дигари ҳуқуқӣ, стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи қурбониёни ҷиноят низ таърихи пайдоиш ва марҳилаҳои муайяни инкишофи худро доранд. А.М. Диноршоев ду марҳилаи ташаккул ва маҳсусияти даврабандии онро пешниҳод намудааст. Ба ақидаи муалллиф дар марҳилаи авали ташаккул стандартҳои байналмилалӣ ба танзими ҳуқуқ ва озодиҳои умумӣ такя карда, баъдан тамоюли таҳия ва коркарди стандартҳои маҳсусгардонидашударо дар соҳаи ҳуқуқи инсон фаро мегиранд [7, с. 53-56]. Аз ин нуқтаи назар, гуфтани мумкин аст, ки коркарди стандартҳои мазкур дар ду самт амалӣ карда мешаванд: 1) дар намудаи уҳдадориҳои умуниҳатмии давлат ҳангоми ба имзо расонидан ва ратификатсияи шарномаҳо, паймонҳо ва конвенсияҳои байналмилалӣ; 2) дар намуди қатъномаҳо ва эъломияҳо, ки барои давлатҳо хусусияти эъломиявию тавсиявӣ доранд [8, с. 19-21].

Дигар хусусияти стандартҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар он аст, ки онҳо дар натиҷаи амалигардии таҷрибаи андухтаи ҳуқуқтадбиқсозии давлатҳо ва ҳалқу миллатҳо дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ ташаккул ёфтаанд. Аз ин руст, ки дар худ таълимотҳои муҳталифи сиёсӣ, иқтисодӣ, фалсафӣ, этикӣ ва ҳуқуқии ҳалқиятҳои зиёдро дар тули якчанд садсола муттаҳид намудаанд.

Дар замони мусир, аввалин стандарти байналмилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд – Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ҳисобида мешавад, ки 26 июня соли 1945 қабул гардидааст [11, с. 214-142]. Принсипҳо, ки дар он мустаҳкам гардидаанд, дар таҷрибаи ҷаҳонӣ маъқул дониста шуда, ҳамчун асоси бунёдии муносибатҳои байналмилалӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон эътироф шудаанд. Дар хусуси қурбониёни ҷиноят дар Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид сухан наравад ҳам, он принсипҳои умумии ҳимояи ҳуқуқи инсон, аз ҷумла гояи зарурати инкишофт додани эҳтиром нисбати ҳуқуқ ва озодиҳои асосӣ барои ҳама, қатъи назар аз нажод, ҷинс, забон, дин ва ғайра мустаҳкам гардидаанд, ки ин метавонад ба қурбониёни ҷиноят низ паҳн гардад. Ҳуҷҷати мазкур бо хусусияти бунёдии худ барои ҳимояи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд, инкишофи муносибатҳо миёни давлат ва соҳаҳои муҳталифи фаъолияти инсонӣ, аз ҷумла дар соҳаи мурофиаи ҷиноятӣ, ҳамгирои меъёрҳои мурофиаи ҷиноятии байналмилалӣ ва ҳуқуқи миллӣ асос ва заминаи ҳуқуқӣ гузошт.

Санади дигари таърихӣ Эъломияи умумии ҳуқуқи башар буд, ки 10 декабря соли 1948 қабул гардида, заминаи устуворро барои инкишофи минбаъдаи стандартҳои умумии байналмилалӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи инсон, баҳусус қурбониёни чиноят гузошт [12, с. 39-43]. Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ба сифати стандарте қабул гардидааст, ки тамоми халқҳо ва давлатҳо бояд барои ноил гардидан ба нишондодҳои он талош варзанд. «Ҳуҷҷати мазкур имрӯз яке аз сарчашмаҳои асосии ҳуқуқ ба шумор рафта, ҳамчун санади намунавӣ барои қулли қишварҳо дар самти таҳия ва мустаҳкам намудани муқаррароти алоҳида дар конститутсия ва қонунҳо ва умуман низоми ҳуқуқи миллӣ хизмат менамояд» [13, с. 471]. Масалан, Эъломия аввалин маротиба дар сатҳи байналмилалӣ принсипҳои ба амал баровардани адолати судиро, аз ҷумла аз рӯи парвандарои чиноятӣ мустаҳкам намудааст. Новобаста аз он ки Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ҳуҷҷати ҳусусияти тавсиявидошта аст, дар соҳаи танзими муносибатҳои байналмилалӣ ва миллӣ нуфузи мутлаки сарчашмаи ҳуқуқро соҳиб аст.

Аҳамияти Эъломияи умумии ҳуқуқи башар дар танзими муносибатҳои чиноятӣ-ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи мурофиаи чиноятӣ назаррас аст. Дар марҳилаи муосири инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳолатҳои вайроншавии ҳуқуқҳои инсон ҳангоми баамалбарории адолати судӣ ва зарурати мубориза бо ҷунин падидаҳо нигаронкунанд мебошад. Махҳаз аз ҳамин сабаб меъёрҳои умумӣ (универсалӣ) оид ба ҳуқуқ ба ҳаёт, озодии даҳлнопазирии шахсӣ, баробарӣ ва ҳимояи баробари қонунӣ ва судӣ дар Эъломияи умумии ҳуқуқи башар мустаҳкам гардидаанд, ки фарогири ҳимояи қурбониёни чиноят низ мебошанд.

Конвенсия оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ [12, с. 539-569] ва Протоколҳо ба он, ки 4 ноябрь соли 1950 дар Рим қабул гардида буданд, ки ҳамчунин ба стандартҳои умумии байналмилалӣ, аниқтараш, ба стандартҳои аврупойӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи инсон мансуб мебошанд, ки дар ҳаҷми пурра амали ҳудро ҳам нисбати муносибатҳои чиноятӣ ва ҳам мурофиавӣ-чиноятӣ паҳн менамоянд. Конвенсия оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ ҳуҷҷати ҳуқуқии нисбатан муфассал доир ба ҳимояи ҳуқуқҳои инсон мебошад. Тавре як қатор муаллифон қайд менамоянд, дар фарқият аз Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, ки дар он таҳо принсипҳои бунёдӣ тасдиқ ва эълон карда шудаанд, муқаррароти Конвенсия дар ин соҳа ба тағсил таҳия шуда, механизмҳои амалисозии онҳо пешбинӣ шудаанд, ки аз рӯи тартиб аз дигар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон беҳтар мебошанд, инчунин ҳудудҳои маҳдудсозии онҳо низ ба таври дақиқ муқаррар шудаанд [1, с. 43; 2, с. 175-176; 3, с. 7].

Меъёрҳои маҳсусе, ки барои ҳимояи ҳуқуқҳои шахсони аз кирдорҳои чиноятӣ ҷабрдида пешбинӣ шуда бошанд, дар стандарти байналмилалии мазкур ҳанӯз ҷой надорад. Аммо, ёдовар мешавем, ки конвенсияи аврупойӣ пас аз хотимаёбии Ҷанги дуюми ҷаҳон қабул шуда буд. Ва дар шароити муосири инкишофи таърихӣ, лаҳзаи тарақипарвар дар инкишофи стандартҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон, зоҳир намудани таваҷҷӯҳ

ба соҳаи истеҳсолоти судии чиноятӣ ба ҳисоб меравад. Проблемаҳои вайроншавии ҳуқуқҳои ҷабрдиагон ҳанӯз дар маркази диққати ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор нағирифтааст, аз ин рӯ, ҳангоми ҳимояи ҳуқуқҳои шахсоне, ки аз кирдорҳои чиноятӣ ҷабр диданд, ин стандарти байналмилалӣ ҳанӯз танҳо муқаррароти умумиро пешбинӣ менамояд, ба монанди, ҳуқуқи ҳар як инсон ба пайдо кардани воситаҳои самараноки ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои вайронгардида.

Давраи муҳимтарин дар таърихи инкишофи стандартҳои байналмилалӣ дар самти таҳқиқшаванда қабули Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16 декабря соли 1966 ҳисобида мешавад. Ин санад бешубҳа, ба стандартҳои байналмилалие мансуб мебошад, ки меъёрҳоро дар хусуси ҳимояи ҳуқуқҳои инсон, аз ҷумла дар соҳаи истеҳсолоти судии чиноятӣ фаро мегирад. «...Паймони ишорашуда амалан аз соҳтори ҳуқуқҳои асосии пешниҳоднамудаи Эъломия нисбати ашхосе, ки дар мурофиаи судии чиноятӣ иштирок менамоянд, дур нашуда, дар асоси онҳо низоми дохилиеро ташкил намуд, ки иҷроиши самараноки стандарти мазкурро муайян менамояд...» [15, с. 39]. Дар санади байналмилалии баррасиshawанда, ба сифати тамоюли мусбӣ мустаҳкам гардидани ҳуқуқҳои нави мурофиавии иштирокчиёни истеҳсолоти судии чиноятиро қайд кардан мумкин аст. Масъалаҳои ҳимояи қурбониёни чиноят мисли қабл бо роҳи татбиқи меъёрҳои умумӣ танзим карда мешаванд.

25 июни соли 1993 аз тарафи Конфронси умумиҷаҳонии дуюм Эъломияи Вена ва Барномаи амал [9, с. 94-194] қабул карда мешаванд, ки дар он тамоюлҳои нигаронкунанда дар инкишофи ҷамъиятӣ қайд гардидаанд: вайронкунии дағалона ва низомноки ҳуқуқҳои инсон ва шароитҳое, ки барои амалишавии пурраи тамоми ҳуқуқҳои инсон монеаҳои ҷиддӣ мегузоранд, ҳанӯз ҳам дар қисмҳои муҳталифи кураи замин ҷой доранд. Дар робита ба ин, ҳолати ҳимояи ҳуқуқҳои инсон мавзӯи нигаронии ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Эъломияи баррасиshawанда, мисли қабл ба таври муттасил гояро дар хусуси он ки ҳимоя ва тарғиби ҳуқуқҳои инсон вазифаи аввалиндарачаи тамоми давлатҳо ба ҳисоб меравад, дастгирӣ ва инкишоф медиҳад. Дар он маҳсус қайд мегардад, ки давлатҳо бояд тамоми вайронкунихои ҳуқуқи инсон ва омилҳои бавучудоварандай онҳоро аз байн баранд, инчунин монеаҳоро дар роҳи амалисозии ин ҳуқуқҳо бартараф намоянд. Миёни тамоюлҳои нави мусбӣ мустаҳкам гардидани институти шикоят оварданро қайд намудан мумкин аст, ки амали он нисбати мурофиаи чиноятӣ паҳн мегардад. 20 декабря соли 1971 Ассамблеяи Генералии СММ Ҷатъномаero бо номи «Ҳуқуқи инсон ҳангоми баамалбарории адолати судӣ» қабул намуд. Ба номи умедворкунандаи он нигоҳ накарда, ҳучҷати мазкур ягон ғояи навро доир ба ҳуқуқи инсон дар истеҳсолоти судии чиноятӣ муттаасифона, дар бар намегирад. Дар хусуси қурбониёни чиноят дар он ҳатто ягон нишондод ва ё меъёре пешбинӣ нагардидааст. Дар Ҷатъномаи мазкур танҳо аз давлатҳои иштирокӣ даъват карда мешавад, ки принсипҳои умумиеро, ки

ба ҳуқуқҳои инсон ҳангоми баамалбарории адолати судӣ даҳл доранд, риоя намоянд.

Дигар ҳодисаи муҳимтарини таърихӣ дар ин самт қабули стандарти умумӣ дар соҳаи адолати судии ҷиноятӣ, ба монанди Накшай амали Миланӣ ва замимаи он дар таърихи 25 ноябрин соли 1985 дониста мешавад. Дар онҳо ғояҳои умумӣ доир ба инкишофи самараноки низоми адолати судӣ мустаҳкам гардидаанд, ки ба эҳтиром ва риояи ҳуқуқҳои инсон асос ёфтаанд. Бояд тамоюли дигари мусбӣ – бавучудои меъёрҳои маҳсус, ки ба масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқи қурбониёни ҷиноят бахшида шудаанд, маҳсус қайд намоем. Ба сифати принсипи алоҳида қоидае мустаҳкам гардидааст, ки тибқи он бо мақсади таъмини қурбониёни ҷиноят бо воситаҳои муассири ҳимояи ҳуқуқӣ, аз ҷумла ҷуброни зараре, ки ба онҳо дар натиҷаи ҷиноят расонида шудааст, давлатҳо бояд ҷораҳои зарурии қонунгузорӣ ва дигар ҷораҳоро роҳандозӣ намоянд. Ҳолати мазкур нишона аз бавучудои таваҷҷӯҳ нисбати проблемаи қурбониёни ҷиноят аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ мебошад.

Ҳамин қадамҳои нахустин боиси қабул гардидани санадҳои нисбатан бузург ва фарогир дар ин самт гардид. Масалан, қабули Статути Суди байналмилалии ҷиной дар Рум 17 июли соли 1998 аз ин шумор аст. Статути мазкур дар худ маҷмӯи васеи стандартҳои байналмилалиро доир ба ҳуқуқи инсон дар соҳаи адолати судии ҷиноятӣ фаро мегирад. Файр аз ин, санади мазкур на танҳо тавсияҳоро доир ба рафтори муносиби давлатҳо ва ҳукуматҳо дар масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон, балки механизми мурофиавии ҳимояи ҳуқуқҳои иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятиро мустаҳкам менамуд. Ҳуччати байналмилалии баррасишаванда, ба таври муттасил инкишофи тамоюли мусбиро дар масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқи қурбониёни ҷиноят давом медиҳад (масалан, принсиҳо ва шаклҳои ҷуброни зарарро ба қурбониёни ҷиноят муқаррар менамояд).

Дар баробари стандартҳои байналмилалии умумӣ (универсалӣ), ки муқаррароти онҳо аз ҷумла нисбати истеҳсолоти судии ҷиноятӣ паҳн мегардид, инчунин стандартҳои маҳсусгардонидашудаи байналмилалие қабул гардидаанд, ки маҳз ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ҷабрдиагони кирдорҳои ҷиноятӣ равона шудаанд.

Ба сифати яке аз аввалин чунин стандартҳо Конвенсияи Аврупой оид ба ҷуброни зарар ба қурбониёни ҷиноятҳои таҷовузкорона буд, ки аз тарафи Шӯрои Аврупо 24 ноябрин соли 1983 дар Страсбург қабул гардида буд. Асоси онро тавсияҳои Кумитаи вазирони Шӯрои Аврупо ташкил медиҳанд, ки дар Қатънома доир ба ҷуброни зарар ба қурбониёни ҷиноят мустаҳкам шудаанд [12, с. 606-609]. Азбаски барои ҷабрдиагони ҷиноят аз ҳама муҳим проблемаи ҷуброни одилонаи зарар ба ҳисоб меравад, пас масъалаҳои дар Конвенсияи мазкур танзимшаванда, барои қурбониёни ҷиноят бениҳоят мубрам мебошанд. Дар он аввалин маротиба, гарчанде дар доираи Аврупо ҳам бошад, муқаррароте мустаҳкам гардидааст, ки тибқи он вакте, ки ҷуброни зарар ба ҷабрдиагон аз дигар сарчашмаҳо таъмин шуда наметавонад, ҳалли ин проблемаро бояд давлат ба зиммаи

худ гирад [12, с. 606-609].

Стандарти байналмилалии нисбатан маъмул ва аҳамиятнок оид ба ҳимояи ҳуқуқҳои ашхоси ҷабрдидаи ҷиноят Эъломияи принсипҳои асосии адолати судӣ барои қурбониёни ҷиноят ва сустифодаи ҳокимиёт мебошад, ки бо Қатъномаи 40/34 Ассамблеяи Генералии СММ 29 ноябри соли 1985 қабул гардидааст [12, с. 165-167]. Аҳамиятноки Эъломияи мазкурро бо чанд ҳусусиятҳои назаррасаш баҳогузорӣ намудан мумкин аст. Якум, аввалин маротиба дар сатҳи ҳуқуқӣ-байналмилалӣ қӯшиши додани мағҳуми қурбонии ҷиноят андешида шудааст. Дуюм, дар Эъломияи мазкур аввалин маротиба дар намуди умумӣ баъзе ҳуқуқҳои мурофиавии қурбониёни ҷиноят мустаҳкам гардидаанд. Сеюм, он тавсияҳоро дар ҳусуси тарзҳои имконпазири ҷуброни зарар ба қурбониёни ҷиноят пешниҳод намудааст. Чорум, дар он тавсияҳо доир ба ташкили расмиёти расмӣ ва гайрирасмии ҳимояи ҳуқуқҳои қурбониёни ҷиноят, ки ҳусусияти фаврӣ дошта, одилона, арzon ва дастрас мебошанд, пешбинӣ шудаанд. Панҷум, Эъломия инчунин номгӯи дигар қӯмакҳоеро пешбинӣ кардааст, ки бояд ба қурбониёни ҷиноят пешниҳод карда шаванд, ба монанди: қӯмакҳои тиббӣ, равоншиносӣ, иҷтимоӣ ва ғ., ки бояд таъчилаи ҷабрдидаи ҷиноят пешниҳод карда шаванд. Тавре мебинем, Эъломияи принсипҳои асосии адолати судӣ барои қурбониёни ҷиноят ва сустифодаи ҳокимиёт якумин ҳуччати байналмилалии низомноке ба ҳисоб меравад, ки фарогири васеи самтҳои ҳимояи ҳуқуқҳои ҷабрдиагони ҷиноят мебошанд. Аммо, ба тамоми ҷиҳатҳои мусбии он нигоҳ нақарда, бояд қайд намуд, ки баъзе ҷанбаҳои ҳимояи ҳуқуқи қурбониёни ҷиноят боз ҳам танзимнашуда боқӣ монданд. Қобили зикр аст, ки ҳуччати мазкур танҳо қатъномаи Ассамблеяи Генералии СММ ба ҳисоб рафта, дар робита ба ин, барои давлатҳо қувваи ҳатмии ҳуқуқиро надорад.

Дар масъалаи баррасишаванд, ҳуччати дигари дар сатҳи байналмилалӣ на ҷандон машҳур бо номи «Тавсияи № (85)11 давлатҳои аъзо дар бораи мақоми ҷабрдида дар доираи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва мурофиаи ҷиноятӣ» мебошад, ки аз тарафи Кумитай вазирони Шӯрои Аврупо 28 июни соли 1985 [10, с. 16-18] қабул гардидааст. Машҳур набудани ҳуччати мазкур бо он асоснок карда мешавад, ки якум, он ҳусусияти тавсияӣ дорад, дуюм, он ҳусусияти маҳдуди амал дорад, яъне доираи амали онро танҳо минтақаи Аврупо ташкил менамояд. Дар ин ҳуччати байналмилалии сатҳи аврупоӣ одилона қайд мегардад, ки пештар мақсадҳои низоми адолати судии ҷиноятӣ маъмулан дар истилоҳоте ифода меёфтанд, ки асосан ба муносибатҳои байни давлат ва ҳуқуқвайронкунанда дахл доштанд. Функцияи асосии адолати судӣ бояд қонеъ гардонидани дарҳостҳо (арзахо) ва ҳифзи манфиатҳои ҷабрдида бошад. Дар низоми адолати судии ҷиноятӣ зоҳир намудани таваҷҷӯҳ нисбати заари ҷисмонӣ, маънавӣ, моддӣ ва иҷтимоӣ, ки ба ҷабрдида расонида мешавад ва баррасӣ кардани он ки қадом ҷорҳо барои қонеъ гардонидани талаботи ўзарур мебошанд, бениҳоят муҳим мебошад. Бояд бештар дарҳостҳои ҷабрдида ва вазифаҳои ба он алоқаманди шахсони мансабдори милитсия ва дигар

мақомоти давлатӣ ба инобат гирифта шаванд. Масалан, ҷабрдида бояд дар хусуси натиҷаҳои тафтишоти милитсия, оид ба имконияти ба даст овардани реститутсия ва ҷуброн дар доираи мурофиаи ҷиноятӣ ва ғ. иттилоот дастрас намояд.

Таваҷҷӯҳи ҳосро инчунин таърихи инкишофи ҳучҷатҳои байналмилалие талаб менамояд, ки аз тарафи Конгресси СММ оид ба пешгирии ҷинояткорӣ ва муносибат бо ҳуқуқвайронкунандагон қабул шудааст. Мазмuni онҳоро омӯхта, ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки диққати маҳсусро ба масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқҳои қурбониёни ҷиноят аввалин маротиба дар Конгресси ҳаштуми СММ зоҳир гардидааст. Дар ҷалассаи мазкури Конгресс ҳучҷате бо номи «Ҳимояи ҳуқуқи инсон, қурбониёни ҷиноят ва сустифодаи ҳокимијат» [10, с. 33-35] қабул гардида, ки дар он зарурати муттафиқии ҷамъиятӣ, ки муқаррар намудани алоқаи зичро миёни аъзоёни ҷамъият барои таъмин намудани кафолати ваҳдати иҷтимоӣ ва риояи ҳуқуқҳои қурбониёни ҷиноят, инчунин ба зарурати ташкили механизмҳои мукаммал ва андешидани ҷораҳои даҳлдор, ки бо истифодаи онҳо ҷуброн намудани зарап ва расонидани кӯмак ба қурбониён дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ имконпазир мегардад, қайд карда шудааст.

Баъдтар аз тарафи Конгресси даҳуми СММ оид ба пешгирии ҷинояткорӣ ва муносибат бо ҳуқуқвайронкунандагон 17 апрели соли 2000 дар Вена ҳучҷате бо номи «Ҳуқуқвайронкунандагон ва қурбониён: ҷавобгарӣ ва адолат дар ҷараёни баамалбарории адолати судӣ» қабул карда шуд. Дар Конгресси мазкури СММ қайд гардида буд, ки зиёда аз нисф зиёди ашҳоси ҷабрдида ҷиноят дар тамоми ҷаҳон, ба ҳучҷатҳои дар ин соҳа қабулгардида нигоҳ накарда, ба муносибати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нисбати шикоятҳои онҳо қаноатманд нестанд. Ҳолатҳои зикршударо ба инобат гирифта, ҷомеаи ҷаҳонӣ зарурати паҳн кардани талаботи адолатро на танҳо нисбати айборшаванда, балки инчунин ҷабрдида низ дар ҳучҷати болозикр маҳсус қайд намуданд. Дар ҳучҷати мазкур диққати асосӣ ба он равона шудааст, ки риоя накардани ҳуқуқҳои ҷабрдида ҳанӯз ба соҳтори расмиёти даҳлдор доҳил намешавад ва ягон оқибати номусоидро барои мақомоте, ки таъқиботи ҷиноятиро амалий менамояд, ба вуҷуд намеорад, ки ин ҳолат боиси сустифодаи ваколатҳо ва риоя нагардидани ҳуқуқҳои мурофиавии қурбониёни ҷиноят мегардад. Дар он зарурати пурзӯр намудани назорат аз тарафи ҷабрдида дар тамоми марҳилаҳои мурофиа қайд гардидааст. Ҳучҷати байналмилалии мазкур дар алоҳидагӣ имконияти ҷорӣ намудани алтернативи таъқиботи ҷиноятиро дар намуди адолати судии реститутсионӣ бо истифодаи расмиётҳои андозагирий баррасӣ менамояд.

Дар Конгресси ёздаҳуми СММ оид ба пешгирии ҷинояткорӣ ва муносибат бо ҳуқуқвайронкунандагон, ки 18-25 апрели соли 2005 дар Бангкок баргузор гардид, аз 50-солагии қабул ва амали стандарҳои байналмилалӣ дар соҳаи адолати судии ҷиноятӣ натиҷагирий намуда, санади дигари Конгресс бо номи «Дастурамал барои мубоҳиса» қабул

гардид, ки дар он сухан дар хусуси зарурати гурухбандии стандартҳои байналмилалӣ ба категорияҳои алоҳида мерафт. Мавқеи асосиро дар ин низом стандартҳо ва меъёрҳое ишғол менамоянд, ки бевосита ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ҷабрди дагони чиноят даҳл доранд. Ғайр аз он, дар Конгресс ба хусусияти «ҷазодиҳӣ (сазодиҳӣ)» доштани низоми судии давлатҳо, ки дар аксарияти қишварҳо чун шакли асосии баамалбарории адолати судӣ нигоҳ дошта шудааст алоҳида ишора гардид. Вокуниши охирини Конгресс ҳамчунин ба масъалаи васеъ истифода намудани вазифаҳои дигари расмиёти муҳталифи созишдиҳанда, ҷуброни зарар ба қурбонии чиноят, барқарор соҳтани ҳуқуқҳои вайронгардидаи ў, мутобиқсозии равонӣ ва рӯҳии ҷабрдида ва ғ. бахшида шуда буданд, ки метавонанд ба инкишофи мусбии ҳалли масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқҳои қурбониёни чиноят мусоидат намоянд

Бо вуҷуди он ки қарорҳои таҳқиқшудаи Конгресси СММ оид ба пешгирии чинояткорӣ ва муносибат бо ҳуқуқвайронкунандагон гояҳои зиёди мусбиро дар қисми ҳимояи ҳуқуқҳои қурбониёни чиноят фаро мегиранд, аммо, онҳо дар худ танҳо қарорҳои яке аз мақомоти СММ (Конгресс)-ро ташкил медиҳанд, ки қувваи ҳатмии ҳуқуқӣ надоранд. Аз рӯйи табииати ҳуқуқии худ, онҳо ратификатсия ва ба қонунгузории миллӣ дохилнамоиро талаб намекунанд, бинобар ин, хусусияти тавсиявӣ доранд.

Адабиёт:

1. Бессарабов В.Г. Европейский суд по правам человека. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 248 с.
2. Глотов С.А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества России и Совета Европы в области прав человека. Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. – Саратов, 1999. – 308 с.
3. Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод. Комментарий к статьям 5 и 6. – М., 1997.
4. Диноршоев А.М. Понятие, содержание и классификация международных стандартов в области прав человека // Вестник ТНУ № 3/1 (128). 2013. – С. 197-203.
5. Диноршоев А.М. Вопросы имплементации международных стандартов в области прав человека в законодательство РТ // Гармонизация российской правовой системы в условиях международной интеграции. Материалы VI международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения». Секция конституционное и муниципальное право. – С. 167-170.
6. Диноршоев А.М. Влияние международных стандартов на формирование института прав и свобод человека и гражданина в Конституции Республики Таджикистан // Правовая жизнь. - №4. 2015. –С. 57-65.
7. Диноршоев А.М. Накши стандартҳои байналмилалӣ дар рушди ҳуқуқҳоинсон // Права человека и глобализация: Материалы I-ой международной научно-теоретической конференции, посвященной 70-

летию принятия Всеобщей декларации прав человека. – Душанбе: Издательство УМТ и ВС МВД Республики Таджикистан, 2019. – С. 53-56.

8. Диноршоев А.М. Сафаров Б.А. Закрепление международных стандартов в области прав человека в национальной правовой системе Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – 163 с.

9. Действующее международное право: В 3 т. Т. 2. – М., 199. – С. 94-104.

10. Зарубежный опыт правового регулирования и практика его применения по вопросам защиты участников уголовного судопроизводства: Сборник правовых актов, организационных документов и информационно-аналитических материалов / Под. общ. ред. В.В. Черникова. – М., 2000.

11. Международное право в документах / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. 2-е изд. перер. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1997.

12. Международные акты по правам человека: Сб. док. – М., 1999.

13. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2001. – 560 с.

14. Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и современность / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – 345 с.

15. Ягофаров С.М. Международные стандарты по правам человека в сфере российского уголовного судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Оренбург, 2005. – 195 с.

ЗАН ВА ЗӮРОВАРИ

Бобоева Н.И.,

дотсенти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, н.и.ҳ.

Тел.: (+992) 552556008

E-mail: boboeva_1961@mail.ru

Бобоева Ш.С.,

магистри соли якуми ихтисоси менеҷменти факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Ихтисоси илмӣ: 12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ

Муқарриз: Диноршоев А.М., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Фишурда: Дар мақола сухан дар бораи зуроварӣ нисбати занон меравад. Ҳол он, ки он мувофиқи стандартҳои миллӣ ва байналмиллалӣ дар тамоми ҷаҳон манъ карда шудааст. Яке аз шаклҳои вазнинтарини ҷиноят нисбати зуровариҳои занон ин таҷовуз ба номус буда, аксарияти ҷинси латиф аз он даҳшат мекашанд. Он ва тамоми шиканҷау зӯроварӣ нисбат ба занон дар бисёр ҷойҳои ҷамъиятӣ, ҳусусан дар қӯчаю тангкучачо, дар нақлиёт, дар гузаргоҳҳо, ки ториканд, дар шабнишиниҳо, дар ҷойҳои корию хонаҳо ҳузур дошта метавонанд. Сабабҳои асоси ин гуна зиёнкориҳо истифода бурдани маъводҳои спиртӣ, нашъамандӣ, рашки байни занону мардон, ҷангу ҳарҳашаҳои хонаводагӣ дар оила ва ҷойҳои корӣ, мисоли дигар бошад сабабҳои маъnavиёт, ба шаъну шараф эҳтиром нагузоштан ва ҳочагии умумиро пеш набурдан дар зиндагӣ ҳаст. Зан олиҳаи ҳусн буда, нисбати ў истифода бурдани ҳама гуна хайфиёт ва ҷаҳолатҳо гуноҳи азим аст.

Калидвожаҳо: Сабабҳои асосӣ, зуроварӣ, шиканҷа, ҷоҳилиӣ, ҷойҳои ҷамъиятӣ, манъ кардан, шакли вазнини ҷиноят, нашъамандӣ, рашқ, ҷангҳои оилавӣ, шаъну щараф.

ЖЕНЩИНА И НАСИЛИЯ

Бобоева Н.И.,

доцент кафедры права человека и сравнительное правоведение юридического факультета Таджикского национального университета, к.ю.н.

Тел.: (+992) 552556008
E-mail: boboeva_1961@mail.ru

Бобоева Ш.С.,
магистр 1-го курса экономического
факультета Таджикского
национального университета

Научная специальность: 12.00.01 – теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве

Рецензент: Диноршоев А.М., доктор юридических наук, профессор

Аннотация: В данной статье речь идет о насилии против женщин. Как их мучают везде и на улицах, и в дорогах в транспорте в дискотеке, в подземных переходах и в семье. Основные причины насилия против женщин – это употребление спиртных напитков, занимающейся наркотических веществ, избиение, пытки, семейные недомовки, а также ревность между мужчиной и женщиной и т.д. Среди многих семей нету взаимопонимание. Женщина является богиней красоты и с ней нужно обращаться с уважением.

Ключевые слова: Основные причины, насилия, пытки, невежественный, общественные место, запрещать, тяжкое преступление, ревность, наркотические вещества, семейные ссоры, дастойства человека.

WOMAN AND VIOLENCE

Boboeva N.I.,
Assistance Professor of the Department of
Human Rights and Comparative Law of
the Law Faculty, Tajik National
University, Candidate of Legal Sciences
Phone: (+992) 552556008
E-mail: boboeva_1961@mail.ru

Boboeva Sh.S.,
1st year Master of Economics, Tajik
National University

Scientific specialty: 12.00.01 – theory and history of the law and state;
history
of the doctrines of the law and state

Reviewer: Dinorshoев А.М., Doctor of Legal Sciences, Professor

Annotation: This article is about violence against women. How they are tortured everywhere and on the streets, and on the roads in transport in a disco, in underpasses and in the family. The main causes of violence against women are drinking alcohol dealing with narcotic substances, beating, torture, family malpractice, as well as jealousy between a man and a woman, etc. Among many families there is no mutual understanding. A woman is a goddess of beauty and must be treated with respect.

Keywords: Main reasons, violence, torture, ignorant, public place, prohibit, serious crime, jealousy, narcotic substances, family quarrels, human dignity.

Нақш ва мақоми зан дар оила ва ҷомеа басо бузург аст. Оиларо ячайкаи асосии ҷамъият меноманд ва асоси ҳама гуна иҷтимоӣ дар он қарор дорад. Пушида нест, ки ҷомеаро дар аксари мавридиҳо муносибатҳои оилавӣ ташкил ва ташаккул медиҳанд. Бинобар ин таъсири баъзе проблемаҳо ба вазъи муносибатҳои оилавӣ ва ҷамъияти мустақил амал меқунанд. Зан қадбону ва гармии хонадон буда, дар ҳиммату ҳикмати қуҳанбунёди он маъни аниқи фалсафӣ ниҳон аст.

Ин аст, ки дар шуури ҷамъиятии ҷамоаҳои анъанавӣ симои зан танҳо оғаридгор, зоянда ва нигаҳбондоранди хонадонро медианд. Дар моддаи 1-уми Эъломияи Созмони Миллали Мутаҳид оид ба решакан кардани зӯроварӣ нисбат ба занон оварда шудааст, ки «Зӯроварӣ нисбат ба занон» маъни онро дорад, ки «ҳама гуна кирдори зӯроваронаи дар асоси аломати ҷинсӣ содиркардашуда, ки ба занон зарари ҷисмонӣ, ҷинсӣ ё равонӣ ё азобу машаққат мерасонад ё расонида метавонад, бо фарогирии таҳди содир кардани чунин кирдорҳо, маҷбурсозӣ ё худсарона маҳрум кардан аз озодӣ, ё дар ҳаёти ҷамъияти ё дар ҳаёти шахсӣ арзёбӣ мегардад».

Занон ба категорияи эҳтиёҷманди ҷомеа дохиланд, чунки яке аз омилҳои ашадитарин, ҷабрдида ва ҳуқуқвайронкуниҳо, ки дучори ҳама гуна шиканча ва зуроварӣ мегарданду нисбаташон ҷабрҳо раво дониста мешавад.

Аз таъриҳӣ гузашта ва ҳозираи тоҷикон маълум аст, ки шуури муқаррарии аксари мо бо муқаррароти сарварию ҳукмфармоии беисти мардон ва ба он тобеъ будани занон ба таври анъанавӣ падаршоҳӣ мебошад. Урфу одатҳои аз гузашта боқимонда дар мисоли бо қалин ҳаридорӣ кардани духтарон ё арӯсон ҳанӯз то замони мо пурра аз байн нарафтааст. Мисоли дигар ин, ки баъзан бо қарори волидайн хонадоршавандагон то рузи туй яқдигарро намебинанд, лекин бар хилофи ин ҳам қонунгузориҳои ҷумҳурӣ ва ҳам рукнҳои дини мубини ислом ба ин ҷиз изозат додаанд.

Боиси бадбахтии занон мегардад, ки бадбахтона, дар ҷумҳурӣ ҳодисаҳои дузанагиу бисёрзани низ ба ҷашм мерасанд, ҳарчанд барои зиндагӣ бо ду ё якчанд зан бо бурдани ҳоҷагии умумӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. Аммо дар амалия ин ҳолатҳо хеле байни мардум маъруфанд. Агар назар ба қонунгузорӣ кунем, мувофиқи моддаи 33-юми

Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёрникоҳӣ манъ аст, ки назари баъзе аз мардҳо ба ин кам аст.

Мафхуми ҳуқуқии бисёрникоҳӣ дар қонунҳо маънни номусоид овардани оқибатҳои ҳуқуқиро дорад, ки ин ба оимҳо яъне занҳои дуюму сеюм – никоҳҳои ғайрирасмӣ бастанро дар назар дорем, ки аз рӯи расму оинҳои дини мубини ислом ба ҷо оварда мешавад ва ин барои чунин занҳо ҳеч гуна ҳуқуқро пешниҳод намекунад. Занҳои дуюм ва зиёда аз ин, ҳангоми бекор карда шудани ақди никоҳ ё дар ҳолати вафот ёфтани ба ном шавҳарҳо ҳуқуқи талаб кардани тақсими моликиятро надоранд, ва ҳамчунин ҳуқуқи мерос гирифтани моликияти ӯро низ соҳиб шуда наметавонанд. Пас, бояд андеша кард, ки дар бахти дигар зан баҳт ёфтани кори хатост.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи пешгирии зуроварӣ дар оила» 19 марта соли 2013 қабул кардааст, ки он тамоми намудҳои зуровариро нисбати занон манъ кардааст. Тамоми стандартҳои байналмиллалӣ бошад масъалаи зӯроварӣ нисбати занҳоро инкор карда, барои бартараф кардани онҳо саҳт машғуланд.

Аз нуқтаи назари баъзе маъхазҳои таъриҳӣ ин ҳолат яке аз проблемаҳое ҳаст, ки ба соҳаи хусусӣ даҳл дорад, гарчанде аз рӯи урфу одат ва анъанаҳои тамоми маҳаллу миллатҳо ба хаёти хусусии дигар касон даҳолат кардан кори ғайр аст, яъне мумкин нест, лекин шумораи зиёди он ҷаҳонро ба ташвиш овардааст.

Тамоми ҷаҳон таъбиз нисбати занонро манъ кардааст, аммо вайрон кардани ҳуқуқҳои занон дар ҳар як мамлакати дунё бо намуд ва тарзҳои гуногун ба амал меояд. Зуровариҳо, ҷаҳолат нисбати занҳо, хусусан ба гурезазанҳо, занҳои маъюбу маслук, муҳочирон, маҳбусон, занҳои гуруҳҳои майдамиллат ва ғайраҳо дар мадди аввал меистанд.

Зӯроварӣ нисбат ба занон яке аз зухуроти дар ҷаҳон аз ҳама зиёд паҳншуда аст, ки дар баъзе ҳолатҳо аз тарафи оила ва дар баъзе мавридҳо аз тарафи ҷомеа сар мезанад. Дар замони ҳозира чунин воқеаҳо хусусан дар ҷумҳурии мо кам дучор меоянд, зеро сари вақт аз тарафи давлату ҳукумат ҷораҳо андешида мешаванд. Қонунгузориҳои давлатҳо ба камшавии ин гуна рӯйдодҳо мусоидат мекунанд.

Гарчанде, таъсири қонунҳо ва санадҳои байналмиллалӣ дар ҳама давру замон ва дигар марҳилаҳои гузашти таъриҳҳо ба он кам мерасад, вале занон аз ин гуна қулфатҳо азиятҳои зиёдеро мебинанд. Сухан ба маврид аст, ки таъсири конвенсияҳои байналмиллалӣ низ ба он дар бисёр мавридҳо намерасад.

Ҳар навъи ҳодисаҳои зуроварӣ нисбат ба занон хусусан лату куб кардан, таҷовуз ниҳодан, бурида ва нест кардани узвҳои эҳсосии олоти ҷинсии занон ва дигар намудҳои ҷаҳолатро истифода бурдан ба ҷомеаи имruz ҷиёне аст, ки фарҳанг ва арзишҳо эътиқодмандиашонро аз насли инсон дур мекунанд ва ё умуман мекананд. Яке аз шаклҳои вазнинтарини ҷиноят ин таҷовуз ба номус буда, аксарияти ҷинси латиф аз он даҳшат мекашанд. Он ва тамоми шиканҷаю зӯроварӣ нисбат ба занон дар бисёр

чойҳои ҷамъиятӣ ҳусусан дар кӯчаю тангкучаҳо, дар нақлиёт, дар гузаргоҳҳое, ки ториканд, дар шабнишиниҳо, дар ҷойҳои корию хонаҳо ҳузур дошта метавонанд. Яъне бо ин фаҳмонданиям, ки он дар ҷанд намуд ва ҷанд шакл инсонро фаро мегирад. Ҳарандай тани зан фақат мард аст.

Ҳусусан чи хеле, ки дар боло гуфта гузаштем занон, ки қисмати эҳтиёҷманди ҷомеаро ташкил мекунанд, дар баъзе мавридиҳо ин гуна ҳусуматҳо ва зуровариҳо аз меъёрҳои ҳуқуқвайронкуниҳо маъмурӣ гузашта, рафта-рафта ба меъёрҳои ҳуқуқҳои ҷиноятӣ мепечанд. Гумон меравад, ки сабабҳои асосии ин гуна зиёнкориҳо истифода бурдани маъводҳои спиртӣ, нашъамандӣ, рашки байни занону мардон, ҷангу ҳархашаҳои хонаводагӣ дар оила ва дар ҷойҳои корӣ, мисоли дигар бошад сабабҳои маънавиёт, ба шаъну шараф эҳтиром нагузоштан ва ҳочагии умумиро пеш набурдани мардҳо – сарварони хона мебошад.

Бояд қайд кард, ки занон ҷабрди дагони ҳама гуна талошҳои зуроварӣ, азобу шиканҷаҳо чи дар ҳолати гумроҳио ғирефтаҳо ё ҳолатҳои шаҳвонӣ, инчунин онҳое, ки дар оила ва дигар ҷойҳо азиятҳо диданд, на ҳама вақт ғайрати ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо аризаю шикоятҳо дар ҳусуси ба ҷавобгарӣ қашидани гунаҳкорон муроҷиат мекунанд. Гарчанде бамаврид аст, ки ҳама арзе, ки мувоғиқ бо қонунгузориҳо ҳаст муроҷиат кардан як шакли нотарсии занро баён мекунад ва ўро дар зиндагӣ ҷасур мегардонад, бо имлои дигар тарсро аз ў меканад ва ё аз байн мебарад.

Бе занон ҳаёт нест ва онҳоро чун гавҳараки ҷашм бояд нигоҳ дошт ва қӯшишу ҳарҷ ба он дод, ки занон ояндаи дураҳшони ҷомеа буда, аз дастони ў обу нон ҳурдан фақат мардумро ба биҳишт ҳавола месозад.

Зан олиҳаи ҳусн буда, нисбати ў истифода бурдани ҳама гуна ҳайфиёт ва ҷаҳолатҳо ғуноҳи азим аст.

Хулоса кардан мумкин аст, ки тибқи Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон зану шавҳар вазифадор ва уҳдадоранд, ки ба ҳамдигар барои татбиқ ва ҳимоя намудани ҳуқуқҳои худ ва фарзандон, инчунин солим нигоҳ доштани оила қӯшишу ғайрат карда, нагузоранд, ки ба хонаводай онҳо аз ҷониби дигарон ҳусумате ё даҳолате монеъ шавад.

Ба зиммаи ҳамсаён ғайр аз ин вазифаҳои ба роҳ мондани муносибатҳои худ дар оила дар асоси эҳтироми байниҳамдигарӣ ва ёрии байниҳамдигарӣ, кӯмак кардан ба ҳаёти осоишта ва мустаҳкам гардонидани оила, ғамхорӣ кардан барои пешрави ва рушду нӯмуи аъзои оила voguzoшta шавад.

Дар қонуни мазкур сатр ба сатр вазифаҳои ахлоқии зану шавҳар дар оила дар назди яқдигар номбар шудаанд. Риояи онҳо барои фаъолияти мӯътадили ҳаёти ҳамаи аъзои оила муҳити созгору заруриро фароҳам меоварад.

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚХОИ ФИТРИИ ИНСОН ДАР МИСОЛИ ҲУҚУҚ БА ҲАЁТ

Нематова М.А.,
унвончӯи факултети ҳуқуқшиносии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Тел.: (+992) 987277430
E-mail: mosafar@bk.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.02 – ҳуқуқи конституціонӣ; мурофиаи суди
конституціонӣ; ҳуқуқи муниципалӣ

Роҳбари илмӣ: Диноршоҳ А.М., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессор

Фишурда: Мақолаи мазкур ба яке аз масъалаҳои муҳими ҳуқуқу
озодиҳои инсон, яъне танзими ҳуқуқҳои фитрии инсон, маҳсусан ҳуқуқ ба
ҳаёт бахшида шудааст. Дар он андешаҳо нисбати қонунгузории ҷорӣ бо
истифода аз санадҳои байналмилаӣ оид ба танзими ҳуқуқии ҳуқуқ ба ҳаёт
баён гаштааст.

Калидвозжаҳо: Инсон, ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқ ба ҳаёт, қонунгузорӣ,
озодӣ, давлат, ҷомеа.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ

Нематова М.А.,
соискатель юридического факультета
Таджикского национального
университета
Тел.: (+992) 987277430
E-mail: mosafar@bk.ru

Научный специальность: 12.00.02 – конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право

Научный руководитель: Диноршоҳ А.М., доктор юридических наук,
профессор

Аннотация: Статья посвящена одной из самых важных проблем прав и
свобод человека, то есть регулирование естественных прав человека,
особенно права на жизнь. В ней изложены взгляды относительно
действующего законодательства, с использованием международных актов
по правовому регулированию права на жизнь.

Ключевые слова: Человек, право, права человека, право на жизнь, законодательство, свобода, государство, общество.

REGULATION OF NATURAL HUMAN RIGHTS ON THE EXAMPLE OF THE RIGHT TO LIFE

Neymatova M.A.,
 applicant of the faculty of law Tajik
 National University
Phone: (+992) 987277430
E-mail: mosafar@bk.ru

Scientific specialty: 12.00.02 – constitutional law; constitutional litigation;
 municipal law

Scientific adviser: Dinorshoh A.M., doctor of Law, Professor

Annotation: This article is devoted to one of the most important problems of human rights and freedoms, that is, human rights with nature, especially the right to life. It sets out the views on the current legislation, using international instruments on the legal regulation of life.

Keywords: Person, right, human rights, right to life, legislation, freedom, state, society

Инсон ва ҳуқуқу озодихои ӯ аз масоилҳои мубрамест, ки дар илми ҳуқуқшиносии муосир ҳамеша таваҷҷӯхи олимонро ба худ ҷалб намудааст. Арзише, ки аз пайдоиши ҷомеаи инсонӣ ва шинохти ақл ҳамчун нерӯи пешбарандай таърих то имрӯз қиммати худро гум накарда, маъни ҳастӣ ва риштаи инкишофи ҷамъияти инсониро дар атрофи хеш муттаҳид намуда, ҳамагуна қонуният, мақсад вазифаҳо ва қашишҳои иҷтимоиро тобеи хеш гардонида, гарав ва кафолати сулҳ, вахдат ва хушбахтии ояндаи ҳалқу миллатҳо баромад намуданро бар дӯш гирифта тавонистааст, ҳуқуқи инсон аст [5, с. 3]. Ҳуқуқ ба ҳаёт дар низоми ҳуқуқҳои фитрӣ аҳамияти аввалиндарча дорад. Ҳуди мағҳуми «ҳуқуқи табиӣ» аз он дарак медиҳад, ки он на аз ҷомеаю давлат, балки аз табиат ба миён меояд. Ҳуқуқ ба ҳаёт яке аз асоситарин ҳуқуқҳои инсон ба шумор рафта, бидуни он мазмун ва моҳияти ҳуқуқҳои дигари инсон аз миён мераванд [1, с. 105]. Ҳуқуқ ба ҳаёт ҳуқуқи насли якум буда, ба шумораи ҳуқуқҳои шахсӣ дохил мешавад ва арзиши мутлақро мемонад [1, с. 105]. Аз ин рӯ, пайдоиш ва мавҷудияти ҳуқуқи фитрии инсон таърихи тулонӣ дошта аз ҷамъият ва ниҳодҳои он вобаста нест. Ҳуқуқҳои фитрӣ – яке аз мағҳумҳои маъмулии фалсафӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии ифодакунандай маҷмӯи принсипҳо, қоидаҳо ва арзишҳои эҷоднамудаи табиати инсонӣ буда, ҳамчунин аз шароити мушаҳҳаси иҷтимоӣ вобаста намебошад. Ҳуқуқи фитрии инсон ин маҷмӯи имконият ва ҳолатҳое аст, ки табиатан ба инсон вобаста буда, бидуни он махлук

ҳамчун инсон зиндагӣ карда наметавонад [1, с. 105]. Ҳуқуқи фитрии инсон маҷмӯи ҳуқуқу озодиҳои инсон аст, ки аз табиати биологӣ, иҷтимоӣ ва рӯҳии инсонҳо ба миён омада, шарти мавҷудияти ўро ҳамчун маҳлуқи бошуур ва иҷтимоӣ ифода менамояд [1, с.105]. Қоидай асосии консепсияи фитрии ҳуқуқи инсон барои он назар аст, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ба ўна аз ҷониби касе ва ё ҷизе муқаррар карда мешаванд, балки онҳо табиатан ба инсон тааллук доранд. Бояд тазаккур дод, ки вожаи ҳаёт мағҳуми фалсафӣ-ҳуқуқӣ буда, фосилаи умри инсонро аз лаҳзаи таваллуд то марг дар назар дорад. Одатан зери мағҳуми ҳаёт зиндагии инсон дар назар дошта мешавад, ки муҳимтарин ҳаққи инсон буда, бидуни он дигар ҳуқуқҳо вучуд дошта наметавонанд. Аз ин хотир, зери мағҳуми «ҳуқуқ ба ҳаёт» ҳаққи инсон ба зиндагӣ, зухуроти вучуди инсон фаҳмида мешавад ва касе ўро аз ин неъмат маҳрум карда наметавонад [4, с. 48].

Ин ҳуқуқҳо, пеш аз ҳама аз табиати инсонӣ маншаъ мегиранд, аз ин чоست, ки онҳоро табиӣ низ ном мебаранд. Ҳуқуқҳои табии инсон барои дар ҷойе қайд кардан ва ё ба расмияти ҳуқуқӣ даровардан эҳтиёҷ надоранд. Ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон инкорнашаванда буда, ба ҳама аз лаҳзаи таваллуд тааллук доранд [3, с. 29].

Ҳуқуқ ба ҳаётро бо ду маъни фахмидан мумкинаст: объективӣ ва субъективӣ. Бо маъни объективӣ, ин ҳуқуқ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат аст, ки муносибатҳои даҳлдори иҷтимоиро ба танзим медароранд.

Дар навбати худ, ҳуқуқ ба ҳаёт ба маъни субъективӣ ҳамчун муайянкунандай андозаи озодии фард фахмида мешавад. Ҳуқуқ ба ҳаёт аз табиати инсон маншаъ мегирад. Инсон бо рафтори худ ва ба манфиати худ барои нигоҳдорӣ, муҳофизат ва ихтиёрдории ҳаёт озод аст. Ҳаётро ҳамчун низоми ҷараёнҳои биохимиявии дар организм гузаранда ва муайянкунандай имкони мустақилона мавҷуд будани он аз назар гузаронидан мумкин аст. Низоми даҳлор бояд асосҳои ташаккул, зиёдшавӣ, озуқа, муносибат бо муҳити беруна, муносибатҳои иҷтимоии инсон, ҳамчунин тавлиди фардро муайян намояд. Аз сабаби он ки ҳаёт ҷараёни даргузар аст, яке аз нишонаҳои ҳаёт ҳамчун шакли мавҷудият доштани чаҳорҷӯбаи муваққатӣ аст. Ба ин нигоҳ накарда, ки ҳуқуқ ба ҳаёт ба ҳуқуқҳои «аз лаҳзаи таваллуд» муттаалиқ аст, ҳуқуқи фардии мазкур дар худ таъсири давлатро дар симои қонунгузор эҳсос мекунад.

Ҳаёти инсон – ин фосилае миёни оғозу анҷоми ўст. Мутаасифона вобаста ба ин масъала дар ҳуқуқшиносии муосир ҳануз муқаррапотҳои дақиқ дида намешавад.

Дар байни ҳамаи ҳуқуқҳои фитрии инсон ҳуқуқ ба ҳаёт дорои хусусияти аввалиндарача мебошад. Ҳуди мағҳуми «ҳуқуқҳои фитрӣ» имкон медиҳад, то тасдиқ намоем, ки он бевосита аз табиат ибтидо гирифта ба дигар омил вобаста нест.

Аз ин рӯ, пайдоиш ва мавҷудияти ҳуқуқҳои фитрии инсон аз ҷамъият ва падидаҳои он вобаста нест. Ҳуқуқҳои фитрӣ – яке аз маъмултарин андешаҳои фалсафӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мебошад, ки маҷмӯи принсипҳо, қоидоҳо, ҳуқуқҳо ва арзишҳои амрнамудаи табиати инсон буда, аз

шароити ичтимоии мушаххас вобаста намебошанд. Қоидаҳои асосии консепсияи ҳуқуқҳои фитрии инсон дар он ифода меёбад, ки ҳуқуқ ба ҳаёт на аз ҷониби давлат, балки аз ҷониби қувваи фавқултабии (Худованди азиму шаън) ба инсон тақдим шудааст.

Бояд тазаккур дод, ки муайян намудани лаҳзаи оғозу анҷоми ҳаёт ва мутаносибан ҳифзи ҳаёт ва ҳифзи манфиатҳои қонуни шаҳрвандон аз масоилҳои мубрам боқӣ мемонад.

Масъалаи аввалиндараҷа, ки танзимро дар сатҳи қонунгузорӣ тақозо менамояд, ин лаҳзаи оғози ҳаёти инсон аст. Инсон зинда ҳисобида мешавад, ҳатто агар пурра аз организми модар ҷудо нашуда бошад, новобаста ба давомнокии ҳомиладорӣ, агар қӯдак нафас кашад ва дигар нишонаҳои ҳаёт дар он дида шавад.

Мутаносибан, дар қонунгузории мо то лаҳзаи таваллуд инсон набояд субъекти ҳуқуқ эътироф шавад. Аз ҷониби дигар имрӯз қонунгузор, ки фарзанди дар батни модарбударо «шахс» эътироф намекунад, vale барои ҳифзи манфиатҳои ўмуқаррапот вучуд дорад.

Чунончи, тибқи моддаи 1166 қ.з КГ ҶТ «Дар навбати аввал мероси қонуниро бо ҳиссаи баробар фарзандон (аз ҷумла фарзандхоншудагон), ҳамсарон ва падару модар, фарзандхондагони меросгузор ва ҳамчунин қӯдакони шахси вафоткарда, ки баъди вафоти ў таваллуд шудаанд, мегиранд».

Аз тарафи дигар, агар ҳанӯз қӯдаки таваллуднашуда субъекти ҳуқуқ набошад, дорои ҳуқуқ набошад, масъалаи ҳамли қӯдакро танҳо модари қӯдак ҳал менамояд, зоро ки қӯдаки тавлиднашуда якқисми организми модар аст, ҳамчунин модар пурра ҳақ дорад аз рӯи салоҳиди худ организми физиологии худро ихтиёрдорӣ намояд.

Бояд тазаккур дод, ки дар як қатор давлатҳо оғози ҳаёт аз лаҳзаи дар батни модар пайдо шудани ҷанин дониста мешавад. Аз ин рӯ, ҳамагуна амалҳои вобаста ба қӯдаки таваллуднашуда бояд аз мавқеи ҳуқуқ ва манфиатҳои худи қӯдак баррасӣ шаванд. Ба ақидаи муаллифони васоити таълимии ҳуқуқи инсон А. Диноршоев, Б. Сафаров, Д. Сафаров оғози ҳаёти инсон на ба лаҳзаи таваллуд, балки ба марҳилаи муайянни инкишоф дар батни модар рост меояд [1, с. 52]. Таълимоти исломӣ оғози ҳаётро ба 120-рӯза шудани ҷанин дар батни модар мувоғиқ медонад. Дар айни замон, бо рушди илми биология ва тибби муносир, масоилҳои зиёде барои гузаронидани таҳқиқот дар бораи ҷанинҳои инсон ва истифодаи ҳомиладорӣ дар амалияи тиббӣ ба миён омадааст. Аз ин рӯ, ин масъалаи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли худро ҳанӯз аз нигоҳи қонун наёфтааст.

Масъалаи дуюм, ки ба ин мавзӯъ даҳл дорад ин масъалаи лаҳзаи қатъ ёфтани ҳаёт мебошад.

Лаҳзаи қатъи ҳаёт аз лаҳзаи аз фаъолият мондани майнаи сар оғоз меёбад. Бинобар ин, масъалаи мазкур баҳсҳои зиёдро ба бор овардааст. Дар айни ҳол дар илми муносир барои муайян кардани ин марҳила ягон созиш вучуд надорад. Дар робита ба мушкилоти тиббӣ вобаста ба мағҳуми марг масъалаҳои ҳуқуқӣ низ ба миён меоянд, зоро ин масъалаҳо

асосан вобаста ба механизми ҳифзи ҳуқуқи инсон ҳангоми гирифтани ягон узви бадан барои трансплантатсия алоқаманданд.

Азбаски узви лозима пас аз кор мондани дил, vale пеш аз кор мондани мағзи сар бурида мешаванд, бинобар ин, амалҳои духтурон ва шахсе, ки ин узвро талаб мекунад, метавонад аз нуқтаи назари қонуни чиноятӣ дида шавад.

Аммо чунонки дар қонунгузории миллӣ ва қонунгузории дигар давлатҳо омадааст, марг фавти қатъии комилро дар бораи шахсияти ҳуқуқии фавтида талаб намекунад.

Масъалаи эвтаназия низ дар робита бо ҳуқуқи инсон ба ҳаёт ҳанӯз мубрам боқӣ мемонад ва мавриди баҳсҳои оянда қарор хоҳад гирифт. Дар баъзе кишварҳои Аврупой (Швейтсария, Ҳолландия) эвтаназия иҷозат дода шудааст.

Аз тарафи дигар, дар ин маврид ақидаҳои гуногун вучуд дорад, масалан, агар ба шахс аз ҷониби табиат ҳуқуқи зиндагӣ дода шуда бошад, пас барои қатъ кардани ҳаёт шахс ҳуқуқи мустақилона низ шояд дошта бошад. Масалан, олимони соҳа А. Диноршоев, Б. Сафаров, Д. Сафаров дар мавриди масъалаи мазкур чунин қайд менамоянд: «Одамон то ҳол ба як андешаи қатъие наомаданд, ки эвтаназияро чун санади тараҳҳум ва ё чун ҷинояти муқобили ҳаёт муаррифӣ намоянд. Зоро тибби муосир имкон дорад, ки бо истифода аз дастгоҳҳои маҳсус ҳаёти бемори дар ҳолати биниҳоят вазнин қарордоштаро муддати зиёде нигоҳ дорад. Ин гуна беморон мисли дигар афроди ҷомеа соҳиби ҳуқуқ ва озодиҳоянд ва давлат таъмини онҳоро ба зимаи худ мегирад. Вале қадоме аз инҳо амали инсондӯстонатар аст – нигаҳдории ҳаёти инсони дар ҳолати вазнин қарордошта ва ё кӯмак намудан ба вай аз ҷиҳати тарки осудаи ин ҳаёт? Аз лиҳози ҳуқуқӣ тасаввур намудан душвор аст, ки чи гуна шахс соҳиби ҳуқуқ ба ҳаёт буда, ҳуқуқ ба марг надорад, чи гуна имконияти ихтиёрдории моликияташро дошта, наметавонад ҳаёти худро ихтиёрдорӣ намояд» [2, с. 52].

Дар айни замон, худсарона қатъ кардани ҳаёт аз ҷониби ҷамъият ҳамчун зухуроти манғӣ ва нодуруст арзёбӣ мешавад. Зоро дар фарҳанги шарқиёна худкушӣ аз аъмоли ғайри қобили қабул дониста шудааст. Масъалае, ки оё эвтаназия худкушӣ аст ё хайр масъалаи баҳсҳои оянда хоҳад буд.

Инсон ҳамеша ҳаққи озодона интихоб намуданро дорад. Дар ин маврид, ин масъала инчунин ҳалли мушаххасро дар асоси таҳқиқотҳои муосири тиббӣ ва мустаҳкамқунии он мувофиқи қонун талаб мекунад.

Инсон новобаста ба муттаҳидсозии худ ба қонунгузорӣ ва тавсифи муфассал, афзалият дорад: яъне «афзалият» падидай объективӣ аст ва мавҷудияти ҳуқуқ барои субъекти муайян аз ин гуна мустаҳкамкунӣ вобаста аст.

Ҳамин тарик, ҳуқуқ ба ҳаёт бояд ҳамчун имконияти воқеии субъект барои муайян кардани рафтори худ, бидуни манфиатҳои шахсии ӯ, баррасӣ карда шавад. Нуқтаи муҳим ин аст, ки бояд иродай инсон баррасӣ шавад

на манофеи ҷамъиятӣ ва давлат. Вазифаи асосии давлат муҳайё соҳтани механизми ҳимояи манфиатҳои инсони мушаххас бояд бошад, ки шояд аз назарҳо дур мондааст, агар онҳо аз вайрон кардани ҳуқуқу озодиҳои ашҳоси дигар иборат набошанд.

Адабиёт:

1. Диноршоев А.М., Сафаров Д.С. Ҳуқуқи инсон. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2010.
2. Диноршоев А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С. Ҳуқуқи инсон (васоити таълими). – Душанбе, 2011.
3. Резник Е.С. Право на жизнь: Гражданские-правовые аспекты: авторс. дисс...канд.юрид.наук. – Екатеринбург, 2007. – 29 с.
4. Тафсири илмию омавии Конституцияи ҶТ. Зери таҳрири академик Махмудзода М.А. – Душанбе, 2009.
5. Холиков А.Ф. Мухтасар аз таърихи ҳуқуқи инсон. – Душанбе, 2007.

**МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ СОХТОРИ КОНСТИТУЦИОНӢ.
СОХТОРИ ДАВЛАТӢ – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСНОВ
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО**

**РАССМОТРЕНИЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ СУДАМИ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Ибрагимов С.И.,

заведующий отделом государственного права Института философии, политологии и права имени А. Баховаддина Академии наук РТ, д.ю.н., профессор

Тел.: (+992) 93 444 41 65

E-mail: soleh_52@mail.ru

Марифхонов Р.Н.,

докторант кафедры конституционного права юридического факультета Таджикского национального университета, к.ю.н., доцент

Тел.: (+992) 918 50 22 27

E-mail: marifhonov_r@mail.ru

Научная специальность: 12.00.14 – административное право;
административный процесс

Рецензент: Диноршох А.М., доктор юридических наук, профессор

Аннотация: В статье рассматривается проблема правового регулирования рассмотрение публично-правовых споров судами общей юрисдикции. Решение поставленной задачи осуществлено с помощью диалектического метода познания действительности, использование которого позволило изучить вопросы правового регулирования рассмотрение публично-правовых споров судами общей юрисдикции в их развитии и взаимодействии. В исследовании также использовались общенаучные (анализ, синтез, обобщение) и специальные методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, социологический). Путем анализа и синтеза были раскрыты существенные признаки и свойства публично-правовых споров. Сравнительно-правовой метод позволил сопоставить нормативные правовые акты различных стран в области рассмотрение публично-правовых споров судами общей юрисдикции в целях выявления их общих и особенных свойств. С помощью

формально-юридического метода определена специфика административного судопроизводства, а также обоснована с позиции научной доктрины, и в общественном восприятии административного судопроизводства.

Ключевые слова: Публично-правовой спор, суд общей юрисдикции, административное правосудие, административное судопроизводство, административное правонарушение, Гражданский процессуальный кодекс.

БАРРАСИИ БАҲСҲОИ ОММАВӢ-ҲУҚУҚӢ АЗ ҶОНИБИ СУДҲОИ САЛОХИЯТИ УМУМИДОШТА: МУХОЛИФАТ ВА МАСъАЛАҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚӢ

Иброҳимов С.И.,

мудири шуъбаи ҳуқуқи давлатии Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои ҶТ, д.и.х., профессор

Тел.: (+992) 93 444 41 65

E-mail: soleh_52@mail.ru

Мариғонов Р.Н.,

докторант кафедраи ҳуқуқи конституцioniи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, н.и.х., дотсент

Тел.: (+992) 918 50 22 27

E-mail: marifhonov_r@mail.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.14 – ҳуқуқи маъмурӣ; мурофиаи маъмурӣ

Муқарриз: Диноршоҳ А.М., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Фишурда: Дар мақола масоили танзими ҳуқуқии баррасии баҳсҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ аз ҷониби судҳои ваколати умумидошта мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ҳалли вазифаи гузошташуда бо истифода аз методи диалектикаи шинохти ҳақиқат амалӣ гардидааст, ки истифодаи он имкони омӯзиши масоили танзими ҳуқуқии баррасии баҳсҳои оммавӣ-ҳуқуқиро аз ҷониби судҳои ваколати умумидошта дар рушд ва таъсири мутақобил фароҳам овардааст. Дар таҳқиқоти мазкур инчунин методҳои умумиилмӣ (таҳлил, синтез, ҷамъбастқунӣ) ва маҳсус (муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ, сотсиологӣ) истифода шудаанд. Ба воситаи таҳлил ва синтез аломатҳои хусусиятнок ва хусусияти баҳсҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ ошкор карда шудаанд. Методи муқоисавӣ-ҳуқуқи имкон дод санадҳои меъёрии ҳуқуқии давлатҳои мухталиф дар самти баррасии баҳсҳои оммавӣ-ҳуқуқӣ аз ҷониби

судҳои ваколати умумидошта бо мақсади ошкорсозии хусусиятҳои умумӣ ва маҳсуси онҳо мавриди муқоиса қарор дода шавад. Ба воситаи методи расмӣ-хуқуқӣ хусусияти истеҳсолоти судии маъмурӣ муайян гардида, аз мавқеи доктринаи илмӣ ва фаҳмиши ҷамъиятии истеҳсолоти судии маъмурӣ асоснок карда шудааст.

Калидвоҷаҳо: Баҳси оммавӣ-хуқуқӣ, судҳои юрисдиксияи умумӣ, адолати судии маъмурӣ, истеҳсолоти судии маъмурӣ, хуқуқвайронкунии маъмурӣ, Кодекси мурофиаи гражданий.

CONSIDERATION OF PUBLIC LAW DISPUTES BY COURTS OF GENERAL JURISDICTION: CONTRADICTIONS AND PROBLEMS OF LEGAL REGULATION

Ibrohimov S.I.,

head of state department law Institute of philosophy, political and rights science named after A. Bakhvaddinov of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, doctor of legal sciences, professor

Phone: (+992) 93 444 41 65

E-mail: soleh_52@mail.ru

Marifkhonov R.N.,

doctoral student of department constitutional law, Faculty of Law, Tajik national university, candidate law science, assistant professor

Phone: (+992) 918 50 22 27

E-mail: marifhonov_r@mail.ru

Scientific specialty: 12.00.14 – Administrative law; administrative process

Reviewer: Dinorshoh A.M., doctor of legal sciences, professor

The summary: The article deals with the problem of legal regulation of the consideration of public law disputes by courts of general jurisdiction. The solution of the task is carried out using the dialectical method of cognition of reality, the use of which allowed studying the issues of legal regulation, the consideration of public law disputes by courts of general jurisdiction in their development and interaction. The study also used general scientific (analysis, synthesis, synthesis) and special methods (comparative legal, formal legal, sociological). By analysis and synthesis, the essential features and properties of public law disputes were revealed. The comparative legal method made it possible to compare the normative legal acts of various countries in the field of consideration of public law disputes by courts of general jurisdiction in order to

identify their common and special properties. With the help of a formal legal method, the specifics of administrative court proceedings are determined, and also justified from the standpoint of scientific doctrine, and in the public perception of administrative court proceedings.

Keywords: Public dispute, court of general jurisdiction, administrative justice, administrative proceedings, administrative offense, Civil procedure code.

Рассмотрение публично-правовых споров судами общей юрисдикции является одним из основных вопросов, широко обсуждаемых и исследуемых учеными административистами, так как право гражданина на судебную защиту зависит от правильно работающей системы административного правосудия. Помимо этого, специфика публично-правовых споров такова, что их разбирательство требует особой судейской квалификации и требует внесения важных правовых изъятий и дополнений к общим принципам процессуального производства.

Современная организация рассмотрения дел публично-правового характера судами общей юрисдикции берёт своё начало с Конституции СССР [13, ст.58] и Закона СССР от 30 июня 1987 г., №7287-XI «О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан» [14], хотя Гражданский процессуальный кодекс Таджикской ССР (1963 г.) [15] и Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (1964 г.) имели подразделы «Производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений». В этом контексте правильно отмечает Е.В. Слепченко говоря, что в СССР институт производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений, появились вследствие роста соответствующих категорий дел и обобщение соответствующих нормативных правовых актов [9, с. 103].

В связи с тем, что в Таджикистане не был принять дублирующий закон, Закона СССР «О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан» в Гражданский процессуальный кодекс Таджикской ССР (1963 г.) были внесены изменения в главы 27 ч. 1 ст.243, которая устанавливала подсудность и правила рассмотрения дел об обжаловании, где указывалось, что жалобы на действия органов и должностных лиц в связи с наложением административных взысканий, дела по жалобам на неправомерные действия должностных лиц, ущемляющие права граждан, отнесенные законом к компетенции судов подсудны судам общей юрисдикции [15]. Спустя два года, Закон СССР «О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан» был принят в новой редакции, на основе которого в главу 27 Гражданского процессуального кодекса Таджикской ССР были внесены существенные изменения, прежде всего глава стала называться: «О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан» [2, с. 134, 272].

В новом Гражданском процессуальном кодексе Республики Таджикистан (далее ГПК РТ) уточнены признаки рассматриваемых категорий дел, и изменен понятийный аппарат. В частности, термин «дела, возникающие из административно-правовых отношений» заменён на «дела, возникающие из публично-правовых отношений» [12].

Вместе с тем необходимо отметить, что в гражданско-процессуальном законодательстве стран Центральной Азии данная категория административных дел обозначено по-разному. Например, п. III Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан называется «Особое исковое производство», а гл. 27 данного Кодекса «Производством по делам об оспаривании решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих». Далее, гл. 28 посвящен обжалованию нормативных актов и называется «Производство по делам об оспаривании законности нормативных правовых актов». Кроме того, выделено в отдельную главу «Обращение прокурора о признании актов и действий органов и должностных лиц незаконными» (гл. 29) [16].

Раздел III Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики называется «Особенности производства по отдельным категориям дел», а гл. 26, в которой предусмотрена регламентация производства по рассмотрению публично правовых споров «Особенности гражданского судопроизводства по административным делам» [17].

Более радикальные изменения в организационном и законодательном развитии в сфере рассмотрения публично правовых дел, были сделаны в Узбекистане. Во-первых, была проведена специализация и обособление судебной системы на гражданские и уголовные суды [20]. Во-вторых, административно-деликтные дела, т.е. дела наказательного характера по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) переданы в введение уголовных судов. Дела об административных правонарушениях рассматриваются судами уголовной юстиции по правилам уголовного судопроизводства как в Германии и Франции. В-третьих, публично-правовые споры в соответствии с п.3, главы 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан рассматриваются судами гражданской специализации по правилам гражданского судопроизводства [18].

В отличие от других республик Центральной Азии в Узбекистане на конституционном уровне декларирована концепция судебного обжалования. В ст.44 Конституции Республики Узбекистан предусмотрено: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений» [19].

Вместе с тем Л.Б. Хван утверждает, что понимание административного судопроизводства в Узбекистане очень «суженное». В частности, ст. 36 Закона РУз «О судах» определяет состав районного

(городского) суда по уголовным делам, в которой указано, что «при районном (городском) суде по уголовным делам состоят суды по административным делам». Как определил законодатель, в полномочия районного (городского) суда по уголовным делам входит рассмотрение дел об административных правонарушениях [21]. По мнению ученого, формулировка ст. 66 указанного Закона показывает, что в Узбекистане под административным судопроизводством понимается лишь рассмотрение дел об административных правонарушениях. Свидетельство этому и нормативные положения иных законодательных актов, также основанные на таком понимании. Например, в ст. 5 Закона РУз «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» среди судебных актов, подлежащих исполнению, наряду с решениями, определениями и постановлениями судов по гражданским делам и хозяйственным спорам, судебными актами судов по уголовным делам упомянуты «постановления судов в части имущественных взысканий по делам об административных правонарушениях» [22]. Поэтому ученый полагает, что предусмотренная законом при районном (городском) суде по уголовным делам позиция судьи по административным делам, фактически должна именоваться судьей по административным деликтам [10, с. 52].

О создании административных судов в Таджикистане говорить еще рано. На уровне республики и областей созданы коллегии по административным делам, в компетенцию которых входит рассмотрение дел по административным правонарушениям. Все остальные публично-правовые дела все еще рассматриваются в общем порядке, причем рассмотрение споров административно-правового характера осуществляется на основании норм ГПК РТ и ЭПК РТ. Здесь нельзя не обратить внимание на существенное противоречие. ГПК РТ и ЭПК РТ в этом случае регулируют правоотношения, обладающие не частноправовой, а публично-правовой природой, а правила судопроизводства применяются практически одни и те же. Это является едва ли допустимым, так как в частноправовых отношениях субъекты равны между собой, а в административно-правовых отношениях, как правило, стороны между собой не равны: один является властным субъектом, а другой невластным. Поэтому регулировать судебные процессы по спорам различной юридической природы при помощи одного и того же кодекса представляется ошибочным [3, с. 264-268; 4, с. 53; 5, с. 238].

Похожая ситуация, существующая в странах Центральной Азии, наблюдается и в Республике Таджикистан, так как административное судопроизводство в основном ассоциируется с рассмотрением судами дел об административных правонарушениях (административно-деликтное или административно-наказательное производство) и споры между гражданином и органами исполнительной власти относятся к гражданским делам, и должны быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Тому свидетельство ст. 2 Конституционного закона Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан» [11] в

русском варианте, которой используется термин «административное судопроизводство», однако таджикский вариант данного Конституционного закона (ст. 2) использует термин «административное правонарушение». Исходя из этого, возникает вопрос - рассмотрение дела об административном правонарушении происходит в порядке административного судопроизводства или производства по делам об административных правонарушениях? Уточняющий уважительный ответ на поставленный вопрос на наш взгляд, должно быть следующим, «дела об административных правонарушениях рассматриваются по правилам, установленным Процессуальным кодексом РТ об административных правонарушениях» (ПКоАП РТ), который ничего общего с административным судопроизводством по рассмотрению публично-правовых споров не имеет.

Вместе с тем следует отметить, что гражданское судопроизводство, используемое для разрешения административных споров в судах общей юрисдикции, не может учитывать всю специфику административного судопроизводства. Например, специфику статуса сторон, характер административно-правовых отношений – в виде административного конфликта, особенности применения административных регуляторов в отраслях и сферах государственного управления и др. Кроме того, недостатками и проблемами регулирования административного судопроизводства нормами ГПК, на наш взгляд, заключается в следующем: а) «административные дела» в ГПК называются «гражданскими», что не соответствует материальному критерию понимания спора о праве административном, а не гражданском; б) «административное судопроизводство» называется «гражданским судопроизводство», что также не соответствует материальному критерию правоотношений; в) отсутствует четкое определение характера производства по этим делам – исковое или неисковое. Господствует «культура жалобы», а не иска; г) Отсутствует четкое обозначение сторон (административный истец и ответчик), не регламентирован их статус; д) не решен однозначно и четко вопрос о принципах административного судопроизводства и прежде всего принцип диспозитивности и равенства сторон.

Учеными административистами признаётся, что подлинный предмет административного судопроизводства – это судебное разрешение административного конфликта (споря) между гражданином и органами исполнительной власти [6, с. 60; 7, с. 19-28; 8, с. 31-38; 1, с. 768].

Таким образом, сложность продвижение идеи административного правосудия заключается, на наш взгляд, не только в формальном изменении законодательных и иных актов, но и в её обосновании с позиций научной доктрины, и в общественном восприятии данного вида судопроизводства.

В настоящее время крайне важно изменить ситуацию и последовательно закладывать основу правильного понимания административного правосудия. Необходимо довести до понимания людей, что

административная правосудие, прежде всего, формируется для обеспечения высокой степени защищенности граждан от неправомерных действий (бездействия), административных актов государственных органов. Специальные судебные органы (административные суды) дадут более эффективную и действенную защиту от чиновничьей наглости. Создание системы административных судов и предоставление им полномочий рассматривать административные иски к органам публичной власти (должностным лицам) будет стратегически верным решением в целях повышения эффективности судебно-правовой реформы.

Литература:

1. Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право // Учебник. – М.: Статут, 2017. – 768 с.
2. Ибрагимов С.И. Административная юстиция в Центрально-Азиатских государствах: проблемы становления и развития: дис. ...д-ра юрид. наук. – М., 2013.
3. Марифхонов Р.Н. Современное административно-процессуальное законодательство Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета в серии социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2017. - №2/10. – С. 264-268.
4. Марифхонов Р.Н. Современные подходы к определению содержания и структуры предмета административно-процессуального права // Вестник университета РТСУ. – Душанбе, 2018. - №2 (62). – С. 53.
5. Марифхонов Р.Н. К вопросу развития административно-процессуального законодательства Республики Таджикистан // Известия Института философии, политологии и права им. А. Баховаддина АН РТ. – Душанбе, 2018. - №4. – С. 238.
6. Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и административное судопроизводство в РФ // Академический правовой университет при Институте государства и Права РАН. –М., 2001. – 60 с.
7. Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство в контексте модернизации процессуального законодательства России // Административное право и процесс. – 2015. – № 2. – С. 19-28.
8. Старилов Ю.Н. Судебный нормоконтроль и административное судопроизводство в системе модернизации административного и административного процессуального законодательства // Мировой судья. – 2015. – № 4. – С. 31-38.
9. Слепченко Е.В. Гражданское судопроизводство: проблемы, единства и дифференсации. – Санкт-Петербург: Издательство юридический центр Пресс, 2011.
10. Хван Л.Б. Административная юстиция в современной правовой системе Республики Узбекистан: постановка вопроса. // Административная юстиция: к разработке научной концепции в Республике Узбекистан. Материалы Международной конференции «Развитие административного

права и законодательства РУз в условиях модернизации страны» от 18 марта 2010 г. / Ташкент. АБУ МАТВУОТ-КОНСАЛТ. 2011. – С. 52.

11. Конституционный Закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г., №1084 «О судах Республики Таджикистан» // АМО РТ. 2014. №7. Ст.379; 2015. №7-9. Ст.698.

12. Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 5 января 2008 г., № 341 // АМО РТ. 2008. №1. Ст. 6, 7; 2010. №1. Ст.6; 2012. №7. Ст.721; 2014. №7. Ст.388; 2015. №11. Ст.953 // ЦБПИ «ADLIA». V.7.0.

13. Конституция СССР от 7 октября 1977 г. // [Электронный ресурс]. Режим доступа па: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm> (дата обращ.: 20.02.2019 г.).

14. Закон СССР от 30 июня 1987 г., №7287-XI «О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих прав граждан» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lawru.info/dok/1987/06/30/n118_0893.htm (дата обращ.: 20.02.2019 г.).

15. Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 28 декабря 1963 г. // ВВС Таджикской ССР. 1964. № 1. Ст.5; 1964. № 22. Ст.5.

16. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 1999. № 18. Ст. 645; 2000. № 6. Ст. 141; 2001. № 15-16. Ст. 239; 2006. № 10. Ст. 52.

17. Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 29 декабря 1999 г., № 146 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cbd.mijnjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12> (дата обращ.: 21.02.2019 г.).

18. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22 января 2018 г., №ЗРУ-460 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=10_3702 (дата обращ.: 21.02.2019 г.).

19. Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 года // Официальное издание «Конституция Республики Узбекистан». Ташкент «Узбекистан». 1992 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=818 (дата обращ.: 18.02.2019 г.).

20. Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве от 25.01.2018 г., № ЗРУ-462 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. 29 января 2018 г., №4 (III).

21. Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 г., №924-XII «О Судах» // В ред. ЗРУ от 31.08.1995 г., №118-I, 12.04.2017 г., №ЗРУ-428, 23.07.2018 г., №ЗРУ-486, 11.10.2018 г., №ЗРУ-496 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=62403 (дата обращ.: 19.02.2019 г.).

22. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 2001 г., №258-II «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» // В ред. ЗРУ от 14.12.2007 г., №ЗРУ-127, 14.09.2017 г., №ЗРУ-446, 03.01.2018 г., №ЗРУ-456, 29.01.2018 г. №ЗРУ-463 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=883 (дата обращ.: 22.02.2019 г.).

О ФУНКЦИИ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Кодиров Дж.Ш.,
 старший преподаватель кафедры
 конституционного права юридического
 факультета Таджикского
 национального университета
E-mail: jurabek0376@mail.ru

Научная специальность: 12.00.02 – конституционное право;
 конституционный судебный процесс; муниципальное право

Научный руководитель: Диноршоев А.М., доктор юридических
 наук, профессор

Рецензент: Гадоев Б.С., доктор юридических наук, доцент

Аннотация: В статье рассматривается и анализируется основные вопросы понятие и сущности функции местных исполнительных органов государственной власти. Автор отмечает что функции местных исполнительных органов государственной власти, является наиболее общим, первичным к другим понятиям, а также путем определения функций возможно более точно определить компетенцию местных исполнительных органах государственной власти.

Ключевые слова: Местные исполнительные органы государственной власти, функции, компетенция, полномочия, государственный орган, государственное управление, структура местных исполнительных органов.

ОИД БА ФУНКЦИЯҲОИ МАҶОМОТИ ИҶРОИЯИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ

Кодиров Ч.Ш.,
 муаллими калони кафедраи ҳуқуқи
 конституционии факултети
 ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
 Тоҷикистон
E-mail: jurabek0376@mail.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.02 – ҳуқуқи конституционӣ; мурофиаи судии
 конституционӣ; ҳуқуқи муниципалиӣ

Роҳбари илмӣ: Диноршоев А.М., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
 профессор

Муқарриз: Гадоев Б.С., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Фишурда: Дар мақолаи мазкури масоилҳои ба мағҳум ва моҳияти функсиояҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ алоқаманд мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода шудаанд. Инчунин муаллиф қайд менамояд, ки функсиояҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ нисбати ба дигар мағҳумҳо дар зиннаи аввал қарор дошта, муайян ва таҳлили онҳо барои минбаъд муайян намудани доираи аниқи ваколати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ хизмат менамоянд.

Калидвожаҳо: Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, функсиояҳо, салоҳият, ваколат, мақомоти давлатӣ, идорақунии давлатӣ, соҳтори мақомоти иҷроияи маҳаллӣ.

ON THE FUNCTION OF LOCAL EXECUTIVE BODIES STATE POWER

Qodirov J.Sh.,

Senior lecturer of the department of constitutional Law of the Iaw Faculty of the Tajik National University

E-mail: jurabek0376@mail.ru

Scientific specialty: 12.00.02 – constitutional law; constitutional proceeding, municipal law

Research supervisor: Dinorshoev A.M., doctor of legal sciences, Professor

Reviewer: Gadoev B.S., doktor of legal sciences, Associated professor

Annotation: The article examines and analyzes the main issues the concept and essence of the function of local executive bodies of state power. The author notes that the functions of local executive bodies of state power are the most general, primary to other concepts, and by defining functions it is possible to more accurately determine the competence of local executive bodies of state power.

Keywords: local executive bodies of state power, functions, competence, powers, state body, state administration, structure of local executive bodies.

Проблема определения функций и компетенции местных исполнительных органов государственной власти, а также установление соотношения между указанными понятиями являются одной из важнейших направлений в сфере государственного управления. От ее решения зависит эффективность правового регулирования организации и деятельности местных исполнительных органов государственной власти, их реализация полномочий.

Следует сказать, что в отечественной и зарубежной юридической науке уже известны исследования содержания понятий «функции», «компетенция», «полномочия», «задачи», но они касались такой общей

категории как «государственные органы». [14, с. 12; 15, с. 197; 3, с. 197; 1, с. 149; 8, с. 223]. Целесообразно выявить правовую природу функций и компетенции именно местных исполнительных органов государственной власти, использовав накопленный в науке опыт как необходимое теоретические основы.

Прежде всего рассмотрим такое понятие как «функции» местных исполнительных органов государственной власти, поскольку оно является наиболее общим, первичным к другим понятиям, а также потому, что путем определения функций возможно более точно определить компетенцию местных исполнительных органах.

Понятие «функция» – слово латинского происхождения и означает «деятельность» [13, с. 755]. В других случаях «функция» трактуется как работа, осуществляемая органом, или как круг его деятельности [12, с. 845]. Таким образом, функция определяется как деятельность, а в отношении местной исполнительный орган, как органа исполнительной власти, имеет управленические полномочия, – деятельность по осуществлению управления.

Функции управления следует отличать от его форм и методов. Форма управления - это тот или иной внешний его проявление (акт управления, административный договор и т.п.). Метод управления – это способ воздействия на волю, а через нее и на поведение управляемого (убеждение и принуждение, экономические, административные и моральные методы и т.п.). Одна и та же управленическая функция может быть реализована с помощью различных форм и методов.

Необходимо также отметить, что существует связь между функциями управления в целом и функциями, которые возложены на государственную администрацию, вторые выходят из первых и закрепляются за ней властным, волевых путем с обязательным указанием объекта, на который каждая функция направлена.

При определении компетенции местных органов исполнительной власти нужно: во-первых, своевременно выявить объективную потребность в той или иной управленической функции, а еще важнее – предусмотреть возникновение таких потребностей в будущем, во-вторых, находить лучшие в конкретных условиях варианта распределения функций между местными исполнительными органами государственными власти и органами местного самоуправления, в-третьих, определить упомянутые варианты путем издания соответствующих правовых актов. В результате в государственных администраций возникает право и обязанность осуществлять те или иные управленические функции.

Говоря о компетенции местных органов исполнительной власти, надо прежде всего иметь в виду те функции, которые она имеет право и обязана осуществлять независимо от того, насколько они необходимы. Но это только первый, чисто юридический аспект проблемы, которым нельзя довольствоваться. Наука призвана дать ответ и на другой вопрос: настолько целесообразно то, чего требует закон, и нет того, что

объективно необходимо, но по тем или иным причинам еще не закреплено в законодательстве. В связи с этим и необходимы конкретные теоретические исследования функций государственных органов и их научно-практическая классификация.

В научной литературе существуют различные определения функций органов управления. Например, Б.М. Лазарев определяет функции как юридически необходимые виды деятельности. [9, с. 29]. Ученый И.Л. Бачило говорит о том, что функции являются комплексом взаимосвязанных, определенных в уставе органа организационно-правовых действий органа [3, с. 43]. Украинский ученый В.Б. Аверьянов определяет их как составную части содержание деятельности органа, которые отражаются в его задачах относительно обеспечения жизненно важных потребностей объекта [1, с. 64]. В. Г. Афанасьев под функцией понимает операцию, действия субъекта управления (местных государственных администраций), соответствующих последовательным стадиям управленческого цикла [2, с. 9]. Ученый В. М. Манохин читает функцию такую часть регулирования деятельности объектов, которая имеет относительно обособленное и самостоятельный характер [10, с. 86]. М.С. Козлов определяет функции как целенаправленный вид деятельности, который в сочетании с другими видами деятельности является объективно необходимым для качественного управления [6, с. 125]. Профессор Ю.М. Козлов понимает под функциями составляющую, обособленную часть управленческой деятельности, характеризуется целеустремленностью и однородностью содержания [7, с. 265].

Таким образом, в определении понятия «функция государственного органа или органа управления», в юридической литературе нет достаточного единства. На наш взгляд, следует согласиться со всеми приведенными определениями, но необходимо отметить, что каждое из них в отдельности не совсем полным и не отражает действительной сущности понятия функций местных органов исполнительной власти. На современном этапе государственного строительства к понятию функции местных органов исполнительной власти следует относить и цели, которые ставит государство перед этими органами, и основные направления их деятельности, и правовые средства, применяемые для достижения поставленных целей.

В этом аспекте важно отметить, что функции местных органов исполнительной власти не надо отождествлять с их задачами, компетенцией. Ведь задачи имеют временный характер и выделяются в пределах функций для первоочередного решения, после чего изменяются на другие, более новые. Функции местных органов исполнительной власти являются наиболее общими положениями относительно их задач, компетенции, которая выглядит как юридический выражение функций. Компетенция отражает функции путем закрепления в соответствующем правовом акте задач органа, а также его полномочий, направленных на достижение этих задач.

Приняв все сказанное во внимание, а также проанализировав и обобщив мнения различных авторов относительно понятия функций органов управления, можно сделать вывод и относительно понятия функций местных органов исполнительной власти. Под ними следует понимать основные стороны социального назначения местных органов исполнительной власти, в которых воплощаются основные направления их деятельности.

В юридической литературе нет единой классификации и единодушного понимания функций органов государственной власти. Это вызвано прежде всего разными мнениями относительно принципов и критериев классификации функций. Так, например, различают: а) объективные функции, соответствующие задачам и целям, ради которых создан и функционирует тот или иной орган; б) функции органа, объективно необходимыми формами реализации полномочий; в) функции как конкретные действия служащих, входящих в штат государственных органов [4, с. 34]. Иногда функции классифицируют с позиции объекта или субъекта управления. Во многих работах, касающихся исследования проблемы функций, их определяют в соответствии с основными стадиями управленческого процесса, а именно: принятие управленческого решения, организация, регулирование, учет и контроль. Некоторые ученые рассматривают функции не в таком общем плане и относят к ним: сбор, обработка, анализ информации и передача ее другим органам; прогнозирования, регулирование, координация, планирование, стимулирование, контроль и так далее [2, с. 9]. Есть и такие авторы, как украинский ученый В.Ф. Опрышко которые объединяют все функции государственных органов в три группы – общие, специальные и вспомогательные [11, с. 39].

На наш взгляд, функции целесообразно делить на основные и вспомогательные. Рассмотрим прежде всего основные функции, к которым относятся: организационно-исполнительная; контрольная; регулятивно-управленческая; нормотворческая.

Организационно-исполнительная функция местных исполнительных органов государственной власти представляет собой организацию выполнения Конституции, законов Республики Таджикистан, актов Президента Республики Таджикистан, Правительство Республики Таджикистан, других органов исполнительной власти высшего уровня. Ее сущность заключается в том, что местные исполнительные органы обеспечивают реализацию правовых норм, содержащихся как в законах, так и в подзаконных актах. Местные органы исполнительной власти на основании своих государственно-властных полномочий обеспечивают применение нормативных актов.

С организационно-исполнительной функцией тесно связана контрольная функция, благодаря которой осуществляется контроль за выполнением и реализацией законов и подзаконных нормативно-правовых актов. Назначение этой функции заключается и в том, чтобы установить

соответствие или несоответствие фактического состояния и деятельности управляемых объектов тем, что были запланированы. Контроль позволяет находить и устранять отклонения объекта от запрограммированного состояния. В рамках контрольной функции можно выделить учет, под которым понимают фиксацию в количественной форме сведений о наличии и использовании различных ресурсов, результаты выполнения планов, программ развития, состояние и движение документов.

Одной из основных функций местных исполнительных органов государственной власти является регулятивно-управленческая функция. Она выглядит как деятельность по руководству экономикой, финансами, культурой, образованием, здравоохранением, обороной и другими сферами на соответствующей территории. Такая деятельность местных исполнительных органов является управленческой и распорядительной по характеру, осуществляется непрерывно, в рамках действующего законодательства. Таким образом, местные исполнительные органы не только пассивные органы, исполняющие законы и властные предписания органов исполнительной власти высшего уровня, но и органы, имеющие собственные полномочия и осуществляют управленческие действия по собственной инициативе.

Важной основной функцией является нормотворческая функция. Ее сущность заключается в издании местными исполнительными органами актов управления, которые могут содержать в себе также и нормы права. Таким образом местные исполнительные органы реагируют на изменения в управленческой ситуации. Местные исполнительные органы государственной власти являются органами персональной деятельности. Поэтому нормотворческую функцию реализует Председатель Горно-Бадахшанской автономной области, области, города Душанбе, города и района, который в пределах своих полномочий издает постановление и распоряжение, и его постановление имеют нормативно-правовой характер. К актам местных исполнительных органов государственной власти нужно также относить акты руководителей управлений, отделов, других структурных подразделений местных исполнительных органов.

Вспомогательные функции местных исполнительных органов, к которым можно отнести информационную и юрисдикционную, имеют инструментальный характер и направлены на обеспечение основных функций.

Необходимым вспомогательной функцией является информационная функция, которая заключается в сборе, изучении и исследовании информации по вопросам, которые относятся к компетенции местных исполнительных органов. Эффективная организация управления предполагает прежде всего то, что органы, его осуществляющие, обладают соответствующей информацией относительно объектов управления и окружающей их среды. Информация должна быть достаточно полной и своевременной. Местные исполнительные органы могут получать ее как собственными средствами, так и с помощью других государственных

органов, общественных организаций, органов местного самоуправления, граждан и т.д. Как показывает практика в наше время повышаются требования к точности и скорости обработки информации. Она должна включать в себя сведения, которые отражают как достижения науки и техники, так и сведения экономического, социально-политического и культурно-идеологического характера.

Некоторые правоведы определяют и такую вспомогательную функцию как юрисдикционная. Например, ученый К.С. Бельский определяет ее как деятельность органов исполнительной власти по применению административных, дисциплинарных, материальных и финансовых санкций в отношении граждан и работников аппарата государственного управления, совершивших правонарушения [4, с. 15]. Осуществление этой функции обеспечивает быстрое, упрощенное, своевременное и эффективное наказание нарушителей общественного порядка, служебной дисциплины, а также лиц, нарушающих права и свободы других граждан. В некоторой степени с такой точкой зрения можно согласиться, ведь юрисдикционная деятельность местных исполнительных органов государственной власти должна большое значение для обслуживания такой основной функции, как защита общественного порядка, прав и свобод граждан.

Необходимо отметить, что в «чистом» виде каждая функция отдельно не существует. Все они находятся в диалектическом единстве, взаимосвязаны между собой, обусловливают друг друга, а взаимосвязи между ними настолько тесные, что осуществление одного из них способствует развитию другого. Отсутствие же или неэффективное осуществление одной из функций негативно влияет на жизнедеятельность всей системы функций местных исполнительных органов государственной власти.

Литература:

1. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. – Киев: Наук, 1979.
2. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – М.: Политиздат, 1968.
3. Бачило И.Л. Функции органов управления / Правовые проблемы оформления и реализации. – М.: Юрид. лит., 1976.
4. Бельский К.С. О функциях исполнительной власти. // Государство и право. – 1997. - №3. – С. 14-21.
5. Вишняков В.Г. Повышение эффективности работы аппарата управления. // Сов. гос-во и право, 1966. №3. – С. 34.
6. Козлов М.С. О функциональном распределении управленческого труда в промышленном производстве. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1965. – С. 125.
7. Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации. – М., 1998.

8. Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. – М.: Юрид. лит., 1986. – 223 с.
9. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972.
10. Манохин В.М. О предмете и задачах науки управления в современный период // Сов. гос-во и право. – 1965. - №7. – С. 86.
11. Опрышко В.Ф. Правовые основы управления народным хозяйством. – К., 1979.
12. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1963.
13. Словарь иностранных слов. Под ред. И.В. Лехин. Ф.Н. Петров. – М., 1955.
14. Шеремет К.Ф. Вопросы компетенции местных Советов // Сов. гос-во и право. – 1965. - №41. – С. 12.
15. Ямпольская Ц.А. Общественные организации и развитие социалистической государственности. – М.: Юрид. лит., 1965. – С. 197.

РОЧЕЙ БА МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ҲУҚУҚ БА ТАҲСИЛ ДАР ЧУМХУРИИ ТОҶИКИСТОН

Имомов Ҳ.Ш.,

ассистенти кафедраи ҳуқуқи
конституционии факултети
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон

E-mail: fardod-2012@mail.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.02 – ҳуқуқи конституционӣ; мурофиаи судии
конституционӣ; ҳуқуқи муниципалиӣ

Роҳбари илмӣ: Гадоев Б.С., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент
Муқарриз: Диноршоев А.М., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Фишурда: Дар мақола масъалаҳои мубрами ҳуқуқ ба таҳсил дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил ва баррасӣ мегардад. Танзими
конституционӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ба таҳсил зарурияти ҳамаҷониба муайян
намудани мағҳуми ҳуқуқ ба таҳсил, амалишавӣ ва нақши ҳуқуқи мазкур
дар низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва таҳлили илмии он мебошад.

Калидвоҷаҳо: Ҳуқуқ ба таҳсил, соҳаи маориф, давлат, низоми
маориф, муассисаҳои таълимӣ, таҳсилкунандагон, омӯзгор, ҳатмияти
таҳсил.

К АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Имомов Ҳ.Ш.,

ассистент кафедры конституционного
права юридического факультета
Таджикского национального
университета

E-mail: fardod-2012@mail.ru

Научная специальность: 12.00.02 – конституционное право;
конституционное судопроизводство; муниципальное право

Научный руководитель: Гадоев Б.С., доктор юридических наук, доцент
Рецензент: Диноршоев А.М., доктор юридических наук, профессор

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы права на
образования в Республике Таджикистан. Конституционно-правовое
регулирования права на образование требует всестороннего определения

понятии права на образование, реализация, роль данного права в системе прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан и его научного анализа.

Ключевые слова: Права на образование, сфера образования, государство, образовательная система, образовательные учреждения, обучающие, преподаватель, обязательное образование.

FOR ACTUAL QUESTIONS ON EDUCATION LAW IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Imomov H.Sh.,

Junior lecturer of the Department of Constitutional law of the Law Faculty, Tajik National University.

E-mail: fardod-2012@mail.ru

Science speciality: 12.00.02 – constitutional law; constitutional jurisdiction; municipal law

Scientific head: Gadoev B.S., doctor of juridical science

Reviewer: Dinorshoev A.M., doctor of juridical science, professor

Annotation: In this article consider actual question on educational law in Republic of Tajikistan. Constitutional law regulation for educational law will demand overall definition idea for education, realization, role of this right of law in law system and freedom for people and citizen of Republic of Tajikistan and its scientific analysis.

Key word: Right for education, education sphere, state, educational system, educational institution, which train, teacher, obligatory education.

Масъалаи вазъи ҳуқуқию конституционии фард дар ҳар чомеа аз аҳамияти маҳсус бархурдор аст, зоро он асоси ҳаёт ва фаъолияти инсонро ташкил медиҳад. Ба ибораи дигар маҳз инсони дорои ҳуқуқ ва озодӣ ба сифати узви комилҳуқуқи чомеа эътироф гашта, онҳоро дар чаҳорҷӯбае, ки қонун муайян кардааст, татбиқ менамояд [8, с.128].

Вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд аз муносибатҳои мураккабе иборат аст, ки вобаста ба мавқеи шаҳс дар чомеа соҳаҳои гуногуни ҳаёту фаъолияти онҳоро дарбар мегирад. Дар соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва аҳлоқӣ-маънавии ҳаёти чомеа муносибатҳои бавучудоянда тамоми самтҳои асосии фаъолияти шаҳсро фаро мегиранд, вале ҳеч як соҳаи ҳуқуқ дар алоҳидагӣ имконияти онҳоро пурра ба танзим андохтан надорад. Танҳо ҳамаи соҳаҳои ҳуқуқи миллӣ дар маҷмӯъ онҳоро мустаҳкам намуда, ба танзим меандозанд [4, с. 146-147].

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Ҷунончи,

Асосгузори Сулху ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд: «Ҳадафи асосии давлат тарбияи наврасону ҷавонони соҳиби илму ҳунари муосир, донандай техникаву технологияҳои ҳозирразамон ва мутахассисону қадрҳои ҷавогӯ ба талаботи рӯз мебошад» [7, с. 191; с. 7].

Дар адабиётҳои ҳуқуқӣ таснифи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар асоси ҷудокуни соҳавӣ пешниҳод шудааст. Олимони ҳуқуқшинос ҳуқуқу озодиҳои инсонро ба гурӯҳои муаяни соҳавӣ ҷудо намудаанд. Аз ҳама таснифоти маъмули паҳнгаштаи ҳуқуқу озодиҳои инсон инҳо мебошанд: ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ, ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ, ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ, ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқу озодиҳои фарҳангӣ.

Яке аз масъалаҳои муҳими конституционӣ-ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин масъалаи ҳуқуқ ба таҳсил мебошад. Ҳуқуқ ба таҳсил дар низоми вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд мавқеи муҳим дошта, дар замони муосир яке аз ҷанбаҳои асосии ҳаёт ва фаъолияти инсонро ташкил медиҳад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ олимони ҳуқуқшинос ҳуқуқ ба таҳсилро аз нигоҳи илмӣ таҳлил ва баррасӣ намуда, онро ба гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ, фардӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ мансуб додаанд [5, с. 165, 39, 79, 195, 229, 353, 136]. Масалан, олими ҳуқуқшиноси тоҷик Имомов А.И. дар низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд гурӯҳи иҷтимою иқтисодиро мақоми маҳсус дода, ҳуқуқ ба таҳсилро ба самти муҳими ҳаёти инсон ва шаҳрванд алоқаманд меҳисобад. Муаллиф ин гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳоро барои таъмини эҳтиёҷоти моддӣ, ҷисмонӣ ва маънавии инсон ва шаҳрванд муҳим арзёбӣ менамояд [4, с. 211]. Профессор Диноршоҳ А.М. ҳуқуқ ба таҳсилро дар робита бо меъёрҳои санадҳои ҳуқуқии байналмиллалӣ ва фикру ақидаҳои олимони ҳуқуқшинос таҳлил намуда, ба хулосае меояд, ки «ҳуқуқи мазкур дар замони муосир яке аз ҳуқуқҳои бунёдӣ ва фитрии инсон ба шумор меравад» [3, с. 137].

Олими ҳуқуқшиноси рус Л.И. Глуҳарева бошад, қайд менамояд, ки «ҳамаи ҳуқуқу озодиҳое, ки ба шаҳс мансубанд, онҳо шахсӣ мебошанд». Ҳуқуқ ба таҳсилро Глуҳарева Л.И. ба ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ дохил мекунад. Муаллиф ба он назар аст, ки ҳуқуқи мазкур аз табиити инсон баромада, дар он ҳусусияти инфиродӣ дида мешавад [2, с. 79]. Ба андешаи Сыръи В.М, муаллифи дигари ҳуқуқшинос «таҳсилот ҳамчун ҳуқуқ дар замони имрӯза ба яке аз пешқадатарин ҳуқуқҳои иҷтимоӣ табдил ёфтааст ва чунин пешравиро муаллиф бо инкишофи фарҳанги инсонҳо ва инкишоф ёфтани босуръати илму техника вобаста менамояд» [6, с. 39]. Ба андешаи профессори ҳуқуқшиноси рус Авакян С.А бошад, «ҳуқуқ ба таҳсил ин имконияти гирифтани таълиму тарбия аз ҷониби шаҳс дар муассисаҳои гуногуни таълими мебошад, ки баҳри пайдо намудани ҷаҳонбинӣ, донишҳои умумӣ, соҳавӣ ва маҳсус равона гардида, барои фаъолияти ояндаи инсон мусоидат менамояд» [1, с. 777].

Бояд қайд намуд, ки ҳуқуқ ба таҳсил яке аз ҳуқуқҳои конституционии шаҳс ба ҳисоб рафта, аксарияти давлатҳои ҷаҳон ҳуқуқи мазкурро дар

сатҳи конститутсия муқаррар ва мустаҳкам намудаанд. Ҳосияти аз ҳама асосии ҳуқуқ ба таҳсил дар он ифода карда мешавад, ки он ба ҳолати ҳуқуқии шаҳрвандии шахс вобаста набуда, дар ҳама ҳолат ва макону замон кафолат ва таъмин карда мешавад.

Ҳуқуқ ба таҳсил аз рӯйи хусусиятҳои ҳоси худ метавонад ба гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳои асосӣ ва ё фитрии инсон дохил карда шавад. Зоро амалӣ гардонидани ҳуқуқи мазкур дар тӯли ҳаёти шахс ба ў таалук дошта, монанди дигар ҳуқуқҳои фитрӣ ба ҷаҳони ботинии инсон алоқамандӣ дорад. Асоснокии дигаре, ки ҳуқуқ ба таҳсилро ба гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ мансуб донистан, ин аз тарафи меъёри Конститутсияи ҶТ ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ кафолат додани ин ҳуқуқ мебошад. Бояд қайд намуд, ки ҳуқуқ ба таҳсил дар баробари дигар ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон (ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ, озодӣ, шаъну шараф) аз лаҳзаи таваллуд ба шахс пешниҳод гардида, дар он ҳосияти табиӣ дида мешавад. Ҳуқуқ ба таҳсилро метавон ҳамчун аломати таркибии ҳуқуқ ба ҳаёт ва ҳуқуқ ба инкишоф баён намуд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ маорифро яке аз самтҳои асосии сиёсати афзалиятноки худ дониста, дар сатҳи Конститутсия ҳуқуқи ҳар як шаҳсро ба таҳсил муқаррар ва кафолат додааст. Дар моддаи 41-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки «ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ ҳатмист. Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад. Шахс дар доираи муқаррнамудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад. Шаклҳои дигари таълимро қонун муайян мукунад». Дар асоси меъёри Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар якчанд қонунҳо дар соҳаи маориф қабул карда шудаанд, ки барои таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ба таҳсил мусоидат менамоянд. Аз ҷумла, Қонунҳои ҶТ «Дар бораи маориф», «Дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ», «Дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ», «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти баъд аз муассисаҳои олии таълимӣ», «Дар бораи таҳсилоти иловагӣ», «Дар бораи таълиму тарбияи томактабӣ», «Дар бораи адабиёти таълимӣ», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи илм ва сиёсати давлатӣ оид ба илму техника», «Дар бораи дурномаҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигарҳо.

Ҷумҳурии Тоҷикистон чун аъзои комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ аксарияти санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмиллалиро дар соҳаи маориф эътироф ва тасдиқ намудааст. Аз ҷумла, Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, Паймони байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак, Конвенсия оид ба муборизаи табъиз дар соҳаи маориф, Конвенсияи ИДМ дар бораи ҳуқуқу озодиҳои асосӣ ва гайраҳо. Ин санадҳои байналмиллалиӣ-ҳуқуқӣ қисми таркибии

низоми ҳуқуқӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил дода, барои таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар соҳаи маориф дар баробари санадҳои миллии кишвар саҳми назаррас доранд.

Меъёрҳои Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон, Паймони байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак ва Конвенсияи созмони ИДМ оид ба ҳуқуқу озодиҳои асосӣ ба ҳар як шахс кафолати ҳуқуқ ба таҳсилро додаанд ва ба иштирокчиёни ин ҳуҷҷатҳо (яъне давлатҳои аъзо) вазифаҳои ҳуқуқиро бобати таъмин ва кафолати ҳуқуқи мазкур voguzor намудаанд. Тибқи меъёрҳои ин санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ҳуқуқ ба таҳсил ба ҳар як шахс кафолат дода шуда, таҳсилоти миёнаи асосӣ ба кӯдакон ба таври ройгон ва ҳатмӣ муқаррар карда мешавад. Давлатҳои иштирокчии ҳамин санадҳои байналмилалӣ уҳдадор мебошанд, ки ба шаҳрвандони худ ва ашхосе, ки дар ҳудуди давлат қарор доранд гирифтани таҳсилро кафолат дода таъмин намоянд.

Барои ҳамаҷониба амалӣ гардонидани ҳуқуқ ба таҳсил албатта зарурияти аз ҷиҳати ҳуқуқӣ танзим ва ба воситаи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ кафолат додани он ҷой дорад. Дар амалӣ гардонидани ҳуқуқ ба таҳсил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳакҳои гуногун таъсир намуда, барои инкишоф ва танзими он нақши муҳим доранд. Аз ҷумла, барои таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ба таҳсил дастрасии таҳсилот, ҳатмияти таҳсилот, баробарии шаҳрвандон дар гирифтани таҳсил, гирифтани таҳсилоти сифатнок ҳамчун унсурҳои хос истифода карда мешаванд.

Пеш аз ҳама дар амалӣ гардонидани ҳуқуқи шахс ба таҳсил истифода намудани принсиби баробарӣ нақши асосӣ дорад. Дар асоси принсиби баробарӣ давлат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёй, вазъи иҷтимоӣ ва молумулкӣ ҳуқуқ ба таҳсилро кафолат медиҳад.

Ҳатмияти таҳсилот ҳамчун маҳаки асосии ҳуқуқ ба таҳсил дар он ифода карда мешавад, ки барои таълимгирандагони синну соли муайян ин зинаи таҳсилот дар шакли ҳатмӣ (ё зарурӣ) аз худ карда шавад. Моҳият ва мазмуни ҳатмияти таҳсилоти миёнаи асосӣ дар он ифода карда мешавад, ки кӯдакони синну соли таҳсилоти миёнаи асосӣ, ки ноболиг ҳастанд ва дар инкишофи физиологӣ ва психологӣ қарор доранд, бояд ин зинаи таҳсилотро ҳатман новобаста аз ҳоҳишаҳон фаро гиранд. Зоро дар фаро гирифтани таҳсилоти миёнаи асосӣ ду зинаи асосии таҳсил (ибтидойӣ ва миёнаи асосӣ) муқаррар карда мешавад, ки ба инкишофи кӯдаки дар ин синну сол аҳамияти бениҳояд калон дорад.

Дар замони муосир яке аз ҷанбаҳои муҳими ҳуқуқ ба таҳсилро ҳуқуқ ба гирифтани таҳсилоти сифатнок ташкил медиҳад, ки дар худ равандҳои гуногунро дар бар гирифта, тибқи меъёри қонунгузорӣ он муайян карда мешавад. Ба сифати далели асосии аз бар намудани таҳсилоти сифатнок натиҷаи атtestатсияи ҳатмнамоӣ ва ҳуҷҷати ҳатми муассисаи даҳлдори таълимӣ баромад менамоянд.

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таҳсилот принципҳо ва меъёрҳои ҳуқуқиро вобаста ба таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ба таҳсил

муқаррар намудааст ва дар аксарияти маврид барои кафолати ҳуқуқ ба таҳсил механизмҳои ҳимоянамоиро пешбинӣ менамояд.

Дар асоси таҳлили дар боло гузаронида шуда ва ҷамъбости фикру ақидаҳои олимон ба ҷунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки дар замони имрӯза ҳуқуқ ба таҳсил яке аз ҳуқуқҳои асосӣ ва ҷудо нашавандай инсон маҳсуб мешавад. Мазмун ва моҳияти ҳуқуқ ба таҳсил дар таъинот ва функции он ифода карда шуда, муқаррар ва кафолат додани он барои ҳар як шахс зарур мебошад. Дар асоси таърифҳо ва мағҳумҳои дар боло додашудаи олимон нисбати ҳуқуқ ба таҳсил ҷунин гуфтан мумкин аст, ки ҳар як ақидаи пешниҳодшуда қобили қабул аст, зеро ки дар ҳар як нуқтаи назари пешниҳодшуда асоснокии фикр дида мешавад.

Ба ақидаи мо ҳуқуқ ба таҳсил бештар ҷанбаи иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дошта, амалӣ гардонидани он барои беҳтар намудани ҳолати ҳуқуқии иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон метавонад мусоидат намояд. Ҳосияти иҷтимоии ҳуқуқ ба таҳсил дар таъмини он аз тарафи давлат ва ҳамчун самти муҳими сиёсати иҷтимоии Тоҷикистон эътироф намудани соҳаи маориф маънидод карда мешавад. Файр аз ин маҳз таҳсилот метавонад барои фароҳам овардани шароити арзандай иҷтимоӣ ва некӯаҳволии шахс мусоидат намояд. Ҳуқуқ ба таҳсил дар баробари ҳусусияти иҷтимоияш, боз ҳусусияти фарҳангиро низ доро мебошад. Зеро дар асоси амалӣ гардонидани ҳуқуқ ба таҳсил шахс метавонад, ки ба инкишофи зеҳнӣ, қобилияти фикрнамоӣ ва инкишофи фарҳангии худ комёб гардад. Аксаран бо амалӣ гардонидаи ҳуқуқ ба таҳсил шахс дар амалӣ гардонидани ҳуқуқи худ ба инкишофт роҳ ёфта, метавонад боз дар хаёти фарҳангӣ ва эҷодии мамлакат васеъ иштирок намояд, инчунин дигар ҳуқуқҳои фарҳангиро дар робита бо таҳсил пиёда намояд.

Адабиёт:

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: в 2 томах. – 5-е издания переработанное и дополненное – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.
2. Глухарева Л.И. Права человека. Гуманитарный курс: Учебное пособие. – М.: Логос., 2002.
3. Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014.
4. Имомов А.И. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри сеюм. Бо тафйироту иловаҳо. – Душанбе: ЭР-граф, 2012.
5. Образовательное право России: учебник для вузов / В.И. Шкатулла. – М.: Юстицинформ, 2015. – С.165.; Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М.: Центр образовательного законодательства Минобразования России, 2002. – С. 39.; Глухарева Л.И. Права человека. Гуманитарный курс: Учебное пособие / Л.И. Глухарева. – М.: Логос, 2002. – С. 79.; Мутагиров Д.З. Права и свободы человека: теория и практика. – М., 2006. – С. 195.; Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю.

Права человека. – М., 2006. – С. 229.; Имомов А.И. Ҳуқуқи конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Нашри чорум бо тайироту иловаҳо. – Душанбе: Офсет Империал, 2017. – С. 353.; Диноршоев А.М. Закрепление прав и свобод человека в Конституции Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. – С. 136.

6. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М.: Центр образовательного законодательства Минобразования России, 2002.

7. Таъқидҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон доир ба маориф ва маънавиёт. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 191.; Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» / Зери таҳрири Дириектори Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, арбоби илм ва техника, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Раҳимзода Маҳмад Забир. – Душанбе: Империал_групп, 2017. – С. 7.

8. Ҳамидов Ҳ. Ҳуқуқи асосии (конституционии) мамлакатҳои ҳориҷӣ. Қисми умумӣ. Ҷилди 1. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – С. 128.

**ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

Наимов Б.Г.,

аспирант кафедры административного и финансового права юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН)

Тел.: +7 (905) 7388436

E-mail: naimov_bobojon@mail.ru

Научная специальность: 12.00.14 – административное право;
административный процесс

Научный руководитель: Зеленцов А.Б., доктор юридических наук,
профессор

Аннотация: В статье исследуется процессуально-правовое положение участников разрешительного производства. Автор на основании изучения действующего законодательства Республики Таджикистан о разрешительной системе попытался определить состав и процессуально-правовое положение участников разрешительного производства. Вместе с тем, предложены научно обоснованные предложения о внесении изменений и дополнений в Закон РТ «О разрешительной системе» с целью решения существующих проблем и недостатков в действующем законодательстве и улучшения процессуально-правового положения участников разрешительного производства.

Ключевые слова: Процессуально-правовое положение, участники разрешительного производства, разрешительный орган, соискатель разрешительного документа, обладатель разрешительного документа, разрешительные полномочия, разрешительное законодательство.

**МУАММОХОИ ВАЗӢИ МУРОФИАВӢ-ҲУҚУҚИИ
ИШТИРОКЧИЁНИ ИСТЕҲСОЛОТИ ИҶОЗАТДИҲӢ ДАР
ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Наимов Б.Ғ.,

аспиранти кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва молиявии донишкадаи ҳуқуқи Донишгоҳи дӯстии халқҳои Россия

Тел.: +7 (905) 7388436

E-mail: naimov_bobojon@mail.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.14 – ҳуқуқи маъмурӣ; мурофиаи маъмурӣ

Роҳбари илмӣ: Зелентсов А.Б., доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор

Фишурда: Дар мақола ҳолати мурофиавӣ-ҳуқуқии иштирокчиёни истеҳсолоти иҷозатдихӣ мавриди таҳқики илмӣ қарор дода шудааст. Муаллиф дар пои таҳлилу омӯзиши қонунгузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба низоми иҷозатдихӣ қушиш кардааст ҳайат ва ҳолати мурофиавӣ-ҳуқуқии иштирокчиёни истеҳсолоти иҷозатдихиро муайян намояд. Инчунин оиди зарурати вориднамоии тағириру иловаҳо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми иҷозатдихӣ» бо мақсади бартараф намудани нуқсону камбузидҳои ҷойдошта ва мустаҳкамнамоии ҳолати мурофиавӣ-ҳуқуқии иштирокчиёни истеҳсолоти иҷозатдихӣ пешниҳодҳои илман асоснок карда мешавад.

Калидвожаҳо: Вазъи мурофиавӣ-ҳуқуқӣ, иштирокчиёни истеҳсолоти иҷозатдихӣ, мақомоти иҷозатдихӣ, довталаби ҳуҷҷати иҷозатдихӣ, дорандай ҳуҷҷати иҷозатдихӣ, салоҳияти иҷозатдихӣ, қонунгузории иҷозатдихӣ.

PROBLEMS OF PROCEDURE AND LEGAL STATUS OF THE PARTICIPANTS OF THE PERMITTING PRODUCTION IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Naimov B.G.,

Ph.D. student, Department of Administrative and Financial Law, Legal Institute, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN)

Phone: +7 (905) 7388436

E-mail: naimov_bobojon@mail.ru

Scientific specialty: 12.00.14 – Administrative Law; Administrative Process

Scientific adviser: Zelentsov A.B., Doctor of Law, Professor

Annotation: The article examines the procedural and legal status of participants in permitting proceedings. Author held an extensive study of the current legislation of the Republic of Tajikistan on the permitting system and tried to clarify the structure and procedural legal status of the participants in the permitting proceedings. With the aim to solve the existing problems and shortcomings in the current legislation and improve the procedural and legal status of the participants in the permitting proceedings author proposed to introduce amendments to the Law of the Republic of Tajikistan «On the Permitting System».

Key words: Procedural legal status, participants in permitting proceedings, a permitting authority, applicant of a permitting document, owner of the permitting document, permissive powers, permissive legislation.

Разрешительное производство как самостоятельный вид административного производства представляет собой особый вид административно-процедурной деятельности, регулируемую нормами административно-процессуального права, осуществление органами государственной власти предоставление, переоформление, возобновление, выдача дубликатов разрешительного документа, приостановление, прекращение и аннулирование действий разрешительного документа, осуществление контроля за обладателем разрешительного документа по соблюдению им установленных законодательством требований и условий разрешительных отдельных видов деятельности, а также применения к ним мер ответственности в случае нарушения этих правил.

Следует отметить, что одним из важных элементов разрешительного производства является его участники. Участниками разрешительного производства в широком смысле могут быть любые участники управлеческих отношений [3, с. 279-283]. Участников разрешительного производства в зависимости от их правового положения можно разделить на властных и невластных участников. Властные участники это разрешительные органы и должностные лица. Согласно норме Закона о разрешительной системе разрешительный орган – это уполномоченный государственный орган, наделенный в соответствии с настоящим Законом правом выдачи разрешительного документа [2].

По нашему мнению вышеупомянутый перечень субъектов, который определен в тексте Закона о разрешительной системе не отражает реальный состав участников разрешительного производства. Анализируя нормы общего законодательства о разрешительной системе, можно прийти к выводу, что участников разрешительного производства нужно разделить на следующие группы: 1) разрешительный орган; 2) соискатель (заявитель) разрешительного документа; 3) обладатель разрешительного документа; 4) иные участники разрешительного производства [4, с. 182-191].

Сторонами разрешительного производства в соответствии с законом являются соискатель разрешительного документа и разрешительный орган.

Невластные участники разрешительного производства – это физические и юридические лица. Невластных участников разрешительного производства в зависимости от их правового положения в процессе разрешительного производства можно разделить на соискателя (заявителя) разрешительного документа – физическое или юридическое лицо, представившие в разрешительный орган заявление и документы, необходимые для получения разрешительного документа, и обладателя разрешительного документа – физическое или юридическое лицо, имеющее разрешительный документ на осуществление конкретного вида деятельности или действия [5, с. 73-78].

Невластные участники разрешительного производства разделяются на две группы: заинтересованных в результатах производства и не имеющих самостоятельного процессуального интереса, но способствующих разрешению дела по существу.

Необходимо подчеркнуть, что законодательство Республики Таджикистан о разрешительной системе определяет узкий круг участников разрешительного производства, что в свою очередь, не совсем соответствует сущности разрешительного производства. Законодатель в качестве властного участника определяет разрешительный орган, который в свою очередь является уполномоченным государственным органом, наделенным правом выдачи разрешительного документа. Невластные участники – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Понятие разрешительный орган в законодательстве о разрешительной системе определено в узкой форме, которое не раскрывает полный состав полномочий разрешительного органа. Разрешительный орган кроме выдачи разрешительного документа имеет право на переоформление, приостановление, аннулирование разрешительного документа, также осуществление контроля за соблюдением разрешительных требований и условий и привлечение к ответственности обладателя разрешительного документа в случае нарушения. В связи с этим будет целесообразно в Законе РТ «О разрешительной системе» закрепить определение разрешительного органа в следующей редакции: «разрешительный орган – это уполномоченный государственный орган, наделенный в соответствии с законом правом на выдачу, переоформление, приостановление, аннулирование разрешительного документа, также осуществление контроля за соблюдением разрешительных требований и условий и привлечение к ответственности обладателя разрешительного документа в случае нарушения. В связи с этим разрешительные органы можно подразделить на государственные органы имеющие право выдать разрешение и государственные органы, обладающие разрешительными полномочиями, но не имеющими право выдать разрешительный документ».

В соответствие с законодательством о разрешительной системе иными участниками разрешительного производства могут быть следующие субъекты разрешительного правоотношения:

- уполномоченные государственные органы, не имеющие права выдать разрешительный документ, но имеющие контрольно-надзорные полномочия на соблюдение разрешительных требований и условий;
- представители соискателя и обладателя разрешительного документа;
- судебные органы;
- специалист – эксперт.

Следует отметить, что суд является одним из важных участников разрешительного производства. Суд является исключительным уполномоченным государственным органом, который решает споры между соискателем (обладателем) разрешительного документа и разрешительным

органом. Суд также имеет право аннулировать разрешительный документ или оспорить решение разрешительного органа. Необходимо отметить, что по нашему мнению судебный орган можно признать в качестве разрешительного органа, хотя признаем, что эта точка зрения является спорной, ввиду того, что Закон о разрешительной системе устанавливает, что разрешительный орган это уполномоченный государственный орган, наделенный в соответствии с настоящим Законом правом выдачи разрешительного документа. Однако Закон также утверждает, что разрешительная система это совокупность процедур регулирования предпринимательской деятельности разрешительными органами, связанных с выдачей, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия и аннулированием разрешительного документа (статья 1). Разрешительный орган это уполномоченный государственный орган, который имеет полномочие на выдачу, переоформление, приостановление, прекращение и аннулирование разрешительного документа. Со ссылкой на ту часть выше процитированного определения разрешительной системы (полномочия по приостановлению и аннулированию) мы приходим к мнению, что законодательство Республики Таджикистан о разрешительной системе допускает, что судебный орган имеет не только полномочия на приостановление, прекращение и аннулирование действия разрешительного документа, а в большинстве случаев это является его исключительным правом. Однако, на этом полномочия суда в разрешительном производстве не заканчиваются. Он также является абсолютным уполномоченным органом, который решает административные споры, возникшие между соискателем (обладателем) разрешительного документа и разрешительным органом. Также укажем на то, что в доктрине административного права существует ученье, которые выражают свой протест тезису о признании судебного органа в качестве разрешительного органа [1, с. 26; 7, с. 102].

Как мы уже выше отметили субъектами разрешительной системы могут быть государственные органы, имеющие надзорные полномочия в сфере разрешительной системы. Точнее государственные органы, которые не обладают разрешительными полномочиями на выдачу разрешительного документа. Одним из государственных органов, осуществляющим надзор за соблюдением законности в сфере разрешительной системы является орган прокуратуры. Орган прокуратуры в Республике Таджикистан осуществляет прокурорский надзор за соблюдением разрешительных требований и условий и соблюдением положений закона о разрешительной системе. Прокурорский надзор в сфере разрешительной системы можно разделить на два направления: во-первых осуществление прокурорского надзора за соблюдением обладателем разрешения разрешительных требований и условий, во-вторых осуществление прокурорского надзора за соблюдением закона о разрешительной системе уполномоченным разрешительным органом.

Орган прокуратуры в соответствии с законом осуществляет в установленном порядке прокурорский надзор за соблюдением законов о разрешительной системе, который в последствии, по инициативе прокуроров обязывает уполномоченный разрешительный орган приостановить действие разрешительного документа. Также названный орган в некоторых случаях доводит процесс надзора до аннулирования разрешительного документа через механизмы судебного разбирательства. Допускается проведение проверок с нарушением установленного порядка, неэффективное их проведение (непринятие к нарушителям всего спектра предусмотренных мер), ненадлежащее оформление учетных дел и документов, нарушение порядка аннулирования лицензий и разрешений.

Н.В. Субанова в своей диссертационной работе отмечает, что прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной системе – новое приоритетное направление прокурорского надзора, выделение которого среди других направлений надзора обусловлено спецификой общественных отношений, возникающих при осуществлении разрешительной системы, урегулированных разветвленным массивом законодательных норм, регламентирующих предмет надзора и правовой статус участников разрешительной системы (объектов надзора), а правозащитные аспекты определяются необходимостью укрепления законности в ходе реализации правообеспечительного потенциала разрешительной системы, с одной стороны, и преодоления издержек воздействия на ее невластных субъектов сложно организованного механизма уполномоченных публичной властью органов (должностных лиц) – с другой [6, с. 21].

Вместе с тем нельзя не отметить, что по вопросу участия специалиста или эксперта в разрешительном производстве, их статус не урегулирован в законодательстве страны. Для получения разрешения на осуществление многих видов деятельности получение заключения специалиста или заключение экспертизы является обязательным. Часть 1 статьи 23 Закона о разрешительной системе предусматривает, что одним из оснований для отказа в выдаче разрешительного документа являются – обоснованное отрицательное заключение по итогам исследований, обследований или иных научных и технических оценок, когда их проведение является обязательным. Однако в законе отсутствуют положения, регулирующие порядок определения уполномоченных на выдачу экспертных заключений или заключений специалиста лиц. В законе также отсутствует список видов деятельности, на осуществление которых соискатель обязан получить экспертное заключение или заключение специалиста.

Однако отраслевые нормативно-правовые акты и подзаконные акты устанавливают, что для получения разрешительного документа на осуществления большинства разрешительных видов деятельности необходимо заключение соответствующего органа. В случае выдачи отрицательного заключения соответствующего органа, разрешительный орган на его основе принимает решение об отказе в выдаче

разрешительного документа. Например, для получения разрешительного документа на осуществление строительной деятельности необходимо положительное заключение Министерства культуры Республики Таджикистан о деятельности по восстановлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), которое выдаётся на основе заявки разрешительного органа. Или для получения разрешительного документа на осуществление деятельности, связанной с использованием радиоактивных веществ нужно положительное заключение органов санитарно-гигиенического надзора о пригодности помещений и коммуникационных систем и специальных транспортных средств, используемых для осуществления заявленных видов деятельности, наличие защитных средств и покрытий и положительное заключение органов пожарного надзора которое выдаётся на основе заявки разрешительного органа, а также положительное заключение разрешительной системы органов внутренних дел, которое не является разрешительным документом и выдаётся на основе заявки разрешительного органа.

В этой связи является целесообразным добавить в текст Закона «О разрешительной системе» отдельные статьи, регулирующие правовое положение эксперта и специалиста, а также определить виды деятельности для осуществления, которых необходимо получить заключение специалиста или эксперта.

Другим участником разрешительного производства является представитель соискателя или обладателя разрешительного документа. Физические и юридические лица согласно норме закона имеют право лично или через своих представителей участвовать в разрешительном производстве. Представитель является уполномоченным лицом, который лично не заинтересован в производстве, но способствует разрешению дела по существу. Представителями могут быть граждане, имеющие полную административную дееспособность. Представитель должен иметь при себе нотариально подтвержденную доверенность от имени соискателя разрешительного документа.

В ходе анализа нормы Закона о разрешительной системе можно легко обнаружить, что нормативно-правовые акты, регулирующие процессуально-правовой статус участников разрешительного производства не получили должного нормативного закрепления. Законодательство содержит общие нормы о правовом положении участников разрешительного производства. К большому сожалению, законодательство не определяет процессуально-правового статуса заявителя и разрешительного органа.

Такое положение, как нам кажется, является недопустимым, поскольку только нормативное закрепление процессуально-правовых норм, регулирующих права и обязанности сторон разрешительных отношений позволяет определить их правосубъектность и влияет на правовое положение личности в ее отношениях с разрешительными органами.

Закон о разрешительной системе, не только не регулирует процессуально-правовой статус участников разрешительного производства, но и не содержит ссылок на подзаконные акты, положение которых регулируют отдельные разрешительные виды деятельности.

Ведь вполне очевидно, что без процессуальных правил деятельности управленческий аппарат неизбежно ведёт к произволу, коррупции, грубейшим нарушениям прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Необходимо внести в Закон РТ «О разрешительной системе» поправку и добавить отдельные статьи, которые будут посвящены процессуально-правовому положению участников разрешительного производства. По нашему мнению будет целесообразно закрепить в законодательстве следующие процессуальные права заявителя разрешительного документа:

- получать полную и достоверную информацию о разрешительных документах;
- обжаловать решения, действия (бездействие) разрешительных органов и государственных органов, их должностных лиц, в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;
- выбирать электронную или бумажную форму заявления для получения разрешительного документа, за исключением выдачи разрешительного документа посредством конкурса;
- в соответствие с законодательством обратиться к уполномоченным государственным органам с заявлением о приостановлении и аннулировании разрешительного документа.

Что касается процессуально-правового положения разрешительного органа и их должностных лиц, он в пределах своей компетенции имеет право запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, соискателя разрешительного документа и обладателя разрешительного документа, получать от них сведения и документы, которые необходимы для осуществления разрешительной системы и представление которых предусмотрено законодательством Республики Таджикистан; проводить проверки соискателя разрешительного документа и обладателя разрешительного документа; издавать обладателю разрешительного документа **предписания** об устранении выявленных нарушений разрешительных требований.

Разрешительные органы и их должностные лица обязаны:

- осуществлять разрешительные процедуры в соответствии с законом о разрешительной системе;
- создавать необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями при получении ими разрешительных документов;
- предоставлять в доступной форме полную и достоверную информацию о разрешительных процедурах, перечне требуемых для этого документов и порядке получения и оформления таких документов;

- предоставлять государственным органам документы и (или) информацию, необходимые для осуществления разрешительных процедур, в том числе посредством информационных систем;
- принимать меры, направленные на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей разрешительного документа и обладателя разрешительного документа;
- в пределах своей компетенции обеспечивать бесперебойное функционирование и наполнение информационных систем, содержащих необходимые сведения для выдачи разрешительного документа;
- получать письменное согласие заявителей разрешительного документа и обладателя разрешительного документа, в том числе, в форме электронного документа, на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче разрешительный документ, если иное не предусмотрено законами Республики Таджикистан;
- исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с законодательством Республики Таджикистан полномочия в области разрешительной системе;
- соблюдать законодательство Республики Таджикистан, права и законные интересы соискателя разрешительного документа и обладателя разрешительного документа.

Литература:

1. Багандов А.Б. Лицензионное производство как вид административного производства в структуре административного процесса // Современное право. – №10(1). – 2008. – С. 26.
2. Закон РТ «О разрешительной системе» от 2 августа 2011 года № 751. // АМО РТ. – 2011 г., – №7-8.
3. Наимов Б.Г. Некоторые вопросы разрешительного правоотношения в Республике Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал) серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2018. - №4. – С. 279-283.
4. Наимов Б.Г. Общая характеристика разрешительной системы // Материалы Конференция памяти Куфаковой Н.А «Публично-правовые механизмы в обеспечении общественного развития». – Москва: РУДН, 2017. – С. 182-191.
5. Наимов Б.Г. Понятия разрешения и лицензии в законодательстве Республики Таджикистан в контексте сравнительного правоведения // Журнал «Административное право и процесс». Федеральный научно-практический журнал. – М., 2018. - №5. – С. 73-78.
6. Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе: дисс. ... док. наук. – М., 2014.
7. Усова М.В. Правовое регулирование лицензирования в условиях административной реформы: дисс.... канд. юрид. наук. – М., 2006.

**ҲУҚУҚИ КОНСТИТУЦИОНӢ ВА СОҲАҲОИ ҲАМҶАВОР –
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА**

**КОНСЕПСИЯИ СИЁСАТИ ҲУҚУҚИИ ЧИНОЯТӢ ВА ТАКМИЛИ
ҚОНУНГУЗОРИИ ЧИНОЯТӢ**

Шарипов Т.Ш.,

профессори кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ
ва муқовимат бо коррупсияи факутети
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон, д.и.ҳ.

Холиков Ш.Л.,

муалими калони кафедраи ҳуқуқи
чиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон, н.и.ҳ.

Тел.: (+992) 905559082

E-mail: kholikov88@mail.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.08 – ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи
ичрои ҷазои чиноятӣ

Фишурда: Дар мақолаи мазкур тарҳрезӣ ва қабули Консепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон матраҳ мегардад, зеро Консепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба сифати яке аз самтҳои татбиқи консепсияи давлатии таъминкунандай амнияти криминологии кишвар ва ҳамзамон хучҷатест, ки дар он алоқамандӣ ва баҳамвобастагии появии муқаррароти асосии чунин амният бо сиёсати иҷтимоии давлат, инчунин сиёсати пешгирии чинояткорӣ, ҳимоя ва дастгирии ҷабрдиагон аз чиноятҳо, икрои ҷазоҳои чиноятӣ ва ҷораҳои дигари ҳусусияти ҳуқуқӣ-чиноятидошта, барқарорсозии иҷтимоӣ ва назорат аз болои шахсоне, ки ҷазои чиноятиро адо кардаанд, пешбинӣ гардидааст.

Калидвоҷаҳо: Консепсия, сиёсати ҳуқуқи чиноятӣ, қонунгузории чиноятӣ, амнияти криминологӣ, пешгирии чинояткорӣ, икрои ҷазоҳои чиноятӣ.

**КОНЦЕПЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Шарипов Т.Ш.,

профессор кафедры уголовного права и
противодействие коррупции

юридического факультета Таджикского национального университета, д.ю.н.

Халиков Ш.Л.,
старший преподаватель кафедры уголовного права и противодействие коррупции юридического факультета Таджикского национального университета, к.ю.н.
Тел.: (+992) 905559082
E-mail: kholikov88@mail.ru

Научная специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Аннотация: В данной статье рассматривается разработка и принятие Концепции уголовно-правовой политики Республики Таджикистан, потому что Концепция уголовно-правовой политики Республики Таджикистан выступает основным направлением реализации государственной концепции обеспечивающей криминологическую безопасность республики и одновременно представляет собой документ, в котором взаимосвязанно основные положения такой безопасности с социальной политикой государства, а также с политикой в области профилактики преступности, защиты и поддержки потерпевших от преступлений, исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, социального восстановления и надзора за лицами, отбывшими уголовное наказание.

Ключевые слова: Концепция, уголовно-правовая политика, уголовное законодательство, предупреждение преступлений, исполнение уголовных наказаний.

CONCEPT OF CRIMINAL LEGAL POLICY AND IMPROVEMENT OF CRIMINAL LEGISLATION

Sharipov T.Sh.,
professor of the Department of Criminal Law and AntiCorruption Law, Faculty of Law, Tajik National University, Doctor of Laws

Khalikov Sh.L.,
senior teacher of the Department of Criminal Law and Anticorruption Law, Faculty of Law, Tajik National University Ph.D.

Phone: (+992) 905559082
E-mail: kholikov88@mail.ru

Scientific specialty: 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law

Annotation: This article discusses the development and adoption of the Concept of Criminal Law Policy of the Republic of Tajikistan, because the Concept of Criminal Law Policy of the Republic of Tajikistan is the main direction of the implementation of the state concept ensuring the criminal safety of the republic and at the same time is a document in which the basic provisions of such security are interrelated with social policy States, as well as crime prevention, protection and support policies those who have fallen victim to crimes, the execution of criminal penalties and other measures of a criminal law nature, social restoration and supervision of persons who have served criminal sentences.

Keywords: Concept, criminal law policy, criminal law, crime prevention, execution of criminal penalties.

Дар банди 16.3 ҳадафи 16 «Мусоидат ба рушди чомеаи сулҳпарвар ва боз ба нафъи рушди устувор, таъмини дастрасӣ ба адолати судӣ ба ҳама ва ташкили муассисаҳои босамар, ҳисботдиҳанда дар заминаи иштироки васеъ дар ҳамаи сатҳҳо» нақшай амал, таҳти унвонии «Табдил додани ҷаҳони мо: Рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030», ки бо Қатъномаи Маҷмааи Умумии СММ таҳти №70/1 аз 25 сентябри соли 2015 қабул гардида буд, ки кишвари мо ҳангоми омода намудани ҳамагуна стратегияҳо, консепсияҳо ва барномаҳои давлатӣ ба он такия мекунад, ибораи тақвиятдиҳандай ҳадафи фавқуззикр «мусоидати волоияти ҳуқуқ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ ва таъмини дастрасии ҳама ба адолати судӣ» омадааст.

Мусоидат ва ҷори гардонидани волоияти ҳуқуқ ва таъмини дастрасии аҳолӣ бо адолати судӣ ҳамчун арзишҳои конститутсионӣ дар замони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуқӯъ пайваста, мебошад ва Ҳукумати кишвар қӯшиш ба ҳарҷ медиҳад, ки минбаъд низ ин арзишҳои конститутсиониро мустаҳкам карда ҳифзи онҳоро таъмин намояд. Аз ҷумла дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабря соли 2016 омадааст, ки «таъмини волоъияти қонун, тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзу суботу оромии чомеа, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат ва ҷомеа вазифаи асосии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар мебошад» [1].

Марҳилаи бунёди ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ ва давлати соҳибистикӯли Тоҷикистон бо пайравӣ аз волоияти ҳуқуқ, аз эҷод ва қабули қонун ва санадҳои зериқонунии нав оғоз гардида буд, бо назардошти давраи гузариш ва пешрафти ҷомеа, аз ҷумла инкишофи

муносибатҳои нави чамъиятӣ фаъолиятҳоро дар ин самт идома дод, зеро рушду нумӯи давлат ва ҷомеа талаботҳои наверо, ки ҳаёти дастаҷамъонаи инсонҳо онро ба миён меоваранд, зарурияти тағири меъёрҳои амалкунандаро бо меъёрҳои нав, илова намудани қонунҳоро ба миён меоранд» [8, с. 407-408].

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (КҔ ҔТ), ки алакай 20 сол амал мекунад, маъмулан ба тағиироту иловаҳои бешумор рӯ ба рӯ шудааст, зеро ҳамагуна қонун бо мурури замон аз суръати тағиирёбии ҷомеа қафо мемонад ва боиси ба онҳо ворид кардани навгониҳои муайян мегардад. Барои ҷараёни қонунэҷодкуни мӯҳим он аст, ки дурустии мутаносибии динамизм ва устувории қонунгузорӣ, дарки мувофиқии он, ки манбаи инкишофи ҳуқуқ аст, тасдиқи худро ёбад.

Дар давоми муҳлати зикршуда ҳамзамон ноқисиҳои КҔ ҔТ амалкунанда ошкор карда шуд ва ин табиист, чунки ҳамагуна қонун ҳатто қонуни мукаммалтарин, агарҷӣ дар лаҳзаи қабул шуданаш ба ноқисиҳо мувоҷеҳ нашуда бошад ҳам, валле минбаъд метавонад ба он рӯ ба рӯ шавад.

Ҳамин тарик, ҷараёни такмили қонунгузории ҷиноятӣ табии буда, минбаъд низ он давом мекунад, зеро амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ ноқисиҳо ва норасоиҳои онро ошкор месозад. Ҳуди ҷараёни инкишофи ҷомеа, ҳусусан тағиир ёфтани сохтори ҷинояткорӣ дар ҷаҳон аз мақомоти қонунгузор эътиноӣ очилиро дар самти муқовимат ба ҷунин як зуҳуроти номатлуб талаб менамояд» [4, с. 299-300]. Аз ин рӯ барои фаъолияти эътиноии мақомоти давлатӣ дар муқобили болоравии нишондодҳои ҷинояткорӣ дар кишвар [5, с. 87-92] самараи дилҳоҳ диҳад он бояд устувору бардавом буда саривакт тақмил дода шавад. Такмили саривакти ва илман асоснокёфтai қонунгузории ҷинояти дар марҳилаи ҳозира яке аз қисмҳои таркибии сиёсати ҳуқуқӣ-ҷиноятии давлат мебошад.

Ҳамзамон қасди таҷдид кардани қонунгузории ҷиноятӣ ҷавобгуи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятӣ дар кишвар аз нигоҳи илмӣ ва қонунгузорӣ таъмин намудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро ҳамчун арзиши олий дар амал ҷори намудани тадбирҳои лозимаро оид ба мустаҳкам кардани қонуният ва тартиботи ҳуқуқи дар назар дорад. Дар шароити феълии таҷдиди давлатдории ҳуқуқбунёд ва инкишофи иниститути ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳайси вазифаи стратегии давлат коркарди ҷунин сиёсати ҳуқуқиеро ба миён меорад, ки бо банаҳар гирифтани шароити ба ҳуд ҳоси иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ҳуқуқӣ, маданий дар заминай үнсурҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ-ҳуқуқии ҷомеаи кишвар ба вуқӯъ омадаанд бо меъёрҳои ҳуқуқии стандартҳои байналмилалӣ тавъам созад. Аҳамияти басо мӯҳимро дар созмон додани ҷунин як «механизми танзими ҳуқуқии муассир» сиёсати ҳуқуқии ҷиноятӣ доро буда, дар амалий намудани ҳуқуқҳои позитивӣ баҳри барқарор намудани адолат тавассути қабули ҷораҳои адекватии таъминкунандаи ҷавобгарии ногузир ва мутаносиб ба кирдор нигаронида шуда, мусоидат менамояд» [3, с. 21].

Ногуфта намонад, ки тамоми иқдомҳои сиёсии давлат дар самти сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ ба анҷом расонида, мавриди амал қарор дода истода ва ё меҳоҳад онро амали намояд, пешаки ба бемуваффақияти ё қонеъкунонии самаранокиашон хело паст ру ба ру мешавад, то замоне, ки консепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ коркард ва мавриди истифода қарор нагирад» [7, с. 114-115].

Консепсияи тасдиқ гардида иборат аст: 1. Муқаррароти умумӣ; 2. Мақсад ва вазифаҳои сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ; 3. Самтҳои асосии сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ; 4. Таъмини шартҳои самараноки сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ; 5. Самаранокии сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 6. Шартҳо ва заминаҳои тағйир додани қонунгузории чиноятӣ; 7. Муҳлатҳои татбиқи Консепсия; 8. Натиҷаҳои интизории татбиқи сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ.

Муқаррароти умумӣ аз муарифии Консепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мегардад, ки дар он омадааст: «Консепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми расман дар кишвар муқарраргардидаро ифода менамояд, ки моҳият, мақсад, самт, афзалиятҳо ва меъёрҳои самаранокии фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ дар соҳаи ҳимояи шахс, ҷамъият ва давлат аз таҷовузҳои чиноятӣ ба воситаҳои қонунгузории чиноятиро муайян мекунад».

Аз таҳлили сароғози муқаррароти умумӣ ва навиштаоти минбаъдаи ҷунин як санади сиёсӣ метавон дараҷаи расмиёт, моҳият, мақсад, самт, афзалиятҳо дар маҷмуъ мазмун ва таъиноти функционалии онро пайдо намуд. Ҷунончӣ:

Якум, аз руи аломати расмӣ Консепсияи мазкур ҳуччати сиёсӣ-ҳуқуқии давлат мебошад, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати муайян тасдиқ шуда, қисми бунёдии санади ҳуқуқии умумифарогирандаро ташкил дода дар маҷмуъ ба масъалаи таҳқими сиёсати чиноятӣ дар кишвар равона шудааст.

Дуюм, Консепсия таъкид менамояд, ки сиёсати ягонаи ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба равияҳои замонавии инкишофи ҷомеа асос ёфта, дар натиҷаи таҷриба ва асосноккунии илмӣ, тасаввуроти фундаменталии дурнамои наздик ва дарозмуддати давлати Тоҷикистон ва ҷомеа дар самти мазкур зарур мебошад, омода шудааст.

Сеюм, асоси ҳуқуқии онро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи инсон ва назорат аз болои чинояткорӣ, мубориза бар зидди чинояткорӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳо, инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд.

Чорум, Консепсия ҳамчун ҳуччати бунёдӣ барои тарҳрезии нақшаҳои оянда ва ҳарсолаи фаъолияти ҳуқуқэҷодкунии Ҳукумати Тоҷикистон дар соҳаи ҳимояи шахс, ҷамъият ва давлат аз таҷовузҳои чиноятӣ тавассути қонунгузории чиноятӣ, таҳияи лоихаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар

соҳаи такмил додани қонунгузории чиноятӣ ва таҷрибаи татбиқи он, инчунин барои арзёбӣ ва тасҳеҳи минбаъдаи сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ мебошад.

Панҷум, Консепсия – ин кафолати бутунии сиёсати давлат ҳамчун система, манбаи назариявӣ ва меъёрие барои таъмин намудани ҷараёни устувори инкишофи сиёсати чиноятӣ дар заминаи боҳаммувикии муносиби бардавом, ҷандир ва пешгуикунанда дар шароити ивазшавии воқеъияти иҷтимоӣ ва криминологӣ, мебошад.

Шашум, Консепсия – ин зербино барои созмон додани барномаҳои давлатӣ дар самти мубориза ба муқобили чинояткорӣ барои коркарди нақшаҳои ҳарсола ва ояндаи фаъолияти қонунгузорӣ, инчунин лоиҳаҳои нави санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, дониста мешавад. Воқеан асосҳои дар ин ҳуҷҷат муқарраршуда бори дигар тасдиқ менамояд, ки Консепсияи мазкур замана барои коркарди барномаҳо ва нақшаҳои ҳарсола ва минбаъдаи фаъолияти қонунгузории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Лоиҳаҳои санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии дар самти инкишофи қонунгузорӣ ва дар амал татбиқёбии он, инчунин асос барои баҳо додан ва минбаъд тасҳеҳи сиёсати чиноятии давлат мебошад.

Ҳафтум, Консепсия – ҳамеша нақши қалидиро дар муносибатҳои ҷамъияти бозида, ҳолатҳои дар он муқарраршуда бартари дошта, аз ин рӯ ҳамагуна навғониҳои ҳуқуқӣ-сиёсии ба Консепсия мухолиф қувваи ҳуқуқи надошта, ва ё метавонанд бо тартиби судӣ мавриди баҳс қарор гиранд [7, с. 116].

Ҳаштум, Консепсия – ба ҳайси базаи методологӣ хизмат намуда ва дар ниҳоят ҳамчун соҳтори иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ баромад менамояд.

Нуҳум, Консепсия бори дигар тасдиқ менамояд, ки инкишофи сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ бо ислоҳоти маҷмиии боҳамалоқамандии ҳуқуқи чиноятӣ, ҳуқуқи мурофиаи чиноятӣ ва ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ, инчунин амалияи ҳуқуқтатбиқнамоӣ рабт дошта, звенои асосии сиёсати ҳуқуқии давлат мебошад [9, с. 17-18].

Тамоми ҳусусиятҳои хоси мутаалиқ ба Консепсия натанҳо инъикоскунандаи хислатҳои моҳияти Консепсияи сиёсати чиноятӣ мебошанд, инчунин дар бештар мавридҳо ба ҳайси номгуи функцияҳои асосӣ баромад менамояд, ки охирин баҳри иҷрои ҳадафҳои конвенсия даъват шудааст.

Мақсадҳои сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз таъсир расонидан ба чинояткорӣ, тавассути коркарди консепсияи назариявӣ баҳри муқовимат ва пешгирии чинояткорӣ, ташаккули қонунгузории чиноятӣ, мурофиаи чиноятӣ, иҷрои ҷазои чиноятии бо ҳам мувоғиқ, асосан нигаронида шудааст, иборат аст, аз:

- таъмин намудани амнияти шаҳс, ҳуқуқ ва озодии он, инчунин ҷамъият ва давлат аз таҳди迪 бо чинояткорӣ алоқамандбуда;
- ҳимояи муносибатҳои ҷамъиятии ҳаётан муҳим, маҳсусан дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ;

- ҳимояи манфиатҳои давлат дар дохил ва хориҷи кишвар аз таҷовузи чинояткорона;
- паст намудани сатҳи шиддатнокии иҷтимоӣ дар ҷамъият дар асоси танзими муносиб ва боадолатонаи бартараф намудани низоъи аз чиноят ба амал омада;
- мусоидат барои расидан ба беҳбудӣ ва некӯаҳволии иҷтимоӣ инҷунин дар асоси бавучудоварии афкори сафедкунии иҷтимоӣ ва реинтегратсияи иҷтимоии шахсоне, ки бо сабаби чиноят ба низоъ ҷалб гардидаанд.

Барои амали намудани Консепсияи мазкур дар баробари мақсадҳои гузошташуда вазифаҳои аввалин ва ниҳоии онро низ муайян менамояд. Чунончӣ:

- бо дарназардошти талаботи муайян ва суботи ҳуқуқӣ роҳ надодан ба тағсири васеи таркиби чиноят;
- таъмини воқеии мувоғиқати қонунгузории чиноятӣ бо таҳдидҳои чиноятӣ ва тамоюлҳои пешбаранда дар рушди чинояткорӣ;
- мутобиқати пурраи қонунгузории чиноятӣ ва таҷрибаи татбиқи он бо Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ва амнияти ҷамъиятӣ;
- рушд додани асос ва механизмҳои ҳамоҳангозӣ ва якхелакунии (унификатсияи) қонунгузории чиноятӣ дар доираи ҳамкории байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таъмини кафолати боэътиҳоди устувори ҳуқуқи давлат барои татбиқи чораҳои таъсирбахши ҳуқуқию чиноятӣ нисбат ба шахсоне, ки чиноят содир кардаанд ва кафолати амнияти мустақилияти ҳуқуқию чиноятӣ давлат аз таҳдидҳои берунӣ ва дохилӣ;
- кафолати ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони ҷабрдида аз чиноятҳо, таъмини амнияти онҳо, фароҳам овардани шароит ҷиҳати ба ҳадди пурра татбиқ гардидани ҳуқуқҳои инсон барои дастрасӣ ба адолат, суди одилона ва ҷуброни зарари аз чинояткорӣ расонидашуда;
- таҷдиди низоми оқибатҳои чиноятию ҳуқуқии содир кардани чиноятҳо бо дарназардошти зарурати дар як вақт ҳал намудани масъалаҳои ҷазодиҳӣ, барқарорсозӣ, иҷтимоию реинтегратсионӣ ва пешгирикунанда;
- беҳтаршавии сифатии ҳолати воқеии чинояткориро ба даст овардан, аз ҷумла паст кардани сатҳ ва соҳти ҳатари ҷамъиятии намудҳои алоҳидай он: чинояткориҳои ретсидивӣ, муташаккиона, терористӣ, ғаразнок, коррупсионӣ, экстремизм, бо роҳи зӯроварӣ содиршаванда ва чинояткорӣ дар байни ноболигон.

Вазифаи ниҳоии сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз такмил додани қонунгузории чиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. Ин вазифа бо назардошти ҳалли якчанд масъалаҳои муҳим анҷом меёбад, аз ҷумла масъалаҳои:

- мутобиқ намудани он ба талаботи санадҳои байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, аз ҷумла ба Конвенсияи Созмони

Милали Муттаҳид зидди чинояткории муташаккили трансмиллӣ, Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи коррупсия;

- мониторинги доимии мутобиқати қонунгузории чиноятӣ вобаста ба таҳаввулотҳои мавҷуда ва амалияи ҳуқуқтатбиқунӣ;

- пурзӯр намудани ҷавобгарии чиноятӣ барои содир намудани чиноятҳои ҳусусияти коррупсионӣ, терористӣ ва экстремистӣ дошта, муомилоти ғайриқонуни воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, савдои одамон ва дигар чинояткории муташаккили трансмиллӣ;

- декриминализатсия баъзе аз чиноятҳо;

- бо дарназардошти асосҳои илман асоснок криминализатсия намудани кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок;

- аз Кодекси чиноятӣ ҳориҷ намудани масъалаи такори чиноят;

- таҷдиди назар намудани ретсидиви чиноят ҳамчун нишонаи банду басткунӣ;

- сабук намудани ҷазо барои баъзе категорияҳои шахсон, аз ҷумла барои ноболиғон, занон ва шахсоне, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштанд;

- таҷдиди назар намудани санкцияҳои моддаҳои алоҳидаи қисми маҳсуси Кодекси чиноятӣ;

- аз Кодекси чиноятӣ ҳориҷ намудани маҳдуд кардани озодӣ ҳамчун намуди ҷазо ва ба ҷои он ҷорӣ намудани дигар намуди ҷазои бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда.

Консепсия дар баробари мақсадҳо ва вазифаҳо, инчунин самтҳои асосии сиёсати ҳуқуқии чиноятӣ, ки ба ояндаи наздик ва миёнамӯҳлат нигаронида шудаанд, муайян менамояд ва онҳо дар зарурати мутобиқати қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалияи татбиқи он бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, мутобиқати вазъи чинояткорӣ ба низоми принсипҳо, афзалиятҳо ва мӯҳтавои КҔ ҔТ[2], мутобиқат ва баланд бардоштани самаранокии механизми танзими ҳуқуқии чиноятӣ ифода меёбад.

Бо назардошти ҷунин зарурият дар Консепсия омадааст, ки сиёсати давлат бояд ба самтҳои зерин равона карда шавад:

- инсондӯстии қонунгузории чиноятӣ нисбати шахсоне, ки бори аввал чиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёнаро содир намудаанд, шахсони аз ҷиҳати иҷтимоӣ эҳтиёҷманд – занони ҳомила ё қӯдаки ноболиғ дошта, ноболиғон ва шахсоне, ки дар пиронсолӣ чиноят содир намудаанд;

- давом додани фаъолият оид ба декриминализатсияи чиноятҳое, ки ба ҷамъият ҳавфнок нестанд, тавассути ворид намудани онҳо ба категорияи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ва пурзӯр намудани ҷавобгарӣ барои содир намудани ҷунин кирдорҳо, ҳамчунин аз нав баҳо додани баъзе кирдорҳои чиноятӣ барои кам намудани ҷазои чиноятӣ (депенализатсия);

- бо дарназардошти таҷрибаи мавҷудаи тафтишотӣ-судӣ, инкишифӣ муносибатҳои ҷамъиятӣ дар кишвар, санадҳои байналмилалий ва таҷрибаи давлатҳои ҳориҷӣ муайян кардани зухуроти нави чиноятӣ, ки бо Кодекси

чиноятӣ фаро гирифта нашуда, барои онҳо ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар шудааст, ё умуман ҷавобгарӣ пешбинӣ нашудааст, муқаррар кардани ҷавобгарии чиноятӣ барои содир намудани онҳо (криминализатсия ин чиноятҳо);

- пурзӯр намудани ҷавобгарии чиноятӣ нисбати шахсоне, ки чиноятҳои вазнин ва маҳсусан вазнин содир намудаанд ё аз таъқиботи чиноятӣ пинҳон шудаанд;

- пурзӯр намудани ҷавобгарӣ барои содир намудани чиноятҳо муқобили ноболигон, занон ва шахсоне, ки дар ҳолати оқизӣ қарор доштанд, ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии онҳо, инчунин вазнин намудани ҷавобгарӣ барои содир намудани чиноят дар ҳайати гурӯҳи муташаккил, ташкилоти чиноятӣ ё иттиҳоди чиноятӣ;

- бознигари ҷарима ҳамчун яке аз ҷазоҳои самаранок бо кам кардани андозаи ҷарима барои чиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна;

- мутобиқ намудани санкцияҳои моддаҳои қисми маҳсуси Кодекси чиноятӣ барои чиноятҳои дараҷаашон якхела мутобиқи принсипи адолат;

- таҷдиди назар намудани ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ нисбати чиноятҳои алоҳида ва иваз намудани он бо дигар намудҳои ҷазои бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда;

- инкишоф додани институти озод намудан аз ҷавобгарии чиноятӣ, ҷазои чиноятӣ, шартан татбиқ накардани ҷазо ва шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод намудан.

Консепсия дар ду банд таъмини мувофиқати сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, талаб менамояд.

Талаби таъмини мувофиқати сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсия аз инҳо иборат аст:

- қонунгузории чиноятӣ ба сифати санади меъёрии ҳуқуқии мустақим дар мавриди баррасии парвандаҳои чиноятӣ ва ба сифати маҳаки асосии арзёбии ҳусусияти ҳуқуқии нишондодҳои он табдил дода шавад;

- мониторинги доимии муқаррапоти қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҷрибаи татбиқи он ба матлаби мувофиқати Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- тарҳрезии усулҳои дар амалия ҷорӣ кардани экспертизаи криминологии лоиҳаи қонунҳо дар бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Мутобиқгардонии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон. Дар баробари воридшавии меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ба низоми ҳуқуқи миллӣ таносуб ва бо ҳам мутобиқ намудани онҳо яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. Ҳалли дурусти онҳо бо таваҷҷуҳ ба робитаҳои воқеии байниҳамдигарии ҷараёни татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва миллӣ муайян мегардад. Ҳаёт водор месозад, ки оид ба баъзе ҳусусиятҳои асосӣ ва принципҳои низоми ҳуқуқии англосаксонӣ, континенталӣ,

мусулмонӣ ва Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки аз ҳамдигар фарқ мекунанд, дар фаъолияти қонунэҷодкунии қишвар эътибор дода шавад. Ҳамзамон, бе таҳлили ҳаматарафа ба тасвиб расонидани санадҳои байналмилалӣ метавонад боиси муҳолифат, номутобиқатӣ ва камбудии қонунгузорӣ гардида, дар натиҷа ба сифати қонунҳо таъсири манғӣ расонад. Зеро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун низоми ҳуқуқии миллӣ дар алоқамандӣ ва зери таъсири дигар низомҳои ҳуқуқӣ қарор дорад. Ҷунин раванд зарурати баҳамназдишавии онҳо, аз ҷумла ҳамоҳангсозӣ, якҷояшавӣ ва воридшавии меъёрҳои як низоми ҳуқуқиро ба меъёрҳои низомҳои ҳуқуқии дигар тақозо менамояд. Таъмини мувофиқати сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, талаб менамояд, ки:

- мониторинги доимии муқаррароти қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҷрибаи истифодаи он ба матлаби мувофиқат ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, татбиқ карда шавад;

- рушди ҳамкориҳои байналмилалию ҳуқуқӣ дар соҳаи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятӣ дар доираи иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоти байналмилалӣ, иҷрои шартномаҳои байналмилалӣ дар бораи ёрии ҳуқуқии дучониба оиди парвандоҳои ҷиноятӣ ва дигар шартномаҳои байналмилалӣ дар мубориза бо ҷинояткорӣ самаранок карда шуда, ташкили якҷоя амал қардан ва ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суди ҷиноятии байналмилалӣ ба роҳ монда шавад;

- тарҷумаи қарорҳои судӣ оиди ҳуқуқи инсон аз рӯи шикоятҳои зидди ҷумҳурии Тоҷикистон баровардашуда аз ҷониби Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва расонидани онҳо ба маълумоти мақомоти ҳуқуқэҷодкунандагӣ бо роҳи нашри мунтазам ва саривақтӣ ҷорӣ карда шавад.

Барои амали гардонидани вазифаҳои баёншуда пеш аз ҳама бояд принсипҳои сиёсати ҳуқуқии ҷиноятӣ, ки ядрои онро принсипҳои қонуни ҷиноятӣ ва ҷавобгарии ҷиноятӣ ташкил медиҳанд – қонуният, баробарӣ дар назди қонун, ногузир будани ҷавобгарӣ, ҷавобгарии фардӣ, гунахгорӣ, адолат, инсондустӣ, демократизм – бо назардошти институтҳои асосии дар ҳуқуқи ҷиноятӣ муқарраршуда – қонуни ҷиноятӣ, ҷиноят, ҷазо, озод қардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо – ба роҳбари гирифта шаванд.

Сиёсати ҳуқуқии ҷиноятӣ, ки ба хотири дуруст роҳандозӣ кардани он ҷунин як Консепсия қабул карда шудааст, бояд дар заминаи принсипҳои коркарда шуда ва илман асоснок созмон дода шавад. Чи тавре, ки муҳаққиқ А.А. Коробеев қайд мекунад, барои он ки сиёсат таъиноти худро собит намояд, бояд низоми чораҳои роҳбарикунандаро, асос – низоми принсипҳои муайянро доро бошад [6, с. 286]. Бовуҷуди оне, ки қонунгузории ҷиноятӣ моҳият ва мазмуни принсипҳои ба ҳуд хосро пешбини карда бошад ҳам, Консепсия дар баробари муайян ва муқаррар

кардани мақсадҳо, вазифаҳо, самтҳои амали кардани тасҳеҳи принсипҳои ҳуқуқи чиноятӣ бо назардошти муқаррароти зерин сароҳан нишон додааст:

- хусусияти ҳуқуқии қонунгузории чиноятӣ ва натиҷаҳои истифодаи он наметавонад ҷудо аз заминаҳои умумии танзими ҳуқуқӣ-чиноятӣ, принсипҳои умумии ҳуқуқ, асосҳои конститутсионӣ-ҳуқуқии муносибатҳои шахс ва давлат, принсипҳо ва меъёрҳои умуниэътирофнамудаи ҳуқуқи байналмилалӣ бошад;

- дар мутобиқат ва бо назардошти нишондодҳои қонунгузории соҳаҳои дигари ҳуқуқ чиноят эътироф намудани кирдорро Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад; маънидодқунии васеи меъёрҳои қонунгузории чиноятӣ дар қисмати асосии ҷавобгарии чиноятиро муайянкунанда манъ аст;

- Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳадди ақали мукаммали номѓӯи кирдорҳои чиноят эътирофшавандаро доро бошад, ки муқовимат ба онҳо наметавонад бо воситаи қонунгузории соҳавии дигар самаранок амалӣ карда шавад;

- қонуният набояд имконияти салоҳияти ҳуқуқтатбиқкунандаро дар танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ-чиноятӣ истисно намояд, инчуни мавҷуд будан ва ҳудуди салоҳият набояд бо афкорҳои қонуният зид бошад;

- баробарии шаҳрвандон дар назди қонун бояд ба таври зарурӣ низоми васеи масъунияти беасосро аз таъқиби чиноятӣ истисно намояд; қонунгузории чиноятӣ набояд меъёрҳо ва нишондодҳое, ки мақоми маҳсуси чиноятӣ-ҳуқуқии шаҳрвандонро дар асоси мансубияти онҳо ба гурӯҳи номаълуми иҷтимоӣ ташкилкунанда доро бошад;

- баробарии шаҳрвандон дар назди қонун имкониятҳо ва мувофиқи мақсад будани тафриқабандии ҷавобгарии чиноятиро бо назардошти маълумотҳо оиди шахсияти айборшуда истисно наменамояд, дар ин маврид аломатҳои тавсифдиҳандай шахсияти айборшуда наметавонанд ба низоми аломатҳое, ки асоси ҷавобгарии чиноятиро муайян мекунанд, ворид шавад;

- принципи инсондӯстии ҳуқуқи чиноятӣ маънои беасос сабук кардани ҷазои чиноятии шаҳси чиноят содиркардаро надорад; инсондӯстии ҳуқуқи чиноятӣ бо талаботи барқарор намудани адолати иҷтимоӣ бояд зиддият надошта бошад.

Адабиёт:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, 22.12. 2016 с.

2. Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998.

3. Авдеев В.А. Национальная уголовно-правовая политика в сфере противодействия преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2012. - №4.

4. Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование. Монография. / Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015.
5. Бахридинзода С.Э. Ҳолати чинояткорӣ ва таъсири он ба татбиқи Консепсияи ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ. – 2018. - №3(31). – С. 87-92.
6. Коробеев А.И. Принципы российской уголовно-правовой политики как отражение конституционных основ уголовного права // Конституционные основы уголовного права. Материалы Всеросийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.: Т.К. Велби, 2006. – С. 268.
7. Проблемы российской уголовной политики / М.М. Бабаев, Ю.Е. Пудовочкин. – М.: Проспект, 2016. – С. 114-115.
8. Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби даврӣ. Ҷилди 2. – Душанбе: Империал-Групп, 2010. – С. 407-408.
9. Юлдошев Р.Р., Махмадиев Х.Х, Акбарзода А.А. Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.): научно-практическое пособие. – Душанбе: КОНТРАСТ, 2018. – С. 17-18.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СОСТАВ, ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ ПО ЕГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

Поцелуев Е.Л.,

заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Ивановского государственного университета (Россия), руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор международных связей и мобильности юридического факультета ИвГУ, член Ивановского отделения Ассоциации европейских исследований, сотрудник Международного института философско-правовых исследований (г. Минск, Республика Беларусь), кандидат исторических наук, доцент
E-mail: elp777@yandex.ru

Научная специальность: 12.00.10 – международное право; европейское право

Аннотация: В статье анализируются понятие, признаки и состав такого преступного деяния как международный терроризм и понимание его учеными юристами и законодателями. Поскольку для превенции этого преступления, минимизации последствий актов международного терроризма, привлечения к уголовной ответственности виновных лиц необходимо эффективное сотрудничество в борьбе с ним со всех стран, то формы этого сотрудничества также стала предметом исследования.

Ключевые слова: Международный терроризм, легальное понятие терроризма, доктринальное понятие терроризма, признаки международного терроризма, состав международного терроризма, Интерпол, международные договоры.

ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЙ: МАФҲУМ, АЛОМАТҲО, ТАРКИБ ВА ШАКЛҲОИ ҲАМКОРИИ ДАВЛАТҲО ДАР МУҚОВИМАТ БО ОН

Поцелуев Е.Л.,

мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии Иванов (Россия), роҳбари маркази байнидонишгоҳии ҳуқуқи немисӣ,

ҳамоҳангсози
байналмилалии
хуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии
Иванов, аъзои шуъбаи Иванови
Ассотсиатсияи тадқиқотҳои аврупой,
корманди институти байналмилалии
тадқиқотҳои фалсафӣ-хуқуқӣ (ш.
Минск, Ҷумҳурии Белорус), н.и.т.,
дотсент
E-mail: elp777@yandex.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.10 – ҳуқуқи байналмилалӣ; ҳуқуқи аврупой

Фишурда: Дар мақолаи мазкур мағҳум, аломат ва таркиби яке аз ҷиноятҳои байналмилалӣ – терроризм аз нигоҳи олимони соҳаи ҳуқуқшиносӣ ва қонунгузорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ҳамзамон, дар он шаклҳои ҳамкории давлатҳо ҷиҳати муқобилият бо ин ҷинояти байналмилалӣ нишон дода шудааст.

Калидвожаҳо: Терроризми байналмилалӣ, мағҳуми расмии терроризм, мағҳуми илмии терроризм, аломатҳои терроризми байналмилалӣ, таркиби терроризми байналмилалӣ, Интерпол, шартномаҳои байналмилалӣ.

INTERNATIONAL TERRORISM: CONCEPT, SIGNS, CORPUS DELICTI, FORMS OF COOPERATION OF STATES IN ITS COUNTERACTION

Potseluev E.L,
J.D., Head of the Department of Theory
and History of State and Law, Head of the
Inter-University Centre of German law,
the coordinator of international relations
and mobility ISU Faculty of Law, a
member of Ivanovo branch of the
Association of European Studies, a
member of the International Institute of
Philosophical Studies (Belarus State
Economic University), dotsent
E-mail: elp777@yandex.ru

Scientific specialty: 12.00.10 – international law; European law

Annotation: The article analyzes the concept, characteristics and corpus delicti of such a criminal act as international terrorism and its understanding by learned lawyers and lawmakers. In order to prevent international crimes,

minimize the consequences of acts of international terrorism, bring to justice those responsible, effective cooperation in the fight against terrorism of all countries is needed. Forms of cooperation were also the subject of this research.

Keywords: International terrorism, the legal concept of terrorism, the doctrinal concept of terrorism, signs of international terrorism, the composition of international terrorism, Interpol, international treaties.

Актуальность темы исследования. 11 сентября 2001 г., по мнению государственного и политического деятеля Израиля Беньямина Нетаньяху, – поворотный момент в истории, так как «смертельный удар был нанесен в самое сердце свободы. Отныне международный терроризм уже нельзя рассматривать как тактическую угрозу, не имеющую реальных последствий. В то утро стало ясно, что свободному миру угрожает ужасная и подлая сила [27, с. 13]. Согласен с оценкой этих событий, которую дал в 2002 году Генеральный прокурор Российской Федерации В.В. Устинов (занимал эту должность в 2000-2006 гг.): «Террористы доказали в очередной раз, что они представляют собой реальную, от которой не застрахована ни одна нация в мире (ни одно государство – Е.П.). Ни самое совершенное оружие, ни мощная экономика, ни внутренняя сплоченность общества (ни мощные, высокопрофессиональные спецслужбы – Е.П.) не могут противостоять (террористам противостоят правоохранительные органы государств, международные организации, в том числе региональные организации, но как показывает практика, далеко не всегда они предотвратить теракты – Е.П.) непредсказуемой в своей жестокости и бесчеловечности тактика террористов» и «впервые так отчетливо терроризм предъявил свои претензии на признание его силой равной отдельным государствам» [47, с. 3]. О.В. Нелина правильно утверждает, что на рубеже 20-21 столетий «феномен терроризма существенно изменился: произошла его транснационализация, что значительно повысило степень опасности угрозы. Терроризм, мотивированный социальными, религиозными, идеологическими и политическими причинами, активно взаимодействует с различными формами организованной преступности, такими, как наркобизнес, незаконная торговля оружием, легализация доходов, полученных преступным путем» [26, с. 3], однако до 11 сентября 2001 г. «террористическая угроза не выделялась в качестве основной в документах, которые принимались в рамках Организации американских государств (ОАГ), на «Саммитах Америки» и т.д.» [26, с. 15]. «Международный терроризм в последнее десятилетие превратился в одну из глобальных проблем современности, дестабилизирующих обстановку в мире. К началу XXI века более чем в 70 государствах насчитывалось около тысячи групп и организаций, использующих в своей деятельности методы террора», – констатируют ученые. Он все больше угрожает безопасности государств и их населения, влечет за собой значительные экономические и политические последствия, оказывает сильное психологическое воздействие на людей, уносит тысячи человеческих жизней. По

справедливой оценке исследователей, «в последние годы происходит эскалация террористической деятельности. При этом расширяются ее масштабы, усложняется характер, возрастают численность и изощренность терактов, становятся более разнообразными их формы, объекты и цели». Терроризм представляет угрозу законности и правопорядку, «соблюдению прав человека и мирному разрешению споров», противоречит принципам и целям ООН [6, с. 3], приносит массовые человеческие жертвы, влечет разрушение материальных и духовных ценностей, сеет вражду между государствами, провоцирует войны, «недоверие и ненависть между социальными и национальными (и религиозными. – Е.П.) группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения» [46, с. 3], угрожает демократии в Европе [46, с. 8] и других регионах; «стабильности сложившихся международных отношений, поступательному развитию всего мирового сообщества» [2, с. 12]. Терроризм стал уже во второй половине 20 столетия и особенно в 21 веке глобальной проблемой [7, с. 7; 25, с. 255-257; 31], «приобрел планетарные масштабы [2, с. 12], одним из новых и наиболее жестких вызовов нашего времени, поскольку «аккумулирует и усиливает опасность неконтролируемых угроз выживания человечества [1, с. 3]. В XXI веке Афганистан, Бельгия, Великобритания, Израиль, Индия, Ирак, Испания, Египет, Ливан, Ливия, Пакистан, Российская Федерация, Сирия, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Франция и другие страны ощутили на себе всю тяжесть атак террористов. Согласен с утверждением, что «мировое сообщество отчетливо осознало, что терроризм – это не внутренняя проблема отдельных государств, а глобальная угроза» [24, с. 3]. Н.Ю. Тимофеева в 2009 г. пишет, что угроза терроризма «приобретает черты транснационального характера» [46, с. 3], правда, далее уже констатирует «превращение террористических угроз в глобальное явление, угрожающее мировой безопасности» [46, с. 8]. Полагаю, что после совершения многочисленных терактов в различных странах мира и на разных континентах терроризм уже стал глобальной проблемой, угрозой, глобальным вызовом мировому сообществу и к указанной выше дате уже приобрел транснациональный характер.

Легальное и доктринальное понятие международного терроризма. В научной литературе отмечается, что термин «терроризм» впервые стали употреблять в период якобинского террора во Франции (1793 г.), обозначая им, политические убийства оппозиционных организаций и их тактику, а понятие «террор» закрепилось за репрессивными действиями государства [17, с. 250]. Доктор юридических наук, известный российский специалист в области международного публичного права, в том числе международного уголовного права, Р.А. Каламкаян еще в середине 90-х годов прошлого века констатирует, что «терроризм» как вид международного преступления «либо «политизировался», либо, наоборот, оценивался как обычное уголовное преступление в зависимости от того, какую идеологическую и политическую позицию занимали те, кто

занимался этой проблемой» [14, с. 110]. В 1993 г. известный в России специалист по международному уголовному праву В.П. Панов [30, с 15-16], а в 1999 г. российские правоведы – доктора юридических наук, профессора И.И. Лукашук (на 1999 г. руководитель Центра международного права Института государства и права РАН, член Комиссии международного права ООН) и А.В. Наумов (на 1999 г. заместитель директора Института государства и права РАН, руководитель Центра теоретических проблем с преступностью Института государства и права РАН, член Международного научно-консультативного Совета ООН по предупреждению преступлений и уголовной юстиции) еще относили международный терроризм не к международным преступлениям, а к конвенционным преступлениям, т.е. преступлениям международного характера (международным уголовным преступлениям). Эти ученые относили к преступлениям, которые являются проявлением международного терроризма «захват воздушных судов и другие незаконные действия, направленные против гражданской авиации; захват заложников (и в первом, и во втором случае обязательно должен быть иностранный элемент, чтобы признать эти деяния международным преступлением. – Е.П.); незаконные захват и использование ядерного материала; пиратство и другие незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства» [20, с. 132]. Думаю, что эти деяния могут быть самостоятельными международными уголовными преступлениями, а квалифицировать их как международный терроризм можно лишь, если они преследуют цели, характерные для этого негативного явления.

Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом начало складываться в 30-х годах 20 века, хотя, по утверждению ученых, в терроризме практически с момента его «возникновения на рубеже XVIII-XIX вв. наблюдается существование его внутринационального и международного варианта (если это так, то реакция международного сообщества была весьма запоздалой. – Е.П.)» [52, с. 16]. «Возникновение понятия «терроризм» в международном уголовном праве связано с проходившими международными конференциями по унификации уголовного законодательства, а также с принятием и действием международно-правовых документов в сфере борьбы с терроризмом. Первые шаги по пути раскрытия понятия «терроризм» были сделаны в 1930 году в Брюсселе на III Международной конференции по унификации уголовного законодательства, но эта попытка не дала результата», – констатируют исследователи [24, с. 15]. В 1934 г. на Мадридской конференции по унификации уголовного законодательства удалось принять следующее определение терроризма: «применение какого-либо средства, способного терроризировать население, в целях уничтожения всякой социальной организации» [29, с. 73]. Конечно, понимать терроризм только как средство – это узкий подход, поскольку это криминальная политика определенных сил, да и цель террора, по нашему мнению, – это не

уничтожение социальной организации, а страх, чтобы дискредитировать государственную власть, вызвать недовольство населения ее бездействием (беспомощностью в борьбе с террористами), физическое уничтожение политических оппонентов и соперников и, как максимально возможная цель, – приход к власти и создание криминального государства. Современные террористы (последователи Бен Ладена) ставят своей целью – изменение политической системы мира [5, с. 3], подрыв «существующей системы национальных государств и, в конечном итоге, заменой ее на альтернативный проект мироустройства» [5, с. 13].

В 1937 г. представители 20 государств подписали Женевскую Конвенцию о предупреждении терроризма и наказании за него, в которой терроризм определялся как «преступные действия, направленные против государства, цель или характер которых состоят в том, чтобы сеять ужас у определенных лиц или населения» (ст. 1). К ним были отнесены акты, направленные против жизни, здоровья и свободы глав государств, лиц, пользующихся прерогативами глав государств, их наследственных или назначаемых преемников; супругов названных лиц; лиц, выполняющих общественные функции или публичные должности, когда указанные действия совершены в связи с их функциями; а также разрушение или нанесение повреждения публичному имуществу или имуществу другого государства; намерение добиться гибели человеческих жизней путем создания общей опасности (неслучайно, теракты совершаются часто общеопасным способом. – Е.П.), факты изготовления, хранения или поставки оружия, взрывчатых веществ или вредоносных составов в целях осуществления этих преступлений [29, с. 73]. Возможно, с точки зрения юридической техники понятие терроризма уязвимо, поскольку далеко от лаконизма, но оно довольно полно описывает это преступное деяние и дает перечень лиц, который могут стать объектом преступного посягательства. К сожалению, данная Конвенция не вступила в силу, но данная в ней дефиниция позволяет провести черту между ним и вооруженной борьбой, включая восстания и партизанские военные действия. Вопрос о таком разграничении остро стоял в Великобритании в связи с проблемами в Ольстере, в Израиле – относительно палестинского движения, в Колумбии – в связи с «марксистскими» повстанцами, в Российской Федерации – относительно чеченских вооруженных отрядов и др. Кроме того, заслуживает внимания определение терроризма не как политических, а как уголовных деяний [12, с. 225-226].

Одновременно для уголовного преследования террористов 13 государств подписали Конвенцию «О создании международного уголовного суда», которая, по мнению многих стран, ограничивала суверенное равенство государств. Кроме того, в этих международных договорах не предусматривалась обязательная выдача международных террористов, а определение терроризма было слишком широким, поэтому оба документа не набрали необходимого числа ратификаций и в силу не вступили. Однако, согласен с учеными в том, что они оказали позитивное

влияние на международное сотрудничество в этой сфере, а многие нормы вышеуказанных конвенций были использованы для совершенствования законодательства по борьбе с терроризмом [29, с. 73-74]. Запрещение актов терроризма в период вооруженных конфликтов предусматривается нормами международного гуманитарного права, в том числе положениями Дополнительных протоколов 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. «Террористические акты, даже если они совершаются во время вооруженных конфликтов, не должны подпадать под действие норм, регулирующих вооруженные конфликты, – справедливо считает доктор юридических наук, профессор Л.В. Иногамова-Хегай. Однако в международном сообществе данное принципиальное положение не получило пока всеобщего признания». Свою позицию она аргументирует тем, что террористические нападения могут быть никак не связаны с вооруженными конфликтами [12, с. 226]. Полагаем, что подобные деяния должны подпадать под действие норм международного уголовного права.

Генеральная Ассамблея ООН 9 ноября 1985 г. в резолюции 40/32 одобрила Миланский план действий как полезное и эффективное средство международного сотрудничества по превенции террористических преступлений и уголовному правосудию [22, с. 8].

А.В. Мардоян полагает, что Совет Безопасности ООН резолюцией 1373 преступление международного терроризма приравнял к преступлениям против мирового сообщества государств [23, с. 4], ранее ученые относили это деяния к преступлениям международного характера (международным конвенционным преступлениям). Эта резолюция была принята 21 сентября 2001 г. и ей же был создан Конттеррористический Комитет (КТ) из 15 членов Совета Безопасности для контроля над реализацией мер из этой резолюции, укрепления правовых и институциональных возможностей для борьбы с терроризмом в отдельных регионах и во всем мире [9].

Специальная комиссия Организации Американских Государств (ОАГ) разработала Межамериканскую антитеррористическую конвенцию 2002 г., но она, «носила, в целом, технический характер. В ней не содержалось определения понятия «терроризм», за ее скобками остались выводы о генезисе этого явления и его связи с конкретными проблемами латиноамериканских обществ. Документ лишь раскрыл перечень обязанностей государств в таких сферах сотрудничества как пограничное регулирование и противодействие терроризму» [26, с. 16].

Первое исследование международного терроризма было проведено ООН в 1972 г. [12, с. 225]. На начало XXI века существовало более 200 определений терроризма и, по мнению В.В. Устинова, «для борьбы с терроризмом проблема дефиниции давно стала основным препятствием в координации действий международного сообщества» [48, с. 8.] С такой позицией солидарны и другие современные российские исследователи: «недостаточная научная разработанность феномена международного терроризма» влияет на общность понимания различных аспектов

межгосударственного сотрудничества РФ с другими странами на антитеррористической основе, «снижает качество теоретических исследований и решение практических задач, касающихся обеспечения национальной безопасности России (да, и других держав – Е.П.)» [1, с. 4]; отсутствие международно-признанного «понятия «терроризм» (и как следствие, нет общепризнанного понятия «международный терроризм». – Е.П.) создает возможность для политики «двойных стандартов»» [26, с. 3]. Перегруженный значением термин «не поддается всем усилиям выработать всеобъемлющее и объективное определение терроризма. Такое определение не существует и не будет существовать в обозримом будущем», – такой прогноз сделал У. Лакюэр (США) [48, с. 8.]. Более оптимистичную оценку в середине 90-х годов прошлого века давал А.Р. Каламкарян. Он, ссылаясь на работу Мюрфи, отмечает, что «между юристами мира стало больше понимания сути проблемы. По многим вопросам терроризма и как явления, и как международного преступления достигнуто единство...» [14, с. 110].

Почему же до сих пор нет единого и общепризнанного понятия «терроризм»? Полагаю, что можно принять объяснение, данное Н.Ю. Тимофеевой, которая причины такой ситуации видит в наличии ряда факторов: «Сложность выработки универсальной международно-правовой дефиниции терроризма, принимаемой мировым сообществом в качестве парадигмальной, определяется многомерностью феномена «терроризм», представляющую собой «постоянно эволюционирующую систему». Различия в подходах к определению терроризма объясняются и различиями общественно-государственных систем (разные цивилизации, в разных странах разные политические и государственные режимы – Е.П.), и наличием разных школ права, а также сложностью предмета правового регулирования, находящегося на стыке различных отраслей международного права» [46, с. 8]. Вообще-то, международные преступления и международные уголовные преступления (преступления международного характера) и ответственность за них и т.п. сюжеты – это предмет международного уголовного права, но, связь его есть и с международным гуманитарным правом, воздушным правом, морским правом и другими отраслями международного публичного права.

То, что терроризм эволюционирует отмечают и другие исследователи. Так, по мнению М.Г. Алибекова, которое мы разделяем, терроризм в начале 20 столетия «отражает культ насилия, способствуя его развитию, давая ему преимущества перед социальными, политическими и правовыми методами разрешения конфликтов. Современную террористическую деятельность отличает то (написано в 2007 г. – Е.П.), что жертвами террора становятся не столько виновники конфликта (который террористы стремятся решить в свою пользу), сколько мирные люди, не имеющие к возникновению и разрешению тех или иных противоречий никакого отношения» [2, с. 12].

К.С. Родионов отмечает характерные черты международной преступности: динамизм, организованность, профессионализм [39, с. 231-233]. Полагаю, что эти характеристики в полной мере можно экстраполировать и на международный терроризм. М.Г. Алибеков прав: «В распоряжении террористов самое современное оружие, средства транспорта и связи, они используют в своей преступной деятельности компьютерные технологии (Интернет, социальные сети. – Е.П.), пытаются овладеть оружием массового уничтожения для совершения акций ядерного, радиологического, биологического, химического терроризма. Фиксируется повсеместное сращивание терроризма с транснациональной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков» [2, с. 12]. Поэтому, к признакам международного терроризма можно добавить еще такие как современная техническая оснащенность, обладание современным оружием и даже боевой техникой (запрещенная в Российской Федерации и ряде других стран террористическая организация Исламское государство - ИГИЛ), связь с транснациональной преступностью.

Понятие и признаки терроризма. Думаю, что вполне можно согласиться с определением интересующего нас феномена, которое дают А.А. Лупу и И.Ю. Оськина: «Терроризм – публично совершаемые общеопасные деяния или угрозы совершения таковых путем своей направленности на массовое восприятие (масштабность), рассчитанные на устрашение населения или какой-то его части, в идее создания угрозы: массового уничтожения растительного или животного мира, отравления атмосферы или водных ресурсов, создания условий для появления экологической катастрофы, рассчитанную на публичную гибель людей, подавление их воли, чести, достоинства, покушения на здоровье, мир и безопасное проживание человечества, что формирует обстановку страха, подавленности, напряженности, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов» [21, с. 158-159].

Признаки современного терроризма [21, с. 161-162]:

- 1) количественный рост террористических актов, циничность и жестокость их исполнения;
- 2) масштабность последствий акций, значительное количество жертв;
- 3) высокий уровень финансирования террористической деятельности;
- 4) использование различными государствами отдельных террористических группировок для расширения сфер геополитического влияния;
- 5) участие международных террористических организаций в распространении своего влияния на другие регионы, активные попытки установить контроль над территориями с богатейшими запасами энергоносителей, полезных ископаемых;

- 6) профессионализм и подготовленность террористов на основе большого опыта их участия в различных вооруженных конфликтах;
- 7) интернациональный характер террористических группировок;
- 8) настойчивые попытки по овладению оружием массового уничтожения для его возможного использования;
- 9) связь терроризма с наемничеством;
- 10) возросшая техническая оснащенность наиболее опасных террористических группировок;
- 11) размытие границ между внутригосударственным и международным терроризмом;
- 12) установление устойчивых связей между террористическими организациями и транснациональной организованной преступностью, в первую очередь наркобизнесом;
- 13) попытки лидеров некоторых террористических организаций придать своей деятельности характер национально-освободительной борьбы (по нашему мнению, к этой черте можно добавить следующее - создать криминальное, террористическое государство – агрессор. – Е.П.);
- 14) появление новых видов терроризма, в частности информационного и электронного (компьютерного).

Налицо, связь между богатым финансированием террористов (российские ученые на уровне кандидатских и докторских диссертаций изучают международный конвенционный механизм борьбы с легализацией преступных доходов, деятельность ФАТФ – Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег и применение норм Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма [4; 11; 42; 47, с. 317-330; 48, с. 256-267; 50] их технической оснащенностью, профессионализмом и масштабами терактов и амбициями лидеров этих группировок.

По мнению Чернядьевой, для характеристики терроризма как политico-правового феномена вполне достаточно пяти следующих признаков [52, с. 17]:

- «- он является противоправным сложным социально-политическим явлением (это можно сказать, например, и про агрессию. – Е.П.);
- в его основе лежит политическое насилие в отношении отдельных лиц, государств, международных организаций, всего мирового сообщества в целом или отдельных его частей (здесь надо разбираться какой смысл вкладывает автор в понятие «политическое насилие», если только политику понимать достаточно широко. – Е.П.);
- он преследует цель подрыва, дестабилизации и (или) уничтожение существующего политического, социального, цивилизационного устройства (и ликвидации существующей формы государства или изменение правового статуса части государства. – Е.П.), наведение социального ужаса и страха;
- он использует тактику опосредованного влияния на субъектов политического процесса через преступное воздействие на гражданское население;

- он осуществляется преимущественно в форме организованной деятельности».

Она предлагает закрепить эти признаки в Глобальной контртеррористической стратегии [52, с. 17]. Поскольку международный терроризм стал глобальной проблемой современности, то предложение о создании такой Стратегии выглядит вполне логичным и признаки терроризма можно закрепить, но желательно с нашими поправками.

Состав международного терроризма как международного преступления с точки зрения российской доктрины.

Родовой *объект* – общественная опасность. Факультативные признаки (факультативный объект) – право на жизнь, свободу и достоинство человека; право на свободу мысли, совести и религии; право на свободу убеждений и на свободу их выражения; право на защиту семьи со стороны общества и государства; и др. [21, с. 162-163]. Объект воздействия международного терроризма – «общественные отношения по обеспечению международного мира, добрососедства государств, безопасности общества, прав человека, основных свобод и демократических основ общества» – это позиция Л.В. Иногамовой-Хегай [12, с. 226], международный правопорядок – Н.И. Костенко [17, с. 240].

Объективная сторона – действие, преступное действие, которое может иметь неограниченное количество форм выражения: вымогательство; захват заложников; захват морских, речных и воздушных судов; захват промышленных объектов; захват гражданских объектов (как правило, мест крупного скопления людей, торговых, развлекательных, образовательных учреждений и др.) и принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств и т.д. либо угроза такого совершения. Такова позиция ученых А.А. Лупу и И.Ю. Оськина [21, с. 162-163]. На наш взгляд, не только захват, но и уничтожение различных объектов недвижимости и находящихся в них людей.

В.П. Панов в начале 90-х годов XX в. назвал перечень актов терроризма, который, по нашему мнению, вполне можно отнести и к объективной стороне анализируемого нами преступления: В нем фигурируют следующие теракты:

«- взрывы помещений посольств, миссий, представительств или штаб-квартиры международных организаций;

- диверсионные акты на улицах, аэропортах, вокзалах, культурных центрах, промышленных сооружениях, помещениях для торговой и профессиональной деятельности, связанные с уничтожением или повреждением имущества и причинением людям телесных повреждений или смерти;

- умышленное (умысел, конечно, относится к субъективной стороне преступления. – Е.П.) использование взрывных устройств, встроенных в посылки, бандероли, письма и другие почтовые отправления (и багаж пассажиров различных транспортных средств. – Е.П.);

- любой диверсионный акт против общественных сооружений;

- заговор в целях совершения актов международного терроризма и соучастие в них в любой форме и др.» [30, с. 21].

Субъект преступления, по их мнению, – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (группа таких лиц) [21, с. 162-163].

Они считают, что *субъективная сторона* терроризма выражается в форме прямого умысла, как правило, основанного на мотиве нетерпимости, экстремизме, политическом, националистическом или религиозном фанатизме. Поэтому умысел может быть признан специальным, т.е. террористы преследуют наступление не просто четко определенной, заранее общественно опасной и противоправной цели, а стремятся создать условия для достижения особой цели – понуждения государства, международной организации, физического, юридического лица или группы лиц к совершению каких-либо действий или отказу от них в интересах террористов и в ущерб адресатам воздействия [21, с. 162-163].

Противоправность данного преступления установлена такими международными договорами (документами международного права) как [21, с. 162-163]:

- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;
- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов от 1963 г.;
- Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966;
- Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.;
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 1970 г.;
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 1973 г.;
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 1973 г.;
- Европейская конвенция о пресечении терроризма от 1977 г.;
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г.;
- Конвенция о физической защите ядерного материала от 1980 г.;
- Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию от 1988;
- Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 г.;
- Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях обнаружения от 1991 г.;
- Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 г.;

- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 9 декабря 1994 г. от 1997 г.;
- Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе от 1998 г.;
- Международная конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с финансирование терроризма 1999 г. [40, с. 154-155; 47, с. 317-330; 48, с. 256-267];
- Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. [13, с. 308-317];
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 18 декабря 2000 г.;
- Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 2005 г. [16; 44; 51] и др.;
- Модельный уголовный кодекс для государств участников СНГ [15].

8 сентября 2006 г. в целях обеспечения укрепления и усиления деятельности государств – членов ООН была принята, а 19 сентября того же года представлена Глобальная контртеррористическая стратегия, с которой согласилось 192 государства. Она стала «основой для плана действий, касающегося анализа условий, способствующих распространению терроризма»; его предотвращению и борьбе с ним; «мер, способствующих расширению возможностей государств бороться с терроризмом; усилию роли ООН в противодействии терроризму и обеспечению уважению прав человека в ходе этой борьбы» [6, с. 4-5]. Резолюцией от 15 сентября 2008 г. Генеральная Ассамблея ООН подтвердила приверженность Стратегии и выразила удовлетворении процессом ее реализации [6, с. 6]

Законодательство РФ о борьбе с терроризмом:

-Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (предложения по его совершенствованию в борьбе с терроризмом смотрите, например, в работе Ф.А. Мирзоахмедова [24, с. 8-14];

- Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. №3-ФЗ «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»;

- Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» – «основа российского законодательства о борьбе с терроризмом» [6, с. 5] и др.

Формы и институты сотрудничества государств в борьбе с терроризмом.

Во-первых, это партнерство в рамках действующих конвенционных и институциональных механизмов [36, с. 161-172], в том числе в рамках такой универсальной организации как ООН [2; 34, с. 529-540], в частности, конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию [Скирда М.В.], Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию [Нигматуллин Р.В.] и Специального докладчика по вопросу поощрения и защиты прав и основных свобод человека в условиях борьбы с терроризмом (его деятельность направлена на выявление и внедрение наиболее эффективных способов борьбы с терроризмом, которые не противоречат правам и основным свободам человека, он был назначен 21 апреля 2005 г. Комиссией по правам человека ООН [6, с. 5]; созданным в июне 2017 г. Контртеррористическим управлением ООН [52, с. 21]; Международного уголовного суда и международных трибуналов [47, с. 344-365; 48, с. 280-298]. А. Берия ди Аржентине считает, что в первый ряд борьбы с преступностью выдвигаются четыре неправительственные организации юридического профиля, имеющие консультативный статус при ООН: – Международная ассоциация уголовного права (МАУП), Международное криминологическое общество (МКО), Международное общество социальной защиты (МОСЗ) и Международный уголовный и пенитенциарный фонд (МУПФ) [3, с. 179]. В 1982 г. для координации деятельности этих организаций был создан Международный комитет по координации (МКК), его часто называют Комитет «четырех» и он имеет консультативный статус при Экономическом и социальном совете ОНН (ЭКОСОС), а его постоянным генеральным секретарем был избран вышеуказанный А. Берия ди Аржентине [3, с. 179-181]. Комитет подготовил материалы для восьмого конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, сентябрь 1990 г.). В рамках этого конгресса, его третьего предварительного пункта «Эффективные международные и национальные акции против организованной преступности и терроризма», четыре международные ассоциации проанализировали различные аспекты преступной террористической деятельности. Эта проблема обсуждалась в 1989 г. на 14 международном конгрессе уголовного права в Вене [3, с. 181, 187].

Во-вторых, взаимодействие в формате объединений и групп государств. Деятельность Европейского Союза по оценке российских ученых, «занимает одно из центральных мест в создании международно-правовых основ европейской системы безопасности от террористических угроз... Опыт европейской интеграции в борьбе с терроризмом, где ярко выражен принцип коллективного решения проблем, занимает важное место в системе всемирного антитеррористического сотрудничества» [46, с. 8-9]. В рамках этой наднациональной организации созданы специализированные органы, призванные противодействовать террористическим угрозам:

Европол [15; 28; 53, с. 64-71], Евроюст, Полицейская рабочая группа по терроризму, координатор Евросоюза по антитеррористической деятельности [46, с. 9]. Нормативной основой борьбы с терроризмом в рамках этой организации являются следующие акты: План действий по борьбе с терроризмом 2001 г., Декларация солидарности по борьбе с терроризмом 2004 г., Стратегия по борьбе с финансированием терроризма 2004 г., Контртеррористическая стратегия 2005 г. и др. Кроме того, Совет ЕС принял такие юридически обязательные акты, как решения о введении единого европейского ордера на арест, замораживании активов террористов и террористических организаций, оперативном обмене информацией в борьбе против террористов, внесении биометрических данных в паспорта всех граждан стран-членов ЕС и др. [46, с. 9].

Н.Ю. Тимофеева утверждает, что «в деле консолидации по противодействию терроризму весомая роль принадлежит ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Е.П.)», хотя далее констатирует, что характерной чертой нормативно-правовых документов этой организации, принятых, правда до 2001 г. является их декларативный характер. ОБСЕ приняла Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом 2001 г., Бишкекскую программу действий 2001 г., Хартию антитеррористического сотрудничества 2004 г. и другие документы, в которых призывала государства – участники «выступить «единым фронтом» против «бича эпохи» – терроризма». Было создано Антитеррористическое подразделение, главной функцией которого стала поддержка государств – членов в деле борьбы с терроризмом и ликвидации условий, порождающих и подпитывающих его... Создание Контртеррористической сети ОБСЕ призвано обеспечить своевременный обмен информацией о программах борьбы с терроризмом, подготовке кадров и изменениях в правовой сфере, осуществляемых по инициативе ОБСЕ и государств – участников этой организации» [46, с. 10]. Безусловно, радует переход от деклараций и призывов к реальным и разнообразным мерам по борьбе с международным терроризмом в рамках ОБСЕ.

Свою лепту в борьбу с международным терроризмом вносят также «Группа семи», начиная со встречи (саммита) в Бонне в 1978 г. [5, с. 11], Североатлантический альянс – НАТО [2] с 1990-х годов и программа «Партнерство ради мира» [5, с. 12], в рамках постоянно действующего Трансатлантического форума и Совета Россия – НАТО [46, с. 10-11]; Совет Европы и Европейский суд по правам человека, оценивая антитеррористическое законодательство государств – членов этой организации [47, с. 295-315], Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе [46], СНГ [2] – на основе Договора о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. [8; 15; 28; 38; 43; 46], в том числе деятельность созданного в 2000 г. в г. Москва Антитеррористического центра государств-участников СНГ [24, с. 3]; Организация договора коллективной безопасности – ОДКБ [5, с. 12],

Шанхайская организация сотрудничества – ШОС, в задачи которой также входит и борьба с такой основной дестабилизирующей силой как терроризм [5, с. 12; 8], Организация Исламская конференция – ОИК – современный терроризм – одно из приоритетных направлений взаимодействия [5, с. 13], Азиатско-Тихоокеанского региона – АТР [1], Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН [5. С. 12] и др.).

По оценке ряда российских ученых, Содружество Независимых Государств «демонстрирует опыт эффективного противодействия терроризму на институциональном уровне (Антитеррористический центр СНГ) и правовом (Договор о сотрудничестве по борьбе с терроризмом 1999 г.) уровнях». В рамках СНГ ежегодно проводятся антитеррористические штабные учения, что является реализацией на практике Программы по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма [46, с. 10].

В-третьих, это участие в деятельности Интерпола [10; 32, с. 30-37; 33, с. 190-199; 40] и института правовой помощи по уголовным делам [38].

Роль Интерпола в борьбе с международным терроризмом.

В 1984 г. сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации уголовной полиции (Интерпола) утвердила «Основные направления», позволяющие Организации действовать, если противоправные акты совершаются террористами за пределами страны их гражданства (подданства) или места постоянного проживания. На 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Вашингтон, 1985 г.) была принята резолюция AGN/54/RES/1, которая призвала к созданию специализированной группы в составе Генерального секретариата для усиления взаимодействия и координации борьбы с международным терроризмом. Эта же резолюция поручила Генеральному секретарю разработать для Национальных центральных бюро (НЦБ) Руководство по борьбе с международным терроризмом. В марте 1987 г. Руководство было направлено в страны-члены Организации, а в январе 1987 г. – была создана антитеррористическая группа. В начале XXI века в структуре Генерального секретариата функционирует отделение общественной безопасности и борьбы с терроризмом (PST), которое, в частности, координирует сотрудничество государств борьбе с терроризмом [40, с. 48].

Вышеуказанные факты подтверждают вывод исследователей Интерпола, что терроризм признается этой организацией «как одна из основных угроз правопорядку во всем мире, в связи с чем борьба с международным терроризмом в последние годы (эти строки написаны были ученым в 2008 г. – Е.П.) заняла приоритетное направление в деятельности правоохранительных органов государств-членов Интерпола» [10, с. 9].

В соответствии с российской межведомственной Инструкцией 2000 г. в Генеральный секретариат и Национальные центральные бюро следует сообщать о преступлениях террористического характера, если:

- цели террористической организации распространяются более чем на одно государство;
- совершение преступления начинается в одном государстве, а завершается в другом;
- материально-техническое обеспечение группы исполнителей имеет зарубежное происхождение;
- преступление планируется или готовится в одном государстве, а осуществляется в другом;
- жертвы преступления – граждане различных государств или люди, связанные с деятельностью международных организаций;
- ущерб, нанесенный преступлением, затрагивает различные государства или международные организации либо предприятия с иностранным участием;
- преступление совершено террористической организацией, ранее причастной к террористическим преступлениям, имеющим международную значимость;
- финансирование или операции по отмыванию денег террористических организаций осуществляется в другом государстве;
- постоянная или временная сети материально-технической поддержки преступлений затрагивают или находятся более чем в одном государстве;
- орудия или инструменты, используемые в деятельности террористической организации, затрагивают более чем одно государство;
- одно или несколько лиц, причастных к преступлению, не являются гражданами государства, в котором оно совершено [40, с. 48-49].

Налицо, типичный подход, в принципе, ко всем международным преступлениям и преступлениям международного характера: обязательно должен быть иностранный элемент – преступник (преступники) или потерпевшие (государство или несколько государств, население другой страны или стран), общественная опасность в виде вреда или ущерба для другого государства, региона или всего мирового сообщества в случае международных преступлений; незаконное перемещение оружия, финансов и т.п. через границу и др.

Запросы, касающиеся международного терроризма, подразделяются на две группы: 1) направленные на уголовное преследование террористов (ст. 3 Устава Интерпола) и 2) направленные на предупреждение террористической деятельности [40, с. 50].

Специалист по деятельности Интерпола по противодействию терроризму Е.С. Зайцева называет эту организацию авторитетным участником противодействия международного сообщества проявлениям терроризма. Она считает, что «роль Интерпола в координации действий правоохранительных органов государств-членов, предоставлении защищенного канала связи для обмена полицейской информацией между всеми государствами-членами и Генеральным секретариатом, ведении баз данных, информационной и оперативной поддержке полицейских ведомств, обучении и повышении квалификации сотрудников

правоохранительных органов государств – членов, проведении международных форумов по проблемам международной уголовной преступности и терроризма просто неоценима» [10, с. 3-4]. По ее мнению, в начале 20 столетия «значительно возросла роль Интерпола в международном сотрудничестве по вопросам борьбы с терроризмом и другими видами транснациональной преступности с ООН и другими международными организациями». Е.С. Зайцева в доказательство своей позиции приводит следующие аргументы: правовые акты Интерпола, многочисленные соглашения этой организации о сотрудничестве в вышеуказанной сфере, упоминание Интерпола и его значимости в ряде международных конвенций, уникальность его инструментов и механизмов [10, с. 4].

Таким образом, международные организации способны принести пользу в деле борьбы с транснациональной преступностью, в том числе и с международным терроризмом.

Предложения по повышению эффективности международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом (несмотря на существующий плюрализм в российской науке международного уголовного права, некоторые авторы имеют общие взгляды и предлагают аналогичные средства по борьбе с этим крайне негативным явлением):

- организация скоординированной международной научно-исследовательской и правотворческой работы, направленной на выработку единых, универсальных и общепризнанных понятий: терроризм, террористический акт, и возможно, террористическое преступление [52, с. 17] или преступление террористической направленности;

- международно-правовая регламентация данного феномена, включение в Римский Статут Международного уголовного суда (МУС) статьи, посвященной терроризму [52, с. 22] и наделение его юрисдикцией для привлечения виновных в терроризме к уголовной ответственности [35, с. 129-132]; а, точнее, – дополнить ст. 5 Статута МУС «отдельным составом преступления – «международный терроризм» [18, с. 26];

- установление жесткого контроля мирового сообщества за деятельностью международных террористических структур и привлечение их членов к уголовной ответственности;

- интенсификация работы над Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом [6, с. 11-12; 15; 52, с. 21], завершение работы над ее проектом, разрешение «коллизий lex specialis derogat lege generali и lex posterior derogat lege priori в системе международных универсальных, посвященных различным вопросам борьбы с терроризмом», придания ей на «конференции высокого уровня под эгидой ООН» статуса basic legem и приоритета по отношениям к нормам секторальных международных договоров, что «позволит создать целостный правовой режим, в рамках которого корректно будут разрешены проблемы взаимосвязи и взаимосовместимости антитеррористических норм международного права» [52, с. 21];

- превенция террористических актов применение дипломатических, экономических и военных санкций к террористическим государствам и их пособникам, нейтрализация террористических анклавов, замораживание финансовых средств террористических режимов и организаций в зарубежных банках, обмен данными разведки, а также принятие решений на уровне парламентов государств и региональных международных организаций об ограничении права на владение оружием, об ужесточении иммиграционного законодательства и др. [27, с. 180-198]; изучение опыта борьбы Израиля и других стран по борьбе с террористами, по предотвращению террористических актов аэропортах и других важных объектах.

Литература:

1. Алексеев О.Н. Международный терроризм и борьба с ним крупнейших государств Тихоокеанского региона: автореф. дис. ...канд. полит. наук. – Владивосток, 2013.
2. Алибеков М.Г. Национальная безопасность России и противодействие международному терроризму: автореф. дис. канд. полит. наук. – М., 2007.
3. Берия ди Аржентине А. Международное сотрудничество в рамках юридических неправительственных организаций ООН // Уголовная юстиции: проблемы международного сотрудничества. Международный научно – исследовательский проект. – М.: Издательство БЕК, 1994.
4. Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов: дис. ...канд. полит. наук. – Казань, 2005.
5. Веселовский С.С. Многосторонне сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом: автореф. дис. ...канд. полит. наук. – М., 2007.
6. Гаджиханова А.И. Проблема обеспечения прав человека в контексте международно-правовой борьбы с терроризмом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010.
7. Горбунов Ю.С. Глобализация терроризма // История государства и права. – 2007. №19.
8. Гуриева Э.Г. Правовые вопросы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с международным терроризмом: дис.... канд. юрид. наук. – М., 2004.
9. Жукова В.П. Роль Совета Безопасности в борьбе с финансированием терроризма //[https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Роль-Совета-Безопасности-ОН-в-борьбе-с-финансированием-терроризма](https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Роль-Совета-Безопасности-ООН-в-борьбе-с-финансированием-терроризма) ООО Издательство «Новый импульс». Научная сеть «Современное право». Портал для юристов, занимающихся научной или практической деятельностью, юридические журналы (дата обращения 15.07.2019)

10. Зайцева Е.С. Деятельность Интерпола по противодействию терроризму как вклад в укрепление международного правопорядка: дис. канд. юрид. наук. – М., 2008.
11. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. докт. юрид. наук. – М., 2004.
12. Иногамова-Хегай Л.Б. Международное уголовное право. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
13. Интерпол против терроризма: сборник международных документов / Министерство внутренних дел РФ; сост. В.С. Овчинский. – М.: ИНФРА-М, 2008.
14. Каламкарян Р.А. Терроризм // Международное уголовное право / И.П. Блищенко, Р.А. Каламкарян, И.И. Карпец и др. – М.: Наука, 1995.
15. Короткова М.В. Международно-правовые аспекты регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2003.
16. Косачев К.И. Концепция развития международного права в области борьбы с ядерным терроризмом: дис. канд. юрид. наук. – М., 2003.
17. Костенко Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. – М.: РКонсульт, 2002.
18. Костенко Н.И. Теоретические проблемы становления и развития международной уголовной юстиции: автореф. дис. докт. юрид. наук. – М., 2002.
19. Кузьмина О.В., Поцелуев Е.Л. Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом в целях укрепления стабильности // Право и политическая стабильность: Тезисы к международной научно-практической конференции. – М.: Рос. ун-т дружбы народов (РУДН), 1996. – С. 55-56.
20. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: учебник. – М.: Спарк, 1999.
21. Лупу А.А., Оськина И.Ю. Транснациональное криминальное право: учеб. пособие. – М.: Дело и Сервис, 2012.
22. Мансуров Т.Т. Правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступлениями международного характера: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2004.
23. Мардоян А.В. Терроризм как международное преступление: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2007.
24. Мирзоахмедов Ф.А. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование): автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2016.
25. Нагоева М.А. Терроризм как глобальная проблема современности // Проблемы в российском законодательстве. – 2014. №3.
26. Нелина О.В. Проблемы и перспективы борьбы с угрозой терроризма в Западном полушарии: автореф. дис. канд. полит. наук. – М., 2010.

27. Нетаньяху Б. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести поражение сети международного терроризма / пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002.
28. Нигматуллин Р.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера в XX- начале XXI столетия: историко-правовое исследование: дис. ...докт. юрид. наук. – М., 2007.
29. Панов В.П. Международное уголовное право: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1997.
30. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М.: Юрист, 1993.
31. Паутов И.Д. Международный терроризм в конце ХХ – начале ХХI веков, как глобальная проблема современности: сущность, истоки и угрозы: дис. ...канд. полит. наук. – М., 2006.
32. Поцелуев Е.Л. Деятельность Интерпола в борьбе с международными уголовными преступлениями // Вестник ИвГУ (Ивановского государственного университета). Серия Право. Социология. Экономика. 2001. Вып. 4.
33. Поцелуев Е.Л. Деятельность Интерпола в укреплении законности и правопорядка: история и современность // Проблемы укрепления законности правопорядка: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. А.В. Хохлов. Иваново Иван. филиал Владимирского юридического института Министерства юстиции России, 2001. – С. 190-199.
34. Поцелуев Е.Л. Политика ООН в сфере международного уголовного правосудия: от Международного военного трибунала в Нюрнберге до Международного уголовного суда // Судебная правовая политика: коллективная монография / под ред. А.А.Дорской. – СПб.: Астерион, 2019. – С. 529.
35. Поцелуев Е.Л. Состояние и перспективы Международного уголовного суда // Проблемы реформирования правовой системы России на рубеже XX- XXI вв.: материалы Всероссийской научно - практической конференции. Иваново, 17 марта 2003 г. / отв. ред. О.В. Кузьмина. – Иваново: Иван. гос. ун-т., 2003.
36. Поцелуев Е.Л. Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью в рамках международных организаций // Отраслевое деление международного права: традиционные и новые подходы: коллективная монография / под ред. А.А. Дорской, З.Ш. Матчановой. – СПб.: Астерион, 2018.
37. Прокофьев Н.В. Многосторонние международные договоры в сфере борьбы с международным терроризмом: Проблемы эффективности: дис. канд. юрид. наук. – М., 2005.
38. Рахимов Б.М. Международно-правовые основы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам между странами СНГ и Балтии: автореф. дис ...канд. юрид. наук. – М., 2002.
39. Родионов К. Деятельность Интерпола в борьбе с международной преступностью // Уголовная юстиции: проблемы международного

- сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. – М.: Издательство БЕК, 1994.
40. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. – СПб.: Питер, 2004.
41. Саркисян М.А. Международный терроризм как преступное деяние по международному праву: дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2003.
42. Саруханян В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2010.
43. Сборник нормативных актов, регулирующих взаимодействие государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью. – Минск, 2001. Вып. 2.
44. Синякин И.И. Международно-правовой режим нераспространения оружия массового уничтожения в свете борьбы с международным терроризмом: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2010.
45. Скирда М.В. Роль конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в совершенствовании законодательства Российской Федерации в области уголовного правосудия: дис. ...канд. юрид. наук. – Казань, 2009.
46. Тимофеева Н.Ю. Международно-правовые вопросы борьбы с терроризмом в евроатлантическом регионе: дис. канд. юрид. наук. – М., 2009.
47. Устинов В.В. Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом: дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 2002.
48. Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика – М.: Юрлитинформ, 2002.
49. Федоров М.В. Правовые основы борьбы с отмыванием грязных денег (опыт стран Европейского союза и России) // Преподавание права Европейского Союза и государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования: Материалы междунар. семинара «Преподавание права Европейского союза в российских вузах», состоявшегося в Москве 8-18 ноября 1999 г. – М.: Nota bene, 2000.
50. Шарифуллин Р.А. Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2006.
51. Хабачиров М.Л. Международно-правые проблемы борьбы с ядерным терроризмом: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000.
52. Чернядьева Н.А. Современное состояние и тенденции развития международно-правовой борьбы с терроризмом: автореф. дис. докт. юрид. наук. – М., 2018.
53. Esser R. Europäisches und Internationales Strafrecht. München: Verlag C.H. Beck, 2014.

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ ҲАВАСМАНДГАРДОНӢ БАРОИ МЕҲНАТ

Бобокалонов Ф.М.,

сардори шуъбаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат, муҳоҷират ва иҷтимоии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, н.и.ҳ., дотсенти кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

Ихтисоси илмӣ: 12.00.05 – ҳуқуқи меҳнат; ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ

Фишурда: Мақолаи омодашуда, ба бархе аз асосҳои ҳуқуқии танзими ҳуқуқи ҳавасмандгардонӣ барои меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Дар мақола санадҳои меъёрии ҳуқуқии асосии марбут ба соҳаи меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллук дошта, мавриди таҳлил қарор дода шудаанд.

Калидвожаҳо: Ҳавасмандгардонии меҳнат, мукофотҳо, Ҷумҳурии Тоҷикистон, қоидаҳои тартиботи дохилӣ, оиннома ва низомномаҳо оид ба интизоми меҳнат.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД

Бобокалонов Г.М.,

начальник отдела по трудовому законодательству, миграции и социальной защиты Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и коммерческого права Таджикского национального университета

Научная специальность: 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения

Аннотация: Подготовленная статья посвященна к некоторым основам правового регулирования поощрение за труд в Республике Таджикистан. В статье исследованы основные нормативно-правовые акты касающиеся трудовых отношений Республике Таджикистан.

Ключевые слова: Поощрение за труд, награды, Республика Таджикистан, Правила внутреннего распорядка, уставы и положении о трудовом дисциплине.

LEGAL REGULATION OF INCENTIVES FOR LABOR

Bobokalonov G.M.,

Head of the Department of Labor Law,
Migration and Social Protection of the
National Center for Legislation under the
President of the Republic of Tajikistan,
Candidate of Laws, Associate Professor of
the Department of Business and
Commercial Law of the law faculty of
Tajik National University

Scientific Specialty: 12.00.05 – labor law; social security law

Annotation: The prepared article is devoted to some basic legal regulation of labor incentives in the Republic of Tajikistan. The article studies the main regulatory legal acts concerning labor relations of the Republic of Tajikistan.

Keywords: Incentives for labor, awards, Republic of Tajikistan, Inner order rules, charters and regulations on labor discipline.

Ҳавасмандгардонӣ яке аз тадбирҳои бисёр муҳими иҷтимоии кормандон маҳсуб меёбад, ки дар раванди иҷрои фаъолияти меҳнатӣ ва муносибатҳои шаҳсӣ дар ҷамъият мавриди истифода қарор дода мешавад. Ҳар як ҷомеаи меҳнатӣ ба ин тадбири муҳими пешрафти кори оммулманфия эҳтиёҷ ҳам дорад. Зоро ҳар як инсон дар навбати худ кӯшиш мекунад, ки шаҳсияти ў, арзишҳои шаҳсии ў дар муҳити иҷтимоӣ эътироф ва қадр карда шавад ва ин раванд бояд сари вақт ва дар мавриди муносиб амалӣ гардонида шавад.

Дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳар як корманд ба эътирофи арзишҳои ҳавасмандгардонӣ ҳуқуқ дорад ва ин падидо онҳоро рӯҳбаланд ҳам мекунад. Барои амалӣ намудани ин талабот қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, низомномаҳо, оинномаҳо, дастуралхо, шартномаҳои колективӣ, қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ, қоидаҳо оид ба интизоми меҳнат, ки тартиби татбиқи онҳоро муайян менамояд, пешбинӣ шудааст.

Бо истифода аз ҳавасмандгардонӣ, корманд метавонад натиҷаи ҷандтарафа ба даст орад: колективи меҳнатиро рӯҳбаланд созад, дорои менталитет ва ҳулқу одоб ва ташкилотчии хуб бошад, барои пешрафти корҳои худ ва атрофиёнаш сафарбарӣ менамояд, муттаҳид месозад, роҳбарӣ менамояд ва ё барьакс, бо низоъҳо то барҳамхӯрӣ барангезонад ва колективро пароканда намояд. Ҳавасмандгардонӣ тавассути мукофотҳои гуногун амалӣ гардонида мешавад. Мукофоте, ки онро корфармо барои корманд арзишнок меҳисобад, мағҳуми арзиш барои одамони гуногун фарқ мекунанд. Барои шаҳси сарватманд, дар баъзе ҳолатҳо, ҷанд соат

муносибатҳои самимонаю дӯстона метавонанд аз миқдори зиёди мукофоти пулӣ қиматтар бошанд.

Ҳар гуна ҳавасмандгардонӣ, рӯҳбаландӣ, обрӯю эътибори инсонро баланд мебардорад ва одатан ин сарвати бебаҳо қабл аз ҳама аз ҷониби одамон баландтар қадр карда мешавад.

Тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ташкилотҳо ду навъи асосии ҳавасмандгардонӣ пешбинӣ шудааст: дохиљӣ ва беруна. Мукофоти дохили ташкилотро худи корфармо амалӣ месозад, ки он натиҷаи меҳнати соғдилонаву дастовардҳои ба даст овардашуда, маҳсуб меёбад.

Мутобиқи қисми 1 моддаи 61 КМ ҶТ корфармо ҳуқуқ дорад намудҳои гуногуни ҳавасмандгардониро барои дастовардҳои меҳнатӣ татбиқ намояд.

Барои ичрои намунавии уҳдадориҳои меҳнатӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, беҳтар кардани сифати маҳсулот, кори дарозмуддат ва аъло, навовариҳои меҳнатӣ ва дигар дастовардҳои меҳнатӣ ҳавасмандгардониҳои зерин пешбинӣ шуда метавонанд:

- эълон намудани раҳматнома;
- додани мукофотпулӣ;
- мукофотонӣ бо тухфаи қиматбаҳо;
- сарфарозгардонӣ бо ифтихорномаҳо;
- номнавис намудан ба китоби шарафмандӣ ва дар тахтаи фахрӣ.

Инчунин, корфармо метавонад кормандро барои дарёфти унвонҳои гуногуни ифтихорӣ пешниҳод намояд.

Мутобиқи талаботи қисми 2 моддаи 61 КМ ҔТ, қонунҳо, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ, шартномаҳои колективӣ, оиннома ва низомномаҳо оид ба интизоми меҳнат, дигар намудҳои ҳавасмандгардонӣ, инчунин тартиби татбиқи онҳоро муайян менамоянд [1].

Барои хизмати шоиста дар назди ҷамъият ва давлат, кормандон ба дарёфти мукофотҳои далатӣ пешниҳод шуданашон мумкин аст.

Тартиби пешниҳоднамоӣ ба мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрели соли 2002, №809 «Дар бораи Тартиби пешниҳодкунӣ ба мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва супурдани онҳо» танзим менамояд.

Тибқи муқаррароти моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [2], барои баррасии пешакӣ ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба сарфарозгардонии шахсон бо мукофотҳои давлатӣ Комиссияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мукофотҳои давлатӣ таъсис дода мешавад.

Ҳайат ва Низомномаи Комиссияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мукофотҳои давлатӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

Мутобиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 августи соли 2000, №377 [3] ба ҳайати Комиссия: Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон (Раиси Комиссия); Муовини аввали Роҳбари Дастигоҳи ичроияи Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон (муовини Раиси Комиссия); Сардори Раёсати кафолатҳои ҳуқуқи инсони Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (муовини Раиси Комиссия).

Ба аъзоёни Комиссия: Мушовири давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм ва масъалаҳои иҷтимоӣ – сардори Идораи сиёсати иҷтимоии Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Мушовири давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – сардори Идораи робита бо ҷомеа, иттилоот ва фарҳанги Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Мушовири давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иқтисод; сардори Идораи иқтисоди Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Мушовири давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои сиёсати кадрҳо; Мушовири давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқ – намояндаи ваколатдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; Раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон (бо мувофиқа); Мудири шуъбаи ташкилию инструктории Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Мудири шуъбаи мудофиа ва тартиботи ҳуқуқии Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Мудири шуъбаи комплекси агросаноатии Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Мудири шуъбаи фарҳанги Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Раиси Шӯрои ҷумҳуриявии собиқадорони ҷангу меҳнат ва қувваҳои мусаллаҳ; Раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон; Раиси Федератсияи иттифоқҳои қасабаи мустақили Тоҷикистон; Муовини Раиси шаҳри Душанбе; Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; Мудири шуъбаи мукофотҳо, шаҳрвандӣ ва баҳшиши ҷазои Раёсати кафолati ҳуқуқи инсони Дастигоҳи иҷroияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (котиби масъули Комиссия) дохил мешаванд ва тибқи қарори Комиссия дар кори он метавонанд намояндагони мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, колективҳои меҳнатӣ ва васоити ахбори умум иштирок намоянд.

Комиссияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мукофотҳои давлатӣ дар доираи Низомнома [4] масъалаҳоро баррасӣ менамояд.

Мутобиқи моддаи 8 Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 24 февраля 2017, №1378 [5] дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотҳои давлатии зерин муқаррар гардидаанд:

- мукофоти олӣ – унвони Қаҳрамони Тоҷикистон;
- ордени Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи I;
- ордени Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи II;
- ордени Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи III;
- ордени Зарринтоҷ дараҷаи I;
- ордени Зарринтоҷ дараҷаи II;

- ордени Зарринтоҷ дараҷаи III;
- ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи I;
- ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи II;
- ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи III;
- ордени «Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон»;
- ордени Дӯстӣ;
- ордени Спитамен дараҷаи I;
- ордени Спитамен дараҷаи II;
- ордени Шараф дараҷаи I;
- ордени Шараф дараҷаи II;
- медали Ҷасорат;
- медали Ҳизмати шоиста;
- медали Шафқат;
- медали Марзбони шучойи Тоҷикистон;
- унвони фахрии Нависандай (Шоири) халқии Тоҷикистон;
- унвони фахрии Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон;
- унвони фахрии Ҳофизи халқии Тоҷикистон;
- унвони фахрии Рассоми халқии Тоҷикистон;
- унвони фахрии Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон;
- унвони фахрии Арбоби ҳунари Тоҷикистон;
- унвони фахрии Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон;
- унвони фахрии Корманди шоистаи Тоҷикистон;
- унвони фахрии Донори ифтихории Тоҷикистон;
- Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ба намудҳои мукофотҳои давлатӣ ҳамчунин медалҳои ҷашнӣ, ки аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудаанд, дохил мешаванд.

Мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо забони давлатӣ номгузорӣ мешаванд.

Инчунин тибқи муқаррароти моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои пешниҳод намудани шаҳс барои сарфароз намудан бо мукофоти давлатии навбатӣ барои хизматҳои нав, ба истиснои ҳолатҳое, ки ба зоҳир намудани шучоат, мардонагӣ, диловарӣ ва хизматҳои маҳсус дар назди Ватан вобаста аст, баъд аз 5 соли сарфарозгардонии пештара мумкин аст.

Барои равшанӣ андохтан ба ин масъала, ба моддаи 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 феврали 2017, №1378 «Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» рӯй меорем, ки тибқи он бо унвони фахрии «Корманди шоистаи Тоҷикистон» корманди истеҳсолоти моддӣ ва соҳаҳои ҳуқуқ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илм, фарҳанг, маориф, воситаҳои аҳбори омма, хизмати давлатӣ, ки ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ ноил гардида, дар соҳаи худ 15 сол ва зиёда аз он фаъолият намудааст ва чун қоида мукофоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад, сарфароз гардонида мешавад.

Дар робита ба ин, агар шахс дар соҳаи маориф ва илм зиёда аз 15 сол собиқаи кории бефосила дошта бошад, бо «Ифтихорномаи фахрӣ», бо нишони сарисинагии «Аълоҷии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мукофоти давлатӣ – бо медали «Хизмати шоиста»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва дар давоми меҳнати пурсамар бо Ифтихорномаҳои соҳавӣ, сарфароз гардонида шуда бошад, барои сарфароз шудан ба унвони фахрии Корманди шоистаи Тоҷикистон имконият пайдо намуданаш мумкин аст.

Тибқи муқаррароти моддаи 26 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бошад, бо унвони фахрии Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон муҳандиси олим ва корманди илмию омӯзгории барҷастаи дорои унвони илмии доктори илм ва ё на камтар аз 20 сол аз рӯи ихтисос фаъолиятнамуда барои қашфиёти илмӣ ва илмию техникӣ ва корҳои илмии дорои аҳамияти назариявӣ ва амалӣ, ки ба суръатбахшии пешрафти илмию техникӣ, рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ мусоидат менамоянд, барои хизматҳо дар таҳияи самтҳои афзалиятноки илм ва техника, тарбия ва омода намудани кадрҳои илмӣ сарфароз гардонида мешаванд.

Адабиёт:

1. Шонасиридинов Н., Бобокалонов Ф.М. Тафсири Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри якум // Муҳаррири масъул, номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Н. Шонасиридинов. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2017. – С.199-201.

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 24 феврали 2017, №1378.

3. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 августи соли 2000, №377 «Дар бораи таъсиси Комиссияи мукофотҳои давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон».

4. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 майи соли 2002, №823 «Низомнома дар бораи Комиссияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мукофотҳои давлатӣ».

5. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 1-2. мод. 1.

ТАНОСУБИ ҲУҚУҚ, ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

Раҷабов М.Н.,

мудири кафедраи ҳуқуқи
байналмилалии факултети
ҳуқуқшиносии ДМТ, н.и.х., дотсент
Тел.: (+992) 919509193
E-mail: rajabov.m.1973@mail.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.10 – ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳуқуқи Аврупо

Фишурда: Дар мақола таносуби ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Муаллиф мағҳуми ҳуқуқро васеъ назар ба ҳуқуқи инсон баррасӣ кардааст, вале ҳуқуқи инсонро маҳаки асосии ҳуқуқи миллӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ медонад. Ҳуқуқи инсон дар фаҳмиши ҳуқуқи фитрӣ, вале эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи он дар фаҳмиши таҳмилӣ қарор дорад, то дуҳурагӣ дар дарки ҳуқуқи инсон пайдо нагардад.

Калидвожаҳо: Ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи фитрӣ, ҳуқуқи таҳмилӣ, давлат.

СООТНОШЕНИЕ ПРАВА, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Раджабов М.Н.,

заведующий кафедрой международного
права юридического факультета
Таджикского национального
университета, к.ю.н., доцент
Тел.: (+992) 919509193
E-mail: rajabov.m.1973@mail.ru

Научная специальность: 12.00.10 – международное право, европейское право

Аннотация: В статье анализируются соотношения право, права человека и международное права прав человека. Автор рассматривает понятие права более шире чем понятия права человека, но права человека считают ядром национальной и международной правовой системы. Права человека понимается как естественное право, но её признания, гарантии, соблюдения и защита должно пониматься как позитивное право, и это отрицает двойной стандарт в понимании права человека.

Ключевые слова: Право, права человека, международное право прав человека, естественного права, позитивного права, государство.

RELATIONSHIP OF LAW, HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW

Rajabov M.N.,

the Head of the Department of International Law of the Law faculty of the Tajik National University, candidate of legal science, docent

Phone: (+992) 919509193

E-mail: rajabov.m.1973@mail.ru

Scientific specialties: 12.00.10 – International Law, European Law

Annotation: The article analyzes the relationship of law, human rights and international human rights law. The author considers the concept of law more broadly than the concept of human rights, but human rights are considered the core of the national and international legal system. Human rights are understood as a natural right, but its recognition, guarantees, respect and protection must be understood as a positive right, and this negates the dual standard in understanding human rights.

Keywords: Law, human rights, international law, human rights, natural law, positive law, state.

Ҳуқук зухуроте мебошад, ки аз лаҳзаи пайдоиши инсон арзи вучуд дорад ва онро сирф маҳсули давлат, созмони байналмилай ё дигар падидаҳои «бофта» ё «сохтаи» инсон набояд донист, ҳарчанд падидаю «бофтаҳои» инсон ба мазмуну моҳияти ҳуқук таъсири мусбию манғӣ мерасонанд ва дар такмилу маҳдуд гардонидани он нақш доранд. Воқеан ҳуқуқро берун аз инсон ва табииати он баррасӣ кардан имкон надорад. Инсон аз лаҳзаи пайдоиш то имрӯз бо Худо ва Олам дар муносибат қарор дорад. Дарки Худо бо ақл сурат мегирад ва табиист, ки дар эҷоди меъёрҳое, ки дар танзими муносибати Худо ва инсон аст, инсон очиз мебошад, аз ин нигоҳ Худованд дин, пайғамбар ва китобҳои муқаддас (осмонӣ)-ро барои ҳалли мавзӯъ пешниҳод кардааст. Олам – муҳите, ки моро фаро гирифтааст замин, об, кӯҳ, дарё, ҳаво, олами ҳайвоноту наботот ва гайра. Муносибати инсон бо олам бояд оқилона бошад. Бо чунин дарк дар Рими қадим ба яке аз навъҳои ҳуқуқи хусусӣ – дар таснифи ҳуқук – Улпиан – ҳуқуқи фитриро пешниҳод кардааст ва ба назари ў ҳуқуқи фитрӣ «барои ҳама мавҷудоти зинда», ҳам байни одамон ва ҳам олами ҳайвонот, «дар замин, баҳр, байни паррандаҳо» амал мекунад. [36, с. 89] Дунёе, ки инсон дар он умр ба сар мебарарад дар асоси формулаи оддии муносибати «Худо-Олам» ташаккул ёфтаасту рушд мекунад. Ҷӣ тавре, ки дар боло ишора шуд, муносибати инсон бо Худо дар доираи ақл, ки бо номи дин ва муносибати инсон ба олам дар доираи ақл, ки дар муносибати оқилона бо он ва муносибати инсон бо яқдигар дар доираи ақл, ки бо номи

«хуқук» ёд мешавад роҳандозӣ карда мешавад. Вале инсон дар дунё дар муносибат бо Худо, олам ва хеш аз ду нигоҳ – «ақлонаю ғайриақлона», «инсонию ғайриинсонӣ» таваҷҷӯҳ менамояд. Ҳарчанд аз чунин таваҷҷӯҳ зиён ва суд моли ӯст, вале пайваста дар рафтори вай падидай «мӯсбӣ» ва «манфӣ» ҳамроҳ аст.

Бо чунин назардошт «хуқук» аз инсон ҷудонопазир аст ва ҳамчун арзиши умумибашарӣ баҳри танзиму ҳифзи вазъи ҳуқуқӣ ва хизмат ба манфиати он арзӣ вучуд кардааст. Агар инсон аз моҳияту табииати хеш рафторашро берун нагузорад, он гоҳ «хуқук» ҳамчун «хуқуқи инсон» танзимгари рафтору ҳифзкунандай манфиати ӯ мебошад. Вале инсон аз моҳияту табииати хеш рафторашро берун гузошт, он гоҳ «хуқук» на танҳо танзим, балки ҷазоро дар асоси ҳуқуқи таҳмилӣ (позитивӣ) пешниҳод ва татбиқи онро давлат амалӣ месозад. Консепсияи ҳуқуқи инсонро мө бояд дар дарки «инсон дар моҳияту қолаби хеш» берун набуда фаҳмем, на ба он мазмуну муҳтавои дигар, гарчи фаҳмишҳои гуногун арзи вучуд доранд. Чунончи, профессор А.Ф. Ҳолиқов «хуқуқи инсонро низ чун дигар унсурҳои муҳими мавҷудияти инсон ҳодисаи ҳуқуқии абадӣ набуда медонад. Вай бо мурури замон бо мукаммалгардии инсон ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ пайдо шуда зина ба зина инкишоф ёфтааст» [44, с. 7]. Ба андешаи Д.С. Сафаров «хуқуқи инсон ин ҷузъи ҷудонашавандагӣ ва имконияти истифодаи манфиатҳои асосии мавҷудияти индивид аст, ки паҳлуҳои гуногуни ҳастии индивид ва ҷомеаро бо таъмину эътироф ва кафолати шароити арзанда, адолат ва озодии инсонро аз тарафи давлат фаро мегирад» [33, с. 31] ё «хуқуқи инсон бошад, ин имконияти ҳаракат намудан дар фазоест, ки давлат эътироф намудааст ва кафолат додааст». [34, с. 31; 28, с. 33]. Профессор А.М. Диноршоҳ ба мағҳуми ҳуқуқи инсон бо назари фарроҳ ва воқеияти имрӯз таваҷҷӯҳ кардааст ва онро бо озодӣ синоним, ифодагари арзиши шаҳсият, замина ва имконияти истифодаи ҳуқуқи муайян, тавсифи муносибат бо давлат ва воситаи маҳдудсозии ҳокимият баҳогузорӣ кардааст [5, с. 22-24]. Ҳуқук ва озодӣ синоним намешаванд, гарчӣ онҳо якдигарро пурра месозанд. Воқеият ин аст, ки ҳуқук меъёр ё ҷенаки муайян кардани ҳудуди амали озодӣ аст, яъне озодӣ бемаҳдуд намешавад, балки ҳадду ҳудуди онро ҳуқук муайян менамояд, вагарна истифодаи бемаҳдуди озодӣ инсонро аз асли хеш дур мебарад. Дар «Фарҳанги истиллоҳоти ҳуқуқи инсон» ҷараёни ташаккули ҳуқуқи инсон дар асоси се омил маънидод шудааст: ташаккули ғояҳо оид ба ҳуқуқи инсон, таҳаввули ҳуқуқҳои инсон чун муносибатҳои воқеии ҷамъияти ва инкишофи қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқи инсон. Инчунин марҳилабандии инкишофи ҳуқуқи инсонро ба чунин навъҳо чудо кардаанд: 1) Пайдоиши ақидаҳо оид ба ҳуқуқи инсон ва ташаккули таълимот оид ба арзишмандӣ ва беназирии ҳуқуқҳои инсон (нимай дуюми асри V пеш аз мелод то асри миёнга); 2) Таҳқими позитивии ҳуқуқи инсон ҳамчун низоми том (асрҳои XVII-XVIII); 3) Иҷтимоишавии ҳуқуқҳои инсон (интиҳои асри XIX-ибтиди асри XX); 4) интернатсионализатсияшавии ҳуқуқи инсон

(миёнаиҳои асри XX); 5) Ҷаҳонишавии ҳуқуқи инсон (останаи асри XXI) [42, с. 52-56].

Ба андешаи Ф.С. Сулаймонов «фаҳмиши ҳуқуқи инсон чун имконияти содир намудани ҳаракати мушаххас, ки таркиби онро ташкил менамояд, хоси ҳуқуқҳои позитивии инсон мебошанд. Ҳуқуқҳои табиии инсон бошанд, ин уҳдадории дигар шахсон буда, маҳз талаби қонун оид ба ҳуддорӣ намудан аз содир намудани ҳаракатҳои муайян, ки ҳаёт, қадр ва номуси инсонро поймол менамояд, онҳоро ба сифати ҳуқуқ муаррифӣ менамояд. Бо чунин назардошт, чунин хулоса кардан мумкин мебошад, ки фаҳмиши дарҷгардидаи ҳуқуқи инсон, ки асоси онро имконияти аз ҷониби соҳибҳуқӯқ содир намудани ҳаракати мушаххас ташкил менамояд, ба сифати мағҳуми (фаҳмиши) умумии ҳуқуқи инсон эътироф карда шуда наметавонад, зоро он фарогири тамоми ҳуқуқҳо, новобаста аз намуд, моҳият ва мазмуни онҳо, намебошад» [38, с. 7]. Аслан дар ин фаҳмиш ҳуқуқ ва уҳдадориҳои зеҳни (субъективии) инсон, ки вазъи ҳуқуқи онро муайян месозанд баррасӣ шудааст. Дар илми ҳуқуқи кишвар яке аз нахустинҳо устод Искандаров З.Ҳ. аст, ки ба мағҳуми ҳуқуқи инсон чунин таваҷҷуҳ кардааст: «Ҳуқуқи инсон – имконият ва талаботи табииту маънавии инсон, ки ба ҳаёти иҷтимоӣ ва аҳлоқи ҳамидаи инсоният мувофиқат намуда, аз ҷониби ҳуқуқ (дар маънои васеъаш) пуштибонӣ ёфтаву ба шахсони дигар, ҷамъияту давлат бо мақсади риоя ва фароҳам овардани шароит барои инкишофи озоди инсон нигаронида шудааст, фаҳмида мешавад». [9, с. 16] Вале таснифи ҳуқуқи инсонро вобаста ба мазмуни айнӣ (объективӣ), яъне мустаҳкаму эътирофи он дар санадҳои меъёри-ҳуқуқӣ ба наслҳо ва ҳуқуқи инсонро на мансуб ба ҳуқуқи зеҳни (субъективӣ) инсон, балки маҷмӯи ҳуқуқҳои инсон қабул дорад [9, с. 16]. Хулоса, дар асоси муқаррароти Конститутсияи ҶТ (моддаҳои 5, 14) ҳуқуқи инсонро дар пояти оmezish ва мувафақияти фаҳмиши ҳуқуқи табии ва ҳуқуқи таҳмилӣ асос ёфтааст баҳогузорӣ кардааст [9, с. 136]. Ба андешаи профессор Ализода Зариф «консепсияи ҳуқуқи инсон аз ду мағҳуми асосӣ иборат аст. Якум, аз он иборат аст, ки ҳуқуқҳо чудонашаванда ва бегонанашаванда барои инсон мебошад. Ин ҳуқуқҳои фитрианд, ки аз табиати худи инсон ҳамчун фарди алоҳида бармеоянд ва онҳо барои он заруранд, ки дар инсон ҳисси қадру қиммати инсонро нигоҳ медоранд. Дуюм, ба мағҳуми консепсияи ҳуқуқи инсон ҳуқуқҳои юридикие даҳл доранд, ки бо роҳи ҷараёни меъёрэҷодкуниӣ чӣ дар сатҳи миллӣ ва чӣ дар сатҳи байналмилалӣ муқаррар карда мешаванд» [2, с. 54]. Ш.Ф. Искандаров дар он андеша аст, ки: «дар замони муосир ҷудо кардани фаҳмишҳои табиию ҳуқуқӣ ва позитивӣ-ҳуқуқӣ ҷоиз намебошад, зоро онҳо мутаносибан яқдигарро пурра менамоянд ва дар маҷмӯи фаҳмиши муосири ҳуқуқи инсонро ба вучуд овардаанд – ҳуқуқи инсон арзишҳои умуниинсоние мебошанд, ки дар санадҳои меъёри мустаҳкам карда шудаанд ва доираи рафтори имконнапазиру ҳатмии шахсро дар ҷомеаву давлат муайян мекунанд» [10, с. 10; 10, с. 15]. Вале ақидаи шоистаи Ш.Ф. Искандаров дар он аст, ки «пайдоиши ҳуқуқи инсонро бо пайдоиши худи инсон ва ҷомеаи инсонӣ алоқаманд медонад»

[10, с. 15], гарчй аз таъсири омӯзишу таҳқиқи осорҳои қаблии ватанию хориҷӣ муҳаққик дар канор намондааст. Профессор З.Х. Исқандаров дар он андеша аст, ки «имрӯз гарчанде ҳуқуқи инсонро чун фазилати табии одамон арзёбӣ намоем ҳам, бидуни сарчашмаҳои ҳуқуқӣ тассавур наменамоем» [9, с. 5]. Баъдан «оқибати нангини охирҳои солҳои 80-уми асри XX-и ҷомеаи Тоҷикистонро натиҷаи зоҳир гаштани орзуҳои дерину ширини ҳалқи тоҷик дар ҳуқуқи инсон ва демократия бо тамоми сифатҳояш (аз ҷумла мадҳушкунанда) баҳогузорӣ кардааст» [9, с. 6]. Инчунин дар таҳқиқоти устоди мӯҳтарам «ҷанбаи идеологӣ доштани ҳуқуқи инсон дар замони Шуравӣ ва ба оилаи ҳуқуқи сотсиалистӣ ва ба ҳуқуқи таҳмилию оммавӣ мансуб буда ва соҳтаи давлати Шӯравӣ аст ва ҷунин вазъ табиист, ки баррасии фазилатҳои табии инсон дар он дар канор мондааст, гарчй ҷанбаҳои мусбию таърихии онро набояд инкор кард». [9, с. 7]. Устод профессор З.Х. Исқандаров иқрор аст, ки мағҳуми ҳуқуқи инсонро муқаррар кардан кори мушкил аст, зоро мазмуни он паҳлуҳои ахлоқӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, рӯҳио динӣ дорад» [9, с. 8]. Воқеан ҷунин назар аз нигоҳи илми муосири ҳуқуқ дуруст аст, зоро ҳуқуқи инсонро вобаста дар ҷунин ҷанбаҳо – ахлоқ, сиёсат, иҷтимоиёт, иқтисодиёт, дин, тамаддун ва ғайра таваҷҷуҳ карда шудааст. Вале ҳеч гоҳ ва ҳеч вақт ҳуқуқи инсонро набояд дар ҷунин падидаҳо ҷустуҷӯ кард ва агар на барои инсоният, ҳуқуқи инсон – ба ҳуқуқи оммавӣ табдил меёфту фазилатҳои инсон дар ин ҳуқуқ истисно мегардид. Воқеан, эътироф, кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар ҳар як қишвар ба вазъи ахлоқӣ, сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, динӣ ва тамаддуни он вобастагӣ дорад, ки ҷунин паҳлуҳои ҳуқуқи инсон бе ҳуқуқи таҳмилӣ, ҳуқуқи оммавӣ ё давлатӣ назар кардан имконнозазир аст. Инкор намешавад, ки эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар ҳар як қишвар гуногун аст, ки ҷунин вазъ ба зехни инсоният фаҳмиши табиии ҳуқуқи инсонро зери суол бурдааст. Ҷунки эътироф, кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон ба сатҳи рушди ҷомеаи инсонӣ ва давлат вобастагӣ дорад. Пас савол ба миён меояд, ки ҷаро ҳуқуқи инсон мансуб ба «маҳсули инсон» нест, вале эътироф, кафолат, риоя ва ҳимояи он ба зиммаи он вогузор аст.

Дар инчо мағҳуми ҳуқуқи инсон асосан аз нигоҳи омехта кардани паҳлуҳои ҳуқуқ-табиӣ-ҳуқуқӣ ва таҳмилӣ-ҳуқуқӣ таваҷҷуҳ шудааст, яъне ҳуқуқи инсон дар вобастагии ҷудонашаванда бо давлат арзёбӣ шудааст. Аниқтараш дар барраси ин масоил муҳаққикон тафовутро байни ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон нағузозта, ҳулосабарорӣ кардаанд. Ҳуқуқ мағҳуми васеъ аст ва ҳуқуқи инсон маҳаки асосии он аст. Ҳуқуқ ин меъёри озодӣ, ҳақиқат, баробарӣ, адл (адолат) ва инсоф дар рафтори инсон аст, ки аз табиати он (ҳамчун мавҷудоти биологӣ ва манфиатҳои он) ҷудонашаванда ва бегонанашаванда аст, ифода меёбад. Дар таҳияи санадҳои меъёри-ҳуқуқӣ (ҷӣ миллӣ ва ҷӣ байналмиллӣ) давлат ва ниҳодҳои байналмиллӣ бояд ин меъёро сарфи назар накунанд ва чун истисно шуд, илм онро бо фаҳмиши қонуни «ғайриҳуқуқӣ» баҳо медиҳад. Табиати инсон фарогири худи инсон ҳамчун мавҷудияти биологӣ ва манфиатҳои он аст, ки эътирофу кафолат,

риоя ва ҳимояи онро қонун пешбинӣ ва рафтори инсонро танзим мекунад. Ҳуқуқи инсон аз табииати инсон (яъне аз мавҷудияти биологии вай ва манфиатҳои он) чудонопазир аст ё бо ибораи дигар ҳуқуқи инсон фарогири он ҳуқуқхое аст, ки мавҷудияти биологии инсон ва манфиатҳои онро таъмин месозад ва эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи он вобаста ба рушди ҷомеаи инсонӣ аст. Ҳуқуқ аз ду паҳлу – табиӣ ва таҳмилӣ иборат аст, ки дар асоси он ҳуқуқи табиӣ ва ҳуқуқи таҳмилӣ арзи вучуд кардааст, вале ҳуқуқ аз табииати инсон чудонопазир мебошад, аз ин нигоҳ аз таваллуд то марг онро ҳамроҳӣ менамояд. Ҳуқуқи табиӣ дар асоси меъёрҳои баробарӣ, озодӣ, ҳақиқат ва ҳуқуқи таҳмилӣ дар асоси меъёри инсоф ва адл (адолат) табиат ва рафтори инсонро баррасӣ менамояд.

Аз ин нигоҳ чӣ дар низоми ҳуқуқи миллӣ ва чӣ дар низоми ҳуқуқи байналмилалӣ на ба ташаккули ҳуқуқи инсон, балки ба эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи он таваҷҷӯҳ мешавад. Ҳуқуқи инсон модернизатсия намешавад дар ягон қишвару дин ва тамаддун, гарчи дар асорҳои илмӣ ҳуқуқи инсонро бо дину тамаддун пайваст кардаанд, дида мешавад. Дар дарки «эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон» дар ҷомеаи инсонӣ такони беназирро ҳуқуқи байналмилалӣ гузоштааст, гарчи маҳаки асосии ду низоми ҳуқуқ-ҳуқуқи миллӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ – ҳуқуқи инсон аст. Зоро ҳуқуқи инсон набояд дар асоси ғоя, таърих ва навъи рушд баҳогузорӣ шавад, балки аз нигоҳи чӣ тавр инсону давлат ва ҷомеаи байналмилалӣ онро эътироф менамояд, таваҷҷӯҳ гардад. Ҳуқуқи инсон аз лаҳзаи пайдоиш то имрӯз якранг аст ва он тағйирнапазир мебошад, вале эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи он вобаста ба ҷараёни рушди ҷомеаи инсонӣ (ё давлатдорӣ) гуногун аст. Мавҷудияти ҳуқуқи инсон дар ҳар як ҷомеаи инсонӣ вобастагӣ дорад ба эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи он чӣ тавр сурат мегирад. Айни ҳол дар қонунгузории миллӣ ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ марҳилаи «Эътироф»-и ҳуқуқи инсон анҷом ёфтааст ва ин «Эътироф» дар асоси рушди давлат ва вобаста ба «Кафолат», ки он дар фароҳам овардани шароити арзанда барои инсон ифода мейбад дар намуди расмӣ ва воқеӣ тақсим мешавад. «Риоя» ва «Ҳимоя»-и ҳуқуқи инсон дар фаъолияти давлат ва ниҳодҳои он роҳандозӣ мешавад. Воқеан масоили эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар сатҳи низоми ҳуқуқи байналмилалӣ дар қарни XX ба вуқӯъ омад, ки дар эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар низоми ҳуқуқи миллӣ такони бузургро гузошт. Бо чунин назардошт, ҷомеаи башарӣ 10 декабрро ҳамчун «Рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон», яъне рамзи зодрӯзи ҳуқуқи инсон қайд менамояд. Ҳол он ки ҳуқуқи инсон ҳама вақт маҳаки асосӣ ва ҷудонопазирӣ ҳуқуқи миллӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ буд, ҳаст ва мемонад. Танҳо проблемаи эътироф, кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар таърихи инсоният якранг баҳогузорӣ нашудааст ва ба пайдоиши ҳуқуқи таҳмилӣ (позитивӣ) замина гузоштааст. «Ҳуқуқи инсон» асос барои ба ҳайси субъекти ҳуқуқ пазируфтани инсон вобаста ба сатҳи рушди ҷомеа мусоидат кардааст. Чунин фахмишро бо назари фарроҳ донишманди тоҷик А.Ф. Ҳолиқов пешниҳод кардааст: «Арзише, ки аз пайдоиши ҷомеаи

инсонй ва шинохти ақл ҳамчун нерӯи пешбарандай таърих то имруз құммати худро гүм накарда, маңни ҳастай ва риштай инкишофи қамъияти инсониро дар атрофии хеш муттаҳид намуда, ҳама гуна қонуният, мақсад, вазифаҳо ва қашишҳои иҷтимоиро тадриҷан тобеи гардонида, ғарав ва қағолати сұлх, вахдат ва хүшбахтии ояндаи ҳалқу миллатқо баромад намуданро бар дүш гирифта тавонистааст, ҳуқуқи инсон аст» [44, с. 3]. Дар баробари ин ҳуқуқи инсон ин худи инсон аст, ки аз моҳияту табиати он манбаъ мегирад ва үро чун вүчуди биологиялық иҷтимоӣ ташкил медиҳад [37, с. 88-89]. Донишманди маъруф М.З. Раҳимов ба суоли пайвастагии замони шұравай, ки дар як вакт пайдоиши ҳуқуқу давлатро медонистанд чунин посух додааст: «Ҳуқуқ ба таври воқей вүчуд дорад ва вазифаи давлат аз он иборат аст, ки қиҳатҳои гүногуни онро муайян карда, ба шакли қонунй расмий гардонад. Аз ин ҷо формулаи «ҳуқуқро ҷомеа оғаридааст ва қонунро давлат» [17, с. 29] истифода мешавад. Профессор Буриев И.Б. ин мавзуро чунин шарҳ додааст: «Бисёриҳо пайдоиши ҳуқуқро бо пайдоиши давлат як ва аз ҳамдигар چудонашаванда медонанд ва имрӯз ҳуқуқро бе давлат тасаввур кардан номумкин аст. Вале ин маъноеро надорад, ки ҳамеша воқеяят чунин аст» [4, с. 24]. Дар асари А.Ф. Холиков дар чунин мазмунҳо ҳуқуқи инсон чун қисми ҳуқуқ – «ҳуқуқи инсон чун қисми таркибии ҳуқуқ дар тобеияти динҳои ҷаҳонӣ монда буд» [44, с. 25], масоили эътирофи он «ҳуқуқи инсон дар ибтидои давлатдории давлатҳои қадима... ҳуқуқи инсон қисман эътироф мешуд» [44, с. 17], табиӣ будани он «дар ҷомеаи ибтидоӣ ҳуқуқи инсон аз назари сиёсӣ васеъ буд, яъне онҳоро ягон құдрат маҳдуд намекард» [44, с. 17] ва роҳҳои шинохти он «таърихи ҳуқуқи инсон ва шинохти ҳуқуқи инсон ба ду роҳ ба инкишоф рӯ овардааст: 1. Роҳи давлатай, ки ҳуқуқи инсон дар сарчашмаҳои расмии давлат инъикоси худро ёфтааст; 2. Сарчашмаҳои маънавӣ ва фарҳангӣ, ки дар эҷодиёти олимон ва файласуфон арзёбӣ гардидааст» [44, с. 17-18] баррасӣ шудааст. Дар баробари ин профессор А.Ф. Холиков тавоғути роҳҳои Шарқӣ ва Фарбии шинохти ҳуқуқи инсонро пешниҳод кардааст [44, с. 18]. Баъдан пайдоиши ҳуқуқро чун падидай табиӣ бо овардани панди шоҳ ба писар асоснок кардааст: «Писарам, – гуфт шоҳ ҳангоме, ки ту бөг, осоишгоҳ бунёд мекунӣ, ту дар он ягон роҳравҳо бунёд манамо ва бигузор мардумон ҳар тавре, ки ба онҳо маъқул аст, дар он бөг ва осоишгоҳ гаштугузор намоянд. Тадриҷан дар он мавзеъҳое, ки табиатан ба гаштугузории инсонҳо мусоидат менамояд, аз гаштугузори одамон роҳравҳо пайдо мешаванд. Танҳо баъд аз он дар он пайраҳаҳои пайдошуда роҳҳои сангфарш бунёд намо. Айнан ҳамин тавр, вақте ки ту шоҳ мешавай ва меҳоҳӣ қонуне барорӣ, аввал ҳамин «пайраҳаҳои табииро», ки одамон табиатан дар доираи онҳо зиндагӣ намуда ба ҳамдигарфаҳмию сұлх, вахдату муҳаббат майл намудаанд, пайдо намо. Ва ҳангоме, ки ин рафттору кирдорҳои одатиу анъанавии мардумро, ки табиатан пайдо шуда қамъият онҳоро эътироф кардааст, дарёфт намудай, онҳоро ба қонунҳои худ ҷой дех». Тахмин меравад, ки айнан ҳамин тавр, кадом як замоне дар ибтидои даврони ҷомеаи ибтидои ё пештар аз он, одамон табиатан ҳамин

пайраҳаои муносибати байниҳамдигариро, ҳамдигарфаҳмию муҳаббатро ҳамчун ҳуқуқ – арифметикаи муносибати тарафайн ва озодӣ қашф карда, сипас ба кафолату ҳимояи он пардохтанд» [44, 8]. Ин андешаи донишманд А.Ф. Холиқов шоиста, лоиқи омӯзиш ва панде аст дар таҳқими қонуннгузории кишвар, ки имрӯз дар марҳилаи ибтидои давлатсозӣ қарор дорем ва набояд ба духурагӣ дар ин раванд қадам гузошт. Гарчи ҳаёти ҳалқи тоҷик аз азal то имрӯz аз таъсири дигар тамаддуну зухуротҳо эмин набуду нест, вале шукру дарки истиқлолият ба эҳёи асли хеш имконият фароҳам овардааст. Донишманди маъруфи Маҷористон, академик Имре Сабо муҳаққиқонро оид ба пайдоиши мағҳуми ҳуқуқи инсон ба ду гурӯҳ чудо месозад. Якум, муҳаққиқоне, ки пайдоиши ҳуқуқи инсонро бо аҳди қадим вобаста менамоянд. Дуюм, муҳаққиқоне, ки пайдоиши мағҳуми ҳуқуқи инсонро ба мазмuni мусир ба қарни XVII-XVIII мансуб медонанд [8, с. 17]. Ӯ мавқей хешро оид ба ҷонибдории гурӯҳҳои зикргардида чунин иброз медорад: «Воқеан, пайдоиши ғояи ҳуқуқи инсон аз аҳди қадим оғоз мегардад, вале ба мазмuni мусир бо роҳандози шудани принсипи баробарҳуқуқии инсонҳо, пайдоиши мағҳуми ҳуқуқи инсон ба қарни XVII-XVIII рост меояд». [8, с. 17]. Таҳқики ҳуқуқи инсон дар осори ин донишманди бузург ба фаҳмишҳои духурагӣ оварад ҳам, вале хулосаи ачиб пешниҳод намудааст, ки ба фаҳмиши табиӣ ва таҳмилии ҳуқуқи инсон баробар такя менамояд: «Ҳуқуқи инсон – ин чунин ҳуқуқ аст, ки ба ягон тарзи истеҳсолот, низом ё соҳти ҷамъиятӣ ё навъи ҳуқуқ хос набуда, балки мавқеӣ ва мавҷудияти он ба ин ё он ҷомеа, давлат ё навъи ҳуқуқе, ки эълон ва эътирофи расмии баробарҳуқуқии ҳамаи шаҳрвандонро анҷом додааст, вобастагӣ дорад. Ин як тарафи масъала, вале он ба ҳайси унсури мутлақ баромад намекунад ва маҳаки асосӣ барои ҳуқуқи инсон нест, вале аз чӣ бошад дар шуури ҷомеа қабул ва то имрӯz мавҷудияти мағҳуми ҳуқуқи инсон дар чунин фаҳмиш давом дорад, ки ин истиллоҳро инсон дарк ва ҳуқуқро «доимӣ», ҷудонопазир ва тағийропазир медонад» [8, с. 24]. Ҳуқуқ зухуроте аст, ки инсон дар асоси он муносибатро бо ҷомеа ва табиат роҳандозӣ мекунад ва оғарандай он ҳеч гоҳ ва ҳеч вақт инсон ва давлат набуд [26, с. 11], балки инсон ва давлат дар тақмилу тағийир додани шаклу мазмuni он вобаста ба манфиати хеш нақш доранд. Оддӣ назар қунем, чунин аст, ки инсон меҳоҳад хона созад, масолех – санг, хок, об, чубро аз олами ҳастӣ дастрас менамояд, ки тибқи талаботу зеҳн ва манфиати худ хонаро месозад, ки агар зоҳирان назар андозем, аз он чӣ масолеҳи табиӣ – хок, санг, чуб, об дар хона дидан мушкил аст, гарчӣ ҳастии хонаро ташкил додаанд. Ҳуқуқ низ аз табиати инсон ҷудонашаванда аст, вале инсон ҳама вақт онро дар дигар падидаю зухуротҳо ҷустуҷӯ менамояд ва оғаридаҳои хешро бо он қиёс менамояд. Аз ин нигоҳ, дар он ҷое, ки инсон ҳаст, ҳуқуқ ҳаст ё баръакс дар он ҷое, ки ҳуқуқ ҳаст, инсон ҳаст. Бо чунин дарк «ҳуқуқи инсон» ҳама давру замон маҳаки асосии ҳуқуқ ба мазмuni асл буд, вале дар таърихи инсоният на ҳама вақт инсону давлат онро бо мазмuni асл эътироф, кафолат, риоя ва ҳимоя кардаанд. Набояд пайдоиши ҳуқуқи инсонро ба ин ё он соҳти ҷамъиятӣ, давлат, навъи ҳуқуқ ё тамаддун мансуб

донист, зеро арзиши олии он аз эътирофу кафолат, риоя ва ҳимоя дар ин ё он сохти чамъият, давлат, навъи ҳуқуқ ё тамаддун вобаста аст. Вале аз чӣ бошад, ки дар зеҳни инсоният дер боз фаҳмишҳои ғалат ҳукмфармо аст, ки ҳуқуқи инсонро моли Ғарбу Шарқ, исломию ғайрисломӣ ва ғайра баҳогузорӣ менамоянд. Баръакс ҳуқуқи инсон ин тараннумгари ҷомеаи инсонӣ аст, ки ҳасти инсонро чун субъекти ҳуқуқ дар ҳама гуна сохти чамъият, давлат, низоми ҳуқуқ ё тамаддун, новобаста аз замону макон таъмин месозад. Ҳуқуқи инсон ҳуқуқи табиӣ аст, вале эътироф, кафолат, риоя ва ҳимояи он дар ҳар як сохти чамъият, давлат, низоми ҳуқуқ ё тамаддун гуногун аст, аз ин нигоҳ фаҳмишҳои гуногуни ҳуқуқи инсон пайдо шудааст. Давлат даҳлнопазир будани ҳуқуқҳои фитрии инсонро кафолат додааст, ки он дар эътирофу риоя ва ҳимояя кардан ифода мегардад. Муҳаққиқонро зарур аст, ки ҳуқуқи инсонро чӣ тавр давлат эътироф, риоя ва ҳимояи онро дар ҳудудаш ба роҳ монда аст, мавзӯи таҳқики ҳуқуқи инсонро қарор диханд. Ҳуқуқи инсон – ҳуқуқи фитриӣ аст, ки он даҳлнопазираанд, вале эътироф, риоя ва ҳимояи он ҷанбаи таҳмилӣ-ҳуқуқӣ дорад, зеро эътироф, риоя ва ҳимояи онро давлат анҷом медиҳад. Аз ин нигоҳ, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаҳои 5, 14) дар асоси ҳуқуқи табиӣ ва ҳуқуқи таҳмилӣ, консепсияи ҳуқуқи инсонро муқаррар кардааст. Барои ҳамин дӯстдорони ҳуқуқи инсонро зарур аст, ки таҳқиқу омӯзиши пайдоиши ҳуқуқи инсонро на дар асоси ғоя, андешаҳои мутаффакирону донишмандон, тамаддунҳо, сохти чамъият, давлату навъҳои ҳуқуқ, дар ин ё он замону макон, балки оғоз ва интиҳои онро бо ҳасти инсон новобаста аз замону макон дар асоси маҳакҳои эътироф, кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар ин ё он сохти давлат, навъҳои ҳуқуқ, тамаддун ҷустуҷӯ кунанд. Барои ҳамин ҳуқуқи инсон на падида, соҳа ва низоми ҳуқуқ аст, вале дар ҷомеае, ки эътироф, кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон нест дар онҷо падида, соҳа ва низоми ҳуқуқ арзиши умумииинсонӣ надорад. Бо чунин назардошт дар таърихи инсоният ҳуқуқ вобаста ба сохти чамъият, мавҷудияти давлатҳо, тамаддунҳо (то як андоза) ва ғайра гуруҳбандӣ шудааст. Ҷӣ дар оилаҳои ҳуқуқ ва ҷӣ дар низомҳои ҳуқуқ (ҳуқуқи миллӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ) маҳаки асосӣ ҳуқуқи инсон аст. Эътирофи ҳуқуқи инсонро ҳамчун арзиши олий дар ҷомеаи инсонӣ ҳуқуқи байналмилалӣ ба миён гузошт, гарҷӣ дар ин ё он кишвар, ҳалқу миллатҳо, дину тамаддунҳо ба инсон таваҷҷӯҳ буду ҳаст ва мемонад, вале эътирофи саросариро дар ҷомеаи инсонӣ нагузоштанд. Гарҷӣ дар илм ва зеҳни инсоният, фаҳмиши ҳуқуқи инсон чун «моли» Ғарб ҳукмфармо аст, новобаста аз талошу баҳсҳо оид ба консепсияҳои исломӣ, хитойӣ, африқоӣ, ҳиндӣ ва ғайра оид ба ҳуқуқи инсон, вале воқеият ин аст, ки Ғарб дар эътироф, кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон то як андоза муввафақ шудааст. Зеро кишварҳои Ғарб назар ба кишварҳои дигар минтақаҳои сайёра сатҳи иқтисодиёти пешрафтаро доро мебошанд ва ин ба эътирофу кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон таъсиргузор аст. Ба андешаи профессор Г.Н. Зокиров «дар шароити муосири инкишофи олам мағҳуми «ҳуқуқи инсон» хосияти мағҳумӣ надорад, бештар он мушаххасан ифода

меёбад ва аз маңмӯи принсипҳо, қоидаҳо, меъёр ва сатҳи муносибатҳои байниҳамдигарии одамон, давлат ва чомеа иборат аст. Онҳо ба шахс имконияти вуҷуд доштан ва фаъолияти намуданро медиҳанд ва натиҷаҳои амалро истифода мебаранд, талаботашонро қонеъ мегардонанд» [6, с. 521]. Дар ин мағҳум, ҳуқуқи инсон ба мазмуни ҳуқуқи субъективӣ ва асоси таъмини мавҷудияти инсон хизмат мекунад. Профессор В.А. Карташкин «пайдоиши мағҳуми «ҳуқуқи инсон»-ро бевосита ба таълимоти ҳуқуқи табиӣ мансуб медонад ва амалий кардани онро на бо давлат, балки бо ҳуқуқи табии шахс ва аз табиати инсон вобаста менамояд, ки ҳар як қасро аз лаҳзай таввалид фаро гирифтааст. Эъломияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандии Фаронса соли 1789 ғояи дучонибаи ҳуқуқро – ҳуқуқи инсонро ба мазмуни абстракт ва ҳуқуқи шаҳрванд пешниҳод кардааст [12, с. 116]. Дар илми ҳуқуқи байналмилалӣ ба ҳуқуқи инсон таваҷҷӯҳ гуногун аст, гарчӣ дар шароити кунунӣ нақши асосиро дар эътирофи кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар сатҳи низоми ҳуқуқи миллию байналмилалӣ бозидааст. Маслан, профессор И.И. Лукашук ҳуқуқи инсонро соҳаи ҳуқуқи байналмилалии муосир мансуб медонад, ки аз принсипу меъёрҳое иборат аст, ки ҳуқуқи асосӣ ва истеҳсолии ҳуқуқи инсон ва стандартҳои демократиро дар сатҳи низоми ҳуқуқи миллию байналмилалӣ муайян менамояд [15, с. 33]. Профессор А.Х. Саидов ҳуқуқи инсонро аз нигоҳи табиати табиӣ бо ғояи адолат ба вазъи инсон дар чомеа ва аз нигоҳи ҳуқуқи таҳмилӣ, ҳуқуқи инсонро ҳуқуқи субъективӣ баррасӣ кардааст [30, с. 169]. Н.Н. Федошева масоили ҳуқуқи инсонро бо номи «Ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи инсон» таваҷҷуҳ кардааст. [43, с. 88-98]. Профессор Ю.А. Решетов ба ҳимояи ҳуқуқи инсон дар мавзӯи «Ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи инсон» аз нигоҳи ҳуқуқи таҳмилӣ таваҷҷуҳ кардааст [19, с. 470-488]. Профессор С.В. Черниченко ҳуқуқи инсонро бо фарогирии масъалаҳои ҳамкориҳои байналмилалӣ ва стандартҳои байналмилалӣ дар доираи мавзуи «Ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон» баррасӣ кардааст, вале ба мағҳуми ҳуқуқи инсон аз нигоҳи ҳуқуқи байналмилалӣ чунин баҳо додаст, ки мавҷудияти ин ҳуқуқ барои тавсифи вазъи ҳуқуқии шахс дар дилҳоҳ чомеаи муосир мебошад [22, с. 276]. Чунин назар дар фарҳанги ҳуқуқи байналмилалӣ [35, с. 326] иброз шудааст.

Вале ҳуқуқи инсон тавсифари ҳамаи унсурҳои вазъи ҳуқуқи инсон ба пуррагӣ нест, гарчи дар эътирофи инсон чун субъекти ҳуқуқ мусоидат кардааст. Бо чунин назардошт, академик В.С. Нерсесянс менависад: «ҳуқуқи инсон ин эътирофи қобилияти ҳуқуқдорӣ ва соҳибҳуқуқии инсон аст. Ҷӣ доир ба ҳаҷми қобилияти ҳуқуқдорӣ ва доираи субъектҳои ҳуқуқ дар давраҳои гуногун дар қадом сатҳ ва қадоме аз одамонро низоми ҳуқуқ ба ҳайси инсон, ки дорои ҳуқуқ аст эътироф менамояд» [25, с. 107]. Баъдан академик В.С. Нерсесянс дар асоси таҳлили Эъломияи Фаронса «Дар бораи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи шаҳрванд» аз соли 1789 чунин хулоса кардааст, ки байни ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи шаҳрванд фарқият дар он аст, ки ҳуқуқи инсон – инсонро хусусӣ, яъне узви чомеаи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи шаҳрванд, инсонро – сиёсӣ, яъне шаҳрванди давлат ё узви сиёсии давлат муаррифӣ

месозад» [25, с. 110]. Профессор В.Л. Толстих як фасли асараш номи «Ҳимояи шахсият дар ҳуқуқи байналмилалӣ» ном дорад, ки дар он се мавзӯъ «Ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон», «Масоили байналмилалӣ-ҳуқуқии шаҳрвандӣ» ва «Ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ» ҷо дода шудааст. Ӯ пайдоиши ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсонро ба қарни XIX мансуб медонад ва онро ба ҳуқуқи таҳмилӣ шомил месозад [39, с. 683-809]. Профессор Е.Г. Моисеев ва Л.И. Захарова дар доираи мавзӯи «Ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон» масъалаҳои аҳолӣ, стандартҳои байналмилалӣ ва ҳуқуқи инсонро баррасӣ кардаанд [23, с. 303-328]. Профессор М.А. Сарсембаев дар мавзӯи «Ҳуқуқи инсон дар ҳуқуқи байналмилалӣ» ба масъалаи ҳуқуқи инсон, шаҳрвандӣ, шаҳрванди хориҷӣ, гуреза, бешаҳрвандӣ, паноҳгоҳ ва стандартҳои байналмилалӣ дар бахши ҳуқуқи инсон таваҷҷуҳ кардааст ва пайдоиши истиллоҳи «ҳуқуқи инсон»-ро дар ҳуқуқи байналмилалӣ ба давраи инқилоби Бузурги Фаронса мансуб медонад [31, с. 110]. Баъдан дар он андеша аст, ки бисёре аз ҳукуқҳои инсон дар асоси падидай шаҳрвандӣ аз лаҳзай таваллуд пайдо мешаванд [31, с. 110]. Профессор Р.А. Тузмуҳамедов истиллоҳи «ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсонро дар ҳуқуқи байналмилалӣ» истифода кардааст, ки дар инҷо баррасии мавзӯро дар доираи ҳуқуқи байналмилалӣ ва дар қарни XX мансуб медонад [40, с. 58-60]. Н.А. Шулепов ва Н.Ю. Илин масъалаи ҳуқуқи инсонро дар мавзӯи «Танзими байналмилалӣ-ҳуқуқии инсон» баррасӣ кардаанд, вале ҳуқуқи инсонро ба ҳуқуқи миллӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ мансуб медонанд, ки вобаста ба розигии кишвар дар ҳудуди он ба вазъи ҳуқуқии инсон таъсир мерасонанд [46, с. 67]. Профессор С.А. Раҷабов дар асари бунёдии хеш «Фарҳанги ҳуқуқи байналмилалӣ» (Душанбе: Дониш, 2012. – 357 с.) қайд менамояд, ки: «Ҳуқуқи инсон – маҷмӯи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои инсон мебошад, ки вазъи ҳуқуқи инсонро нисбат ба давлат, имконият ва талаботи онро дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ муайян мекунад. Мағҳуми ҳуқуқи инсон дар замони инқилобҳои буржуазӣ пайдо гардида, хусусияти табиӣ ва даҳлнопазирӣ дорад. Дар замони муосир ҳуқуқҳои инсон ба категорияҳои ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ тақсим мешаванд. Ҳуқуқи инсон дар асноди байналмилалӣ ва миллӣ дарҷ ёфтаанд» [Раҷабов С.А. Фарҳанги ҳуқуқи байналмилалӣ. – Душанбе: Дониш, 2012. – С. 262]. Дар баробари ин профессор С.А. Раҷабов дар чунин шакл мағҳуми ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи башарро пешниҳод кардааст: «Ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи башар – яке аз соҳаҳои умдаи ҳуқуқи байналмилалӣ буда, принсипҳо ва меъёрҳои он ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсонро дар ҳуд таҷассум намуда, стандартҳои демократияро дар низомҳои миллӣ ва байналмилалӣ муайян мекунад» [Раҷабов С.А. Фарҳанги ҳуқуқи байналмилалӣ. – Душанбе: Дониш, 2012. – С. 261-262]. Профессор С.А. Раҷабов ба мағҳуми ҳуқуқи инсон бо мазмуни ҳуқуқи субъективӣ назар карда, пайдоиши онро ба замони инқилобҳои буржуазӣ вобаста мекунад, ки ин мавқеъ ба ҳуқуқи таҳмилӣ рабт дорад, вале хусусияти табиӣ ва даҳлнопазирӣ онро инкор накардааст. Инчунин

таснифоти ҳуқуки инсонро ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дарзи онро дар қонунгузории миллӣ ва байналмилалӣ пешниҳод кардааст. Чунин назар ба фаҳмиш ва дарки муосири ҳуқуки инсон мувофиқ буда, вале аз баҳс эмин нест. Баъдан, ҳуқуки байналмилалии ҳуқуки башарро чудо аз ҳуқуки инсон баррасӣ кардааст, ки якумро ҳамчун соҳаи ҳуқуки байналмилалӣ медонад, ки таҷассумгари ҳуқуку озодиҳои инсон ва муайянкунандай стандартҳои демократия дар низоми ҳуқуки миллӣ ва ҳуқуки байналмилалӣ баҳогузорӣ кардааст. Ҳуқуки инсон пайдоиши қадима дорад, хоса бо пайдоиши инсон арзи вучуд кардааст, вале дарки он ба инсон шояд дертар ё дар замони инқилобҳои буржуазӣ мусассар гардида бошад, вале набояд лаҳзаи дарк чун пайдоиш санагузорӣ шавад. Пайдоиши ҳуқуқ бо пайдоиши инсон дар ҷомеа як вақт сурат гирифтааст ва дарки он аввал ба мазмуни ҳуқуки зеҳнӣ (субъективӣ), яъне доштани ҳуқуқ ва баъдан ба мазмуни ҳуқуки айнӣ (объективӣ) иртибот дорад. Дар ибтидо, ҳуқуқ, ҳуқуки фитрӣ дорои сифати ҳусусӣ-ҳуқуқӣ буд ва бо рушди ҷомеаи инсонӣ, ҳуқуки таҳмилӣ ба сифати оммавӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ арзи вучуд кардаанд. Имрӯз фаҳмиши комил нест, ки ҳуқуқро дар маҷмӯъ берун аз паҳлӯҳои табиию таҳмилӣ ва сифатҳои ҳусусию оммавии он баррасӣ кард. Ҳуқуқ аз инсон ҷудонопазир аст ва баҳри муайян кардани мақому ҳифзи манфиат ва танзими муносибати (рафтари) он равона шудааст, вале рушди ҷомеаи инсонӣ ҳуқуқро бо ахлоқ, дин, давлату тамаддун ва дигар падидаҳо вобаста менамояд, ки дар натиҷа ҳуқуқ ба оилаю низом, сифату навъ ва мазмуни айнию зеҳнӣ чудо гардидааст. Ҳуқуки инсонро ҳуқуки фитрӣ медонанд ва давлат онро даҳлнопазир эълон намуда, эътироф, кафолат, риоя ва ҳифз менамояд. Ҳуқуки инсон маҳаки асосии низоми ҳуқуки миллию байналмилалӣ, ҷузъи ҳуқуки фитрӣ ва дорои сифати ҳусусӣ-ҳуқуқӣ ва оммавӣ-ҳуқуқӣ, дарк бо мазмуни зеҳнию айнӣ бояд қабул бошад, ки бо мавҷудияти биологии инсон иртибот дорад. Вале дар ҷомеаи инсонӣ на дар ҳама замону макон ҳуқуки инсон маҳаки асосӣ дар ҳуқуки миллию байналмилалӣ пазируфта шудааст ва бо чунин назардошт то кунун дарки он муҳталлиф аст. Мисол, дар кишварҳои низоми ҳуқуқии мусулмонӣ, чунончӣ дар Арабистони Саудӣ то кунун издивоҷи духтарони то 15-сола анҷом дода мешавад, ки дар натиҷа онҳо осебҳои ҷисмонӣ, равонию иҷтимоӣ мебинанд ва ин нақзи ҳуқуки инсон аст. Зоро давлат уҳдадориҳои хешро оид ба муқаррар кардани маҷмӯи муқаррарот оид ба синни никоҳӣ вобаста ба вазъи ҷуғрофию табиии хеш муайян накардааст, яъне ҳуқуки инсон ба мазмуни айнӣ ҳамчун низоми меъёрҳо, ки давлат эътироф, кафолат, риоя ва ҳифз қунад, сарфи назар шудааст. Ҳарчанд дар дини ислом синни никоҳӣ – балоғат пазируфта мешавад ва ба ҳар як инсон ин синну сол дар як сана рост намеояд, зоро иртибот бо омилҳои равонию иҷтимоӣ, иқтисодию ҷуғрофӣ дорад. Баъдан, ислом дини муқаддас аст ва дарки он ақл аст, бинед, ҳарҷӣ манъ кардааст, илм онро марҳила ба марҳила исбот кардаасту мекунад, ки ба табиату моҳияти инсон зиёновар аст. Бо чунин дарк ҳеч гоҳ ва ҳеч вақт ислом ба инсон ва ҳуқуки инсон муҳолиф набуду нест, вале инсон нотавон аст (тибқи

Куръон) ва дар фаҳмишу дарки он гоҳ зиёдаравӣ ё иштибоҳ дар гуфтору рафтораш зуҳур меёбад, ки аз он ба ҷуз зиён, суде намебинад. Аз ин нигоҳ, динро на чун омили нақзи ҳуқуқи инсон, балки бояд чун ақл дар муайян кардани синну соли издивоҷ, кишвар роҳандозӣ намояд. Мисол, ташкил кардани оила ҳуқуқи инсон – ҳуқуқи фитрӣ аст, вале фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои пойдориу устувории оила вазифаи давлат аст, аз ин нигоҳ онро зарур аст, ки тамоми тадбирҳоро андешад то нақзи ҳуқуқи инсон дар бахши ташкили оила ҳалалдор нагардад. Пешвои муazzами миллат дар Паёми хеш ба Парлумони кишвар 23 январи соли 2015 ибрози ташвиш карда буд, ки «дар миёни ҷавонон ҳолати никоҳи ҳешовандони наздик низ зиёд шудааст, ки боиси таваллуди қӯдакони маъюб гардидааст». Тибқи гузориши вазири тандурустӣ ва иҷтимоии аҳолии вақти кишвар Нусратулло Салимзода «то 1 январи соли 2015 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди умумии қӯдакони маъюбе, ки таҳти назорати диспансерӣ мебошанд, 26043 нафар аст. Мувоғики маълумотҳои пешакӣ аз ин шумора ҳудуди 4000 қӯдак дар пайи издивоҷи хешу табории наздик таваллуд шудаанд» [29, с. 3]. Бо ҷунин назардошт, давлати Тоҷикистон 3 марта соли 2016 ба Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид кард, ки бастани никоҳ байни ҳешовандони наздик манъ аст. Дар ин ҷо ҳуқуқи инсон, яъне ҳуқуқи ташкили оила – ҳуқуқи фитрӣ, тааллуқ ба фарди муайян ва дорои сифати ҳусусӣ-ҳуқуқӣ аст, лекин давлат ба мазмуни айнӣ бо муқаррар кардани маҷмӯи муқаррарот (шарту шароитҳо) то вазъи ҳуқуқии он ҳамчун субъекти ҳуқуқ осеб набинад, фитри будани ҳуқуқ истисно нагардад тадбирҳо андешидааст. Аз ҷунин тадбир манфиати ҳусусӣ-ҳуқуқӣ (шахси издивоҷкунанда) ва оммавӣ-ҳуқуқӣ (давлат) ба инобат гирифта шудааст ва онро набояд «даҳолат» ба манфиати ҳусусӣ-ҳуқуқӣ, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи фитрӣ ном бурд. Барои ҳамин ҳуқуқи инсонро аз «моҳияту табиати инсон» берун баррасӣ кардани инсон ва ё давлат набояд қабул кард. Ё имрӯз дар кишварҳои Ғарб тамоили эътирофи никоҳи яқцинса чун эътирофи ҳуқуқи инсон баҳогузорӣ мешавад, ки ин на ҳуқуқи инсон ва на ҳуқуқи фитрӣ ва на фарогири сифатҳои ҳусусӣ-ҳуқуқию оммавӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ва на ҳуқуқро ба мазмуни зеҳниу айнӣ ифода месозад, балки он тамоюли берун баромадани инсон аз «моҳияту табиати хеш» мебошад. Дар инҷо фард ва давлат ҳуқуқи инсонро суйистифода карда ва онро нақз кардаанд. Яъне маҳаки асосии ҳуқуқ – ҳуқуқи инсон аст, ки табиӣ будан ва ба муаррифии субъекти ҳуқуқ мусоидат менамояд ва ба ҳеч асос барои ташкили субъекти «сунъӣ»-и ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон нақш надорад. Профессор Ю.Д. Илин масъалаи ҳуқуқи инсонро дар мавзӯи «Танзими байналмилалии ҳуқуқи инсон» баррасӣ карда, дар он таносуби танзими миллию байналмилалий, принсипи баробарии инсон, асосҳои ҳуқуқии инсон, маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодии инсон, ниҳодҳои байналмилалии татбиқкунии меъёрҳои ҳуқуқро дар бахши ҳуқуқи инсон ҷо додааст [7, с. 76-83]. Ба андешаи профессор Д.К. Бекяшев масъалаи ҳимояи ҳуқуқи инсон дар низоми ҳуқуқи байналмилалий мақоми хосро доро аст ва дар низоми ҳуқуқи байналмилалии муосир ташаккул ёфтааст, ки ба он «Ҳимояи

байналмилалӣ-ҳуқуқии ҳуқуқи инсон» ном ниҳодааст, ки аз маҷмуи меъёр ва принсипҳое иборат аст, ки ба таъмин ва ҳимояи ҳуқуқи инсон ва танзими ҳамкориҳои байналмилалии байни субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар ин бахш равона карда шудааст, фаҳмида мешавад, ки он дар мавзуи «Ҳуқуқи инсон дар ҳуқуқи байналмилалӣ» шомил карда дар якчоягӣ бо масъалаи аҳолӣ, шаҳрвандӣ, хориҷиён, гуреза, муҳочирони иҷборӣ, ҳуқуқи паноҳгоҳ, ҳуқуқу озодиҳои асосии шаҳрвандӣ ва сиёсии инсон, ҳимояи байналмилалии ҳуқуқҳои меҳнатӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон, ҳимояи маҳсуси ҳуқуқҳои зан, кӯдак ва маъюбон, ниҳодҳои байналмилалии ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон, мақом ва нақши ниҳод ва санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқии умумиҷаҳонӣ ва минтақавӣ баррасӣ кардааст [21, с. 135-160].

Профессор В.М. Шумилов истиллоҳи «Ҳимояи байналмилалӣ-ҳуқуқии ҳуқуқи инсон»-ро истифода кардааст, ки ифодагари соҳаи мустақили ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ аст, ки аз меъёр ва принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ иборат буда, таъминкунандаю ҳамоҳангозандай фаъолияти шаҳсҳои оммавӣ (давлат ва созмонҳои байналмилалӣ) дар бахши ҳуқуқҳои бунёдии инсон мебошад [45, с. 356]. Ба андешаи В.М. Шумилов қисми зиёди меъёрҳои ҳуқуқи инсон дар асоси одатҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ пайдо шудаанд, ки ин санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ба ҳуқуқи миллӣ дар бахши ҳуқуқи инсон таҳавуллоти ҷиддиро ба бор овардаанд [45, с. 357]. Вале В.М. Шумилов чунин андеша дорад, ки ҳуқуқи инсон инфириодӣ ва ё дастаҷамъӣ мешавад. Яъне вай ҳуқуқи инсонро ҳуқуқи таҳмилӣ ва ба мазмуни ҳуқуқи субъективӣ қабул дорад. Профессор В.М. Шумилов дар он андеша аст, ки таълимоти «Асосҳои ҳуқуқи инсон» аз «ҳуқуқҳои фитрии инсон» то ташаккули давлат ва ҷомеаи сиёсӣ бармеояд, ки пешниҳоди онҳо дар сатҳи ниҳои аз панҷ ҳуқуқ: – ҳуқуқ ба ҳимоя; озодӣ; баробарӣ; эҳтиром ва робитаи тарафайн иборат аст.

Баъдан ин ҳуқуқҳо ба давлат гузаштаанд (дода шудаанд). Табиист, ки ташаккули ҳуқуқи байналмилалӣ аз «ҳуқуқҳои асосӣ» замина мегирад» [45, с. 143-144]. Дар ин ҷо назари профессор В.М. Шумилов ба воқеият такя дорад.

Воқеан, доираи «ҳуқуқи инсон» ин ҳуқуқҳои фитрӣ – ҳаёт, қадр, номус, озодӣ, даҳлнопазирии шаҳсӣ, баробарӣ, ташкили оила ва гайра мебошанд, ки ба табиати инсон хос буда, мавҷудияти биологии инсон бе он номумкин аст. Олими олмонӣ Масел Кау масъалаи ҳуқуқи инсонро бо фаҳмиши ҳимояи ҳуқуқи инсон дар сатҳи умумиҷаҳонӣ ва минтақавӣ дар мавзуи «Индивид дар ҳуқуқи байналмилалӣ» таҳқиқ кардааст [18, с. 316-366], ки он ифодагари ҳуқуқи таҳмилӣ аст.

Донишманди маъруфи ҳуқуқи байналмилалӣ Г.В. Игнатенко менависад, ки: «барои муаррифии соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ номҳо гуногун – «Ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи инсон», «Ҳамкориҳои байналмилалӣ дар бахши таъмини ҳуқуқи инсон», «Ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи байналмилалӣ», «Ҳуқуқи инсон» ва гайра истифода кардаанд. Вале

ҳамаи ин номҳо ҳуқуқро на ҳамчун маҷмӯи меъёрҳо ё чун соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ ифодагар мебошанд, балки танҳо тавсифгари ҳуқуқи субъективӣ баромад мекунанд. Соҳаи ягонаи ҳуқуқи байналмилалие, ки барои ҷомеаи байналмилалӣ ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсонро муайян карду барои кишварҳо уҳдадориҳоро дар бахши ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон пешбинӣ соҳт ва ба ҳар як фард имконияти ҳуқуқиро дар амалӣ ва ҳимоя кардани ҳуқуқу озодиҳои эътирофшудааш мусоидат кард, ин ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ мебошад» [19, с. 352-354]. Аз ин бармеояд, ки ҳуқуқи инсонро профессор Г.В. Игнатенко аз ҳуқуқи таҳмилӣ берун баррасӣ накардааст ва чун дигар муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ нақши марказиро дар мавҷудияту таъмини он низоми ҳуқуқи байналмилалиро мебинад. Профессор П.Н. Бирюков масъалаҳои ҳуқуқи инсонро дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ – ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ ва дар доираи ҳамин мавзӯъ баррасӣ кардааст ва чунин мағҳумро пешниҳод кардааст: «Ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ аз маҷмӯи меъёр ва принсипҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ иборат аст, ки масъалаҳои таъмин ва ҳимояи ҳуқуқ ва озодии инсонро дар вақти осоишта ва дар вақти низоъҳои ҳарбӣ танзим мекунад, инчунин ҳамкориҳои кишварҳоро дар бахши башардӯстӣ, вазъи ҳуқуқии ҳамаи категорияи индивидҳо ва муқаррар қардани ҷавобгариро барои вайрон қардани ҳуқуқу озодиҳои инсон пешбинӣ ва муайян мекунад» [3, с. 468]. Профессор П.Н. Бирюков масъалаи восита ва усулҳои пешбурди ҷанг, таъмини ҳимояи қурбониҳои низоъҳои ҳарбӣ, барқарор қардани робитаи тарафайни кишварҳои ҷангкунандаю ғайрро дар соҳаи мустақили ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ – ҳуқуқи байналмилалӣ дар вақти низоъҳои ҳарбӣ баррасӣ кардааст [3, с. 513-535]. Профессорон Р.А. Каламкарян ва Ю.И. Мигачев дар доираи мавзӯи «Ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи байналмилалӣ» ба масъалаҳои аҳолӣ, вазъи ҳуқуқи хориҷиён, ҳуқуқи паноҳгоҳ, ҳамкориҳои байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқи инсон, ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи занҳо ва қӯдакон, ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи аққалиятҳои миллӣ ва ғайра таваҷҷӯҳ қардаанд [11, с. 419-455] ва дар он андеша мебошанд, ки санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқие, ки фарогири ҳуқуқ ва озодии шаҳсият мебошанд, дар соҳаи мустақили ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ – ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ шомилаанд [11, с. 419].

Профессор В.А. Карташкин дар асоси таҳлили ҳамаҷонибаи санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ ва таҳқиқи ҳуқуқи инсон ба чунин хулоса омадааст: «ҳуқуқи байналмилалии башардустӣ ва ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон дар раванди ҳамгирии дуру дароз ба тафовути яқдигар хотима мегузоранду ва ба ташаккули як соҳаи ягонаи ҳуқуқи байналмилалӣ – ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон мусоидат менамоянд» [13, с. 58; 12, с.115]. Бо чунин назардошт, профессор В.А. Карташкин созишиномаҳои байналмилалиро дар бахши ҳуқуқи инсон, ки асоси ҳуқуқӣ мебошанд, ба се гурӯҳ ҷудо кардааст. Ба гурӯҳи аввал чунин ҳучҷатҳои байналмилалӣ, аз қабили Эъломияни умумии ҳуқуқи инсон, Паймонҳо оид ба ҳуқуқи инсон ва ғайра, ки дар худ принсип ва меъёрҳоеро дарҷ қардаанд, ки ба ҳуқуқи

инсон дар шароити осоишта дахл доранд. Ба гурӯҳи дуюм санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон дар вақти низоъҳои ҳарбӣ дахл доранд. Ба гурӯҳи сеюм хуччатҳои байналмилалӣ шомил мебошанд, ки чавобгариро нисбати ҷиноятҳое, ки ҳуқуқи инсонро чӣ дар вақти осоишта ва чӣ дар вақти низоъҳои ҳарбӣ поймол кардаанд, фаро мегирад [13, с. 50-51; 12, с. 109-110].

Ҳамин тарик, ҷои шубҳа нест, ки ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ аст ва ташаккулу пайдоиши он ба қарни XX рост меояд, вале ба ҳеч ваҷҳ онро ба ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ дар як соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ имрӯзӯ оянда набояд ҷо кард. Зоро ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ ду соҳаи мустақили ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ мебошанд, ки бо якдигар робита ва тафовут доранд [27, с. 22-25]. Воқеан, ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстиро дар як мағҳум набояд қабул кард. Чунки истиллоҳи «инсон» ва «инсондӯстӣ ё баширдӯстӣ» дар соҳаҳои ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ ҳеч гоҳ ва ҳеч вақт як маъноро ифода намекунанд ва фарқ байнин ин мағҳумҳо аст. Баъдан, ҳар ду соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ буда, предмети танзимӣ, сарчашма, принсип ва ҳусусиятҳои хешро доро мебошанд, ки онҳоро дар як соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ ҷо қардан имкон надорад. Ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон воқеан ҳамчун соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ ташакkul ёфтааст, ки асоси ҳуқуқии онро санадҳои ҳуқуқи байналмилалии универсалию миintaқавӣ дар бахши ҳуқуқи инсон, таъсиси ниҳодҳои байналмилалӣ, тадбирҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ оид ба иҷрои уҳдадорҳои байналмилалии кишварҳо оид ба ҳуқуқи инсон, стандартҳои байналмилалӣ ва ғайраро фаро мегирад.

Ҳуқуқи инсонро бо ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон набояд дар як мағҳум дарк кард. Зоро ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон аз нигоҳи табиат, ҳуқуқи таҳмилӣ ва маҳсули рушди ҷомеаи инсонӣ аст, гарҷӣ дар нуқтаи асосӣ – инсон, ҳуқуқу озодиҳои ў меистад, вале асоси онро чӣ тавр эътироғу кафолат, риоя ва ҳимояи ҳуқуқи инсонро субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар сатҳи ҷаҳон, миintaқа ва ҳудуди кишварҳои муайян анҷом медиҳанд ташкил медиҳад. Ҳуқуқи инсон аз нигоҳи табиат ва пайдоиш, ҳуқуқи табиӣ ва бо инсон дар як вақт арзи вуҷуд кардааст, ки ба ҳеч гуна падидаю ҳодисаҳо вобастагӣ надорад.

Олим шинохтаи соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ, профессор Р.А. Мюллерсон менависад, ки: «дар муносибат бо ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аз нигоҳи фалсафӣ-ҳуқуқӣ ду самти асосии ҷудонопазири андешаи ҳуқуқӣ вуҷуд дорад: табиӣ-ҳуқуқӣ ва таҳмилӣ-ҳуқуқӣ. Тибқи назарияи ҳуқуқи табиӣ ҳуқуқи инсон –табиӣ, аз ақл, иродай илоҳӣ ва аз манзалати тағиирноёбандай инсон мебошад. Назарияи ҳуқуқи таҳмилӣ ба ҳуқуқи инсон чун категорияе, ки давлат муқаррар кардааст таваҷҷӯҳ дорад. Яъне дар ҳолати аввал, қонун ҳуқуқ ва озодии мавҷудбуدارо дарҷ мекунад ва дар ҳолати дуюм онҳоро ташкил медиҳад» [24, с. 4-5]. Профессор Р.А. Мюллерсон ба ҳуқуқи инсон аз се нигоҳ – **андеша**, ки аз табиати табиӣ-

ҳуқуқӣ ва таҳмилӣ-ҳуқуқӣ; **меъёр**, ки аз ташаккули стандартҳои умунибашарии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон; **воқеият**, ки ба ду категорияи иҷтимоӣ- дохилидавлатӣ ва байналмилаӣ вобастаю муайянкунанда мебошанд, таваҷҷӯҳ кардааст. Баъдан, пайдоиши ҳуқуқ ва озодии инсонро талаботи инсон ҳамчун мавҷудоти биологию иҷтимоӣ, сатҳу хусусиятҳои рушди ташаккули давлат дар ҷомеа ва тамаддуни инсоният дар маҷмӯъ медонад. Мавқеъ ва сатҳи ҳуқуқ ва озодии шаҳсият бо ҳолатҳои воқеии иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, ахлоқӣ, динӣ дар ҷомеа вобаста ва муайян карда мешавад. Сипас, ҳуқуқ ва озодии инсонро табиӣ баҳогузорӣ мекунад ва чун сухан аз стандартҳои байналмилаӣ дар ин баҳш равад, онҳо на ба иродай кишвари алоҳида ё давлатҳо вобастаанд [24, с. 4-5]. Профессор Г.И. Тункин эътироф намудани принсипи эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои асосии инсонро ба ҳайси принсипи асосии ҳуқуқи байналмилаӣ, ба ташаккули соҳаи нави ҳуқуқи байналмилаӣ асос медонад, зеро кишварҳоро ӯҳдадор намуд, ки ҳуқуқ ва озодии инсонро, новобаста аз најод, забон, дин, ҷинс таъмин созанд ва ин соҳаро номи «Ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи инсон» ниҳод, ки ҳамчун воситаи байналмилаӣ-ҳуқуқии мӯҳим ва дар навбати ҳеш воситаи ёрирасони таъмини ҳуқуқи инсон баромад мекунад, зеро таъмини ҳуқуқи инсон масъалаи асосӣ ва дохилии кишвар буд ва мемонад. Аз ин нигоҳ, ҳаҷм ва хусусиятҳои ҳуқуқи инсон дар ҳар як кишвар аз нигоҳи табиати низоми ҳуқуқии он бармеояд, яъне мавҷудияти ҳуқуқи инсонро берун аз давлат баррасӣ карданро қабул надорад [41, с. 93-95]. Профессор Г.И. Тункин ба ҳуқуқи инсон аз нигоҳи сифати ҳуқуқи таҳмилӣ таваҷҷӯҳ кардааст ва дар ибтидои марҳилаи ташаккули он ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ андешаронӣ кардааст, новобаста аз таҳия ва қабули санадҳои ҳуқуқи байналмилалии бешумор ва таъсиси ниҳодҳои байналмилаӣ дар баҳши ҳуқуқи инсон, вале ҳуқуқи инсонро масъалаи «дохил»-и давлат мансуб донистааст. Низоъҳо дар Югославия, Ирек, Либия ва дигар нуқтаҳои доғи сайёра ифодагари он мебошанд, ки кишварҳои абарқудрат то кунун дар масъалаи ҳуқуқи инсон ва ҳифзи он манфиатҷӯй менамоянд. Ба андешаи донишмандон А.Х. Абашидзе ва А.М. Солнсев «ҳамкории байналмилалии кишварҳо дар баҳши эҳтиром ва ҳимояи ҳуқуқи инсон ба ташаккули соҳаи мустақили ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ бо номи «Ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи инсон» мусоидат кард. Оғози ташаккули ин соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ бо қабули оинномаи СММ ва таъсиси ин созмон рост меояд ва рушди он бо қабули санадҳои байналмилаӣ-ҳуқуқӣ ва таъсиси ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқӣ дар баҳши ҳуқуқи инсон, таъсиси низоми ниҳодҳои минтақавӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон вобаста аст» [1, с. 201-202]. Дар инҷо муҳақиқон Абашидзе А.Х. ва Солнсев А.М. таваҷҷӯҳро ба соҳаи нави ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ, на ба ҳуқуқи инсон кардаанд.

Воқеан, аз қарни XX то имрӯз дар илми ҳуқуқи байналмилаӣ номҳои «Ҳимояи байналмилалии ҳуқуқи инсон» (Г.И. Тункин, А.А. Ковалев, Ю.А. Решетов, Н.Н. Федощева, А.Х. Абашидзе, А.М. Солнсев), «Ҳуқуқи

байналмилалии инсондұстій» (Г.В. Игнатенко, Р.А. Каламкарян, Ю.И. Мигачев, В.П. Бирдюков), «Танзими байналмилалии ҳуқуқи инсон» (Ю.Д. Илин, Н.А. Шулепов, Н.Ю. Илин), «Ҳимояи байналмилалы-ҳуқуқии ҳуқуқи инсон» (В.М. Шумилов, Д.К. Бекяшев), «Ҳуқуқи инсон» (М.А. Сарсембаев, Р.А. Тузмухамедов), «Ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон» (В.А. Карташкин, И.И. Лукашук, С.А. Рацабов, А.Х. Сайдов, С.В. Черниченко, В.Л. Толстых, Е.Г. Моисеев, Л.И. Захарова, Б.А. Сафаров), «Ҳамкориҳои байналмилалы дар бахши ҳуқуқи инсон» ва ғайра барои соҳаи нави ҳуқуқи байналмилалы истифода мешавад.

Ба андешаи профессор Б.А. Сафаров «ба истиснои номи «Ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон», дигар шаклҳои номҳо бори мағҳуми ин соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавиро кашида наметавонад. Масъалаи номгузории ин соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ – ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон дар забони тоҷикӣ каме забонзада ва дар навбати худ шояд бемантиқ низ ба гӯш расад. Гап сари он аст, ки дар забони ҳуқуқшиносии тоҷикӣ мағҳуми гуногун мазмун бо як истилло «ҳуқуқ» ном бурда мешаванд. Бо ин истилло мо ҳам ҳуқуқро ба маънои айнӣ (объективӣ), яъне маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиро ном мебарем, ҳам ҳуқуқро ба маънои зеҳнӣ (субъективӣ), яъне ин ё он ҳуқуқи шахсро. Дар забони русӣ низ чунин тавтолология мушоҳида мешавад – «Международное право прав человека».

Дар забонҳое, ки барои баёни ин ду мағҳум исттиллоҳи шаклан дигар доранд, он равшану возех ифода меёбад. Масалан, дар забони англисӣ, ки бештари олимони дар ин соҳа таҳқиқот бурда бо ин забон кор кардаанд, он ба мушкилот рӯ ба рӯ намешавад. Дар забони англисӣ ҳуқуқи айнӣ (объективӣ) бо истиллоҳи «Law» ва ҳуқуқи зеҳнӣ (субъективӣ) бо истиллоҳи «right» ифода мегардад. Мувофиқан ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон бо исттиллоҳи равони «International human rights law» ё «International law of human rights» истифода мегардад. Яъне маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалы, ки ҳуқуқу озодиҳои инсонро кафолат медиҳанд ва онҳоро ҳимоя мекунанд» [32, с. 11].

Умаман агар ҳуқуқ дар танзиму ҳифзи манфиатҳои инсонӣ равона шуда бошад, он гоҳ аз концепсияи ҳуқуқи инсон сухан кардан ҷоиз аст ва нигоҳи табиат – аз ҳуқуқи фитрӣ (табиӣ) сарчашма мегирад ва чун ҷазою мучозоту масъалаҳое, ки маҳсули ё ихтирои инсон пайдоишашон вобаста бошад, онро аз нигоҳи табиат ба ҳуқуқи таҳмилӣ (позитивӣ) мансуб донист. Мисол, ҳуқуқи интихоб шудан ё интихоб кардан, ҳуқуқи ширкат дар идоракуни давлат ва ғайра ба ҳуқуқҳои таҳмилӣ (позитивӣ) шомил аст ва сарчашмаи пайдоиши онҳо рушди ҷомеаи инсонӣ, асосан давлатдорӣ аст. Бо чунин назардошт дар зеҳни инсон ва илми ҳуқуқ дер боз ду навъи ҳуқуқ – умумӣ (омма) ва ҳусусӣ пайдо шудааст. Дар илми ҳуқуқ яке аз нахустинҳо, таснифи ҳуқуқро ба ҳуқуқи омма ва ҳуқуқи ҳусусӣ пешниҳод кардааст, ин олими Рими қадим Улпиан аст. Тибқи ин тасниф, ҳуқуқи омма мутаалиқ «ба вазъи давлати Рим» буда, ҳуқуқи ҳусусӣ бошад, мутаалиқ «ба фоидай шахсони чудогона» аст [36, с. 88-89]. Бо чунин дарк

дар Рим ду навъи ҳуқуқ – ҳуқуқи умумй ва ҳуқуқи хусусй аз ҳамдигар тафовут дошт [16, с. 5]. Воқеан, дер боз чунин таснифоти ҳуқуқ дар илми ҳуқуқ эътирофи мутлакро соҳиб аст. Вале чунин таснифот набояд аз нигоҳи танзими вазъи ҳуқуқии давлат ё шахсони воқей анҷом дода шавад, балки аз нигоҳи пайдоиш ва эътироф тавваҷҷӯҳ гардад. Зеро аз нигоҳи пайдоиш, ҳуқуқро ба ду навъ – ҳуқуқе, ки бо инсон дар як радиф новобаста аз иродай ўарзи вучуд кардаанд, ин ҳуқуқи табиӣ (фитрӣ ё ҳусусй) номида мешавад, ки онро ба мазмuni ҳуқуқи айнӣ (объективӣ) ва ба мазмuni ҳуқуқи зеҳнӣ (субъективӣ) – ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ, ном, шаъну шараф, ташкили оила, ё категорияи қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалқунӣ ва ғайра мансуб ба ҳуқуқи фитрӣ ё ҳусусй мебошад. Баъдан, ҳуқуқе, ки дар натиҷаи фаъолияти инсон арзи вучуд кардааст, ҳуқуқи таҳмилӣ (позитивӣ ё оммавӣ) ном ниҳодаанд. Вале робитаю вобастагии ин ду паҳлу ё навъи ҳуқуқро набояд инкор кард. Пайдоиши давлат марҳилаи ниҳои дар ташаккули ҳуқуқи таҳмилӣ (позитивӣ ё оммавӣ) дар ҷомеаи инсонӣ ҳисоб мешавад, ки дар радифи ҳуқуқи табиӣ (ҳусусй) дар танзиму ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои инсон нақш дошту дорад. Вале ба ҳуқуқи ҳусусй (табиӣ ё фитрӣ) вобаста ба рушди ҷомеаи инсонӣ аз пушидани «ҷомаи» таҳмилӣ (позитивӣ) дар эмин нест. Мисол, ҳар як шаҳс ҳуқуқи ташкили оиларо дорад, ки ин аз нигоҳи навъ – ҳуқуқи ҳусусй (фитрӣ ё табиӣ) мебошад, зеро ин ҳуқуқро на давлат ба инсон пешниҳод кардааст, балки онро эътироф ва вобаста ба манфиатҳои инсон ҳифз ё маҳдуд менамояд. Чунончи имрӯз қонунгузории оила дар баробари эътироф, ҳифз ва танзими муносибатҳои оилавӣ, хоса дар ҳуқуқи ташкили оила – риояи чунин шартҳоро: гузаштани ташхиси тиббӣ, набудани хешу табор ва ғайраро пешбинӣ месозад. Дар илм андеша аст, ки «дар асл таснифи ҳуқуқ ба «оммавӣ ё умумй» ва «ҳусусй» дар замони муосир на ҳама вақт ҷоиз ва на дар ҳама ҷо истифода мешавад. Чунончӣ, дар кишварҳои анъанаҳои ҳуқуқии англо-америкой дошта ҳеч гоҳ ва айнӣ ҳол низ ҳуқуқ чунин таснифот нашудааст. Дар кишварҳои дорои низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ва одатию ҳуқуқӣ таснифоти ҳуқуқ ба умумй ва ҳусусй қабул нашудааст» [14, с. 30]. Аз нигоҳи пайдоиши ҳуқуқ ба ду қисм (навъ ё паҳлу) – табиӣ ва таҳмилӣ иборат аст, ки навъи аввал аз табиати инсон ва бо инсон дар як вақт пайдо мешаванд, дуюм дар натиҷаи фаъолияти инсон, яъне аввалро инсон қабул, дуюмро ташкил менамояд. Ҳуқуқи табиӣ фарогири ҳуқуқи фитрӣ ва ҳуқуқи ҳусусй аст, вале такмили он бо ҳуқуқи таҳмилӣ вобаста аст. Ҳуқуқи таҳмилӣ фарогири ҳуқуқи оммавӣ ё давлатӣ аст.

Имрӯз, ҳуқуқ фарогири паҳлухои табиу таҳмилӣ ва сифатҳои ҳусусию оммавӣ аст, ки онҳо дар маҷмӯъ онро ба мазмuni айниу зеҳнӣ барои инсон пешбинӣ менамоянд. Вале дер боз дар фаҳмиши инсон вобаста ба паҳлу сифатҳои ҳуқуқ дар ҳуқуқи миллӣ байни ҳуқуқи ҳусусй ва ҳуқуқи оммавӣ девори «чинӣ» гузошта шудааст.

Адабиёт:

1. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Мирное разрешение международных споров: современные проблемы: монография. – М.: РУДН, 2013.
2. Ализода Зариф Рушди ҳуқуқҳои инсон дар амалияи ҳуқуқтабиқунӣ дар даврони истиқлолият // Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият. Маводҳои конференсияи илмӣ-амалӣ баҳшида ба 20-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, 26-29 августи соли 2011 / Зери таҳрири профессор Раҳимов М.З. – Душанбе: Эр-граф, 2011.
3. Бирюков П.Н. Международное право: учебник. -5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.
4. Буриев И.Б. Масоили назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат. – Душанбе, 2003.
5. Диноршоев А.М., Сафаров Б.А. Формирование идей прав человека в Таджикистане: история и современность: монография. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУВПОРАХН и ГС, 2014.
6. Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. – Душанбе: Деваштич, 2007.
7. Ильин Ю.Д. Международное публичное право. Лекции. – М.: Юристъ, 2005.
8. Имре Сабо Идеологическая борьба и права человека. – М.: Юридическая литературы, 1981.
9. Искандаров З.Ҳ. Ҳуқуқи инсон ва механизми миллии ҳимояи он. – Душанбе: Эҷод, 2007.
10. Искандаров Ш.Ф. Становление и развитие специализированных государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане: Автореф. канд. юрид. наук. – Душанбе, 2019.
11. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: учебник. – М.: Эксимо, 2005.
12. Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке. – М.: Норма: ИНФРА-М., 2015.
13. Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. – М.: Норма, 2009.
14. Кузнецов М.Н. Введение в международное частное право: теоретико-правовое исследование: монография. – М.: РУДН, 2014.
15. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учебник. – М.: БЕК, 1997.
16. Маҳмудов М.А., Менглиев Ш.М. Ҳуқуқи хусусии римӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2013.
17. Маҳмудов М.А., Раҳимов М.З. Асосҳои давлат ва ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Китоби дарсӣ барои синфҳои 8. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2014.
18. Международное право. – М.: Инфотронник Медиа, 2005.

19. Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. – М.: Норма, 2008.
20. Международное право: учебник / отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Междунар. отношения, 2000.
21. Международное право: учебник / отв. ред. проф. Г.С. Стародубцев. – М.: РИОР: ИНФРА-М., 2015.
22. Международное право учебник /отв. ред. А.А. Ковалев, С.В. Черниченко. – М.: Проспект, 2008.
23. Международное публичное право: учебник. / отв. ред. К.А. Бекяшев. – М.: Проспект, 2010.
24. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М.: Юрид. лит., 1991.
25. Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. – М.: Норма, 2003.
26. Ҳуқуқи байналхалқӣ: Китоби дарсӣ / Муҳаррири масъул, профессор Менглиев Ш.М. – Душанбе, 2009.
27. Раджабов С.А. Международное гуманитарное право в Республике Таджикистан. – Душанбе: Деваштич, 2007.
28. Раҳмон Д.С. Баъзе масъалаҳои доир ба мағхум ва категорияҳои илми ҳуқуқи инсон // Поси ҳуқуқи инсон чун дастоварди умуибашарӣ:(Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ баҳшида ба муносибати 65-умин солгарди қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи башар) / Дар зери таҳрири Сафаров Б.А. – Душанбе, 2014.
29. Рӯзномаи «Ҷумҳурият», №140 (22702) аз 10 июли соли 2015. – С. 3.
30. Сайдов А.Х. Международное право в схемах иопределениях: учеб. пособие. / Отв. ред И.И. Лукашук. – М.: Юристъ, 2004.
31. Сарсембаев М.А. Международное право: учебник. – Алматы: Донекер, 2001.
32. Сафаров Б.А. Ҳуқуқи байналмилалии ҳуқуқи инсон ва аҳамияти омӯзиши он дар замони мусоид // Поси ҳуқуқи инсон чун дастоварди умуибашарӣ: (Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ баҳшида ба муносибати 65-умин солгарди қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи башар) зери таҳрири Сафаров Б.А. – Душанбе, 2014.
33. Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: история и современность: Автореферат канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012.
34. Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры. – Душанбе, 2017.
35. Словарь международного права.3-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2014.
36. Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ: Китоби дарсӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2011.
37. Сотиволдиев Р.Ш. Проблеҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ: Китоби дарсӣ. Ҷилди 2. – Душанбе, 2010. – 654 с.

38. Сулаймонов Ф.С. Оид ба баъзе хусусиятҳои фаҳмиши ҳуқуқи инсон // Рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшинос», №23-24 (99-100) аз 31-уми декабри соли 2018. – С. 7.
39. Толстых В.Л. Курс международного права: учебник. – М.: Волтерс Клювер, 2009.
40. Тузмухамедоов Р.А., Ҳакимов Р.Т. Основы международного права: учебное пособие. – Т.: Мир экономики и право, 1998.
41. Тункин Г.И. Теория международного права. – М.: МО., 1970.
42. Фарҳанги истиллоҳоти ҳуқуқи инсон / Дар зери таҳрири н.и.ҳ., дотсент Насурддинов Э.С. – Душанбе: Эр-граф, 2013.
43. Федошева Н.Н. Международное право: учеб. пособие. – М.: Форум, 2010.
44. Холиқов А.Ф. Мухтассар аз таърихи ҳуқуқи инсон. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2007.
45. Шулепов Н.А., Ильин Н.Ю. Международное право: учебное пособие. – М.: ГКИТЛ, 2007.
46. Шумилов В.М. Международное право: учебник. – М.: ТК Велби, 2009.

**ТАСНИФОТИ САРЧАШМАҲОИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЙ
ДАР МИНТАҚАИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР АҲДИ ҚАДИМ**

Рахмонзода Ш.К.,
унвончӯи кафедраи ҳуқуқи
байналмилалии факултети
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон
Тел.: (+992) 901215757
E-mail: sherali.rk@gmail.com

Ихтисоси илмӣ: 12.00.10 – ҳуқуқи байналмилалӣ; ҳуқуқи аврупо

Роҳбари илмӣ: Раҷабов С.А., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор
Муқарриз: Раҷабов М.Н., номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Фишурда: Дар мақолаи сухан оид ба яке аз масоили мубрами ҳуқуқи байналмилалӣ – таснифоти сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар минтақаи Осиёи Миёна, хусусан Тоҷикистон дар аҳди қадим меравад. Имрӯз зарурати тадқиқи проблемаҳои пайдоиш ва ташаккули сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ аён ва равшан аст. Мақолаи мазкур масъалаҳои зарурати тадқиқи мавзуъ, даврабандии сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар аҳди қадим, навъ ва шаклҳои сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар аҳди қадим ва шуури байналмилалӣ-ҳуқуқии чомеаро дар аҳди қадим мавриди баррасӣ қарор медиҳад.

Калидвозжаҳо: Сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, даврабандии сарчашмаҳо, одатҳои байналмилалӣ, шартномаҳои байналмилалӣ, меъёрҳои байналмилалӣ, шуури байналмилалӣ-ҳуқуқӣ.

**КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ**

Рахмонзода Ш.К.,
соискатель кафедры международного
права юридического факультета
Таджикского национального
университета
Тел.: +992 901215757
E-mail: sherali.rk@gmail.com

Научная специальность: 12.00.10 – международное право, европейское право

Научный руководитель: Раджабов С.А., доктор юридических наук, профессор

Рецензент: Раджабов М.Н., кандидат юридических наук, доцент.

Аннотация: В статье речь идет об актуальной проблеме современного международного права – классификация источников международного права в регионе Центральной Азии в Древнем мире. Сегодня необходимость исследования возникновения и формирования источников международного права является явным и очевидным. В статье рассматриваются такие вопросы, как необходимость исследования темы, классификация источников международного права, нормы международного права в Древнем мире, виды и формы источников международного права в Древнем мире и развитие международного правосознания.

Ключевые слова: Источники международного права, классификация источников, международные обычаи, международные договоры, нормы международного права, международное правосознание в Древнем мире.

CLASSIFICATION OF THE SOURCES OF INTERNATIONAL LAW IN THE CENTRAL ASIAN REGION IN ANTIQUITY

Rahmonzoda Sh.Q.,

aspirant of the Department of international law of the Faculty of Law, Tajik National University

Phone: +992 901215757

E-mail: sherali.rk@gmail.com

Scientific Speciality: 12.00.10 – International Law; European Law.

Research supervisor: Rajabov S.A., doctor of Legal Sciences, Professor

Reviewer: Rajabov M.N., Candidate of Legal Sciences, Assistance Professor

Annotation: The article deals with one of the actual problem of the modern international law – classification of the sources of international law in the Central Asian region in antiquity. Today, it is abundantly clear to research and analyse the problems of genesis and formation of the sources of international law. The article contains such topics as necessity of research, classification of the sources of international law, norms of international law in antiquity, type and forms of the sources of international law in antiquity, international law awareness in antique society.

Key words: Sources of international law, classification of the sources, international customs, international treaties, international norms, international legal awareness.

Тадқиқоти сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар минтақаи Осиёи Миёна хусусан дар сарзамини тоҷикон дар Аҳди қадим ҳамчун категорияи калидӣ, якчанд сабабҳои муҳимро доро аст. Якум, ин имкон медиҳад, ки хусусиятҳои низоми ҳуқуқии миллӣ ва минтақаро пурра ошкор созем. Ҳақ бар ҷониби профессор С.А. Раҷабов аст, ки гуфтааст: “Омӯзиши таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ дар сарзамини Осиёи Марказӣ имконият фароҳам меорад то мо дар роҳи ҳудшиносии миллӣ қадамҳои устувор гузашта, аз мавҷудияти он дар сарзамини тоҷикон далелҳои бештар ва амиқ оварем ва бад ин васила дар таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ мавқеи устуворро дар радифи кишварҳое чун Миср, Юнон, Рим, Ҷин ва Ҳинд дошта бошем. Ҳамзамон, омӯзиши он имконият фароҳам меоварад то як гӯшай нопурраи таърихи ҳуқуқи миллии тоҷик пур гардида, дар роҳи расидан ба ҳадафҳои миллӣ саҳм бигузорад” [25, с. 8-9]. Дуввум, маҳз пайдоиш ва ташаккули таснифоти муайянни сарчашмаҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ (махсусан сарчашмаҳои ҳаттӣ) аксар вакт маҳаки асосӣ мебошад, ки дар асоси он таҳқиқотчиён пайдоishi ҳуқуқи байналмилалиро санагузорӣ мекунанд ва бо ин васила хусусиятҳои вежай ташаккулёбии онро дар Аҳди қадим муайян мекунанд.

Бо вучуди ин, мағҳуми сарчашмаи ҳуқуқ дар ҳар давру замон хеле мураккаб аст. Дар низоми ҳуқуқ доир ба навъҳои муҳталиф ва замонҳои гуногуни пайдоиши мағҳуми сарчашмаҳои ҳуқуқ баҳсҳои зиёд вучуд дорад. Ҳамин тариқ, аз номгӯи сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар Аҳди қадим одатҳо, шартномаҳо дар шакли шифоҳӣ ва ҳаттӣ, мубодилаи мактубҳо (мукотиботи таъриҳӣ), гузаштани сутун ва симҷӯбҳои сарҳадӣ, сарчашмаҳои хусусияти динидошта (асотирҳо, сурӯҳои динӣ, анъанаҳо, расму оинҳо, маросимҳо ва ғ.), ки дар танзимдарории муносибатҳои байналмилалӣ дар Аҳди қадим мавқеи баландро доштанд, инчунин як қатор сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ба монанди – қазишартнома (шабеҳи шартнома), қарордодҳо, санадҳои яктарафаи давлатҳо ва сарони давлатҳо, дар бальзе авқот сарчашмаҳои қонунгузории дохилӣ – қонунҳо, савганди ҳарбӣ, савганди тоҷирон ва дигар шахсони мансабдор, маҷмуи қоидаҳои рафтари сафирон, ҳарбиён ва хизматчиёни давлатӣ дар соҳаи робитаи беруна, принсипҳои умумии ҳуқуқ ва ғайра ба шумор мерафтанд.

Ҳуқуқи байналмилалӣ аз рӯи таснифот ба низоми илмҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ [29, с. 5] дохил шуда, барои амиқу дақиқ таҳлил ва таҳқиқ кардани мавзӯи ташаккули сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалии Осиёи Миёна дар Аҳди қадим ба истифодаи илмҳои таъриҳӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ зарурат дорад. Таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамчун низоми мустақили ҳуқуқ бо таърихи ҳуқуқ ва давлат алоқаманд мебошад ва баррасии хусусиятҳои таърихии пайдоиш ва инкишофи сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, берун аз доираи таърихи пайдоиши давлат ва ҳуқуқ имконнапазир аст.

Пайдоиши сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ бо пайдоиши давлат вобастагӣ дорад ва то пайдо шудани давлатҳо, муносибатҳои байниқабилавӣ ва авлодиро одатҳо танзим менамуданд. Таърихи ҳуқуқи

байналмилалӣ бо таърихи муносибатҳои байналмилалӣ, бо таърихи тамаддуни инсонӣ, бо пайдоиши марказҳои тамаддуни инсонӣ алоқамандии зич дорад. Ба чунин марказҳои рушди тамаддуни инсонӣ, минтақаҳои Чини қадим, Ҳиндустони қадим, водии дарёи Нил ва Эфрат, Юнону Бохтар ва Рум шомил мебошанд. Бо рушди ҷомеаи инсонӣ дигар марказҳои ҳаёти байналмилалӣ дар минтақаҳои гуногуни олами мо арзи вучуд кардаанд (Африқо ва Осиёи Миёна). Давлатҳое, ки дар чунин марказҳо ҷойгир буданд, байни худ муносибатҳои гуногунро ба роҳ монда буданд. Махз зарурати ба роҳ мондани чунин муносибатҳои байнидавлатӣ ба пайдо шудани меъёрҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ оварда расонид.

Тамоми унсурҳои ҷомеа дорои меъёр, ҳад ва сарҳад мебошанд. Фаъолияти субъектони ҳуқуқи байналмилалӣ дар Аҳди қадим низ дорои меъёрҳои худ буданд, яъне субъектони ҳуқуқи байналмилалӣ ба қадом намуди рафтор ҳуқуқ доранд, ба қадоме ҳуқуқ надоранд ва ғайраҳо. Пайдоиши сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ бевосита бо пайдо шудани мафҳуми меъёр ҳамчун сифати ҳуқуқ алоқаманд мебошад. Ҳамаи ин масъалаҳо аз лиҳози меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ баррасӣ карда мешавад.

Дар тарҷума аз забони лотинӣ “меъёр” маънои қоида, ибтидои роҳбариқунанда ва намунаро ифода мекунад. Мавриди зикр аст, ки дар адабиётҳои ҳуқуқи байналмилалӣ вобаста ба мафҳуми “меъери ҳуқуқи байналмилалӣ” мафҳумҳои гуногун дода шудааст. Масалан меъёри ҳуқуқи байналмилалӣ гуфта, қоидаи рафтари ҳатмӣ-ҳуқуқиеро меноманд, ки аз тарафи субъектони ҳуқуқи байналмилалӣ эҷод карда шуда, муносибатҳои байни субъектони ҳуқуқи байналмилалиро ба танзим медарорад [6, с. 13]. Ё ин ки “меъёри ҳуқуқи байналмилалӣ қоидаи рафтари субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад, ки барои вайрон кардани он санксия, яъне ҷавобгарии гуногуни байналмилалӣ пешбинӣ шудааст” [2, с. 8].

Ба андешаи мо, дар зери мафҳуми меъёри ҳуқуқи байналмилалӣ қоидаҳои ҳатмии рафтore фахмида мешавад, ки аз ҷониби субъектони ҳуқуқи байлмилалӣ эҷод карда шуда, муносибатҳои байни онҳоро ба танзим медарорад. Меъёрҳои байналмилалӣ-ҳуқуқии он даврон бисёртар муносибатҳои дутарафаро ба танзим медароварданд, дар баробари он меъёрҳои минтақавӣ низ вучуд доштанд. Як қатор меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки пайдоишашон аз Аҳди қадим сарчашма мегиранд, бо мурури замон тағиیر ёфта, ба ҳуқуқи байналмилалии мусир ворид шуданд. Масалан, баъзе аз меъёрҳои ҳуқуқи дипломатӣ ва ҳуқуқи шартномаҳои байналмилалӣ ҳамин роҳро тай намудаанд.

Ҳар як соҳаи ҳуқуқ ва низоми ҳуқуқӣ дорои сарчашмаҳои таърихии худ мебошад. Ҳуқуқи байналмилалӣ низ ҳамчун низоми мустақили ҳуқуқдоро як қатор сарчашмаҳо мебошанд. Оид ба сарчашмаҳо ва таҳаввулоти ҳуқуқи байналмилалӣ назарияҳои гуногун вучуд дорад. Ҳамаи онҳо ба ташаккулёбии сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалии мусир таъсири худро гузоштаанд [39, с. 12]. Таҳти мафҳуми сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ шакли зоҳирӣ ифодаёбӣ ва мустаҳкамардонии меъёрҳои байналмилалӣ-

ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад. Бояд қайд кард, ки яке аз санадҳои байналмилалӣ, ки фаъолияти мақомоти доимамалкунандай Созмони Милали Муттаҳид – Суди Байналмилалиро ба танзим медарорад ва Статути Суди Байналмилалии СММ ном гирифтааст, дар моддаи 38 чунин намуди сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалиро пешбинӣ намудааст:

- муҳидаҳои байналмилалӣ, ҳам умумӣ ва ҳам маҳсус, ки аз тарафи давлатҳои баҳскунанда эътироф гардидааст;
- одати байналмилалӣ ҳамчун далели таҷрибаи умумӣ, ки ба сифати меъёри ҳуқуқӣ эътироф карда шудааст;
- принсипҳои умумии ҳуқуқ, ки аз тарафи миллатҳои мутамаддин эътироф шудааст;
- қарорҳои судӣ ва доктринаи мутахассисони баландихтисоси миллатҳои гуногун дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалии оммавӣ ҳамчун воситаи ёрирасон барои муқаррар кардани меъёрҳои ҳуқуқӣ.

Тавре ки мебинем, шартномаҳои байналмилалӣ, одатҳои байналмилалӣ ва принсипҳои умумии ҳуқуқ ба сифати сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи байналмилалӣ ба шумор рафта, қарорҳои судӣ ва доктрина мақоми воситаҳои ёрирасонро доранд.

Дар таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ масъалаи даврабандии сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ акнун мадди назари олимон қарор гирифтааст. Сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар замонҳои гуногун вобаста ба ҳодисаҳои гуногун хусусиятҳои хоси худро доранд. Мисоли ин дар Аҳди қадим метод ва воситаҳои пешбуруди амалиётҳои ҳарбӣ нисбатан сабук буда, бо шартномаҳои дутарафа ва минтақавӣ маҳдуд ва манъ карда мешуданд. Лекин дар замони муосир бо назардошти таҳавуллоти илму техника ва пайдо шудани метод ва воситаҳои нави пешбуруди амалиётҳои ҳарбӣ, ҷомеаи ҷаҳонро водор мекунад, ки дар ин самт сарчашмаҳои муосир ва ба давру замон мувоғиқро қабул ва дар амал татбиқ кунанд. Таърихи ҳуқуқи байналмилалиро олимон ва муҳаққиқон аз рӯи якчанд криятирияҳо даврбандӣ мекунанд, яке аз критерияи муҳиме, ки ба инобат гирифта мешавад, ин ташаккули сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар замон ва макон ба ҳисоб меравад. Профессор С.А. Раҷабов ба табақабандии анъанавии таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ – Аҳди Қадим, Асрҳои Миёна ва Замони Нав такя намудааст [17, с. 68, 82]. Профессор М.А. Сарсембаев низ таърихи ҳуқуқи байналмилалиро ба се давра: Аҳди Қадим, Асри Миёна ва Замони Нав ҷудо намуда, ҳуқуқи байналмилалиро дастоварди таммадуни ҷаҳонӣ шуморида, пайдоиши онро бо пайдоиши давлат вобаста кардааст [20, с. 12-17]. Профессор И.И. Лукашук чунин табақабандии таърихи ҳуқуқи байналмилалиро пешниҳод кардаааст: давраи қабл аз таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ (аз Замони Қадим то охир Асрҳои Миёна), ҳуқуқи байналмилалии анъанавӣ (аз охир Асрҳои Миёна то Статути Лигай Миллатҳо), гузариш аз ҳуқуқи байналмилалии анъанавӣ ба ҳуқуқи байналмилалии муосир (аз Статути Лигай Миллатҳо то Оинномаи СММ); ҳуқуқи байналмилалии муосир – ҳуқуқи Оинномаи СММ [11, с. 65]. Дар китоби дарсии «Ҳуқуқи байналхалқӣ», ки зери таҳрири профессор Ш.

Менглиев дар соли 2010 нашр шудааст [25, с. 15], таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ ба се давра – Аҳди Қадим, Асрҳои Миёна ва Замони Нав тақсиму баррасӣ шудааст ва он қисми чудонопазири таърихи инкишофи чомеаи инсонӣ баҳогузорӣ карда шудааст.

Гарчанде, ки даврабандии таърихи сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ аз даврабандии таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ҷудонопазир бошад ҳам якумин ҳусусиятҳои ба худ хоси худро доро буда бо он асоснок мегардад, ки равандҳои пайдоиш, рушд ва ташаккули меъёрҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ бо ҳодисаҳои таҳаввулотии таърихӣ алоқамандии зич дорад. Ҳамин тариқ, шартан таърихи ташаккули сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалиро вобаста ба таърихи мардуми минтақаи Осиёи Марказӣ ба се давра: Аҳди Қадим, Асрҳои Миёна ва Замони Нав чудо кардан мумкин аст.

Пайдоиши аввалин шаҳр-давлатҳо дар минтақаи Осиёи Миёна ба охирҳои ҳазорсолаи қарни II – пеш аз мелод оғоз мегардад [30, с. 13-14]. Инчунин, таҳлили илмӣ нишон медиҳанд, ки ҳуқуқофаринии тоҷикон фосилаи 2500-3000 соларо убур менамоянд. Ин шаҳодат аз он медиҳад, ки тоҷикон аз ҷумлаи ҳалқҳоянд, ки ба инсоният ҳуқуқ ва озодиро тухфа намудаанд. Далели он – озод намудани Куруш яхудиёнро аз бардагӣ мебошад [22, с. 12-13]. Муносибатҳои аввалин давлатҳо ба пайдоиши меъёрҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ оварда мерасонад. Сарчашмаҳои таърихӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки давлатҳои Аҳди қадим оид ба масъалаҳои гуфтушунид дар бораи хотима бахшидан ба ҷанг ё ин ки бастани шартномаи сулҳ эътибор медоданд (масалан, соли 329 п.а.м. дар Мароқанд Исқандари Мақдунӣ шоҳи Хоразм Фарасманро, ки бо мақсади хотима бахшидани ҷанг ва бастани муносибатҳои дӯстӣ омада буд, қабул кард). Дар охири асри III п.а.м. – асри II п.а.м. хонигарихои Бухоро, Даван (Фарғона) ва Суғд ташкил мешаванд [19, с. 52], муносибатҳои дипломатӣ байни давлати мустақили Даван бо пойтахташ Гўйшуан (Қуқанд), ки дар асри I п.а.м. дар Осиёи Миёна арзи вучуд доштааст ва давлати Чин ба роҳ монда мешаванд [19, с. 18]. Муносибатҳои дӯстӣ ва иттифоқӣ (пайдоиши аввалин иттиҳоди конфедеративӣ, ки асоси онро эҳтимолан Хоразм гузошта бошад, дар асоси демократияи ҳарбӣ бо роҳбарии шоҳ ё шоҳзодаи интиҳобӣ, ба монанди Томирис ва Зарина соҳта шуда буданд [19, с. 14]) дар шакли иттиҳоди қабилаҳои саккӣ, хоразмӣ дар мулкҳои ҷудогона чун конфедератсияи қабилаҳои Тӯрон баромад ва ҳамкорӣ мекарданд [29, с. 18]). Инчунин дар он замон барои бурдани гуфтушунидҳо сафирон сафарбар карда мешуданд [12, с. 29], ки институти сафир дар минтақаи Осиёи Марказӣ маҳз аз ҳамон замон пайдо шудааст.

Аслан меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии Аҳди қадим ба одат такя мекарданд, ки муносибатҳои байниавлодӣ, байниқабилавӣ ва байнидавлатиро ба танзим медароварданд. Ин одатҳо баъд аз татбиқи онҳо дар муносибатҳо аз ҷониби давлатҳо ҳусусияти меъёри байналмилалӣ-ҳуқуқро ба худ қасб карданд. Одатҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ дар тӯли садсолаҳо ҳамчун сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи

байналмилалӣ эътироф мегардиданд. Дар баробари одатҳо давлатҳо барои танзими муносибатҳои байни худ аввал шартномаҳоро дар шакли шифоҳӣ ва баъд аз пайдоиши хат ин шартномаҳои байнидавлатӣ ба шакли хаттӣ баста мешуданд.

Пайдоиши сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мустақиман ба пайдоиши мағҳуми меъёр ҳамчун хусусияти ҳуқуқ алоқамандӣ дорад [31, с. 9-22]. Албатта, моҳияти меъёри ҳуқуқ дар фаҳмиши ҳалқҳои қадим гуногун буд. Ба дарки гуногуни мағҳуми меъёри ҳуқуқ шуuri ҳуқуқии динӣ, қавмӣ ва ҳатто маданий бетаъсир намондааст. Меъёри ҳуқуқ дар давраи Мисри қадим, ҳамчун қоида, иродай худоён ва таҷрибаи ҳазорсоларо ифода мекард ва барои ҳамин ҳам ҳама онро риоя мекарданд; дар Байнаннаҳрайн меъёрҳои қонун ҳамчун натиҷаи созиш (байни худоҳо, одамон, ҳукуматҳо, табиат ё дигар қувваҳо ва ғ.) фаҳмида мешуданд; дар байни яхудиён меъёри ҳуқуқ ба мазмуни дурнамои оянда; дар Чини қадим, меъёрҳои ҳуқуқ ҳамчун асосҳои ахлоқии фаъолияти ҷамъияти ғаҳмида мешуд; дар Ҳиндустони қадим, асоси меъёри ҳуқуқ ҳамеша шартномаи сетарафа ба ҳисоб мерафт, ки байни ду тараф дар замин ва худо (худоҳо) ҳамчун тарафи сеюм ифода мейғтанд.

Дар бораи пайдоиши меъёри ҳуқуқӣ ва дар робита бо баҳсҳои илмӣ байни ду ақидаи гуногун – классикӣ, ки пайдоиши ҳуқуқро бо пайдоиши давлат алоқаманд мекунад ва ғайрикласикӣ, ки пайдоиши ҳуқуқро қабл аз пайдоиши давлат санагузорӣ мекунад ва онро ҳамчун консепсияи «мононорма»-и ҷамъияти ибтидой (бо истилоҳи тоҷикӣ “яккамеъёр”, яъне меъёрҳои ягонаи одатӣ, ахлоқӣ, динӣ меноманд) муайян кардаанд. Истилоҳи “мононорма” маънои онро дорад, ки меъёрҳои одатӣ, ахлоқӣ, ва динии ҷомеаи ибтидой аз ҳамдигар ҷудо нашуда буданд [23, с. 77]. Сипас, бо ташаккули давлатҳои қадим, меъёрҳо ба намудҳои даҳлдор тасниф карда мешаванд. Ин таснифот дар байни ҳалқҳои гуногун рух дод, ки ин ба ташаккул додани фаҳмиши гуногуни онҳо дар бораи меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки аллакай дар боло қайд карда шуд (чун қоида – дар Миср, ҳамчун созишнома ва ғ.) [1, с. 180] оварда расонд. Бо вуҷуди ин, муаллифони ин консепсия А. Першитс ва олимони дигар хусусияти ҳуқуқӣ доштани мононормаи ҷамъияти ибтидоиро инкор мекарданд ва бо тадқиқи шакли ибтидой ба хулосае омаданд, ки меъёрҳои ахлоқии дар ҷомеаи қабл аз синғӣ ва то давлатӣ мавҷудбуда ба категорияи ҳуқуқ шомил намешаванд, зеро ҳуқуқ ҳанӯз вуҷуд надошт. Дар айни замон, набудани фарқият ва таснифоти меъёрҳо, ҷомеаи ибтидоиро аз нишонаҳои ҳуқуқ маҳрум намесозад [16, с. 219-220].

Дар баробари ин, консепсияи мононорма аз ҷониби бархе аз муҳақиқони ҳуқуқ зери танқид қарор гирифтааст. Масалан, Т. Кашанин, ки онро «тадбири илмӣ, фантазияи олимон» донистааст ва чунин навишистааст: «Ман факат савол додан меҳоҳам, ки меъёрҳои иҷтимоии ҷомеаи ибтидой барои кӣ умумӣ ва тақсимназир буданд? Барои одамони ибтидой, ки чунин ақидаҳои ғайримаъмулӣ доштанд, таснифот карда метавонистанд? Ва оё онҳо ба “таснифот” ё ин ки ба тафриқаи ин меъёрҳо эҳтиёҷ доштанд?

Эҳтимол аст, ки не. Пас барои кӣ? Барои таҳқиқотчиёни ибтидоии меъёрҳои иҷтимоӣ? Аммо онҳо ҳанӯз дар он ҷо набуданд. Илм баъдтар аз он пайдо мешавад... Фарқиятгузории меъёрҳои иҷтимоии он вазифаи олимонест, ки омӯзиши ҳаёти ҷамъияти ибтидиро таҳқиқ мекунанд» [9, с. 214-215]. Ҳаёту фаъолияти одамони ҷомеаи ибтидой, ки бо шикор, моҳидорӣ, ҷорводорӣ, зироатпарварӣ, оҳангудозӣ ва ғ. машғул буданд, табиист, ки бо қоидаҳои муайян танзим мешуданд.

Ин қоидаҳо соҳаҳои гуногуни зиндагиву фаъолияти меҳнатӣ, никоҳу оиладорӣ, шикор, тақсими маҳсулоти меҳнат ва дигарро танзим менамуданд. Қоидаҳои ҳаёту фаъолияти одамони ҷомеаи ибтидой бо сабаби набудани давлат ва ҳуқуқ табиист, ки на аз тарафи мақомоти маҳсуси сиёсӣ, балки табиатан, дар робита бо талаботи ҳастии инсонӣ, дар муҳити зисти табиии одамон, бо мақсади таъмини ҳаёту фаъолияти одамон, аз ҷумла баҳри эмин нигоҳ доштани одамон дар шароити очизии онҳо дар назди қувваҳои табиат ва давом додани насли инсонӣ пайдо мешуданд. Ин қоидаҳо шаклҳои гуногуни зуҳурот доштанд. Яке аз шаклҳои қадима ва бештар паҳншудаи қоидаҳои ҳаёту фаъолияти одамони ҷомеаи ибтидой одатҳо буданд. Дар тӯли чандин ҳазорсолаи инкишофи ҷомеаи ибтидой қоидаҳои зиндагиву фаъолияти одамон такрор мешуданд, аз насл ба насл мегузаштанд, чун қоидаҳои одатии маъмулӣ риоя мешуданд. Онҳо мазмuni табиӣ доштанд, бо талаботи ҳастии инсонӣ пайдо шуда, дар шуури одамон вучуд доштанд ва аз насл ба насл мегузаштанд. Одатҳои ҷомеаи ибтидой соҳаҳои гуногуни ҳаёту фаъолияти одамонро дар тӯли ҳазорсолаҳо танзим мекарданд. Бо пешрафти ҷомеа якҷоя бо одатҳо тасаввуроти одамон оид ба адолат, вичдон, инсоф, некӣ ва бадӣ низ дар шакли қоидаҳои ахлоқӣ ташаккул ва риоя мешуданд. Дар ҷомеа арзишҳои муайяни ахлоқӣ пайдо мешуданд. Ҳамзамон бо дарназардошти тасаввуроти динӣ қоидаҳои муайяни динӣ ташаккул мейфтанд, ки назорати риояи онҳо ба зиммаи қоҳинон voguzoшta мешуданд.

Меъёри ҳуқуқ ҳамчун қоидаи рафтори ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи байналмилалӣ ва дохилӣ амалан дар як замон пайдо шудааст. Ба раванди пайдоиш ва татбиқи меъёрҳои ҳуқуқ дар танзими робитаҳои беруна як қатор омилҳо таъсир расонидаанд.

Аввалан, муносибатҳои ҷомеаи ибтидой бо бегонағон ё ин ки бо хориҷиён аз рӯи нобоварӣ ва ба созиш наомадан бо онҳо рӯ ба рӯ мешуд. Азбаски робитаҳо бо хориҷиён дар натиҷаи раванди робитаи байникаబилавӣ, байнинавлодӣ, байнигуруҳӣ пайдо мешуданд, онҳоро зарурат пайдо гашт, ки барои тақвият додани уҳдадориҳои тарафҳо аз қувваи маҷбуркунанда истифода баранд. Дар сарзамини тоҷикон дар ибтиди асри биринҷӣ зиндагии муқимӣ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент низ аз рӯи қашфиётҳои археологии Саразм мушоҳида мешавад. Умуман гуфтан мумкин аст, ки дар ибтиди ҳазораи сеюми қабл аз мелод соҳтори авлодӣ-ҷамоавӣ хеле инкишоф ёфта буд, аз нигоҳи идорақунии ҷамоавӣ хеле пеш рафт. Ҷамоаҳои авлодӣ тибқи қашфиётҳои археологӣ як ячейкаи томи

идоракуниро дар минтақаҳои муайян ташкил медоданд. Роҳбарии онро сарвари чамоаи авлодӣ, ки сарвари яке аз авлодҳои бонуфузро бар уҳда дошт, ки ба тариқи интихобӣ ва эътирофгардӣ ба сари қудрат меомад. Баъдан ба тариқи меросӣ гузариши қудрат ба сарварони чамоа мушоҳида мешавад. Роҳбарони чамоаҳоро сарвар, яъне “пешвоҳо” меномиданд [3, с. 151]. Дар чамоаҳои авлодии ибтидиои асри биринҷӣ сарзамини тоҷиконро шӯрои чамоа, ки аз сарварони авлодҳои иқтисодӣ ва маҷлиси умумии чамоа, ки аз шахсони болифи бошишгоҳ иборат буданд, мавқеи муҳимро ишғол менамуданд. Шӯро асосан масъалаи муҳими иқтисодӣ: тақсими нозу неъмат, дастовардҳои шикор, тақсими маҳсулоти зироаткорӣ, ҳалли проблемаҳои обёрикунӣ ва баҳсҳои молии байни аъзоёни авлодҳоро ҳал менамуд. Маҷлиси умумии бошишгоҳ ва чамоа, ки аз ашхоси болиф иборат буд, дар ҳолати ҳал намудани масъалаҳои муҳими давлатӣ даъват мешуд. Масъалаҳои рондан ва ё ба қатл расонидани ҷинояткорони вазнин, ҷанги байни чамоаҳо ва муҳоҷирати чамоаро маҷлиси умумӣ ҳукм мекард. Дар доҳили чамоа мавқеи асосиро оилаҳои иқтисодӣ ишғол менамуданд. Дар ин давраҳо нақши асосиро ҳуқуқи одатӣ, динӣ ва чамоавӣ, ки хусусияти нимапозитивиро соҳиб буданд, ишғол менамуданд [29, с. 39]. Урфу одат чун анъанаи мусбат дар ҷамъият торафт устувор шуда, табиатан ба ҳукми анъана даромада, тавассути таъсиррасонии колективӣ ҳифз ва таъмин мегардад. Одат манбаи ҳудро аз таҷриба ва ҳимояи манфиатҳо мегирифт. Ҳуқуқи динӣ аз табиати ҷаҳонбинии динӣ чун зарурати рафтари динӣ тавлид шуда, ба муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири бевосита мерасонд. Дар натиҷа меъёрҳои динӣ муносибатҳои ҳуқуқиро ба танзим медароварданд. Ҳуқуқи чамоавӣ аз табиати идоракуни чамоаҳо пайдо шуда, барои нигоҳдошти тартиботи чамоа хизмат мекард. Манбаи эҷоди он маҷлиси умумии чамоа ва шӯрои сарварони авлод ва қабилаҳо ба шумор мерафт [29, с. 39]. Азбаски, агар танзими муносибатҳо дар доҳили қабила, авлод ва гуруҳҳо бо истифода аз анъанаҳо, маросимҳо, расму оинҳои динӣ, ахлоқӣ ва одатҳои эътирофшуда танзим мешуданд, пас муносибатҳои берунӣ талаб мекард, ки бо қоидаҳои рафтore танзим шаванд, ки барои ҳар ду ҷониб мувоғиқ бошанд, гарчанде аксар вақт барои баязе аз тарафҳо хос набуданд. Бо дарназардошти тартиботи дохилӣ, ба сифати чунин қоидаҳо меъёрҳои одатӣ истифода мешуданд. Аз ин рӯ, яке аз аввалин одатҳои байналмилалӣ ин эълони ҷанг ба шумор мерафт [3, с. 151].

Гарчанде, ки ин одатҳо дар бисёре аз мавридҳо дар ҳуд хусусиятҳои қадимӣ ва ибтидиоиро нигоҳ медоранд, ин меъёри одатӣ (яъне одати эълони ҷанг) аз эътироф гардидани он аз ҷониби тарафайн дар замон далолат медиҳад. Аз тарафи дигар метавон гуфт, ки эълони ҷанг факти ҳуқуқӣ буда, аз мавҷудияти одату оини хосса гувоҳӣ медиҳад. Аммо, эълон кардани ҷанг дар ин ҷо на танҳо як намуди оин, балки тартиби ҳуқуқӣ аст, ки сарчашмаи он одатҳои байналмилалӣ буда, барои ҷонибҳо хос мебошад. Илова бар ин, ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар давраи қадим принсипи эълон кардани ҷанги адолатнок аллакай маълум буд, ки бояд ба меъёрҳои қонунӣ

мансуб буда, онро ҳадди ақал якчанд субъектҳои муносибатҳои байналмилалӣ бояд эътироф мекарданд.

Дуюм, пайдоиши муносибатҳои сифатан нави байналмилалӣ бояд на танҳо ба қоидаҳои умумии иҷтимоӣ такя қунад. Барои онҳо зарур аст, ки шаклҳои маҳсуси мустаҳкамкунӣ дошта бошанд (механизми таъмини меъёри ҳуқуқӣ хусусияти муҳими он мебошад, зеро механизм ва кафолатҳо барои татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ самаранок мебошад, ки дар шароити ноустувории муносибатҳои байналмилалӣ заруранд). Меъёрҳои ҳуқуқ на танҳо муносибатҳои байналмилалиро бо роҳи таъмини ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо ба танзим медароранд, инчунин риояи шартҳо ва таъмини татбиқи навъҳои муҳими ин муносибатҳоро кафолат медиҳанд. Ин хусусан ба бастани созишномаи сулҳ даҳл дорад. Дар замонҳои қадим дар Осиёи Миёна хусусан қисмати шарқии он, одати шифоҳии бастани созишномаи сулҳ вучуд дошт. Масалан агар давлат нияти барқарор кардани сулҳ ё тасдиқ кардани онро дошта бошад, нияти гуфтушунид карданро тавассути сафири давлати муқобил хабар медод. Такя ба баъзе сарчашмаҳои диние, ки то замони мо расидаанд, формулаи “Сулҳ ба Шумо” ё ин ки “Бо Сулҳ бирав” вучуд дошт, ки ҳокими як тараф ҳангоми баргаштани сафири тарафи муқобил муроҷиат мекард [40, с. 315-317]. Дар сурати вайрон кардан ё нахостани ин созиш, ба вай ҷавобгарӣ ва ё оғози ҷанг таҳдид мекард. Дар Аҳди қадим рад кардани пешниҳоди сулҳ одатан оқибатҳои ноогуворро ба бор меовард [40, с. 321]. Ҳамин тариқ, муносибатҳои муҳимтарини мавҷудияти давлатҳо натанҳо ба меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим карда мешуданд, ҳамчунин бо қувваи иҷборӣ таъмин карда мешуданд.

Сеюм, дар шароите, ки муносибатҳоро меъёрҳои ахлоқӣ, динӣ ва дигар меъёрҳои хусусияти иҷтимоидошта танзим мекарданд, муносибат бо тарафи дигар дар аксари вақт маънои рад карданро ифода мекард. Чунки меъёрҳои ахлоқиву динии ҷамъиятҳои қадим муносибат бо ҳориҷиён ё бегонагонро маҳкум мекард, ки боиси ронда шудан ё марги муносибаткунанда мегашт. Азбаски чунин муносибатҳо дар натиҷаи зарурати воқеӣ ба миён меомаданд, онҳо бо меъёрҳои қонунӣ танзим мешуданд, ки нисбатан хусусияти ҷандирӣ (чатрӣ) доштанд. Ҳамин тариқ, дар ҷомеаи ибтидой афзалияти ҳуқуқҳо нисбат ба дигар шаклҳои идоракунӣ муқаррар карда мешуд. Меъёрҳои ҳуқуқии танзими проблемаҳои тақсимот ва истифодаи замин ҳама намудҳои савдо ва сайёҳӣ бо ҳамин роҳ ба миён омаданд.

Меъёрҳои ҳуқуқӣ чун қоида аз давраи пайдоши шакли ҳаттии он мавриди эътироф қарор мегиранд, ки пайдоиши онҳоро тақрибан ба ҳазорсолаи З-юми пеш аз мелод мансуб медонанд [3, с. 153]. Бо вучуди ин дар Аҳди қадим меъёрҳои ҳуқуқӣ, гарчанде ки шакли ҳаттӣ надоштанд, ба роҳбарӣ гирифта мешуданд. Тибқи ақидаи муҳаққиқони ҷомеаи ибтидой, дар байни меъёрҳои ҷомеаҳои ибтидой, аз ҷумла, меъёрҳои ҳуқуқӣ ба монанди меъёрҳои ҳуқуқи ибтидой, одатҳои байналмилалӣ ва ҳатто шартномаҳо мавҷуд буданд. Ҳуқуқи Аҳди қадим шаклҳои муайянӣ

ваколати ҳуқуқӣ, расмиёти ҳуқуқӣ ва қарордодҳои ҳуқуқиро намедонист [38, с. 54]. Риояи меъёрҳо ба қабул ва дарки онҳо такя мекарданد, ки аз меъёрҳои ахлоқӣ, маънавӣ ва шуурнокӣ асос мегирифт. Бо вучуди ин, ин равиш ҳуқуқӣ нест, зоро меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мустақиман аз муносибатҳои ҷамъиятӣ ба вучуд намеоянд ва раванди маҳсуси ҳуқуқэҷодкунии худро доранд, ки фаъолияти мушаххаси давлатҳо буда, аз ҷониби субъектони ҳуқуқи байналмилалӣ эҷод карда мешаванд [4, с. 7-8]. Меъёрҳои ҳуқуқ барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ бо зарурати танзими ҳуқуқӣ пайдо мешаванд. Бо назардошти ҳамин зарурат, дарҳол тартиби ҳуқуқии эътирофшуда ва бошууронаи эҷоди онҳо ба вучуд меояд. Қадами аввал – пайдоиши чунин категория ба монанди сарчашмаи ҳуқуқ мебошад ва нақши маҳсус дар ин аст, муайянкуни одат ҳамчун тартиби ташкили меъёри ҳуқуқӣ ва ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқ мансуб аст.

Одат сарчашмаи устувори ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад. Ин ҷо сухан дар бораи одат ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқӣ меравад, на дар бораи қоидаҳои аз ҷониби умум эътирофшудаи рафтор – анъана, гарчанде ки урғу одатҳои воқеӣ аксар вақт уҳдадориҳои ҳуқуқиро ба худ қасб мекунанд, ба пайдоиши урғу одатҳои ҳуқуқӣ асос мегузоранд [4, с. 9-10]. Дар тӯли таъриҳ, дар баробари одат, бисёр намудҳои манбаъҳои ҳуқуқи байналмилалӣ вучуд доштанд ва такроран яқдигарро иваз карданд. Чунин устувории одатро метавон бо он шарҳ дод, ки он хислатҳои табииро, ки ба инсон хос аст, инъикос мекунад, ба ҷаҳонбинии аслии одамон асос ёфтааст ва ба муносибатҳои муҳимтарин татбиқ карда мешуданд. Одати бо мурури замон озмоишшуда раванди соҳташавии худро гузаштааст ва ин раванд ба амалияи татбиқи он асос меёфт. Ҳамин тавр, одатҳои байналмилалӣ барои танзими муносибатҳои қалидӣ ва ҳаётан муҳими байналмилалӣ пайдо шуданд. Бинобар ин, ғояҳои муҳими ҳуқуқи байналмилалӣ, яъне принсипҳои императивии он дар шакли одат пайдо шудаанд. Тавре ки зикр гардид, аввалин ҳамон одатҳое пайдо шуданд, ки муносибатҳои муҳими робитаҳои байнидавлатиро танзим мекарданд: истиқори сулҳ, бурдани ҷанг ва ҳама гуна муносибатҳои мутақобила. Ҳамин тавр, анъанаҳои байналмилалӣ ба таври дақиқ ба танзим дароварда шуданд, ки масъалаҳои қалидӣ ва ҳаётӣ дар муносибатҳои байналмилалиро ба танзим медароранд; бинобар ин, ғояҳои муҳимтарини ҳуқуқи байналмилалӣ, принсипҳои императивии он пайдоиши умумӣ доранд. Дар ибтидо, одатҳо тавассути бастани созишиномаҳо дар бораи масъалаҳои ҷанг, барқарорсозии муносибатҳои баробарӣ, робита дар муносибатҳои байналмилалӣ танзим мешуданд; инчунин принсипҳои бунёдии ҳуқуқи байналмилалӣ – риоя ва иҷрои бовичдононаи шартномаҳои байналмилалӣ, ҷавобгарӣ дар ҳолати вайрон кардани уҳдадориҳои байналмилалӣ ва ғайра [26, с. 48-59]. Дар тамоми соҳаҳои зикргардида, одатҳои байналмилалӣ ғояҳои бунёдии ин муносибатҳоро инъикос намуда, он сифатҳоеро, ки инсон дар ин муносибатҳо зоҳир менамояд, муайян мекарданд. Ин ба баъзе муҳаққиқон асос медиҳад, ки хусусияти одатӣ доштани ҳуқуқи байналмилалиро яке аз шартҳои асосии самаранокии он шуморанд [30, с. 49]. Чунин нақши

одатҳои байналмилалӣ бо он ифода карда мешавад, ки он инъикоскунандай хусусиятҳои амиқи тамаддуни башарӣ аст: “Аҳамияти урф дар соҳаи байналмилалӣ хеле бузург аст..., зоро он қисми аҳамиятнок ва қадимаи ҳуқуқи байналмилалиро ташкил медиҳад (аз ҷумлаи принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ)” [36, с. 61].

Нақши асосӣ дар ташаккули одатҳо ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи байналмилалӣ, эътирофи қувваи ҳуқуқии он аз тарафи субъектони ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад ва эҷоди одатҳо на танҳо риояи доимӣ ва якхела дар муносибат бо давлат ин ё он намуди қоидаҳои рафтор шуморида мешавад, инчунин эътирофи ин қоидаҳо ҳамчун қоидаҳои ҳатмии ҳуқуқӣ-одатӣ мебошад [4, с. 99]. Дар давраи қадим чунин раванд ба принсипҳои динӣ ва дигар принсипҳои анъанавии ҳалқу миллатҳо асос ёфта буд.

Дар илми ҳуқуқи байналмилалӣ аз ҳама маъмултарин ақида ин аст, ки одат на танҳо аввалин сарчашмаи таъриҳӣ, балки сарчашмаи асосии ҳуқуқи байналмилалӣ дар даврони қадим мебошад. Бо вучуди ин, тибқи ақидаи Н.М. Минасян шартнома дар баробари одат низ сарчашмаи қадимтарини ҳуқуқи байналмилалӣ ба шумор меравад [14, с. 17] (гарчанде, ки баъдтар дар ҳамон асар муаллиф ба худ эътиroz мекунад ва аз андешае, ки одат яке аз сарчашмаҳои қадимтарини ҳуқуқи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад, ҷонибдорӣ мекунад) [14, с. 98]. Ба андешаи мо фикри аввал дурусттар аст, зоро субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар аввал ба одатҳо такя мекарданд, баъдтар аксарияти одатҳо шакли шартномаро ба худ қасб қарданд. Амалияи ҳуқуқии байналмилалии давраи қадим инчунин нишон медиҳад, ки ҳалқҳои қадим шартномаҳоро ҳамчун воситаи асосии танзими муносибатҳои сулҳчӯёна байни давлатҳо медонистанд, гарчанде ки дигар институтҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, аз қабили мөхмоннавозӣ, даҳлнопазирии сафирон ва ғайра низ ҳадафҳои танзими муносибатҳои мазкурро иҷро мекарданд [33, с. 205].

Яке аз сабабҳои нақши баланд доштани одатҳои ҳуқуқи байналмилалии Аҳди қадим ин бисёре аз одатҳои аз тарафи умум эътирофшуда дар шартномаҳо аз нав таҳия мешуданд. Бо чунин муттаҳидкунӣ одатҳо моҳияти амалкунии худро гум намекарданд.

Ҳамин тарик, шартномаҳои байналмилалиро ислоҳ, илова ва дар шароитҳои тағйирёфтаи одатҳои байналмилалӣ бо якдигар мувофиқа мекарданд.

Баъзан дар чунин шартномаҳо тасдиқи бевоситаи тарафҳо оид ба одатҳо ва нигоҳ доштани онҳо ба назар мерасид. Масъалаҳоеро, ки шартномаҳо танзим намекарданд, аз ҷониби одатҳо танзими худро мейёфтанд. То ҳол дар илм даъвоҳо оид ба пайдоиши шартномаҳои байналмилалӣ дар байни қабилаҳо вучуд дорад. Робитаҳои муоҳидавӣ шумораи зиёди субъектҳои муҳталифи сиёсиро, аз қабили қабилаву нажодҳоро муттаҳид кард. Гарчанде онҳо ба як нажод ва тамаддун тааллук доштанд ва барои танзими муносибатҳои байни онҳо зарурати танзими шартномавӣ-ҳуқуқӣ пайдо шуд. Айнан ҳамин чиз ба муносибатҳои байнидавлатӣ ва байниминтақавӣ даҳл дорад.

Сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ – шартнома ва одат – аз рӯи шакл ва механизмҳо фарқ мекунанд. Одат ҳамчун таҷрибаи дарозмуддати давлатҳо дар муносибатҳои байналмилалӣ, ки танзими босуръатро талаб мекарданд, таъмин карда наметавонист ва ин бо шартномаҳои байналмилалӣ, ки тартиби бастани одӣ доштанд, ба танзим дароварда мешуданд. Маҳз чунин навъи танзими босуръатро масъалаҳое, ки ногаҳонӣ ва тимсоли худро надоштанд, талаб мекарданд. Масалан, муносибатҳои мубодилаи савдо. Навъи одии муносибатҳои шартномавӣ ин мубодилаи мактубҳо байни ҳокимони Аҳди қадим буд. Он фавран татбиқ шуда, ратификатсияи иловагиро талаб намекард ва ҳамчун ба мактуби дархост-посух монанд буда, шартномаи мубодилаи савдо ё тартиби гузаронидани амалиёти ҳарбири ташкил медод [37, с. 195-197].

Азбаски барои ташаккули одати байналмилалӣ муҳлати дурудароз лозим буд, намудҳои муносибатҳои дубора пайдошууда (тағиироти сиёсӣ, сиёсати ҳарбӣ, ба вуҷуд омадани субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ) бо шартнома танзим мешуданд [37, с. 28-59].

Агар дар шартнома меъёрҳои мушаххас (ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо) муайян карда шуда бошад, пас одатҳо меъёрҳои ҳуқуқии ҳусусияти умумидоштаро муқаррар мекунанд. Муносибатҳои муҳимтарини давлатҳо ё онҳое, ки танзими мушаххасро талаб мекарданд, бо муносибатҳои шартномавӣ танзим мешуданд. Созишномаҳои сулҳ ва кӯмаки дутарафа ибтидои худро маҳз аз ҳамин давра мегиранд, оид ба муайянкунии хати сарҳадӣ, оид ба иттиҳодияҳои ҳарбӣ ва сиёсӣ ва ғайра. Ниҳоят, ҳусусияти фарқунандай шартнома, ғайр аз шакли хаттӣ доштани он дар худ кафолати иҷроиш, шартҳо, кафолатҳои ҳусусияти динидоштаро инъикос мекард, ки нуфузи равонӣ ва маънавӣ-сиёсии ин сарчашмаи ҳуқуқи байналмилалиро баланд мебардошт. Бояд, қайд кард, ки ин ҳусусиятҳо барои рушди принсипи иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ таъсири худро гузоштааст.

Пайдоиши шартномаҳои байналмилалӣ дар Аҳди қадим дар ибтидо сабабҳои худро доштанд, ки ба талаботи он даврон ҷавобгӯ буданд. Муҳим набуд, ки шартнома дар шакли хаттӣ бошад. Шартномаҳои шифоҳӣ шакли маъмулии бастани шартномаҳо буданд, гарчанде, ки бастани шартномаҳои шифоҳӣ тартиби мураккаб ва иҷроиши намудҳои гуногуни расму оинҳоро талаб мекарданд [35, с. 159-161].

Шартномаҳои байналмилалӣ ҳамчун сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар Аҳди қадимро бо чунин ҳусусиятҳо фарқ кардан мумкин аст. Аввал, шартномаҳо танҳо барои танзими муносибатҳои мушаххас ва маҳдуд баста мешуданд. Дуюм, бастани шартнома дар Аҳди қадим тақозо мекард, ки аз бастани он на факат тарафҳои аҳдкунанда, балки ҳар як шаҳрванди одӣ боҳабар бошад. Ба ҳамин хотир шартномаҳо дар Аҳди қадим дар маркази шаҳрҳо дар сутуни чӯбин, ҷадвал ё ин ки дар девор навишта мешуданд, то мардум аз ҳуқуқу уҳдадориҳо оғаҳ бошанд. Мисоли ин, дар солҳои 1792-1750 то мелодӣ дар Бобулистон шоҳ Ҳаммурапи ҳукумрон буд. Дар аввалҳои асри XX аз ҷониби археологҳо девори сиёҳе

дарозиаш ба қади инсон баробар пайдо карда шуд, ки дар рӯяш маҷмӯи қонунҳои шоҳ Ҳаммурапи бо хати меҳӣ навишта шуда буд. Маҷмӯа аз 282 модда [7, с. 14] ва дигар масъалҳои ҳуқуқии чомеаи бобулистонро дар мегирифт. Дар қисми мундариҷавии Кодекс раванди мурофиаи судӣ, маҷмӯи қонунҳое, ки барои ҷиноятҳои гуногун ба монанди дуздӣ, рабудани ҳориҷиён ва ғуломон, пинҳон нигоҳ доштани ғуломон ҷавобгариро муайян мекунад, оварда шуда буд. Дар ин қисмат аз ҷумла ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ҷанговарон, қонунҳои пешбурди ҷанг, муносибат бо асирони ҳарбӣ оварда шудааст. Инчунин дар бораи ҳифзи табиат, гирифтани қарз, додани қарз ва созишинома дар бораи пардохти қарз пешбинӣ шудааст. Дар қисмати охири он сухан оид ба ҳуқуқи ғуломон ва муносибат бо ҳориҷиён оварда шудааст. Кодекси Ҳаммурапи яке аз матнҳои барҷаста ва аҳамиятдор ба шумор рафта, дар ҳуд тафаккури ҳуқуқии ҷомеи шарқиро дар Аҳди қадим инъикос менамояд. Ин маҷмӯа аввалин санади ҳуқуқиест, ки масоили соҳти ғуломдорӣ, моликияти ҳусусӣ ва истисмори инсон аз ҷониби ҳуди инсонро дар сатҳи қонунӣ баррасӣ кардааст.

Сеюм, тартиби бастан ва татбиқи шартнома шакли маҳсуси тасдиқро дошт (гузоштани гул, анҷом додани расму маросим дар назди сутуни ҷӯбин, ҷадвал ва ё деворҳое, ки дар он матни шартнома оварда шудааст ва ғайра). Бисёре аз таҳқиқотчиён бовар доранд, ки пайдоиши шартномаи байналмилалӣ аввалин бор дар минтақаи Шарқи Наздики қадим сурат гирифтааст ва минбаъд модели шартномаи Шарқи Наздик ба амалияни шартномавии Исроили қадим ва бъйттар ба Юнону Руми қадим таъсир гузоштааст [33, с. 150, 205].

Муайян кардани ҳусусиятҳои соҳтори шартномаҳои Аҳди қадим одӣ нест, чунки шартномаҳои Аҳди қадим вобаста ба ҳар минтақаи алоҳида фарқияти қалон доштанд. Бо вучуди ин умумият дар шартномаҳо дида мешуд. Дар муносибатҳои шартномавии замони мусир аксари вақт дар шартномаҳои байналмилалӣ танҳо аз диспозитсия иборат аст ва санксия дар шартномаи дигар ё ин ки дар соҳаи дигар пешбинӣ мешавад. Дар Аҳди қадим шартномаҳо дар ҳуд ҳам диспозитсия ва ҳам санксияро муқаррар мекарданд, ки ин ҳусусияти хоси шартномаҳои Аҳди қадим мебошад.

Агар ҳамаи унсурҳои соҳтори ҳамаи шартномаҳои Аҳди қадим одӣ нест, чунки шартномаҳои Аҳди қадим вобаста ба ҳар минтақаи алоҳида фарқияти қалон доштанд. Бо вучуди ин умумият дар шартномаҳо дида мешуд. Дар муносибатҳои шартномавии замони мусир аксари вақт дар шартномаҳои байналмилалӣ танҳо аз диспозитсия иборат аст ва санксия дар шартномаи дигар ё ин ки дар соҳаи дигар пешбинӣ мешавад. Дар Аҳди қадим шартномаҳо дар ҳуд ҳам диспозитсия ва ҳам санксияро муқаррар мекарданд, ки ин ҳусусияти хоси шартномаҳои Аҳди қадим мебошад.

Ҳангоми таҳқиқи сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ принсипҳои умумии ҳуқуқро бояд дар санади ҳуқуқӣ оварда мешуданд. Дар давраи қадим бо дар назардошти муносибатҳои ноустувори байналмилалӣ, субъектҳои ҳуқуқи байналмилалӣ кӯшиш мекарданд, ки ҳар як уҳдадории мушаххасро риоя қунанд, чунки ҳар як мөъёри уҳдадоркунанда дар ҳуд мөъёри ҷавобгариро пешбинӣ мекард.

Ҳангоми таҳқиқи сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ принсипҳои умумии ҳуқуқро бояд дар алоҳидагӣ дида баромад. Албатта, "принсипҳои умумии ҳуқуқ ҳамчун сарчашмаи алоҳида танҳо дар марҳилаи муайяни рушди ҳуқуқи байналмилалӣ дида мешавад" [34, с. 19]. Бо вучуди ин, "принсипҳои умумии ҳуқуқ", "асосҳои мөъёр", ки низоми ҳуқуқ такя ба он соҳта шудааст ва бо ёрии он танзими ҳуқуқӣ сурат мегирад, принсипҳои умумии ҳуқуқ дар тамоми мавҷудияташон ба сарчашмаҳои ҳуқуқи

байналмилалӣ тааллук доштанд [28, с. 215-230]. Ҳамин тариқ, чунин принсипҳои умумии ҳуқуқ дар ҳуқуқи байналмилалӣ маълуманд: “бартияти меъёри баъдина нисбат ба меъёри пештара”; “бартияти меъёри маҳсус нисбат ба меъёри умумӣ”; “ҳуқуқувайронкунӣ боиси ҷавобгарӣ мегардад”; “тарафи қонунвайронкунанда ба ҷавобгарӣ қашида мешавад” ва ғайра [33, с. 39]. Принсипҳои умумии ҳуқуқ дар одат, шартнома ва дигар санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ пешбинӣ шуда буданд.

Принсипҳои умумии ҳуқуқро ҳамчун сарчашмаи алоҳидаи ҳуқуқ дар давраи нав эътироф карданд, vale онҳо дар марҳилаи ташаккули ҳуқуқ низ арзи вучуд доштанд. Онҳо дар одат, шартнома ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ ё таълимотҳо ба назар мерасиданд. Баъзе аз онҳо дар давраи Аҳди қадим пайдо шуданд: “бартияти меъёри баъдина нисбат ба меъёри пештара”; “ҳуқуқувайронкунӣ боиси ҷавобгарӣ мегардад” (меъёрҳои мукотиботи дипломатии Тел-Амарнӣ, меъёрҳои Ҷхармаи Ҳиндӣ қадим, Низоми чинии қоидаҳои Ли); “принсиби бовиҷдонона иҷро кардани уҳдадориҳои байналмилалӣ” (ин принсип яке аз принсипҳои аввалин дар муносибатҳои байналмилалӣ ба шумор меравад ва минбаъд дар тамои шартномаҳои байналмилалӣ мустаҳкам мегардад).

Дар байни сарчашмаҳои маъмули ҳуқуқи байналмилалӣ дар Аҳди қадим сарчашмаҳои хусусияти динӣ дошта нақши назаррасро доро мебошанд. Ба сарчашмаҳо, ки сирф хусусияти динӣ доранд, метавон чунин сарчашмаҳоро дохил кард: сурудҳои динӣ, асотир, дастурамал, ривоят, сарчашмаҳои дидактикий (пандомез) ва ғ. Сарчашмаҳои хусусияти динӣ дошта, одатан қоидаҳои асосии мукотиботи байнидавлатӣ, ба монанди: риояи уҳдадориҳои байналмилалӣ, қоидаҳои пешбурди ҷанг, муносибати сазовор бо намояндагони дигар давлатҳо ва молу мулки онҳо, қоидаҳои тақсими қаламрав ва дигар қоидаҳои робитаҳои берунаро пешбинӣ мекард.

Хусусияти сарчашмаҳои динии ҳуқуқи байналмилалӣ дар давраи қадим ин буд, намудҳои гуногуни он ба минтақаҳои гуногуни Аҳди қадим хос буданд. Ҳар як минтақа сарчашмаи ба ҳуд хос дошт. Аксари ин шартномаҳо дар як давраи муайян амал мекарданд. Бо мурури замон аз байн рафтанд ё ин ки нақши ҳудро дигар дар ҳуқуқи байналмилалӣ аз даст доданд. Албаттa, дар онҳо чун шартномаҳои байналмилалӣ одатҳои умумӣ вучуд дошт. Дар чунин сарчашмаҳо инчунин меъёрҳои ба монанди: ҳамзистии осоиштаи ҳалқҳо, баробарии давлатҳои гуногун ва аҳолии онҳо; бовиҷдонона иҷро кардани уҳдадориҳои ҳуд, риоя ва эҳтироми санадҳои меъерӣ-ҳуқуқӣ, даҳлнопазирии сафирон, савдогарон ва сайёҳон, ногузирии ҷавобгарӣ ва ғ.

Дар Осиёи Миёнаи қадим, масалан, ба чунин сарчашмаҳо метавон китоби Зардушти Авасторо мансуб доност. Роҷеъ ба таърихи зуҳури Зардушт ва китоби ўандешаҳои гуногун ҷой доранд. Бештари сарчашмаҳо онро мансуб ба сеюним-ҷор ҳазор сол пеш меҳисобанд, аз ҷумла донишманди маъруфи инглис Мери Бойс таърихи зиндагии Зардуштро ба солҳои 1500-1200 т.м. мепиндорад [13, с. 27]. Асосгузори сулҳу вахдати

миллӣ, Пешвои миллат дар асари худ “Тоҷикон дар оинаи таъриҳ (аз Ориён то Сомониён)” таърихи зиндагии Зардуштро ба ҳазораи II-и т.м. мансуб донистаанд [18, с. 32]. Олимӣ авастошиноси рус И.М. Стеблин-Каменский давраи зиндагии Зардуштро ба ҳазорсолаи II-I т.м. нисбат медиҳад [24, с. 17]. Ба андешаи олимони авастошиноси тоҷик Ҷ. Саъдизода ва Н.Ф. Сафарзода зиндагии Зардушт ва таълифи китоби Авасто таърихи зиёда аз 3500-4000 сола дорад [22, с. 17]. Ҳамин тарик, пайдоиш ва ташаккули яке аз сарчашмаҳои қадимаи динӣ-ҳуқуқӣ дар Осиёи Марказӣ “Авасто” таърихи зиёда аз 3500 сола дорад. Ба сифати яке аз аввалин сарчашмаи ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ ва динӣ дар минтақаи Осиёи Миёна, ҳусусан сарзамини тоҷикон, Авасто баромад менамояд, ки он дар ҳазорсолаи I-и қабл аз милод тавассути паёмбар Зардушт аз номи Аҳуро Маздо оғарида шудааст [21, с. 7]. Авасто дар баробари он, ки бисёре аз масъалаҳои ҳуқуқиро фарогир аст, ҳамзамон дарбаргирандаи масоили ҳуқуқи байналмилаӣ низ мебошад, ки баъзеи онҳо шабоҳат ба масъалаву муносибатҳои ҳуқуқи байналмилалии муосир доранд. Дар китоби муқаддаси зардуштиён Авасто изади (олихаи) Мехр ба сифати нигоҳдорандай паймонҳо ва дорандай сарзамини бекарон шинохта шудааст, ки тавассути он тамоми сарзамини мавҷуда мавриди ҳифз қарор гирифта, барои зиндагии осоиштаи аҳолӣ дар минтақаҳои гуногун мусоидат менамуд. Изади Мехр дар баробари изадони Раши (Рашан) ва Суруш ба сегонаи изадони баландмартабаву ростин дохил мешуданд, ки ҳамеша дар роҳи ростӣ талош меварзианд. «Мехр айшт», ки даҳумин айшти Авасто маҳсуб меёбад ва аз ҷумлаи баландтарину шевотарин айшҳо шинохта шудааст, суруди ситоишу ниёиш ва ҳамосаи размовариҳои ўро мекунад. Инчунин, Мехр-ниёиш, ки дуюмин ниёиш аз панҷ ниёиши маздопарастон дар «Хурда-Авасто» ба ҳисоб меравад, дар ситоишу ниёиши изади Мехр бахшида шуда, аз 17 банд иборат аст ва ҳар рӯз се маротиба дар бомдоду нимрӯзу пасин баъд аз «Хуршед-ниёиш» ҳонда мешуд. Баъдан парastiши изади Мехр ба таври васеъ дар ҳудуди империяи Рим ва баъзе аз кишварҳои Осиёву Аврупо пахн гардида, оине бо номи меҳроинӣ ё митраисм ба вучуд омад [41, с. 16-22; 8, с. 13]. Аз ҷумла, дар китоби «Таърихи Шарқи Қадим», ки аз тарафи олимони Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов омода шудааст, изади Мехр аз як тараф ба сифати худои офтоб ва аз тарафи дигар ба сифати баамалбарорандаву нигоҳдорандай шартномаҳо, муносибатҳои сулҳоҳона, амалҳои неки мутақобила ва дӯстии бародарона шинохта шудааст [21, с. 7; 5, с. 440].

Сарчашмаҳои ҳуқуқи дохилии давлатҳои давраи қадим дар танзими муносибатҳои байналмилаӣ-ҳуқуқӣ аҳамияти муайянро доро буданд. Онҳо баъзан ба ҳайси сарчашмаҳои динӣ низ баромад мекарданд. Масалан меъёрҳои эълони ҷанг, пешбурди ҷанг, анҷоми ҷанг ва вазъи ҳуқуқии аҳолии осоишта ва ғайраҳо дар савгандҳои ҳарбӣ пайдо карда мешуданд. Қоидаҳои бурдани робитаҳои дипломатӣ, тартиби равон кардани миссияҳои дипломатӣ дар дастурамалҳои даҳлдор, фармонҳои давлатӣ ва

қонунҳои давлатӣ мустаҳкам гардида буданд. Масъалаҳои савдои байналмилалӣ, тартиб ва маросими фиристодани намояндаҳои тиҷоратӣ дар дастуралмалҳои мақомотҳои тиҷоратии давлат, савганд ва қоидаҳои бурдани фаъолияти тиҷоратӣ пешбинӣ шуда буданд. Ҷои маҳсусро дар байни сарчашмаҳои ҳуқуқ, сарчашмаҳои умумӣ ҳам барои ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳам барои ҳуқуқи дохилӣ доро буданд. Пеш аз ҳама, ба он бояд қонунҳои Мануро бояд дохил кард – санади ҳуқуқиест, ки дар он меъёрҳои дохилӣ (сиёсӣ, иқтисодӣ, хоҷагидорӣ) ва байналмилалӣ (муносибат бо ҳориҷиён, вазъи онҳо, тартиби қабули намояндаҳои дипломатӣ, мавқеъ ва вазъи ҳудуд, артиш ва муносибатҳои беруна) дар шакли пайваст пешбинӣ карда буд.

Дар Ҳиндустон ва Ҷин, ки низоми устувори динӣ-фалсафӣ рушд карда буд, таълимоти (доктринаи) фалсафӣ ва динӣ барои танзими муносибатҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ нақши муҳимро мебозид (мутаносибан буддизм ва конфузионизм). Функцияи асосии таълимот (доктрина) дар ҳуқуқи байналмилалии қадим тағсири меъёр ва принсиҳои мавҷудбуда ба шумор мерафт. Пешвоҳои маънавӣ (ҳуқуқшиносон, олимон, сиёсатмадорон ва диндорони маъруф) дар тағсиркунии меъёрҳои нақши ёридиҳандаро доро буданд. Шуури байналмилалӣ-ҳуқуқӣ натанҳо ба эҷоди меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ таъсир мерасонд, инчунин дар ташаккули сарчашмаҳои ҷадиди байналмилалӣ-ҳуқуқӣ низ нақши муҳимро бозидааст.

Намудҳо ва шаклҳои гуногуни сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ (асосан одат ва шартномаи байналмилалӣ), инчунин дигар навъҳои сарчашмаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки истифодаи ҳамаи имкониятҳои ҳуқуқэҷодкунӣ мисли дигар меъёрҳои иҷтимоӣ дар танзими муносибатҳои байналмилалӣ баробаранд. Сарчашмаҳои аввалин ва аз ҳама паҳнгашта одатҳо ва шартномаҳо ба шумор мерафтанд. Ҳар дуи онҳо қоидаҳои ҳатмии барои субъектони ҳуқуқи байналмилалӣ, ки розигии тарфаҳо ба рафтори муайянро инъикос мекунанд, дарбар мегиранд. Агар шартномаи байналмилалӣ ҳам дар шакли шифоҳӣ ва ҳам хаттӣ арзи вучуд карда бошад ва ба масъалаҳои мушахҳас даҳл дошта бошад, одат бошад танҳо шаклӣ шифоҳӣ дошта, вазъияти умумии ҳуқуқи байналмилалии Аҳди қадимро таҷассум мекард. Меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ аллакай дар марҳилаҳои ташаккул ва рушд дастовардҳои низоми идоракунии ҷамъият (дин, ахлоқ)-ро ба ҳуд фурӯ бурдаанд. Бо пайдоиши сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ин меъёрҳо ҳамчун санади дучонибаи субъектҳои баробарҳуқуқи байналмилалӣ қабул карда шуданд [3, с. 151].

Адабиёт:

1. Алексеев В., Першиц А. История первобытного общества. Учебник для студентов вузов. Изд. 6-е. – М.: АСТ, Астрель, 2007. – 350 с.
2. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Международное публичное право. В вопросах и ответах. – М.: Проспект, 2005. – 224 с.
3. Буткевич О.В. У истоков международного права. – СПб.: Юридический центр-Пресс, 2008. – 881 с.

4. Даниленко Г. М. Обычай в современном международном праве. – М., 1988. – 192 с.
5. История Древнего Востока: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «История» / А.А. Вигасин, М.А. Дандамаев, М.В. Крюков и др.; под ред. В.И. Кузицина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 462 с.
6. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право в вопросах и ответах: учебное пособие – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2009. – 336 с.
7. Қаҳҳоров Д.А. Қонунҳои Ҳаммурапӣ. – Душанбе, 2014. – 92 с.
8. Каримов О., Холджураев Х., Мирбабаев А. История таджикской дипломатии (введение в учебный курс). Выпуск 1. – Худжанд: ТГУПБП, 2008. – 348 с.
9. Кашанин Т.В. Происхождение государства и права / Учебное пособие / – М.: Высш. шк. 2004. – 325 с.
10. Левин Д.Б. Основные проблемы современного международного права. – М.: Госюриздан, 1958 – 275 с.
11. Лукашук И.И.Международное право. Общая часть: учебник. – М.: Волтерс Клювер, 2008. – 432 с.
12. Международное право. В 2 т. Т. 1: учебник для академического бакалавриата / под ред. А.Н.Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015 – 290 с.
13. Мерий Бойс. Зараастрийцы. Верования и обычаи. – М.: Наука, 1988. – 303 с.
14. Минасян Н.М. Источники современного международного права. – Ростов-на-Дону, 1960. – 152 с.
15. Нагих С.И. Нормативная система догосударственного общества и переход к государству // Юридическая антропология. Закон и жизнь. – М., 2000. – 224 с.
16. Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативной подход. – СПб., 2003. – 845 с.
17. Раджабов С.А. Генезис и сущность международного права в Древнем мире // Академический юридический журнал. - №4 (12), 2014. – С.68-82.
18. Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих. Китоби аввал. Аз Ориён то Сомониён. – Лондон, 1999. – С. 32.
19. Ртвеладзе Эдвард. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. – Ташкент: УМЭД, 2005. – 288 с.
20. Сарсембаев М.А. Международное право: учебник. – Алматы: Данекер, 2001. – С. 12-17.
21. Сафарзода Н.Ф. Нигоҳе ба ҳуқуқи байналмилалӣ дар аҳди Зардушт // Минбари ҳуқуқшинос, №5-6 (81-82), 27 апрели с. 2018. – С. 7.
22. Саъдизода Ҷ., Сафарзода Н.Ф. Ҳуқуқи инсон: аз Зардушт то Куруш. – Душанбе: Баҳмандрӯд, 2016. – 164 с.

23. Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқук: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ. – Душанбе: Империал-Групп, 2014. – С. 77.
24. Стеблин-Каменский И.М. Авеста. – М., 1993. – С. 17.
25. Таърихи ҳуқуқи байналмилалӣ дар минтақаи Осиёи Миёна. Қимси 1. Масъалаҳои назариявӣ ва методологӣ. Монография / Зери таҳрири профессор Раҷабов С.А. – Душанбе, 2019. – С. 8-9.
26. Тиунов О. И. Принцип соблюдения договоров в международном праве: Учебное пособие по специальному курсу. – Пермь, 1976. – С. 48-59.
27. Тункин Г. И. Теория международного права. – Москва, 1970 г. – 511 с.
28. Фердросс А. Международное право. – М.: Издательство иностранной литературы, 1959 год. – 652 с.
29. Холиқов А.Ф. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон (аз давраи пайдоиш то интиҳои асри XIX). Қисми 1. – Душанбе: Матбуот, 2002. – С. 5.
30. Ҳуқуқи байналхалқӣ: китоби дарсӣ / Муҳаррири масъул профессор Ш.Менглиев. – Душанбе: Эр-граф, 2010. – 530 с.
31. Черниченко С.В. Международное право: современные теоретическое проблемы. – М.: Междунар. Отношения, 1993. – 294 с.
32. Черных Е.Н. Структура нормативной системы в древних обществах (методологический аспект). От доклассовых обществ к раннеклассовым / отв. ред.: Б. А. Рыбаков. – М.: Наука, 1987. – С. 23-38.
33. Bederman D.J. International Law in Antiquity. – Cambridge University Press., 2004 P. 150, 205.
34. Began V. D. Sourses of International Law. The Hague – Boston – London. P. 19.
35. Eidem J. An old Assyrian Treaty from Tell Leilan // Editions Recherche sur les Civilizations. Paris, 1991. P. 191; Edmondson J. Instrumenta Imperii: Law and Imperialism in Republican Rome // Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean World. - The Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern Studies, Denmark, 1993. P. 159-161.
36. Lauterpacht H. International Law. Vol. I: General Works. Cambridge, 1970. P. 61.
37. Neo-Assyrian Treaties and Loyalty oaths / Edited by S. Parpola and K. Watanabe. 1988. P. 4-5; McCarthy D. Treaty and Covenant. Rome, 1963. P. 195-197.
38. Numelin R. The Beginnings of Diplomacy. P. 54.
39. Rajabov S.A. International Law. Textbook. Second edition. – Dushanbe: Slavonic University, 2009. – 290 p.
40. Wiseman D.J. «Is it peace? » – Covenant and Diplomacy // Vetus Testamentum. Vol. XXXII. Leiden, 1982. P. 315-317.
41. Сафарзода Н.Ф. Исторические предпосылки зарождения международного права в период зороастризма // Государствоведение и права человека. (Научно-практический журнал юридического факультета ТНУ) №4(12). Душанбе, 2018. – С. 16-22.

**АЛОҚАМАНДИИ ТАРКИБИ ЧИНОЯТИ СОҲИБКОРИИ
ФАЙРИҚОНУНӢ ВА САРКАШӢ АЗ СУПОРИДАНИ АНДОЗ ВА
ПАРДОХТҲО**

Давлатов Б.С.,

ассистент кафедраи криминалистика
ва фаъолияти экспертизаи судии
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон

Тел.: (+992) 933878786

E-mail: bakhtiyor_1988@mail.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.08 – ҳуқуқи чиноятӣ ва криминалогия; ҳуқуқи
иҷроӣ ҷазои чиноятӣ

Роҳбари илмӣ: Назаров А.Қ., номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Муқарриз: Сафарзода А.И., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Фишурда: Дар мақолаи мазкур соҳибкории ғайриқонунӣ, саркашӣ аз супоридани андоз ва (ё) пардохтҳо, соҳтори таркибӣ ва алоқамандии онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Проблемаҳои бандубости ин чиноятҳо таҳлил карда мешавад. Диққати асосӣ ба алоқамандии таркибҳои чиноят дода мешавад.

Калидвоҷаҳо: Соҳибкории ғайриқонунӣ, саркашӣ аз супоридани андоз ва пардохтҳо, бандубаст, чиноят, шахсони ҳуқуқӣ, андозсупоранда,

**СООТНОШЕНИЕ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИИ НЕЗАКОННОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ И СБОРОВ**

Давлатов Б.С.,

ассистент кафедры криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского национального университета

Тел.: (+992) 933878786

E-mail: bakhtiyor_1988@mail.ru

Научная специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминалогия;
уголовно-исполнительное право

Научный руководитель: Назаров А.Қ., кандидат юридических наук,
доцент

Рецензент: Сафарзода А.И., доктор юридических наук, доцент

Аннотация: В данной статье рассматриваются составы таких преступлений, как незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов и сборов. Анализируются проблемы квалификации данных преступлений, особое внимание уделяется вопросам соотношения их составов.

Ключевые слова: Незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и сборов, квалификация, преступление, юридический лиц, налогоплателщик.

CORRELATION OF CRIMES OF ILLEGAL ENTERPRISE AND AVOIDANCE OF THE PAYMENT OF TAXES FROM ORGANIZATIONS

Davlatov B.S.,

assistant of the Departament of Criminalistic and judicial-expert activity of the Law Faculty, Tajik National University.

Phone: (+992) 933878786

E-mail: bakhtiyor_1988@mail.ru

Scientific Specialty: 12.00.08 – criminal Law and Criminology; Criminal Executive law

Research supervisor: Nazarov A.Q., candidate of Legal Sciences, dotcent

Reviewer: Safarzoda A.I., Doktor of Legal Sciences, Assistance Professor

Annotation: We consider the composition of such crimes as illegal business and tax evasion. The problems of qualifying these crimes are analyzed; Particular attention is paid to the ratio of their compositions.

Keywords: Illegal business, tax and fees evasion, qualification, crime, legal entities, taxpayer.

Баробари инкишофи қонунгузории чиноятӣ дар Тоҷикистон проблемаҳои зиёд дар амалияи тафтишӣ ҷой доранд, ки танзими худро наёфтаанд. Яке аз масъалаҳо, ки дар амалияи тафтишӣ ба миён омадааст, проблемаҳо оид ба бандубости чинояти соҳибкории ғайриқонунӣ ва саркашӣ аз супоридани андоз мебошад, ки то ба ҳол ба таври бояду шояд танзим нашудааст.

Дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ баъзан меъёрхое ҷой доранд, ки бо ҳамдигар мухолифанд. Дар назарияи ҳуқуқи чиноятӣ вобаста ба ҳалли ин проблемаи ҷойдошта се нуқтаи назар ҷой дорад.

Гурӯҳи якуми олимон-ҳуқуқшиносон, ба монанди Д.Е. Волженкина, А.Э. Жалинский, В.М. Курдятсев ба он ақидаанд, ки бандубости чинояти соҳибкории ғайриқонунӣ, ки бидуни бақайдгириро дар назар дорад, аз тарафи шахсон дар як вақт бо чинояти саркашӣ аз пардоҳти андоз содир

мешавад [2, с. 241]. Ин гурӯҳи олимон бо он ақидаи худро асоснок мекунанд, ки саркашӣ аз супоридани андоз ва соҳибкории ғайриқонунӣ бо қасди ягона содир мешаванд, яъне бидуни бақайдгирии давлатӣ амалӣ карда мешаванд. Тарафдорони ин ақида дуруст қайд кардаанд, вале ногуфта намонад, ки ин ҷо ақидаи дигаре низ мавҷуд аст, ки мутобики он ҷинояти саркашӣ аз супоридани андоз бо роҳи дидою доштани объектҳои дигари андозбандишаванд мебошад. Ин ҷо суиқасд ба ҷиноят бо мақсади наслоридани андоз равона карда шудааст, аммо дар соҳибкории ғайриқонунӣ ин ангеза дидо намешавад. Пас, аз ин бармеояд, ки дар ҳолати зикршуда зарурат дар бандубости ин гуна ҷиноятҳо чун маҷмӯи ҷиноятҳо ба вучуд меояд.

Муаллифони тафсири моддаҳои 258, 292 ва 293 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Ф. Нодиров ва Р.Х. Раҳимзода) чунин ақида доранд, ки “Соҳибкории ғайриқонунӣ ва саркашӣ аз супоридани андоз бо ҳусусияти бақайдгириашон ва соҳтори тарафи субективии ҷиноят аз ҳамдигар фарқ мекунанд” [5, с. 575]. Муаллифон Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз 25 июни соли 2004, таҳти №6 ҷонибдорӣ намудаанд. Дар банди 17 ин Қарор омадааст, ки “ҳаракатҳои шахсе, ки бидуни бақайдгирий ё бе иҷозати маҳсус, ё ин ки бо вайрон кардани шартҳои литсензиякунонӣ, бо мақсади саркашӣ аз пардохти андоз аз даромаде, ки дар натиҷаи чунин фаъолият ба даст оварда шудааст, ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудааст, дар мавриди ҷой доштани асосҳо, бояд бо маҷмӯи ҷиноятҳое, ки бо қисмҳои даҳлдори моддаҳои 259 ва 293 КҔ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, банду баст карда шаванд”.

Гурӯҳи дигари муаллифон ба монанди В.В. Лунеева, И.Н. Соловева ва Э.В. Абрамова ба он ақидаанд, ки диспозитсияҳои моддаҳое, ки вобаста ба ҷинояти саркашӣ аз пардохти андоз аз шахсони воқеи ҳуқуқиро пешбинӣ мекунанд, танҳо расонидани зарап ба давлатро дар натиҷаи наслоридани андоз муқаррар месозад [4, С. 162]. Аммо вобаста ба соҳибкории ғайриқонунӣ ягон сухан намеравад ва ягон меъёр муқаррар нашудааст.

Қарори Пленуми Суди Олии Россия аз 18 ноябри соли 2004, таҳти №23 ба таври ҷиддӣ проблемаҳои баҳснок оид ба зарурати бандубости иловагии соҳибкории ғайриқонунӣ бо моддаи ҷиноятҳо дар соҳаи андозро мадди назар кардааст. Дар банди 16 муқаррар карда шудааст, ки “кирдори шахсоне, ки дар фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ гумонбар дониста шудаанд, андоз ё дигар пардохтҳоро аз даромадҳояшон наслоридаанд, дар натиҷаи ин фаъолият тамоми соҳтори таркибии ҷинояти соҳибкории ғайриқонуриро содир кардаанд” [3]. Барои ин моликият, пул ё дигар ҷизҳои қимматнок, ки дар натиҷаи содиркуни ин ҷиноят ба даст оварда шудаанд, дар асоси банди 4 қисми З моддаи 78 КМҔ ҔТ бояд дар асоси ҳукми суд ба фоидаи давлат мусодира шаванд [1].

П.А. Зрелов., Краснов М.В. чунин қайд мекунад: “Тамоми молу мулке, ки бо роҳи содиршавии чиноят ба даст оварда мешаванд, бояд ба фоидаи давлат мусодира гарданد ва аз онҳо андоз ситонида нашавад” [4, с. 233].

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм” аз 25 марта соли 2011, таҳти №68 даромадҳои пулӣ ё дигар молу мулке, ки бо роҳи содиршавии чиноят ба даст оварда мешаванд, пурра танзим шудааст. Аммо дар он сухан дар бораи соҳибкории ғайриқонунӣ (моддаи 259 КҔ ҔТ) ё саркашӣ аз супоридани андоз аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (моддаҳои 292-293 КҔ ҔТ) тамоман намеравад. Дар ҳолати пеш омадани зарурат метавон оид ба зарурати ин масъала ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон такя кард.

Бо зами ин содиршавии чиноятҳои саркашӣ аз пардохти андоз ва (ё) дигар пардохтҳо ва соҳибкории ғайриқонунӣ дар оянда бештар ба назар мерасад ва шахсони чиноятсодиркарда ин ҳолатҳоро қонунӣ мегардонанд, ки боиси содир кардани чинояти моддаи 262 КҔ ҔТ, яъне қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда мегардад.

Насупоридани андоз хусусияти табиии шакли соҳибкориро чун чинояти бекайди давлатӣ ва литсензиякунониро муайян мекунад.

Ҳамчунин, ҷавобгарии чиноятӣ барои кирдорҳои мазкур дар сатҳи қонунгузорӣ барои он муқаррар шудааст, ки ҳолатҳои насупоридани андоз пешгириӣ карда шаванд. Зоро андоз қисми асосии буҷети давлатро ташкил медиҳад. Яъне ин як навъ огоҳӣ барои шахсонест, ки аз супоридани андоз саркашӣ мекунанд.

Аз ин лиҳоз, кирдори шахсоне, ки аз супоридани андоз бо роҳи соҳибкории ғайриқонунӣ саркашӣ мекунанд, бояд бо ду модда, яъне соҳибкории ғайриқонунӣ ва саркашӣ намудан аз пардохти андозҳо бандубаст карда шавад. Агар тартиби бавучудоии фаъолияти соҳибкорӣ вайрон нашуда бошад ва чинояти саркашӣ аз супоридани андоз бо фаъолияти соҳибкории қонунӣ анҷом дода шуда бошад, пас кирдор бояд бо моддаҳои 292-293 КҔ ҔТ банду баст карда шавад.

Гурӯҳи сеюми олимон ба монанди П.А. Зрелов ва М.В. Краснов ба он ақидаанд, ки ҳангоми бандубости ин гурӯҳи чиноятҳо ба қоидаҳои умумии бандубости чиноят такя намудан лозим аст. Ҳамчун чинояти начандон вазнин барои содир кардани он бояд ҷавобгарии сабук пешниҳод карда шавад [4, с. 234].

Аммо моддаи 292 (саркашӣ аз супоридани андоз аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ) Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои нисбатан вазнинро нисбат ба моддаи 259 пешбинӣ мекунад.

Қисми 1 моддаи 292 КҔ ҔТ ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро ба муҳлати аз се то панҷ сол пешбинӣ мекунад, моддаи 259 КҔ ҔТ бошад, ҷазоро нисбатан сабуктар (бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то се сол) пешбинӣ мекунад.

Қисми 1 моддаи 293 КҶ ұТ ҷазоро бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол пешбинӣ мекунад, ки ин назар ба қисми 1 моддаи 259 КҶ ұТ (барои соҳибкории ғайриқонунӣ) нисбатан сабуктар мебошад.

Бинобар ин, агар зарари аз соҳибкории ғайриқонунӣ расонидашуда ба насупоридани андоз алоқаманд бошад, дар ин ҷо зарурати бандубости маҷмӯи чиноятҳои моддаҳои 259 ва 292 ё 293 КҶ ұТ ба миён меояд.

Ақидаи ин гурӯҳи олимон ба муқаррароти Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба парвандаҳои марбут ба соҳибкории ғайриқонунӣ” аз 25 июни соли 2004, таҳти №6 мувофиқ аст.

Дар умум ба хулоса омадан зарур аст, ки дар ҳалли масъалаи мазкур бояд аввал ба таҷрибаи судҳо назар афканем, ки онҳо бандубости ин чиноятҳоро чӣ тавр ҳал кардаанд ва қадом ҳолатҳоро бештар ба назар гирифтаанд.

Ҳамон тавре ки таҳқиқот муайян мекунад, ҳамкории мақомоти тафтиши ҶТ ва дигар соҳторҳои мақомоти оперативии шуъбаҳои корҳои дохилӣ, ҷун қоида амали содиршударо аз рӯи далелҳои нокофӣ тибқи муқаррароти КҶ ұТ бандубаст мекунанд, ҳол он ки барои муайян кардани гуноҳи гумонбаршуда ҷораҳои пурзӯр андешидан ё маводҳо ва далелҳои зиёдро ба даст овардан лозим аст, зеро дар кирдори шаҳс дигар алломатҳои таркиби чиноятро ошкор кардан аз эҳтимол дур нест. Ба таври намуна, кормандони Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тафтиши чиноятҳо вобаста ба соҳибкории ғайриқонунӣ ё саркашӣ аз пардоҳти андоз дар таҷриба боз дар кирдори шаҳс алломатҳои таркибии чиноятҳо дар соҳаи иқтисодиётро ба монанди ташкил (таъсис ва азнавташкилдиҳии) ғайриқонунии шаҳси ҳуқуқӣ (м. 260 КҶ), қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят ба дастоварда (м. 262 КҶ), ришвадиҳии тиҷоратӣ (м. 279 КҶ), фиреби истеъмолкунандагон (м. 294 КҶ), чиноятҳо муқобили ҳокимиияти давлатӣ ва манфиатҳои хизмати давлатӣ (боби 30 КҶ) низ бештар ошкор мекунанд. Яке аз ҳолатҳое, ки то ба ҳол мушоҳида мешавад, инкишофи чиноятҳои патентӣ дар соҳаи андоз ва андозбандӣ мебошад, ки гумонбаршуда ба ҳеч ваҷҳо бегуноҳии худро исбот карда наметавонад.

Дар асоси гуфтаҳои зикршуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки соҳибкории ғайриқонунӣ бо саркашӣ аз пардоҳти андоз ё пардоҳтҳо бандубости иловагиро талаб намекунад.

Бо вуҷуди ин, хулоса кардан мумкин аст, ки дар чинояти соҳибкории ғайриқонунӣ нишонаҳои чинояти саркашӣ аз супоридани андоз ё пардоҳтҳоро дарёфт кардан мумкин аст. Яъне ҳолатҳои аз ҷониби соҳибкори ғайриқонунӣ пурра супоридани андозҳо ё пардоҳтҳо ҳолатҳои нодир буда, дар амалия кам ба назар мерасанд. Зеро бунёди ҷунин фаъолият берун аз меъёрҳои қонун сурат гирифта, зербино ё таҳқурсии каҷеро мемонад, ки оқибат ба қаҷиевор оварда мерасонад. Бори қаҷ ба манзил намерасад.

Адабиёт:

1. Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 декабри 2010, таҳти №567.
2. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: дис.... д-ра юрид. наук. – Саратов, 1997.
3. О позициях Пленума Верховного Суда РФ в вопросах толкования ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию (анализ постановления от 18 ноября 2004 г.) // Уголовное право. – 2005. № 2.
4. Зрелов П.А., Краснов М.В. Налоговые преступления / Под ред. К.К. Саркисова. – М.: Статус-Кво 97, 2004. – С. 233.
5. Тафсири Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2006. – Душанбе, 2006.
6. Яни П.С. Преступное предпринимательство // Законодательство. – 1999. № 3. – С. 84.
7. Харламова А.А. Уголовно-правовые аспекты уклонения от уплаты налогов и (или) сборов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Екатеринбург, 2013. – 202 с.

**МИНБАРИ ОЛИМОНИ ҶАВОН – ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ДИПЛОМАТИЯИ ПРЕВЕНТИВӢ (ПЕШГИРИКУНАНДА)**

Шодибекова Г.Ш.,

магистри соли дуюми кафедраи ҳуқуқи байналхалқии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон

Тел.: (+992) 987773959

E-mail: guldona04@mail.ru

Ихтисоси илмӣ: 12.00.10 – ҳуқуқи байналмилалӣ; ҳуқуқи Аврупо

Роҳбари илмӣ: Қодиркулов Қ.Ш., номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Муқарриз: Раҷабов М.Н., номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Фишурда: Дар мақолаи мазкур моҳияти дипломатияи первентивӣ ва таснифоти он дар илм ва амалияи ҳуқуқи байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.

Калидвоҷаҳо: Превентивӣ, дипломатӣ, байналмилалӣ, СММ.

ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Шодибекова Г.Ш.,

магистр 2-го года обучения юридического факультета Таджикского национального университета

Тел.: (+992) 987773959

E-mail: guldona93@mail.ru

Научная специальность: 12.00.10 – международное право; европейское право

Научный руководитель: Қодиркулов Ҳ.Н., кандидат юридических наук, доцент

Рецензент: Раджабов М.Н., кандидат юридических наук, доцент

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность превентивной дипломатии и его классификация в области науки и практики международного права.

Ключевые слова: Превентивность, дипломатический, международный, ООН

PREVENTIVE DIPLOMACY

Shodibekova G.S.,

master of the 2nd year of study at the faculty of law of the Tajik National University

Phone: (+992) 987773959

E-mail: guldona04@mail.ru

Scientific Specialty: 12.00.10 – international Law, European Law

Research supervisor: Kodirkulov H.R., Candidate of Legal Sciences,
Assistance Professor

Reviewer: Rajabov M.N., Candidate of Legal Sciences, Assistance Professor

Annotation. This article examines the essence of preventive diplomacy and its classification in the field of science and practice of international law.

Keywords: innovative, diplomatic, international, UN.

Муҳимияти мавзӯи дипломатияи пешгирикунанда вобаста ба соли 90-уми асри XX бо афзоиши ихтилофҳои байнидавлатӣ ва дохилӣ дар бисёр минтақаҳои дунё робита дорад. Зоро маҳз дар чунин шароит консепсияи байналмилалии ҳуқуқии дипломатияи пешгирикунанда тавлид ва инкишоф ёфтаст. Таваҷҷуҳи маҳсус ба дипломатияи пешгирикунанда К. Аннан дар гузориши худ оид ба фаъолияти СММ дар соли 2000 баҳшида шудааст, ва дар он қайд менамояд, ки «вазифаи асосӣ мо ин аст, ки оғоҳии баравақт ва пешгирӣ кардани муноқишаи рӯзмараи кормандони СММ, ҳам дар марказ ва ҳам дар соҳаи он» мебошад.

Дар нимаи дуюми асри XX ва хусусан ду даҳсола бо роҳи паҳншавии муноқишаҳои гуногун, ки мушкилоти пешгирии муноқишаро фаврӣ ва ба ҷустуҷӯи ҳалли ин мушкилот оварданд, ишора карданд мумкин аст. Ҳоло дар робита бо кӯшишҳои пешгирӣ ё даҳолати зиддитеrrorистӣ, таҳлилгарони сиёсӣ аксар вақт изҳороти "прототипи пешгирикунанда" -ро истифода мебаранд. Яке аз қадамҳои охирин дар ин самти кушодани расмии Маркази минтақавии дипломатияи пешазинтиҳоботӣ дар Ашқободи Туркманистон мебошад. Конфронси байналмилали "дипломатияи пешгирикунанда ва ҳамкориҳои байналмилалӣ" (аз 10 декабря соли 2007 дар шаҳри Ашқободи, Ҷумҳурии Туркманистон) ба ин ҷорабинӣ тақдим карда шуд, ки дар он Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон гузориш дод. "Гарчанде истилоҳи дипломатияи пешгирикунанда" худ дар соҳаи илм нисбатан падидан нав аст, пайдоиши он ҳамчун унсури марбут ба муноқишаҳо ва вазъияти муноқиша ба қадри қонеъ бармагардад. Ин таърихи тамаддуни инсонро, ки аз навъҳои гуногуни муноқишаҳо пур аст, нишон медиҳад. Баъзе муноқишаҳо тамоми қитъаҳо ва даҳҳо кишварҳо ва

халқхоро фаро мегирифтанд, дигарон ба ҷамоаҳои қалонҳаҷм ва хурд машғул буданд ва дар байни шахсони дигар иштирок карданд. Аз замонҳои қадим, одамон кӯшиш мекунанд, ки зиддиятҳое пайдо кунанд, ки то орзуи чомеаи озодро надоранд”.

Бозгашти давлатдорӣ метавонад ҳамчун ҳоҳиши таъсиси механизми универсалий оид ба пешгирий ва ҳалли низоъҳо баррасӣ шавад. Қасри қадими Питер Ҳирургӣ (1792-1750 ВС) даҳҳо роҳро барои ҳалли ҳолатҳои муноқиша дар бар мегирад. Мувофиқи ривоятҳо, шоҳ Сулаймон (965-928 пеш аз милод) барои ҳикмат ва қобилияти худ барои пешгирий ва ҳалли проблемаҳо маълум шуд. Бозгашти давлатдорӣ метавонад ҳамчун ҳоҳиши таъсиси механизми универсалий оид ба пешгирий ва ҳалли низоъҳо баррасӣ шавад. Дар байни дастгоҳои Арри низ оид ба ҳалли низоъҳо ва дигар ҳолатҳо муҳокима карда шуд. Дар тӯли таърихи худ инсоният таҷрибаи васеъро ҳам дар ташкил ва ҳам барои ҳалли мушкилоти гуногун - аз ҷанги кучк ба ҷангҳои ҷаҳонӣ ҷамъ овард. Бо вуҷуди ин дар илми, консепсияи дипломатияи пешгирикунанда, ки тавсифи он ва усулҳои онро дар бар мегирад, бисёр вақт суст инкишоф ёфтааст. Дабири қулли Созмони Милали Муттаҳид ки дар оҳири солҳои 1950-ум мӯаллифи матни "дипломатияи пешгирикунанда" дониста мешавад, вале бори аввал таснифи қалимаи дипломатияи пешгирикунанда" дар гузориши Дабири қулли СММ дар соли 1960 тасвир шудааст. Д. Ҳаммаршельда қалимаи "прототипи пешгирикунанда" номида шуд, ки кӯшиши Созмони Милали Муттаҳид барои ҳалли баҳсҳо ва ҷангҳо, ки метавонад муқобили ду тарафи муҳолифро афзоиш дихад. Дар шароити «ҷанги сард», очизгарони Фарб ва Шарқ метавонанд дар ҷангҳои хурд даҳолат кунанд ва ҷанги сеюми ҷаҳонро ба вуҷуд оранд.

Д. Ҳаммаршельда ба Созмони Милали Муттаҳид даъват кард, ки ба дастгирии бештар ва ба нақши муҳими он дар пешгирии низоъҳои маҳаллӣ аз ҷаҳони мусир табдил ёбад. Мувофиқи Д. Ҳаммарсккол, СММ, тавассути Котиби генералӣ ва Шӯрои амниятӣ, ҳамчун намояндаи дипломатияи пешгирикунанда, бо истифода аз усулҳои миёнаравӣ, намояндагиҳо, кӯмаки иқтисодӣ ва амалиёти посдори сулҳ амал мекард. Бо вуҷуди ин, дар солҳои 1960-1970, идеяи дипломатияи пешгирикунанда ҳамчун консепсияи алоҳида баррасӣ карда шуд, ки он арзиши нисбатан хурдро ба даст овард. Д. Ҳаммаршельда ба Созмони Милали Муттаҳид даъват кард, ки ба дастгирии бештар ва ба нақши муҳими он дар пешгирии низоъҳои маҳаллӣ аз ҷаҳони мусир табдил ёбад. Дигаре, ки қалимаи "дипломатияи пешгирикунанда" -ро истифода бурд, вале байд аз 30 сол, Дабири қулли Созмони Милали Муттаҳид, Буврот Бастро-Гали буд, дар асри 90-ум ин консепсияро васеъ намудааст [с. 10]. Дар гузориши маъруфи "Рӯзномаи сулҳ", Бувтрис Бувоста Г. қайд кард, ки дипломатияи пешгирикунанда бояд яке аз ҷаҳор үнсури асосӣ дар фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид бошад, ва ба дастгирии кишварҳое, ки аз ҳама бештар таъсирбахшанд, хотима ҳоҳанд ёфт, Ҳар як таърифҳои дар боло зикршуда дипломатияи пешгирикунанда воқеяти вақт ва вазъияти мувофиқро

инъикос мекунад. Консепсияи Д. Хаммаршелда ба мустаҳкам намудани нақши Котиби Генералӣ ва Шӯрои амнияти СММ дар давраи ҷанги сард ва васеъ кардани маҷмӯи усулҳо, ки онҳо аз ҷониби онҳо истифода шудаанд, равона карда шудааст. Вақти зарурati таҳияи консепсияи дипломатияи пешгирикунандае, ки ба вазъияте, ки дар нимаи дуюми солҳои 90-ум бармеоянд, ишора карданд. Бисёр вақт, шартҳои "дипломатияи пешгирикунанда" ва "пешгирии бӯхронҳо" яқдигарро иваз мекунанд.

Хулас, охири ҷанги сард, ки дар натиҷаи оқибатҳои дигар, оғози давра ба тақвияти низоъҳои маҳаллӣ ҳам характери байнидавлатӣ ва ҳам муқобилаткунанда нишон дода шудааст. Натиҷаи табиии воқеӣ ба вуқӯъ омадани як қатор мағҳумҳо барои пешгириӣ, тасниф ва ҳалли муноқишаҳо буд. Дар баробари идораҳои таълимӣ, усулҳои самараноки пешгириӣ ва ҳалли ҳолатҳои муноқиша асосан дар доираи созмонҳои байналмилалии бехатарии байналмилалӣ – Созмони Милали Муттаҳид, инчунин созмонҳои минтақавӣ барои наҷоти сулҳ дар ҷаҳон буданд.

Шӯрои амнияти СММ, ки дар сатҳи роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳо 31 январи соли 1992 воҳӯрда, Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ба пешниҳоди таклифҳо оид ба таҳқим ва тақмили кори созмон дар нигоҳ доштани сулҳ ва амнияти байналмилалӣ иттилоъ дод. Ҳисоботи ў, "Рӯзномаи сулҳ", консепсияи ҳамаҷонибаи сулҳчӯёна дар арафаи асри XI буд. Он на таҳо фаолияту машаққати аллакай маълумшуда – сулҳу сулҳпарварӣ, балки фикру ақидаҳои нав – дипломатияи пешгирикунанда ва сулҳпарварӣ ҷонибдорӣ мекард.

Қайд кардан ҷоиз аст, ки 28 январи соли 2014 дар шаҳри Брюссел бо мусоидати "EAST WEST Institute" ва "Hanns Seidel Foundation" мизи мудаввар дар мавзӯи "Ҳатарҳои амниятӣ дар Осиёи Марказӣ ва дурнамои ҳамкории минтақавӣ" баргузор гардид, ки дар ин мизи мудаввар намояндаи маҳсуси Котиби генералии СММ дар Осиёи Марказӣ, Директори Маркази минтақавии СММ оид ба дипломатияи пешгирикунанда Мирослав Енча, намояндаи маҳсуси Котиби генералии СААШ оид ба минтақаи Қафқоз ва Осиёи Марказӣ Ҷеймс Аппатурай, вакilonи Парлумони Аврупо, намояндаи Ҳадамоти аврупоии амалиёти хориҷии Иттиҳоди Аврупо ва як қатор намояндаҳои корпуси дипломатии муқими шаҳри Брюссел ва дигар шаҳсони баландпоя иштирок ва баромад намуданд.

Дар ин асно намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иттиҳоди Аврупо, Сафир Рустам Солиев зимни баромади худ ба таваҷҷуҳи иштирокчиён оид ба вазъи минтақа, мубориза алайҳи терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонуни маводи муҳаддир ва роҳҳои ҳалли мушкилиҳои мавҷуда маълумоти муғассал дода, зарурati таҳқими ҳамкориҳои минтақавиро таъқид намуд. Дар рафти муҳокимаронҳо иштирокчиён оид ба масъалаҳои сулҳ ва таҳдидҳои амниятӣ ва роҳи ҳалли онҳо ибрози назар намуданд. Ҳамчунин ҷонибҳо ҳамчунин зарурati таҳқими ҳамкориҳои минтақавиро қайд намуда, аҳамияти

байналмилалӣ ва истифодаи таҷрибаи нодири сулҳи тоҷиконро дар қазияи Афғонистон таъкид намуданд.

Адабиёт:

1. Аннан К. А. Обновление на переходном этапе. – Нью-Йорк, 1997.
2. Акимбеков С. М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. – Алматы, 2003. – 204 с.
3. Анаркулова Д. Дипломатические усилия по разрешению конфликта в Таджикистане (1991-1994 гг.) в книге Этнические и региональные конфликты в Евразии, Центральная Азия и Кавказ. – М., 1997. – С. 94-111.
4. Апасов Р. Водный баланс в регионе: интеграция или экономический национализм.
<http://www.analit.ka.org/article.plip?storv=20050307131649116&mode=print>
5. Ахмедов С. Конфликты в Таджикистане: причины и последствия в книге Этнические и региональные конфликты в Евразии, Центральная Азия Кавказ. – М., 1997. – С. 75-93.
6. Бутрос-Гали, Бутрос. Повестка дня для мира. Второе издание. – Нью-Йорк, 1995. – С. 109.
7. Бабаджанов Б. О деятельности Хизб-ат Тахир ал Ислами в Узбекистане в книге Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри (Под ред. А. Малашенко и М. Брилл Олкотт). – М., 2001.
8. Бабаджанов Б. Среднеазиатское духовное управление мусульман: редыстория и последствия распада в книге Многомерные границы Центральной Азии. – М., 2000. – С. 55-70.
9. Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. В 3-х томах, – М., 2001.
10. Акимбеков С. М. Афганский узел и проблемы безопасности Центральной Азии. – Алматы, 2003.
11. Анаркулова Д. Дипломатические усилия по разрешению конфликта в Таджикистане (1991-1994 гг.) в книге Этнические и региональные конфликты в Евразии, Центральная Азия и Кавказ. – М., 1997.
12. Ахмедов С. Конфликты в Таджикистане: причины и последствия в книге Этнические и региональные конфликты в Евразии, Центральная Азия и Кавказ. – М., 1997.
13. Раҳматуллаев Э. Миротворчество ООН в Таджикистане: некоторые классификационные аспекты. Материалы V Международной научно-практической конференции «Миротворческий процесс в Таджикистане: консолидация и гарантирование миротворческого процесса». – Душанбе, 1999.
14. Раҳматуллаев Э. Миротворчество ООН в Таджикистане и перспективы превентивной дипломатии в Центральной Азии. – М., 2001.
15. Раҳматуллаев Э. Некоторые особенности миротворческой операции ООН в Таджикистане. Государство и право. – Душанбе, 1997, №4.

16. Э. Рахмон. Мизи мудаввар дар мавзӯи «Хатарҳои амният дар Осиёи Марказӣ ва дурнамои ҳамкории минтақавӣ». – Брюсал, 2014.
17. Документ ООН 1967 (XVIII) от 16 декабря 1963 года.
18. Документ ООН 2104 (XX) от 20 декабря 1965 года.

ТАҚРИЗҲО – РЕЦЕНЗИИ

ОТЗЫВ

официального оппонента на кандидатскую диссертационную работу Шоева Фируза Махмадаминовича на тему: «Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали», представленную к защите по научной специальности: 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и политических учений.

Актуальность избранной темы. В диссертации Шоева Фируза Махмадаминовича предпринята заслуживающая самого пристального научного внимания и одобрения попытка интегративного изучения государственно-правовых взглядов Мухаммада Газали. Подобного рода исследования обладают непрекращающей актуальностью, ибо затрагивают важнейшие вопросы теории и истории права и государства, истории правовых и политических учений. Интерес к проблемам функционирования различных государственно-правовых систем в современном мире особенно обострился в связи с тем, что в начале XXI тысячелетия мировое сообщество столкнулось с такими новыми вызовами и угрозами, как терроризм и религиозный экстремизм, которые могут привести к реальной гуманитарной катастрофе и уничтожению человечества.

При характеристике актуальности диссертационного исследования Ф.М. Шоева хотелось бы особо подчеркнуть тот факт, что в современных правовых системах именно достойная жизнь человека выступает в роли того основополагающего критерия, с учетом которого осуществляется поиск разумного баланса интересов в процессе разрешения споров о праве. Логика рассуждений Мухаммада Газали о праве и справедливости, о защите интересов различных слоев населения, о способах предоставления равных возможностей субъектам права, о воспитанности государственных мужей, о приоритете справедливости и мудрости в ряду других ценностей, о значимости и первичности истины и доброты в поведении должностных лиц оказались весьма востребованными, потому что имеют общечеловеческую значимость.

В диссертации Ф.М. Шоева глубоко анализируются государственно-правовые идеи Мухаммада Газали, который предложил свои способы решения важнейших государственно-правовых проблем. Соответственно этому, соискатель поставил перед собой целый ряд достаточно сложных, нетривиальных исследовательских задач и успешно справился с их разрешением.

Изучив различные точки зрения ученых-правоведов, касающиеся опыта передовых правовых систем, сопоставив их, автор исследования делает вывод, что с учетом высокой степени позитивности идей Мухаммада Газали, с одной стороны, и возможности преемственности некоторых его государственно-правовых положений современным законодательством

светских государств, с другой, можно утверждать, что тема диссертации актуальна как с позиций теории, так и практики.

Далее Ф.М. Шоев детально раскрывает идеи и взгляды Мухаммада Газали о государстве, праве, справедливости и государственности. По его мнению, они до сих пор вызывают интерес не только теологов, философов и государствоведов, но и, конечно, многих ученых-правоведов. Основными факторами формирования фундаментальных правовых идей этого известнейшего фахиша (правоведа) Востока послужили те условия, в которых протекали его жизнь и деятельность, которые пришлись на период правления Сельджукидов и существования Арабского халифата в целом.

Вызывает интерес позиция автора относительно идей и концепций Мухаммада Газали о природе государства, государственности и механизмах ее усовершенствования. Этим вопросам Мухаммад Газали посвятил свой трактат «Насихат-ул-мулук» («Наставление правителям»). В нем он рассмотрел важнейшие проблемы морали, политики, теории государства и права, а также подробно обосновал свои взгляды о государственных чинах, о порядкенесения службы в государственных органах, о правах и полномочиях чиновников. При этом особое внимание Мухаммад Газали уделил разработке идеи справедливого правителя, который должен заботиться о народе, об обеспечении мира и безопасности, предотвращении разрушительных войн и конфликтов.

В своем учении о государстве и праве, как пишет диссертант, Мухаммад Газали в первую очередь опирал на такие понятия, как справедливость, верность, равенство и совесть. Такая позиция правоведа способствовала дальнейшему активному развитию теории права, а также выявлению природы и сущности источников права и их толкованию. Апеллируя к указанным выше понятиям, Мухаммад Газали разработал более совершенные правила поведения людей, обосновал их правовые отношения и восполнил таким путем пробелы в существующих нормах права. При этом им затрагивались практически все сферы права, все его отрасли, в частности религиозное право, государственное право, налоговое право, гражданское право, предпринимательское (торговое) право, семейное право.

Анализируя труды Мухаммада Газали, диссертант пришел к правильному выводу, что он был своеобразным мистиком политико-правовой ориентации, приверженным идеи верховенства судебной и социальной справедливости.

В работе четко сформулированы объект, предмет, цели и задачи исследования, ее характеризует научный язык изложения и культура полемики, что свидетельствует о высоком научном уровне диссертации.

Исследование базируется на современных научных методах познания, таких, как системный, институциональный, диалектический, историко-логический, функциональный, системно-структурный и др. В работе используются и методы собственно теории государства и права в совокупности с логическими приёмами анализа, синтеза, конкретизации и

абстрагирования. В работе были применены также специальные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, системно-структурный, историко-правовой, логико-языковой и др.

Практическая значимость настоящего диссертационного исследования заключается в том, что в нем выявляются и подробно анализируются тенденции в развитии формирования фундаментальных идей о государстве и праве.

Заслуживают внимания и положительной оценки такие итоговые результаты изученной автором темы:

- им были выявлены теоретико-методологические основы государственно-правовых взглядов Мухаммада Газали;

- четко обосновано значение государственно-правовых взглядов Мухаммада Газали в развитии государственно-правовых учений, классифицированы и проанализированы основные идеи и взгляды мыслителя соответственно государственно-правовым институтам;

- подтверждена возможность преемствования некоторых общегуманитарных государственно-правовых идей Мухаммада Газали современным государствоведением и правотворчеством.

Актуальность диссертации Ф.М. Шоева не исчерпывается лишь вышеприведенными положениями. В ней автором были поставлены и другие, не менее важные, нерешенные ранее проблемы правовой науки Таджикистана.

Таким образом, перед Ф.М. Шоевым стояла весьма непростая и масштабная задача, и он постарался представить свой собственный взгляд на проблематику исследования, системно и последовательно проанализировав ее. И это, безусловно, заслуживает всяческого одобрения и поддержки.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Работа, представленная Ф.М. Шоевым, характеризуется системным подходом к предмету исследования. Структурно диссертация состоит из введения, двух глав, 9 параграфов, неразрывно связанных между собой, заключения, списка использованных источников и литературы. Структура работы полностью соответствует целям и задачам исследования, позволяет последовательно рассмотреть все проблемы, обозначенные автором. Обоснованность положений, сформулированных в диссертации, подтверждается также критическим анализом привлеченных к исследованию источников религиозного, юридического, методологического, философского характера по проблематике институтов государства и права. Список использованных источников и литературы содержит значительное количество источников и литературы, позволяющих детально представить степень изученности поставленных автором проблем, а она оказалась весьма низкой.

Высокая же степень достоверности и научной обоснованности результатов исследования выполненного автором, обеспечивается

использованием соответствующих научных методов – системного, институционального, конкретно-социологического, сравнительного и др. Все это позволило докторанту сформулировать ряд важных научных положений, выводов и рекомендаций.

В течение 2004-2018 гг. автор опубликовал более 30 работ по теме докторской, что свидетельствует о его научной зрелости.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в докторской, не вызывает сомнений. Положения докторской реально основываются на объективных теоретических исследованиях, выводы являются обоснованными и базируются на суждениях и умозаключениях автора. Научная новизна полученных результатов определяется, прежде всего, тем, что представленная работа – это первое в отечественной науке теории и истории права и государства, истории правовых и политических учений комплексное исследование, в котором на высоком уровне теоретического обобщения рассматриваются вопросы государства и права с позиций теоретико-аксиологического анализа. Докторантом был проанализирован значительный массив специальной научной и правовой литературы, посвященной методологии права, важным вопросам правового регулирования и актуальным направлениям отечественной науки теории и истории права и государства, истории правовых и политических учений на современном этапе его развития. Характерной особенностью докторской исследования является его четкая теоретико-методологическая направленность, а предложения автора могут способствовать развитию теории и методологии права, расширить наши знания о сущности и правовой природе государства и права.

Первая глава – «Государственные взгляды Мухаммада Газали» – состоит из 4-х параграфов. Следует согласиться с автором, что непосредственно идеям и концепциям о природе государства, о государственности и механизмах ее усовершенствования были посвящены трактаты Мухаммада Газали «Насихат-ул-мулук» («Наставление правителям»), «Алмункиз мин-наз-зилал» («Избавляющий от заблуждения») и посвященный проблемам государства и государственности труд «Фазайл-ул-анам мин расаил Худжатулислам» («Персидская переписка Газали») (с. 23-24 докторской).

В этих трудах великого мыслителя Востока рассматриваются и обосновываются различные аспекты государственной власти, механизмы и пути ее совершенствования, природа и виды политической власти. Во власти в целом Мухаммад Газали видел и положительные, и отрицательные стороны. Так, анализируя основы государственной власти, он отмечал, что хотя власть полезна и необходима для общества и личности, тем не менее, она может «породить» в правителе качества, которых он должен остерегаться. При этом он наставлял: заниматься собственной выгодой и не исполнять своих обязательств перед подданными – это великий грех.

Автор диссертации констатирует, что на Востоке в средние века под понятием «государство» подразумевался государственно-правовой институт главы государства. Таким образом, под понятием «государство» Мухаммад Газали, скорее всего, понимал государственно-правовой институт монархии – власть полностью находилась в руках одного правителя. Мухаммад Газали поддерживал идеи о необходимости создания и развития теократического государства. Но его учение о теократической государственности нельзя воспринимать как чисто теологическое в объективном понимании, потому что он в решении многих проблем опирался не только на веру и убеждения, но и на знания, разум, ум и другие творческие качества человека.

Особо следует отметить, что автор скрупулезно выявляет в трудах Мухаммада Газали все его рассуждения о различных аспектах государственной власти, о механизмах и путях их совершенствования, природе и видах политической власти.

Изучение и сравнительный анализ трудов Мухаммада Газали, Абунасра Фараби и Низам аль-Мулька о государстве и государственной власти дали диссидентанту возможность выявить следующие характерные черты их учений: а) каждый из них пытался раскрыть основные понятия, содержание и сущность государства и государственного управления, т. е. их объединяет объект исследования; б) они разрабатывали концепцию справедливого государства, но при этом их способы и подходы к решению этой проблемы различаются; в) их учениям и взглядам о государстве и государственности присущ восточный колорит, особенно в том, что касается разработки структуры государственных органов. В происхождении власти они усматривали и божественную основу, предпочтение отдавали религиозно-правовым догматам, признавали полномочие и власть монарха, что в некотором смысле их объединяет (с. 30-31 диссертации).

Вторая глава – «Правовые взгляды Мухаммада Газали» – состоит из 5-ти параграфов. Диссидентант отмечает, что идеи и взгляды Мухаммада Газали на справедливость, верность, равенство и совесть способствовали дальнейшему активному развитию теории мусульманского права. Мыслитель в своих исследованиях особое значение придавал выявлению природы и сущности источников мусульманского права, толкованию Священного Корана и Сунны.

Можно согласиться с автором, что Мухаммад Газали в трактате «Наставление правителям» («Насихат-ул-мулук»), излагая базовые положения государственного права, разъясняет теоретические и практические проблемы государства и права, которые вполне соотносимы с современными проблемами теории государства и права, конституционного права, административного права.

Особую ценность в исследовании имеет анализ диссидентантом взглядов Мухаммада Газали о семейном праве. Основные нормы семейного права мыслитель изложил в своем произведении «Эликсир счастья»

(«Кимија-йи саадат»). Говоря об истоках счастья и душевного наслаждения, он сопоставляет управление человеческим телом с управлением государством. Его видение в этом ракурсе во многом совпадает с органической теорией государства, где органы человеческие отождествляются с государственными институтами и функциями. Так, он старается донести до сознания общества и правителей, при каких способах управления государством благосостояние народа увеличивается и при каких душа человеческая достигает полного счастья. Изучение «Эликсира счастья», с позиций государстиведения и правоведения, может способствовать и развитию отдельных аспектов современной теории государства и права, в частности институтов брака, семьи, заката, собственности, обязательства, наследства и др. (с. 93 диссертации).

Полнота изложения научных положений диссертации в опубликованных работах. Основные положения работы нашли отражение в более чем в 30-ти авторских научных публикациях. Основные из них: 1 – коллективная монография, 1 – научный сборник личных авторских статей, 9 – научные статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 6 – научные статьи, опубликованные в других научных изданиях.

Автореферат в целом отражает содержание диссертации. Проанализировав содержание автореферата, можно констатировать, что поставленные цели исследования соискателем реализованы в достаточно полном объеме.

Замечания по содержанию диссертации. Вместе с тем, как и всякая яркая, заметная научная работа, диссертация Ф.М. Шоева не может не вызвать **замечаний**, в том числе и полемических, сделанных в порядке дискуссии и не отрицающих научную и практическую ценность исследования:

1. По нашему мнению, первое положение, выносимое на защиту, вряд ли требует каких-либо доказательств и обоснования, потому что касается лишь биографических и библиографических сведений о жизни и трудах Мухаммада Газали. Кроме того, автор допускает некоторую неточность и в данных о количестве трудов. Так, если в этом положении докторант говорит, что мыслитель написал до 457 трактатов, то на с. 21 диссертации указывается, что исследователи называют другие цифры – от 72 до 457 сочинений.

2. Автор диссертации, анализируя учение Мухаммада Газали о государстве, пришел к выводу, что на Востоке в средние века под понятием «государство» подразумевался государственно-правовой институт главы государства. Таким образом, под понятием «государство» Мухаммад Газали, скорее всего, понимал государственно-правовой институт монархии, когда власть полностью находится в руках одного правителя. Мы не можем согласиться с таким выводом: во-первых, эти выводы не бесспорны и требуют дополнительной аргументации; во-вторых,

«государство» и институт «глава государства» в теории права, по нашему мнению, разные понятия и их нельзя отождествлять.

3. Анализируя труды богословов и правоведов шафиитского толка, диссертант констатирует, что в них содержатся более совершенные правила поведения людей и лучше обоснованные правовые отношения между ними, что восполняет пробелы, существующие в нормах мусульманского права (с. 91 диссертации). В связи с этим возникает вопрос: эти пробелы содержатся в нормах шариата или нормах мусульманского права? Иногда шариат ошибочно отождествляют с мусульманским правом в целом. В действительности же шариат охватывает более широкий круг вопросов. В нем освещаются, с точки зрения ислама, как светские, так и религиозные проблемы. В шариате сведены в единую систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, мусульманские обряды, праздники и многое другое, определяющее поведение верующих и порядок жизни всей мусульманской общины. В шариате подробно излагаются запреты, перечисляются дозволяемые, одобряемые и порицаемые поступки. По замыслу мусульманских богословов, шариат и его нормы должны охватывать жизнь и деятельность мусульманина от колыбели до могилы. Мусульманское право (фикх) же является составной частью шариата.

4. Далее диссертант отмечает, что религиозное право является одним из важнейших направлений мусульманского права, и роль Мухаммада Газали в его развитии просто неоценима. Все положения религиозного права были разработаны им на основе аятов и сур Священного Корана, хадисов пророка Мухаммада, других известных источников мусульманского права (с. 92 диссертации). Мы не можем полностью разделить подобные умозаключения автора, потому что не «все положения религиозного права были разработаны им на основе аятов и сур Священного Корана, хадисов пророка Мухаммада...», а только мусульманского права. Религиозное право – одна из основных исторических форм права, в качестве его первоисточника рассматривается не светская государственная власть, а воля божества, выраженная в священных писаниях или преданиях. Характерной особенностью религиозного права является его персональный, а не территориальный характер. Предписания религиозного права в большинстве случаев распространяются только на представителей данной религиозной общины в стране.

В связи с этим диссидентанту необходимо было более четко разграничить понятия «религиозное право», «мусульманское право», «исламское право» и «шариат», которые часто встречаются в содержании диссертации.

Указанные замечания в целом носят дискуссионный и рекомендательный характер и не умаляют достоинства и положительные результаты настоящего исследования. Диссертация Ф.М. Шоева в целом может быть признана научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором анализа проблем разработаны

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области теории и истории права и государства, истории правовых и политических учений.

Заключение о соответствии диссертации установленным требованиям. Указанные выше недостатки не являются определяющими в общей положительной оценке диссертации, а свидетельствуют лишь о важности и сложности рассматриваемых вопросов. Содержание диссертационной работы отличается достаточно полным изложением и аргументацией предложенных в работе положений научной новизны. Автор сформулировал свои выводы, которые могут стать значительным вкладом в развитие отечественной науки теории и истории права и государства, истории правовых и политических учений. В целом диссертация Шоева Фирзу Махмадаминовича отвечает требованиям пунктов 10, 11, 12 и 16 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. за № 505, и является самостоятельным, завершенным научным исследованием, посвященным проблемам теории и истории права и государства, истории правовых и политических учений.

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что диссертация «Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали» представляет собой завершенную работу, в которой получены новые научно обоснованные результаты, свидетельствующие о решении автором конкретной научной проблемы, являющейся предметом изучения теории и истории права и государства, истории правовых и политических учений. Автор диссертации Шоев Фируз Махмадаминович заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности: 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых и политических учений.

Официальный оппонент: Бободжонзода И.Х. доктор юридических наук, Председатель Международного Коммерческого Арбитража при Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан

**Требования, предъявляемые к статьям соискателей, аспирантов и докторантов
для публикации в журнале «Государствоведение и права человека»**

Минимальный объем подачи материала – четыре страницы текста, набранного в формате Word.

Параметры набора: 14-й размер кегля, Times New Roman, полуторный интервал, поля: верхнее и нижнее – по 2, 5 см, левое – по 1, 5 см и правое – по 3, 5 см.

К статье обязательно прилагаются:

- 1) рецензия;
- 2) аннотации на русском и английском языках (до 500 знаков каждая, включая пробелы, точки и запятые);
- 3) ключевые слова (пять – семь основных слов статьи без расшифровки понятий через запятую) на русском и английском языках;
- 4) перевод на английский язык названия статьи;
- 5) перевод на английский язык фамилии, имени, отчества автора статьи;
- 6) электронный адрес автора;
- 7) указывается научная специальность (код);
- 8) перевод на английский язык фамилии, имени, отчества научного руководителя автора статьи;
- 9) перевод на английский язык фамилии, имени, отчества рецензента статьи.

Список литературы указывается в алфавитном порядке. Страницы должны быть пронумерованы. Статьи принимаются в печатном и электронном экземплярах (подписываются автором).

Статьи в обязательном порядке рецензируются членами Редакционно-экспертного совета журнала в соответствии с профилем представленной работы и (или) привлеченными редакцией учеными и специалистами согласно порядку рецензирования рукописей. Отрицательная рецензия является основанием для отказа в публикации работы (автору сообщается об этом в письменном виде). Гонорар за публикацию статей не выплачивается. Аспиранты имеют право на бесплатную публикацию статей. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами:

- воспроизведение статьи (право на воспроизведение);
- распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение).

Представление материала, поступившего в адрес редакции, является конклюдентным действием, направленным на возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на опубликование материала на указанных условиях, а также на размещение его в электронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать материалы и статьи журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах данных. Автор может известить редакцию о своем несогласии с подобным использованием его материала при представлении статьи. В случае нарушения перечисленных редакционных требований материал может быть возвращен автору на доработку. О внесенных изменениях автор обязан сообщить редакции (письмо в электронном виде). При несоблюдении автором предъявляемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный материал с мотивированным объяснением причин отказа.

Ба матбаа 07.10.2019 супорида шуд.

Ба чопаш 14.10.2019 имзо шуд.

Қоғази офсет. Андозаи 60x84 1/16. Ҷузъи чопӣ 26,5.

Супориши №133. Адади нашр 200 нусха.

Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ш. Душанбе кӯчаи Лоҳутӣ, 2.